

**АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ТАҶРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА  
МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ АҲМАДИ ДОНИШ**

ВБД: 902: 1737 (5753)  
К 32

*Bo ҳуқуқи дастнавис*

**КАРИМДОДЗОДА МИРАЛӢ ЗАМОН**

**СИККАҲОИ ҚАДИМ ВА АВВАЛИ АСРИМИЁНАГИИ  
ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН ҲАМЧУН  
САРЧАШМАИ ТАҶРИХӢ  
(а. V п.м. – V м.)**

**ДИССЕРТАЦИЯ**

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таҷрих аз рӯйи ихтисоси  
07.00.00-Илмҳои таҷрихӣ ва бостоншиносӣ (07.00.09. - Таҷрихнигорӣ,  
манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таҷрихӣ)

**Роҳбари илмӣ:**  
номзади илмҳои таҷрих  
Шарифзода А.Қ.

Душанбе – 2025

## МУНДАРИЧА

<b>НОМГҮИ ИХТИСОРАХО .....</b>	<b>3</b>
<b>МУҚАДДИМА .....</b>	<b>4</b>
<b>БОБИ I. ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ ФОНДИ СИККАХОИ ҚАДИМ ВА ИБТИДОИ АСРҲОИ МИЁНАИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН .....</b>	<b>19</b>
1.1 Аз таърихи ташаккули сиккашиносӣ дар Тоҷикистон .....	19
1.2. Нақши комиссияи фондӣ дар такмили фонди нумизматии Осорхонаи миллии Тоҷикистон .....	33
1.3. Экспедитсияҳои бостоншиносӣ ва рисолати онҳо дар ғанигардонии фонди нумизматии Осорхонаи миллии Тоҷикистон .....	51
<b>БОБИ II. ТАСНИФИ ҚАДИМТАРИН СИККАХОИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН .....</b>	<b>73</b>
2.1. Сиккаҳои Ҳаҳоманишию Юнонӣ ва ташаккули муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна .....	73
2.2. Вижагиҳои сиккаҳои юнонӣ-боҳтарии Осорхонаи миллии Тоҷикистон .....	89
<b>БОБИ III. АҲАММИЯТИ САРЧАШМАВИИ СИККАҲОИ КУШОНӢ ВА СОСОНИИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН .....</b>	<b>111</b>
3.1. Авчи сикказанӣ ва муомилоти пулии шимоли Боҳтар-Таҳористон дар асрҳои II т.м. - III милодӣ .....	111
3.2. Сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва сосонии Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи таърихӣ .....	132
<b>ХУЛОСА .....</b>	<b>146</b>
<b>РӮЙХАТИ АДАБИЁТ .....</b>	<b>156</b>
<b>Замима: Феҳристи сиккаҳои қадим ва ибтидои асрҳои миёнаи Осорхонаи миллии Тоҷикистон.– 454 с.</b>	

## **НОМГҮИ ИХТИСОРАХО**

АМИТ – Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

ДЮБ – давлати Юнонӣ-Боҳтарӣ

ИЧШС – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ

ИТБМ – Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ

ОМТ – Осорхонаи миллии Тоҷикистон

ОБ – Осорхонаи Британия

ҲБ – ҳафриёти бостоншиносӣ

ЭДФР – Эрмитажи давлатии Федератсияи Россия

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Барои омӯзиши таърихи иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии халқи тоҷик дар давраҳои қадим ва ибтидои асрҳои миёна дар баробари сарчашмаҳои хаттӣ, маводи нумизматӣ, аз ҷумла сиккаҳо - ҳамчун манбаи муътамад ва мустанад аҳаммияти хос доранд. Дар осорхонаҳо нисбат ба дигар муассисаҳои илмӣ ба ҷамъоварӣ, ҳуҷҷатнигорӣ ва таҳқиқу муаррифии сиккаҳо таваҷҷуҳи ҷиддӣ дода мешавад.

Таҳқиқи сиккаҳо ва фаъолияти осорхонавӣ дар Тоҷикистон бо равандҳои илмии нумизматикӣ дар Россия робитаи зич доранд.

Дар асри XVIII дар Россияи подшоҳӣ аввалин осорхонаҳо таъсис ёфта, ҷамъоварӣ ва таҳқиқи сиккаҳо низ маҳз дар ҳамин давра оғоз мегардад. Бо ишғоли Осиёи Миёна аз ҷониби давлати подшоҳии Россия аз нимаи дуюми асри XIX дар шаҳрҳои Тошканд, Бухоро ва Самарқанд аввалин осорхонаҳо таъсис дода шуданд.

Ҷамъоварӣ ва таҳқиқи муназзами сиккаҳо дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон асосан дар даврони шуравӣ оғоз меёбад. Аввалин осорхона дар Тоҷикистон соли 1931 дар шаҳри Ҳуҷанд ва осорхонаи дуюм соли 1934 дар шаҳри Сталинобод (ҳозира Душанбе) таъсис ёфта, фаъолияти он то соли 2011 идома дошт. Дар ҳамин сол дар асоси ашё ва коллексияҳои фонди осорхонаи мазкур, ки дар давоми зиёда аз 70 сол ҷамъоварӣ гардида буданд, Осорхонаи миллии Тоҷикистон (минбаъд – ОМТ) ҳамчун муассисаи зердобеи Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд.

Ҷамъоварии сиккаҳо ба фонди нумизматии ОМТ аз нимаи дуюми солҳои 30-юми асри XX оғоз гардида, шумораи онҳо имрӯз ба зиёда аз 21 ҳазор мерасад.

Муқаррар намудани марҳилаҳои асосии ташаккули фонди нумизматии ОМТ, ки он ҳам сиккаҳои ҷудогона ва ҳам ганҷинаҳои пинҳоншударо дар бар мегирад, аз назари илмӣ аҳаммияти хоса дорад.

Зарурати дақиқ намудани мансубияти таърихӣ, таркиб, давраи муомилотӣ ва замони пинҳон гардидани ганчинаҳо, инчунин вазн, қутр, филиз, хондан ва тарҷумаву тафсири навиштаҷот, шарҳу тавзехи тасвирҳо ва тамғаҳо аз ҷумлаи омилҳое мебошанд, ки аҳаммияти мавзуи таҳқиқотро боз ҳам бештар мегардонанд.

Омӯзиши ганчинаҳо, маҳсусан ганчинаҳои қалон ва сиккаҳо, ки дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ аз ёдгориҳо ба даст меоянд, дар муқоиса бо сиккаҳои ҷудогона дорои афзалият мебошанд, зоро онҳо иттилооти бештар ва ҳамаҷонибаро фароҳам меоранд ва имкон медиҳанд, ки ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсии як давраи муайян нисбатан мукаммал таҳқиқ гардад.

Тавассути сиккаҳо, ки зимни ковишиҳои бостоншиносӣ қашф шудаанд, муайян намудани санаи ёдгориҳо, таркиби қабатҳои фарҳангӣ, сатҳи сикказаниӣ, муомилоти пулӣ ва дигар ҷанбаҳои таърихӣ имконпазир мегардад.

Инчунин, аҳаммияти мубрими таҳқиқи сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар он зоҳир мегардад, ки ин маҷмуа на танҳо дар ҳудуди кишвар, балки дар миқёси тамоми Осиёи Марказӣ яке аз бузургтарин коллексияҳои сиккаҳои қадим ва ибтидои асрҳои миёнаро дар бар мегирад.

Ин сиккаҳо барои омӯзиши таърихи сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии минтақа яке аз муҳимтарин сарчашмаҳои таърихӣ ба шумор мераванд.

Сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ барои омӯзиши фарогир ва мукаммали таърихи ташаккулёбии муомилоти пулӣ ва сикказаниӣ дар ҷануби ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон дар давраи аз асри V пеш аз милод то асри V милодӣ сарчашмаҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд.

То имрӯз дар илми сиккашиносӣ чунин хулоса роиҷ аст, ки сиккаҳои қадим, ки дар таркиби Ҳазинаи Амударё ҷой доранд, дар муомилоти воқеии пулӣ истифода намешуданд. Ташаккули сикказаниӣ ва муомилоти пулии Осиёи Миёна анъанавӣ ба асри III пеш аз милод нисбат дода мешуд.

Бо вучуди ин, таҳқиқи сиккаҳои ОМТ ва дигар сиккаҳое, ки аз ҳудуди кунуни чумхурӣ ба даст омадаанд, моро водор месозанд, ки таърихи ташаккул ва рушди сикказанӣ ва муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна, аз чумла дар Тоҷикистон аз дидгоҳи илмӣ ва бо назари нав мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор дода шаванд.

Сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ сарчашмаи муҳимми таъриҳӣ дар бораи муомилоти пулӣ дар Боҳтари Шимолӣ ва Тахористон ба шумор мераванд. Ин сиккаҳо марҳилаҳои муҳталифи ташаккул ва рушди муомилоти пулиро инъикос намуда, маълумоти муфассал дар бораи вазъи сиёсӣ ва иқтисодии минтақа дар давраҳои гуногун, аз чумла шомилшавии он ба ҳайати империяи Ҳаҳоманишиён, забткориҳои юону мақдуниён ва пасон дохилшавӣ ба таркиби давлатҳои Селевкиён, Юнону-Боҳтар, Кушониён ва Сосониён фароҳам меоранд.

Андоза ва вазни сиккаҳо, тасвирҳои шоҳон ва эзадон, матнҳои катибавӣ ва дигар нишонаҳои сиккашиносӣ дорои иттилооти арзишманд мебошанд, ки ҷанбаҳои гуногуни сиёсӣ, фарҳангӣ ва иқтисодии давраҳои таърихири инъикос менамоянд.

Сикказанӣ ва муомилоти пулӣ бо соҳаҳои муҳимми иқтисодиёт, аз чумла тиҷорат ва хунармандӣ, робитаи зич ва ногусастани доранд. Низоми устувири пулӣ яке аз заминаҳои асосии рушди муназзами иқтисод ва тавсеаи тиҷорати дохиливу хориҷӣ ба ҳисоб меравад. Яке аз омилҳои асосии рушди тиҷорат ва хунармандӣ дар давраҳои қадим, маҳсусан дар замони Кушониён, маҳз мавҷудияти низоми мураттаби сикказанӣ ва муомилоти пулӣ мебошад.

Зарби густардаи тетрадраҳмаҳои мисӣ, драҳма ва динорҳо ба давлати Кушониён имконият дод, ки дар арсаи тиҷорати минтақавӣ ва байналмилалӣ мавқеи пешсафро ишғол намояд. Омӯзиши сиккаҳои имкон медиҳад, ки хусусият, моҳият ва самтҳои асосии тиҷорати дохилӣ ва берунмарзии давлатҳои қадим ба таври илмӣ муайян ва таҳлил шаванд.

Барои омӯзиши илмии сиккаҳои қадим, тартиб додани феҳрист ё каталоги мукаммал дорои аҳаммияти аввалиндарача мебошад. Зоро маҳз

тавассути феҳристсозӣ арзиши манбаи сиккаҳо амиқтар дарк гардида, он заминаи мустаҳкам барои таҳлили илмии масъалаҳои марбут ба сиккасозӣ, муомилоти пулӣ ва тиҷоратро фароҳам месозад.

Феҳристнигорӣ яке аз самтҳои муҳими илми сиккашиносӣ ба ҳисоб меравад. Дар рисолаи мазкур феҳристи муфассали 2780 сиккаи қадим ва аввали асрҳои миёнаи Осорхонаи миллии Тоҷикистон замима шудааст, ки арзиши илмии онро ба маротиб меафзояд.

Дар феҳрист сиккаҳо тибқи пайдарпайии хронологӣ ва мутобиқ ба сулолаҳои ҳоким гурӯҳбандӣ, тавсиф ва таҳқиқ шудаанд. Ҳар як сикка бо маълумоти муфассал дар бораи хосиятҳо, аломатҳои фарқунанда ва заминаи таърихии он муаррифӣ гардидааст.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Аз соли 1934 то соли 1952 оид ба сиккаҳои мавҷуд дар Осорхона ҳеч гуна таҳқиқоти илмӣ нашр нашуд. Сабаби асосии ин ҳолат набудани мутахассиси соҳавӣ, яъне сиккашинос дар ин давра буд. Дар натиҷа, барои сиккаҳои ба фонд воридшуда шинономаҳои илмӣ таҳия намешуданд.

Бори аввал 55 адад сиккаи қадим ва аввали асрҳои миёнаи фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистонро Н. Н. Забелина мавриди таҳқиқ қарор дод. Натиҷаи ин таҳқиқот соли 1952 таҳти унвони «Обзор древнейших монет из коллекций республиканского историко-краеведческого музея Таджикской ССР» («Тавсифи қадимтарин сиккаҳои коллексияи Осорхонаи ҷумҳуриявии таърихӣ-кишваршиносии ҶШС Тоҷикистон») дар нашрияи расмии осорхона интишор ёфт. Дар мақолаи мазкур 6 сиккаи юонону-боҳтарӣ, 10 сиккаи қушонӣ ва 39 сиккаи сосонӣ тавзеҳ ва шарҳи илмӣ ёфтаанд [63]. Бо вучуди ин, таҳқиқи сиккаҳои фонди осорхона то соли 1979 муваққатан қатъ гардид.

Соли 1979 асари муҳимми асосгузори илми сиккашиносии Тоҷикистон - Е. А. Давидович таҳти унвони «Клады древних и средневековых монет Таджикистана» («Ганчиноҳои сиккаҳои қадим ва асрҳои миёнаи Тоҷикистон») ба табъ расид [25]. Муаллиф дар ин асар бархе аз сиккаҳои қадими фонди ОМТ-ро низ таҳқиқ намудааст. Аз панҷ

ганчинаи сиккаҳо, ки аз ҷониби Е. А. Давидович баррасӣ шудаанд, яке ба сиккаҳои сосонӣ тааллук дорад.

Е. В. Зеймал низ ба таҳқиқи сиккаҳои Тоҷикистон пардохта, соли 1983 натиҷаи таҳқиқоти худ оид ба панҷ ганчинаи сиккаҳои қадими фонди ОМТ-ро нашр намуд [68]. Дар ин таҳқиқот иттилоъ доир ба 26 адад сиккай осорхона пешниҳод шудааст.

Аз ибтидои солҳои 2000-ум бо ташабbusи Шарипов А. кормандони Осорхонаи миллӣ ба таҳқиқ ва феҳристнигории системавии фонди нумизматикӣ оғоз бахшиданд. 17 июля соли 2007 бо фармони расмии директори осорхона таҳти унвони «Дар бораи гузаронидани инвентаризатсияи фонди Осорхонаи миллии ба номи К. Беҳзод», корҳо дар самти ҷобаҷокунии сиккаҳо вусъат пайдо намуданд.

Гарчанде ин иқдом шароити мусоид барои таҳқиқоти минбаъдаи сиккаҳоро фароҳам овард, таҳқиқ ва феҳристнигории онҳо то ҳол ба таври хронологӣ (яъне давра ба давра) анҷом дода нашудааст.

Бо мақсади тақвияти таҳқиқи сиккаҳои ОМТ, соли 2007 олимӣ сиккашинос, доктори илмҳои таърих Д. Довутов аз Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Доњиш барои ҳамкорӣ ба ОМТ ҷалб карда шуд. Дар натиҷаи ин ҳамкорӣ, соли 2009 китоби Д. Довутов таҳти унвони «Монетные клады Таджикистана» ба табъ расид. Муаллиф дар ин асар доир ба панҷ ганчинаи сиккаҳои фонди ОМТ ба таври муҳтасар маълумот додааст [34].

Соли 2010 ганчинаи сиккаҳои сосонии соли 1950, ки дар шаҳри Душанбе кашф шуда буд, аз ҷониби А. Шарифзода ва олимӣ итолиёвӣ А. Гарибалди таҳқиқ ва натиҷаҳои он ба нашр расиданд [143]. Дар ҳамин сол, натиҷаи таҳқиқи калонтарин ганчинаи сиккаҳои кӯшонии фонди ОМТ низ ба таври муҳтасар ва бе таҳлили муфассали илмӣ чоп шуд [41, с.75]. Ганчинаи мазкур то воридшавиаш ба фонди ОМТ ба таври муқаддимавӣ аз ҷониби Сафоев Ф. таҳқиқ гардида буд. Вай таҳқиқро ба поён нарасонида, сиккаҳоро ба ОМТ пешниҳод намуд. Сипас, Д. Довутов ва А. Шарифзода ба таҳқиқи ин ганчина машғул шуданд [41].

Бо таъсиси ОМТ ҳамчун муассисаи зертобеи Даастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2011, дар рушди сиккашиносии кишвар марҳилаи нав оғоз гардид. Коллексияи нумизматие, ки аз ҷониби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба осорхона эҳдо гардидааст, бори аввал аз ҷониби Шарифзода А.Қ. мавриди таҳқиқ қарор гирифта, натиҷаҳои он нашр шудаанд [142, с. 5-19].

Ташкили экспедитсияҳои бостоншиносӣ барои ғанӣ гардондани фонди нумизматикӣ шароити мусоид фароҳам овард. Муҳакқиқони ОМТ соли 2015 дар ҷараёни ковишиҳои археологӣ дар димнаи Чимӯргон 31 сиккай қадимро қашф, шиносой ва нашр намуданд [56, с. 39-49].

Соли 2017 асари муштараки Д. Довутов ва А. Шарифзода таҳти унвони “Шаҳраки кӯшонии Сайёд” ба табъ расид. Муаллифон дар он иттилои ҳисботӣ оид ба сиккаҳои пешниҳод намуданд, ки дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ дар шаҳраки Сайёд ба даст омада буданд.

Дар солҳои 2019 ва 2021 доир ба ҳафриёти шаҳраки Сайёд ду асари алоҳида интишор ёфтанд [32]. Муаллифон маълумотро оид ба қашфи 197 адад сикка, ки дар рафти ҳафриёти солҳои 2016, 2018 ва 2021 ба даст омада буданд, пешниҳод карданд. Бо вучуди ин, сиккаҳои ёфтшуда то ҳол мавриди таҳлили амиқи илмии сиккашиносӣ қарор нағирифтаанд.

Солҳои 2014 ва 2017 ду мақолаи сиккашиноси ҷавон М. Сафоев, ки ба сиккаҳои ОМТ баҳшида шудаанд, ба нашр расиданд [127]. Аз соли 2020 то соли 2025, муаллифи ин сатрҳо дар алоҳидагӣ 14 мақола ва дар ҳаммуаллифӣ бо Шарифзода А.Қ. як мақолаи илмӣ, инчунин як монография бо ҳаммуаллифии Шарифзода А.А. интишор додааст [89].

Таҳлили адабиёти мавҷудаи илмӣ нишон медиҳад, ки сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи фонди ОМТ дар маҷмуъ ба таври илмӣ на феҳристнигорӣ шудаанду на тасниф ёфтаанд. Илова бар ин, воридоти аҳири сиккаҳо зарурати таҳқиқ ва муқоисаи онҳо бо сиккаҳои қашфшуда дар ҳудуди Тоҷикистон ва минтақаҳои дигари Осиёи Миёна ва берун аз онро ба миён меорад. Ин амр зарурати чиддии феҳристнигорӣ ва

таснифи илмии сиккаҳои навёфтаи ОМТ-ро ба вучуд меорад, ки на танҳо барои муҳаққиқони тоҷик, балки барои марказҳои илмии сиккашиносии байналмилалӣ низ аҳаммияти хоса дорад.

Бо вучуди пешравиҳо, таҳқиқоти анҷомшуда ва осори нашршуда ҳанӯз ҳамаи ҷанбаҳои сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи фонди ОМТ-ро ҳамчун сарчашмаи боарзиши таърихӣ фаро нагирифтаанд. Бисёре аз ин таҳқиқот ҳусусияти ҳисботӣ доранд ва аз ин рӯ, зарурати баррасии маҷмуии илмии ин масъала бо назардошти таҳлили жанрӣ, хронологӣ ва типологӣ ба таври ҷиддӣ эҳсос мешавад.

### **Робитай таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ.**

Таҳқиқоти мазкур дар доираи лоиҳаи илмии шуъбаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон “Таърихи ҳалқи тоҷик (аз асри III то аввали асри XX)” барои солҳои 2021-2025 иҷро гардидааст.

### **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқот муайян намудани таркиб, омӯзиш ва ворид намудани сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ ба доираи таҳқиқоти илмӣ ва амалии осорхонавӣ ҳамчун сарчашмаи муҳимми таърихӣ мебошад. Ҳамчунин, дар маркази таваҷҷӯҳ ошкор соҳтани имкониятҳои илмӣ-таърихии ин сиккаҳо, таҳияи феҳристи илмии онҳо ва пешниҳод ба ҷомеаи илмӣ ва осорхонавӣ бо ҳадафи баррасии масъалаҳои таърихӣ, аз ҷумла таърихи тиҷорат ва муомилоти пулӣ қарор дорад.

Бо назардошти ҳадаф, вазифаҳои зерин барои таҳқиқот муайян карда шуданд:

- таҳқиқи марҳилаҳои асосии ташаккул ва рушди сиккашиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- омӯзиши таърих ва роҳҳои ташаккули фонди нумизматии ОМТ;
- муайянсозии таркиб, даврабандии хронологӣ ва мансубияти сулолавии сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи фонди ОМТ;

- таҳлили топография (чуғрофиёи пайдоиш ва ёфтшуда)-и сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёна;
- таснифи илмии сиккаҳои қадим тибқи хусусиятҳои хронологӣ, сулолавӣ ва чуғрофӣ;
- таҳқиқи параметрҳои метрологии сиккаҳои давраи V пеш аз мелод то асри V милодӣ дар фонди ОМТ;
- муайян намудани таърихи ташаккӯл ва рушди муомилоти пулӣ ва сикказанӣ дар худуди имрӯзai Тоҷикистон;
- ба доираи илмӣ ворид намудани маводи нави нумизматикӣ ва муайянсозии намунаҳои нав ва то ҳол таҳқиқнашудаи сиккаҳо;
- таҳияи феҳристи мукаммали илмии сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ бо назардошти талаботи муосири сиккашиносӣ;

**Объекти таҳқиқот.** 2780 сиккаи қадим ва аввали асрҳои миёна аз фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон объекти асосии таҳқиқот мебошанд.

**Мавзуи (предмет) таҳқиқот** аз таҳлили таркиби ганцинаҳо, тавсиф ва таснифи сиккаҳо, гурӯҳбандии намудҳои онҳо, шарҳи рӯй ва пушти сиккаҳо иборат буда, ҳамзамон, маълумот оид ба сулолаҳои Ҳахоманишиён, Юнону Боҳтариён, Кушониён, Ашкониён ва Сосониён дар асоси сиккаҳои мавриди назар фаро гирифта мешавад.

Таҳқиқот, марҳилаҳои инкишофи муомилоти пулӣ, вазъи сиёсии Боҳтари Қадим аз замони Ҳахоманишиён то оғози ҳукмронии Сосониёнро дар асоси маълумоти сиккашиносӣ муайян менамояд.

Масъалаи паҳншавии сиккаҳои қадим дар қаламрави Боҳтари Қадим, Ҳиндустон ва Покистон низ мавриди баррасӣ қарор гирифта, таҳлили вазн ва андозаи сиккаҳо анҷом дода мешаванд.

**Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот).** Марҳилаи ибтидоии таҳқиқоти диссертатсия дар солҳои 2019-2020 бо интиҳоби мавзуъ ва роҳбар, таҳияи нақшай корӣ, омӯзиши адабиёти илмӣ, ҷамъоварии маводи илмӣ, таҳқиқи бойгонӣ ва фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон амалӣ шудааст. Марҳилаи асосии таҳқиқот ба солҳои

2021-2025 рост меояд. Дар ин марҳила муаллиф бевосита дар кори экспедитсияҳои илмии Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар ёдгориҳои Ҳалқаҷар, Сайёд ва Чимқурғон иштирок намуда, маводи нави илмӣ ба даст оварда, онҳоро мавриди омӯзиш қарор додааст. Инчунин, баъди таҳқиқи ҳамаи сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи Осорхонаи миллии Тоҷикистон Феҳристи комили ин сиккаҳоро таҳия кардааст.

Дар умум диссертатсияи мазкур дар солҳои 2019-2025 дар шуъбай таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Доњиш иҷро шудааст. Дар ин давра диссертант натиҷаи таҳқиқотро дар маҷаллаҳои тақризшавандӣ чоп намуда, дар конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ иштирок кардааст.

**Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот.** Диссертатсия дар асоси принципи таърихиат (историзм), назария ва усулҳои таҳқиқотии сиккашиносони маъруф, аз ҷумла Н.Н. Забелина, Е.В. Зеймал, О. Смирнова, М.Е. Массон, Э.В. Ртвеладзе, А. Н. Горин, Ҷо Крибб, О. Бопеараччи, Р. Самад ва Е.А. Давидович навишта шудааст. Мо, ҳамчунин, аз методҳои илмӣ - муқоисавӣ, таҳлилиӣ, мантиқӣ, таснифӣ ва ба монанди онҳо васеъ истифода бурдем. Барои ифшои бештар ва истифодаи васеи имкониятҳои сарчашмавии сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ, мо аз усулҳои таснифии сиккашиносон М. Е. Массон, Е. А. Давидович, Е. В. Зеймал, Д. Довутов ва Ҷ. Крибб баҳра бардоштем.

**Пойгоҳи сарчашманиносии таҳқиқот** 2780 адад сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ мебошанд. Катибаҳои рӯй ва пушти ҳамаи ин сиккаҳо, ки қисми зиёди онҳоро сиккаҳои давраи Кушониён ташкил медиҳанд, пурра хонда шуда, тасвироти онҳо мавриди баррасии муфассал қарор гирифта, мансубияти сулолавӣ ва даврабандии ҳронологии онҳо муайян карда шудааст.

Бо мақсади такмили маълумоти бадастомада ва таҳқиқи амиқи сиккаҳои мазкур, мо аз маҷмуи осору манбаъҳое истифода кардем, ки бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ оид ба сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёна

таълиф гардидаанд. Илова бар ин, осори муҳаққиқони хориҷӣ, ки дар кишварҳои Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон, Бритониёи Кабир ва минтақаи Осиёи Миёна ба табъ расидаанд, низ мавриди омӯзиш ва муқоисаи таҳлилӣ қарор дода шуданд.

### **Навғонии илмии таҳқиқот:**

- муайян гардид, ки омӯзиш ва таҳқиқи сиккаҳои аз ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон ёфтшуда, ки дар таркиби Ҳазинаи Амударё маҳфузанд, соли 1881 аз ҷониби коллексионер ва муҳаққиқи маъруфи бритонӣ Каннингҳем А. оғоз гардидааст. Сиккашиносии Тоҷикистон дар даврони Шуравӣ ташаккул ёфта, ба он доктори илми таърих, профессор Е.А. Давидович замина гузоштааст. Дар ин самт муҳаққиқони шинохта, аз ҷумла Е. Массон, А.А. Биков, О. Смирнова, Е. Зеймал, Д. Довутов ва Шарифзода А.Қ. саҳми назаррас гузоштаанд;

- фонди нумизматии ОМТ бо се роҳи асосӣ ташаккул ёфтааст: ҳаридорӣ (2165 адад), натиҷаи ковишиҳои бостоншиносӣ (363 адад) ва қабули ҳадя (252 адад). Ҷамъоварии сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёна дар ОМТ аз солҳои 40-уми асри XX оғоз гардида, дар марҳилаи истиқлол, аз соли 2001, таҳқими илмии он оғоз ва дар солҳои 2008-2021 ба авчи баланд расидааст. Дар ин давра ОМТ 2498 сиккаро ҷамъоварӣ намудааст. Дар солҳои 2021-2024 боз 282 сикка ба он ворид шудааст;

- дар раванди таҳқиқот дар натиҷаи гурӯҳбандии сиккаҳои ОМТ муайян карда шуд, ки фонди сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ аз 2780 (ду ҳазору ҳафтсаду ҳаштод) адад сикка аз ҷумла, 1 силки ҳаҳоманишӣ, 4 сиккай Искандари Мақдунӣ (1 статер, 1 тетрадраҳма, 1 драҳмаи нуқрагӣ 1 драҳмаи мисӣ), 1 тедрадраҳмаи слевкӣ, 1 драҳмаи юнонӣ-ҳиндуӣ, 1 статери римӣ, 112 сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ (1 тетрадраҳмаи нуқрагӣ, 1 драҳмаи нуқрагӣ, 14 тетрадраҳмаи мисӣ, 10 драҳмаи мисӣ, 53 ҳалк, 31 оболи нуқрагӣ, 2 оболи мисӣ), 3 адад сиккай ашконӣ 2 драҳмаи нуқрагӣ, 1 драҳмаи мисӣ), 2550 адад сиккай кушонӣ (11 динор, 2 тедрадраҳма, 1330 тедрадраҳмаи мисӣ, 871 драҳма, 279 дидраҳмаи мисӣ, 20 гемидраҳмаи мисӣ, 38 оболи нуқрагӣ), 18 адад

драхмаҳои мисии кушонӣ-сосонӣ, 39 адад драхмаҳои мисии сосонӣ-кушонӣ ва 49 адад драхма ва 1 пашизи сосонӣ иборат аст;

- таҳқиқоти топографӣ нишон дод, ки сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ асосан аз ёдгориҳои бостонии водии Вахш, аз ҷумлаFaравқалъаи ноҳияи Ёвон - 49 адад, шаҳраки Сайёди ноҳияи А. Ҷомӣ - 197 адад, Ҳалқаҷари ноҳияи Ҳурросон - 797 адад, қашф ва ҷамъоварӣ шудаанд;

- муайян гардид, ки дар фонди ОМТ 1 навъ сиккаи ҳахоманишӣ, 4 навъ сиккаи юнонӣ, 1 навъ сиккаи селевкӣ, 6 навъ сиккаи Юнону Боҳтар, 2 навъ сиккаи ашконӣ, 6 навъ сиккаи кушонӣ, 2 навъ сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва ду навъ сиккаҳои сосонӣ маҳфузанд. Дар сиккаҳои юнонӣ эзади Зевс ва Ника, дар сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ панҷ шоҳ Диодот I, Демертий I, Евтидем I, Евтидем II, Евқратид ва сиккаҳои пайравонаи ду шоҳи юнонӣ-боҳтарӣ Евқратид ва Ҳелиокл, дар пушти сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ Зевс, эзадони юнонӣ бародарони дугоник диоскурҳои савори асп ва ҳайвонҳо паланг ва асп, дар сиккаҳои ашконӣ ду шоҳ Фарҳод IV ва Мехрдод II, дар сиккаҳои кушонӣ 7 шоҳи кушонӣ-Ҳерай, Кучула Кадфиз, Вима Такту, Вима Кадфиз, Канишқаи I, Ҳувишқа, Васудева ва сиккаҳои пайравони се шоҳи кушонӣ Ҳувишқа, Васудева ва Канишқаи III, дар пушти сиккаҳои кушонӣ 6 эзади дини зардуштӣ-Нана, Атшо-Оташ, Вадо-Бод, Мао - Моҳ, Митро - Мехр, Ардоҳшо, як эзади дини юнонӣ – Серапис, як эзади ҳиндӣ - Шиваи чаҳордаста ва дудаста дар назди ғовмеш Нандӣ ва Буддо тасвир шудааст;

- муайян шуд, ки вазни сикли ҳахоманишӣ 5,08 грам, статери юнонӣ 8,41 грам, вазни миёнаи тетрадрахмаҳои Юнону Боҳтар 17,3 грам, вазни миёнаи халқҳои Юнону Боҳтар аз 4.7 то 6.1 грамм, вазни миёнаи оболҳои Юнону Боҳтар аз 0.4 то 0.5 грамм, драхмаҳои ашконӣ 3,3 грамм, вазни миёнаи динорҳои кушонӣ 7.9 грамм, вазни миёнаи тетрадрахмаҳои нуқрагии кушонӣ 13.8 грамм, тетрадрахмаҳои мисӣ аз 14.1 то 16.3 грамм, драхмаҳои мисӣ 3.1 то 5.4 грамм, оболҳо 0.4 то 0.6 грамм, вазни миёнаи

драхмаҳои мисии кушонӣ–сосонӣ 2.2 то 3.4 грамм ва вазни миёнаи дирҳамҳои сосонӣ 3.2 грамм мебошанд;

- муомилоти пулӣ дар ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон аз асрҳои VI–IV пеш аз милод дар замони Ҳаҳоманишиён оғоз ёфта, дар давраи юнониён ва Селевкиён рушд ёфтааст. Ин раванд дар аҳди Юнону Боҳтар, маҳсусан замони Евтидем I, боз ҳам вусъат пайдо карда, дар аҳди Кушониён ба авчи баланд расидааст;

- таҳлили адабиёти хориҷӣ нишон дод, ки ганцинаи бузурги сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ, ки соли 1996 аз минтақаи Кӯлоби Тоҷикистон ёфт шудааст, ба Покистон интиқол ёфта, аз ҷониби сиккашиносӣ маъруф О. Бопеарачи таҳқиқ ва нашр шудааст. Дар раванди таҳқиқи сиккаҳои ОМТ се нави сикка: сиккаи Панталион (шоҳи юнонӣ-ҳиндӣ), сиккаи Кучула Қадфиз ва драхмаи Вима Қадфиз кашф гардиданд;

- бори аввал феҳристи илмии мукаммали сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ тартиб дода шуд (ниг. Замимаи 1);

#### **Нуктҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд:**

- Бо назардошти он ки масъалаҳои таърихи ташаккули сикказаниӣ ва муомилоти пуллии Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон то имрӯз ҳали ҳудро наёфтаанд, омӯзиши бозёфтҳои нав ва таҳияи феҳристи мукаммали сиккаҳое, ки дар осорхонаҳо ҳифз мешаванд, дорои аҳаммияти баланди илмӣ ва таъриҳшиносӣ мебошад;

- таҳлили таркиби сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ нишон медиҳад, ки сиккаҳои мисӣ дар муомилоти пулии Боҳтари Қадим нақши муҳим бозидаанд;

- гурӯҳбандии илмии сиккаҳои қадим дар фонди ОМТ имконият фароҳам овард, ки даврабандии муомилоти пулии Боҳтари Қадим бо такя ба маводи тоза ва мультамад такмил дода шавад;

- раванди ташаккул ва рушди сикказаниӣ дар Боҳтари Қадим ба давраи Юнону Боҳтар рост омада, дар замони Кушониён ба авчи аълои ҳуд мерасад, ки инро ташкили гуногуншакли сиккаҳо ва паҳнои ҷуғрофии гардиши онҳо тасдиқ мекунад;

- дар натицаи таҳқиқ муайян гардид, ки муомилоти пулии ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон ва Осиёи Миёна на дар асри III пеш аз милод, балки ҳанӯз дар асри VI пеш аз милод, тавассути сиккаҳои воридшудаи лидиягӣ ва ҳахоманишигӣ ба вуҷуд омада буд;

- хусусияти хоси таърихи ташаккули муомилоти пулии шимоли Бохтар дар он зоҳир мешавад, ки дар ин минтақа қабл аз оғози сикказании маҳаллӣ, муомилоти пулии фаъол бо истифода аз сиккаҳои хориҷӣ (лидиягӣ ва ҳахоманишигӣ) амал мекард. Яъне, дар шимоли Бохтар аввал гардиши пулӣ ба миён омада, сипас раванди сикказании маҳаллӣ ташаккул ёфтааст;

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот** дар он ифода меёбад, ки омӯзиши сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ имкони таҳқиқи амиқи равандҳои сиккасозӣ ва муомилоти пулии Бохтари Қадим ва Тахористонро аз замони Ҳахоманишиён то оғози ҳукмронии Сосониён фароҳам овард. Дар натицаи таҳқиқ маълумоти нав ва муҳимми илмӣ ба даст оварда шуданд, ки метавонанд заминаи устувор барои тадқиқоти минбаъда дар соҳаи сикказанигӣ ва таърихи муомилоти пулӣ дар минтақаи мазкур бошанд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷа ва ҳулосаҳои асосии рисола метавонанд дар таҳияи асрҳои ҷамъбастӣ ва маҳсус доир ба таърихи сикказанигӣ ва муомилоти пулӣ дар давраҳои қадим ва ибтидои асрҳои миёна дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза, Осиёи Миёна, Афғонистон, Ҳиндустон ва Покистон ба таври амалӣ истифода шаванд.

Матолиби таҳқиқотро метавон дар ҷараёни омӯзиш дар курсҳои таҳассусии донишгоҳӣ, баҳусус дар фанҳои таърихи бостон, сиккашиносӣ ва низомҳои иқтисодии давраҳои қадим, мавриди истифода қарор дод.

Кормандони осорхонаҳо метавонанд натиҷаҳои таҳқиқро барои таҳияи экскурсияҳо, тартиб додани шиносномаҳои илмӣ ва феҳристсозии сиккаҳо истифода баранд. Ҳамчунин, сиккашиносон хоҳ муҳаққиқони

касбӣ ва хоҳ ҳаваскорон метавонанд бо такя ба феҳристу тавсифи муфассали сиккаҳо, ки дар рисола таҳия шудаанд, ба муайянсозӣ ва шарҳи сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи минтақа муваффақ гарданд.

**Хулосаҳо ва тавсияҳои пешниҳодшуда натиҷаи таҳқиқоти фарогири назариявӣ ва амалӣ буда, ба рушди минбаъдаи сиккашиносӣ мусоидат меқунанд.**

**Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотро қабл аз ҳама, истифодаи иттилооти мушаҳҳас ва мӯътамад аз сарчашмаҳои аввал-сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ таъмин менамояд.** Кифоягии ҳаҷми маводи пажуҳишиӣ, таҳлили таҳқиқотии пурмуҳтаво ва дақиқ, хулосабарории илмии асоснок ва интишороти кофии илмӣ, аз ҷумла чопи монография ва мақолаҳо дар мачаллаҳои мавриди эътирофи КОА, сатҳи баланди эътимоднокии хулосаҳои рисоларо таъмин намудаанд. Баррасии муқоисавӣ ва таҳлили тадбиқии иттилооти сиккашиносӣ бо маълумоти илмии қаблан мавҷудбуда, инчунин, саҳми муаллиф дар коркарди мустақили мавод, асоси боэътиромиди натиҷаҳо маҳсуб мешаванд.

**Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Аз рӯйи мазмун ва мундариҷаи худ диссертатсия ба ихтисосҳои 07.00.00 – Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ, аз ҷумла ба ихтисоси 07.00.09 – таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ мутобиқат меқунад.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот аз таҳқиқ, тавсиф, тасниф, таҳияи феҳристи илмии 2780 сиккай қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ, муқоисаи тадбиқии иттилооти илмии бадастомада, дар асоси хулосаҳои илмии аз таҳқиқи сиккаҳо ҳосилшуда муайян намудани вижагиҳо ва таърихи ташаккули муомилоти пулий ва сикказани дар худуди имрӯзаи Тоҷикистон ва Осиёи Миёна иборат мебошад.**

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Диссертатсия дар ҷаласаи васеъи шуъбаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Доњиши

АМИТ дар таърихи 24.06.2025 суратчаласаи № 6 муҳокима ва ба дифоъ пешниҳод гардид. Мазмуни асосии рисола дар як монография ва панҷ мақолаи муаллиф, дар маҷаллаҳои илмие, ки ба феҳристи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вориданд, баён шудааст.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Дар доираи диссертатсия аз ҷониби муаллиф ду монография дар ҳаммуаллифӣ, 15 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванд, 2 мақола дар маводи конференсияҳои байналмилалӣ нашр гардидааст.

**Сохтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия аз 181 саҳифаи матни компьютерӣ, муқаддима, се боб, хулоса, тавсияҳои амалӣ, рӯйхати адабиёт бо 247 номгӯй ва 1 замима (дар ҳачми 454 саҳифа саҳифа) иборат аст.

# БОБИ I. ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ ФОНДИ СИККАХОИ ҚАДИМ ВА ИБТИДОИ АСРҲОИ МИЁНАИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

## 1.1 Аз таърихи ташаккули сиккашиносӣ дар Тоҷикистон

Ҷамъоварӣ ва таҳқиқи сиккаҳо дар Тоҷикистон нисбат ба давраи кашфи аввалин сиккаҳо ва ташаккули сикказанӣ дар ҳудуди ҳозираи он хеле дертар, дар асри XIX оғоз мешавад. Доир ба ин мавзуъ, то давраи ишғоли Осиёи Миёна аз ҷониби Россия иттилое дастрас нест. Кашфи Ҳазинаи Амударӯ дар соли 1877 аз Қубодиён, ки он вақт яке аз бекигариҳои Аморати Бухоро ба ҳисоб мерафт, ба таҳқиқи сиккаҳои аз ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон ёфтшуда такони ҷиддӣ дод. Сиккаҳои таркиби Ҳазинаи Амударӯ аввалин сиккаҳои ёфтшуда аз ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон мебошанд, ки мавриди таҳқиқи сиккашиносӣ қарор гирифтаанд. Дар мавриди ҷойи аниқи кашфи Ҳазинаи Амударӯ баҳсҳо миёни олимон ва сиккашиносон зиёд аст. Тибқи навиштаи А. Грант, “генерал-майёри рус Н.А. Маев соли 1880 дар мавриди ёфт шудани ашёи тиллӣ аз соҳили рости дарёи Ому дар рӯзномаҳои русӣ ҳабар додааст” [155, с. 9-11]. Аз соли 1881 то 1883 коллекционер ва сиккашиноси машҳури англisis А. Канингҳем роҷеъ ба Ҳазинаи Амударӯ се мақола нашр карда, дар онҳо ҷойи бозёфти ҳазинаро Тахти Қубод мегӯяд [155, с. 9]. Инчунин, масъули шуъбаи бостонӣ ва асрҳои миёнаи Осорхонаи Бритониё А.В. Френкс зикр менамояд, ки “ганцинаи мазкур дар Бухоро аз наздикии дарёи Ому дар Осиёи Миёна ёфт шудааст” [66, с. 11-15]. Тибқи навиштаи Д. Н. Логофет, “ёдгорие, ки Ҳазинаи Амударӯ аз он ёфт шуда буд, аз санг эъмор гардидааст. А. А. Семёнов соли 1917 бо беки Қубодиён Мирзо Маҳдибой воҳӯрда, аз ӯ доир ба ин ҳазина мепурсад. Тибқи нақли бек Ҳазинаи Амударӯро дар наздикии дарёи Ому ёфтаанд” [155, с. 15]. О. М. Далтон бори аввал феҳристи аксари бозёфтҳои таркиби Ҳазинаи Амударӯро таҳия менамояд [66].

Бештари сиккашиносон андеша доранд, ки дар таркиби Ҳазинаи Амударӯ 1500 сиккаи тиллӣ ва нуқрагӣ мавҷуд буд. Аммо ин рақами

пурра исботшуда нест. Аз ин миқдор, то имрӯз 200 сикка дар Осорхонаи Бритониё ва Эрмитажи давлатии Федератсияи Россия ба қайд гирифта шудаанд [66, с. 11]. Аксари ашё ва сиккаҳои ин хазинаро сардори таҳқиқоти бостоншиносии Ҳиндустон генерал-майор А. Каннингҳем харидорӣ мекунад. Ин имкон медиҳад, ки ўроҷеъ ба сиккаҳои таркиби Хазинаи Амударё таҳқиқоти васеъ гузаронад. Ин олимӣ ҳиндшинос қадимтарин сиккаҳои таркиби хазинаро ба замони Дорои Бузург (522-486 пеш аз мелод) ва сиккаҳои баъдинаро ба замони хукумронии Антиохи бузург (223-187 пеш аз мелод) ва Евтидеми I (235-200 пеш аз мелод) мансуб медонад [155, с. 48].

Баъзе сиккаҳои Хазинаи Амударёро дар аввал муҳандис А. Грант, ки он вақт директори роҳи оҳани Ҳиндустон буд, чамъоварӣ менамояд. Якчанд ашёи дигари таркиби ганчина ба дasti маъбули шуъбаи бостонӣ ва асрҳои миёна дар Осорхонаи Бритониё А.В. Френкс мерасад. Сарнавишти баъзе ашё ва садҳо сиккаи дигар, то имрӯз норавшан боқӣ мондааст [66, с. 18-26].

Сиккаҳои коллексияи А. Каннингҳем дар Осорхонаи Бритониё чамъоварӣ шуданд. Ў як миқдори сиккаҳоро соли 1888 ба осорхона мефурӯшад ва боқимондаи онҳо тибқи васияташ пас аз маргаш соли 1894 бо осорхонаи мазкур ворид мешаванд. Баъзе аз сиккаҳои Хазинаи Амударё аз ҷониби Осорхонаи Бритониё дар солҳои 1878-1883 мустақиман аз антиқафурӯшони Равалпинди Ҳиндустон харидорӣ шуда, мансубияти онҳо ба хазина исбот шудааст.

Шумораи умумии сиккаҳои ёфтшударо таҳминан муайян кардан мумкин аст. А. Каннингҳем қайд менамояд, ки сиккаҳои дидай ў 64 адад тиллой ва 459 адад нуқрагӣ, ё умуман 523 дона буданд. Аммо ў қайд менамояд, ки ҳадди ақал шумори умумии сиккаҳои ёфтшуда аз 150 тиллой ва 1000 ё 1200 сиккаи нуқрагӣ бояд бошад. Зоро ҳамин қадар сикка ба афсари англisis дар Афғонистон фурӯхта шуда буд. Баъдтар, соли 1883 А. Каннингҳем қайд менамояд, ки “он 700 адад сиккаи таркиби хазинаро аз наздик дид, таҳқиқ намудааст” [66, с. 18].

Соли 1979 Хазинаи Амударё аз ҷониби Е.В. Зеймал дар асоси намоиши якҷояи Осорхонаи Бритониё ва Эрмитаж аз нав таҳқиқ гардида, 521 адад сикка феҳрист гардидаанд [66, с. 72-84]. Дар таркиби ин ганчина, дарику сиклҳои ҳахоманишӣ, сиккаҳои сатрапҳои Ҳахоманишихо дар шаҳрҳои Кария, Эфес ва Тарси Осиёи Хурд, шаҳрҳои Тир, Сидони Финикия, сиккаҳои Афина, Византия ва Аканфи Мақдуния, сиккаҳои ашконӣ ва юнонӣ-боҳттарӣ муайян шудаанд [68, с. 15-21].

Соли 1898 “Ҷамъияти табиатшиносӣ, антропологӣ ва этнографӣ” – и Донишгоҳи Москва бо мақсади ҷамъоварии коллексияҳои илмӣ ва омӯзишии аҳолии болооби Зарафшон ва Помир бо роҳбарии граф А.А. Бобринский экспедитсияи илмӣ баргузор менамоянд. А.А. Семёнов дар ин экспедитсия ҳамчун масъули таҳқиқи забон, этнография ва фолклор иштирок менамояд. Ӯ ба шаҳри Кӯлоб низ сафар намуда, соли 1902 ёддоштҳои илмии худро доир би ин сафараш дар маҷаллаи таъриҳӣ-адабии “Исторический вестник” Кӯлоб нашр мекунад. А.А. Семёнов дар ин ёддоштҳо дар бораи сиккаҳои қадим, аз ҷумла сиккаҳои Искандари Мақдунии аз Кӯлоб ёфтшуда иттилои муҳим медиҳад. Аммо ин маълумоти муҳимми А.А. Семенов то давраи Истиқлол мавриди истифодаи сиккашиносон қарор нағирифт ва онро бори нахуст А.Қ. Шарифзода таҳқиқ ва баррасӣ мекунад [136, с. 52-56]. Соли 1996 аз Қизилмазори Кӯлоб ганчинаи сиккаҳо, аз ҷумла сиккаҳои Искандари Мақдунӣ кашф мешавад ва онро сиккашиноси машҳур О. Бопеараччи таҳқиқ ва ҷониб менамояд [152, с. 59]. Мавсуф бо ёрии коллексионер М.Р. Бабар иддае аз сиккаҳои ганчинаро таҳқиқ ва феҳристнигорӣ менамояд [88, с. 59-67]. Кашф ва ҷониб шудани натиҷаи таҳқиқи ганчинаи мазкур аз боъзтимодии итилооти А.А. Семенов гувоҳӣ медиҳад.

Аз баррасии адабиёти илмӣ маълум мешавад, ки таҳқиқи сиккаҳои аз ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон кашфшуда дар мисоли сиккаҳои таркиби Хазинаи Амударё аз ҷониби олимони аврупой соли 1880 оғоз меёбад. Ин таҳқиқотро дар шакли начандон мукаммал академик А.А. Семенов дар Кӯлоб анҷом медиҳад. Соли 1893 академик В.В. Бартолд аз ҳудуди

имрӯзай Шаҳристон як сиккаи мисиро харидорӣ мекунад. [135, с.95]. Сиккаи мазкурро В. Тизенҳаузен таҳқиқ карда, фалси сомонӣ будани онро муайян месозад [9, с. 95]. Аммо таҳқиқоти зикршуда равиши мунтазам ва мунаzzам надошт.

Таҳқиқи нисбатан комили сиккаҳои аз Тоҷикистон қашфшуда ва ташаккули сиккашиносии он ба замони Иттиҳоди Шуравӣ (1922- 1991) рост меояд. Ҷунончи, соли 1933 аз қалъаи Кӯҳи Муғи ноҳияи Айнӣ (собиқ ноҳияи Захматобод) дар рафти ҳафриёти бостоншиносӣ дар баробари ҳуҷҷатҳо ва дигар ашёи қадим шаш сиккаи биринҷии сугдии марказаш сӯроҳи чоркунҷа ва як адад драхмаи нуқрагии бухорхудотӣ ёфт мешаванд [133, с. 8]. Ин аввалин қашфи сиккаҳо дар рафти ковиши бостоншиносӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад [62, с. 104-126]. Суғдшиноси машҳури шуравӣ А. Фрейман муайян менамояд, ки аз шаш сиккаи аз Кӯҳи Муғ қашфшуда, як адад онро Тархун, ки ихшиди (шоҳи) Суғд буд, баровардааст [133, с. 8-9]. Бақайдгирӣ ва омӯзиши мунтазами сиккаҳои қадими Тоҷикистон дар як вақт ба ташкили экспедитсияҳои бостоншиносӣ дар Тоҷикистон аз соли 1946 бо таҳқиқи Панҷаканти Қадим оғоз мешавад [62, с. 104-126]. Сиккаҳои аз ёдгории Панҷакант бозёфтшударо аввалин шуда, сардори экспедитсияи ин минтақа А. Ю. Якубовский дар ҳисботаш қайд намудааст [150, с. 13-15]. Аз соли 1946 сар карда, мунтазам ҳафриёт гузаронда мешуд ва ҳар сол даҳҳо сиккаи суғдӣ ёфт мешуданд [10, с. 13-55].

Соли 1948 ақадемик М.Е. Массон доир ба қашфи сиккаҳои юнонӣ-боҳтарии аз Тоҷикистон ёфтшуда мақола ба нашр мерасонад [166, с. 42-43]. Соли 1951 Академияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон ва дар таркиби он Институти таърих таъсис меёбад [62, с. 104-126]. Ин иқдоми муҳим ба инкишофи минбаъдаи сиккашиносӣ дар Тоҷикистон мусоидат менамояд.

Омӯзиши мунтазами сиккаҳои суғдӣ аз ҷониби ховаршиноси рус О.И. Смирнова боиси ташаккули сиккашиносии суғдӣ гардид ва он ба яке аз соҳаҳои пешрафта дар Осиёи Миёна табдил ёфт [129, с. 224-231].

Аз сўйи дигар, бостоншиносон дар чамъоварии сиккаҳои аз ҷониби мардум дар вақти корҳои хочагӣ ва кишоварзӣ тасодуфанд ёфтшуда низ саҳми қалон гузоштанд.

Бояд тазаккур дод, ки таъсисёбии осорхонаҳо дар Тоҷикистон ба чамъоварии сиккаҳо ва таҳқиқи минбаъдаи онҳо мусоидат менамояд. Яке аз аввалин мақолаи алоҳидаи сиккашиносӣ дар Тоҷикистон дар асоси сиккаҳои фонди осорхонаи таърихӣ-кишваршиносии шаҳри Душанбе аз ҷониби Н.Н. Забелина дар соли 1952 таҳия ва ҷон мешавад [63, 73-85]. Муаллиф бо сабаби шиносномаи илмӣ надоштани сиккаҳо ҷойи бозёфти онҳоро зикр накардааст. Ин аввалин таҳқиқоти сиккаҳои қадим дар заминай фонди осорхонавӣ ба ҳисоб меравад.

Дар байни нахустин муҳаққиқони сиккаҳои қадими Тоҷикистон Е.А. Давидович мақоми хос дорад. Таҳқиқоти аввалини ў фарогири бозёфти ҳарсолаи сиккаҳо дар қаламрави Тоҷикистон аз соли 1953 то соли 1959 мебошад. Муҳаққиқ муайян менамояд, ки аз ҷануби Тоҷикистон сиккаҳои пайравонаи Ҳелиокл, сиккаҳои аслии Вима Кадфиз, Вима Такту, Канишка, Ҳувишқа ва Васудева қашф шудаанд [24, 26, 27, 28, 29, 30]. Соли 1973 мақолаи “Монетные находки на территории Таджикистана, зарегистрированные в 1970 г.” ва соли 1976 мақолаи “Первый клад тетрадрахм кушанца Герая” ба нашр мерасад [31]. Соли 1979 монографияи ў “Клады древних и средневековых монет Таджикистана” оид ба ғанчинаҳои аз ҳудуди Тоҷикистон ёфтшуда ҷон мешавад [25].

Сиккашиноси машҳури дигар Е.В. Зеймал ба омӯзиши мунтазами сиккаҳои қадими Тоҷикистон машғул шудааст. Соли 1960 нахустин мақолаи ў баҳшида ба сиккаҳои күшонии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон ба нашр мерасад [72]. Соли 1962 роҷеъ ба ғанчинаи динорҳои римии аз Тоҷикистон ёфтшуда, мақолаи илмӣ нашр менамояд [71]. Соли 1965 рисолаи номзадиро дар мавзуи “Шоҳигарии Күшониён дар асоси маълумотҳои нумизматикӣ” дифоъ мекунад. Минбаъд, Е. Зеймал бисёр

масъалаҳои марбут ба сиккаҳои қадими Осиёи Миёнаро дар асоси бозёфтҳои сиккаҳои Тоҷикистон баррасӣ ва натиҷагирӣ менамояд.

Соли 1983 асари бунёдии Е.В. Зеймал таҳти унвони “Древние монеты Таджикистана” “Сиккаҳои қадими Тоҷикистон” нашр шуд [68]. Асари мазкур натиҷаи таҳқиқи тамоми сиккаҳои қадими аз Тоҷикистон то соли 1979 ёфтшуда мебошад. Аз ҷумла, дарикҳо ва сиклҳои Ҳаҳоманишӣ, сиккаҳои нуқрагии сатрапҳои Ҳаҳоманишиёни Осиёи Хурд, сиккаҳои нуқрагии шаҳрҳои Юнон (V-IV пеш аз милод) дар таркиби Ганчинаи Амударё, сиккаҳои Юнону Боҳтар (III-II пеш аз милод) ва Кушониён (I-III милодӣ) дохил мешаванд. Монографияи “Древние монеты Таджикистана”-и Е.В. Зеймал аввалин асари бунёдӣ оид ба сиккаҳои қадим на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми Осиёи Миёна мебошад. Дар таҳқиқоти минбаъдаи сиккаҳои қадим олимон аз асари мазкур ба таври васеъ истифода мебаранд. Сиккаҳои қадими аз соли 1951 то соли 1980 аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ёфтшударо Е.А. Давидович ва Е.В. Зеймал таҳқиқ ва нашр намудаанд.

Охири солҳои 70-уми асри XX Д. Довутов (Д. Довудӣ) ба таҳқиқи сиккаҳои қадими Тоҷикистон шуруъ мекунад [61]. Нахустин мақолааш соли 1977 ба табъ мерасад. Ин мақола ба таҳқиқи оболҳои пайравона ва тетрадҳмаҳои Евкрадид, ки аз деҳаи Бобоҳоншаҳиди ноҳияи Балҷувон ёфт шуда буданд, бахшида шудааст. Ӯ соли 1983 таҳти роҳбарии О.И. Смирнова оид ба сиккаҳои Панҷакенти Қадим рисолаи номзадӣ ҳимоя мекунад. Д. Довутов ба таҳқиқи ганчинаҳо, бозёфтҳои нави сиккаҳо аз Тоҷикистон, коллексияи сиккаҳои қадим ва асримиёнагӣ машғул шуда, муомилоти пулии давраҳо ва минтақаҳоро мавриди омӯзиш қарор додааст.

Мақолаи дигари ӯ, соли 1997 доир ба бозёфти драхмаи Селевки I аз Ховалинг бахшида шудааст [59, с. 5-8]. Сиккаи мазкур яке аз сиккаҳои нодири Осиёи Миёна ба ҳисоб меравад. Соли 2003 Д. Довудӣ якчанд сиккаҳои қадимро мавриди омӯзиш қарор дода, ба нашр расондааст. Аз ҷумла, драхмаи Искандари Мақдумӣ аз ноҳияи Фарҳор, тетрадраҳми

Антиохи I, ду обболи нуқрагии шоҳи Юнону Бохтар Евтидем, як обол ва як дидрахмаи Антимахро нашр кардааст. Инчунин, Д. Довудӣ аз таркиби се ганцинаи аз Ҳалқаҷар ёфтшуда, даҳ сиккаи мисини шоҳи Юнону Бохтар – Евтидемро дар якҷоягӣ бо сиккаҳои кушонӣ муайян ва нашр кардааст.

Д. Довудӣ дар монографияи худ “Денежное обращение древного и средневекового Хатлона (V в. до н. э. – нач. XX в. н. э.)” ба омӯзиши сиккаҳои қадим таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намудааст. Ду боби он ба муомилоти пулии Хатлон дар замони Ҳахоманишиён, Юнону Бохтар, Кушониён ва пасокушонӣ бахшида шудааст [36]. Муаллиф феҳристи сиккаҳои қадими аз Хатлон ёфтшударо таҳия карда, таърихи муомилоти пулии Хатлонро дар давоми 25 аср (аз асри V қабл аз милод то ибтидои асри XX) шарҳ додааст. Инчунин, замони пайдоиши муомилоти пулиӣ, дараҷа ва хусусиятҳои инкишофи онро дар ин минтақа муайян намудааст. Тибқи навиштаи Д. Довудӣ, аҳолии Хатлон бори аввал дар асри V пеш аз милод бо сикка шинос шудаанд. Дар замони Искандари Мақдунӣ, Селевкиён ва шоҳигарии Юнону Бохтар дар ин минтақа сиккаҳо ҳамчун воситаи муомилоти пулиӣ хеле паҳн шуданд. Бозёфти онҳо дар Тахти Сангин, Ҳалқаҷар, Сайёд, Faравқалъа Саксанохур, инчунин дар ноҳияҳои Данғара, Ҳавалинг, Темурмалик ва умуман минтақаи Кӯлоб далели ин гуфтаҳост. Дар ин минтақа авчи инкишофи муомилоти пулиӣ дар давраи Кушониён ба асрҳои I-III мелодӣ рост меояд, ки бо афзоиши шаҳрҳо ва рушди иқтисод, маҳсусан тиҷорат алоқаманд буд. Ба ин нигоҳ накарда, муаллифи мазкур аз таҳқиқоти А.А. Семенов ва О. Бопеараччи роҷеъ ба баъзе сиккаҳои қадими аз Кӯлоб ёфтшуда бехабар мондааст.

Соли 2009 асари дигари Д. Довудӣ - “Монетные клады Таджикистана” чоп шуд ва як бахши он ба таҳқиқи сиккаҳои қадими Тоҷикистон бахшида шудааст. Муаллиф дар ин асараш 21 ганцинаи сиккаҳои қадими юнонӣ–боҳтарӣ ва кушониро баррасӣ кардааст [34, с. 5-15]. Ҳамаи сиккаҳои мазкур аз вилояти Хатлон ёфт шудаанд ва ин далели

рушди баланди момилоти пулии ин минтақа дар замони Кушониён мебошад.

Соли 2008 аз бостоншархи Ҳалқаҷари ноҳияи Ҳурисони водии Вахш ганцинаи калони сиккаҳои мисии кушонӣ ба таври тасодуфӣ кашф мешавад. Дар таркиби он тақрибан 1000 сикка мавҷуд буд ва аз ин миқдор 667 адад сиккаро Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба номи К. Бехзод меҳарад. Ин калонтарин ганцинаи сиккаҳои кушонӣ дар Тоҷикистон мебошад. Ганцинаи мазкурро бори аввал Ф. Сафоев, сипас, А.Қ. Шарифзода ва Д. Довудӣ мавриди омӯзиш қарор медиҳанд [41]. Дар Ҳалқаҷар ва атрофи он боз 10 ганцинаи дигари сиккаҳои қадим ёфт шудаанд. Ин бозёфтҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки бостоншархи Ҳалқаҷар дар замони Кушониён (асрҳои I пеш аз милод - IV мелодӣ) маркази калони тиҷоратӣ ва эҳтимолан яке аз шаҳрҳои марказии водии Вахш будааст.

Дар давраи аввали асрҳои миёна дар шимолу шарқи Тахористон дар баробари сиккаҳои мисии маҳаллӣ драҳмаҳои Сосонӣ низ дар муомилоти пулӣ истифода мешуданд. Нахустин ганцинаи драҳмаҳои Сосонӣ дар Тоҷикистон соли 1952 аз шаҳри Душанбе кашф мешавад [63, с. 73]. Ду сиккай Баҳроми V-ро бостоншинос У. Бобоев аз ёдгории Чимқурғони ноҳияи Шарҳринав кашф мекунад [12, с. 573-574].

Баъзе сиккаҳои аз Тоҷикистон ёфтшударо олимон ба таври муштарак таҳқиқ ва нашр менамоянд. Дар ноҳияи Панҷи водии Вахш чор драҳмаи шоҳаншоҳони Сосонӣ - Фирӯз, Ҳусрави I ва Ҳусрави II ёфт мешавад, ки онҳоро Д. Довудӣ ва Е.В. Зеймал таҳқиқ ва нашр менамоянд. Аз шаҳри Кӯлоб ду драҳмаи Фирӯз ва як драҳмаи Қубод кашф ва аз ҷониби Д. Довудӣ таҳқиқ ва нашр гардиданд.

Дар шимолу шарқи Тахористон сиккаҳои пайравонаи сосонӣ бештар паҳн шуда буданд. Сиккашиносон Е.В. Зеймал ва Д. Довудӣ оид ба бозёфтҳои алоҳидаи сиккаҳои пайравонаи Фирӯз аз гӯристони Тупхонаи Ҳисор, аз ёдгории Ачинатеппай водии Вахш ва Қалъаи Коғирниҳон маълумот нашр намудаанд. Инчунин, ганцинаи калони сиккаҳои пайравонаи Фирӯз, ки зиёда аз 400 ададро дар бар мегирад, аз

дехаи Чоргултеппаи водии Вахш кашф шудааст [34, с. 58]. Дар мавриди ин ғанчина ва як адад сиккаи Фирӯз, ки дар ноҳияи Ховалинг кашф шуда буд, Д. Довудӣ маълумот додааст. Е.А. Давидович доир ба як сиккаи сосонӣ, ки соли 1957 аз Кофирқалъаи водии Вахш ёфт шуда буд, маълумот додааст [30, с. 153-161].

Бояд гуфт, ки то замони Истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон сиккаҳои қадим бештар аз ҷониби сиккашинос - Е.А. Давидович, Е.В. Зеймал ва Д. Довудӣ таҳқиқ ва нашр мешуданд. Аз соли 1951 то соли 1980 мақолаҳои нашршуда бештар ба қалами Е.А. Давидович ва Е. В. Зеймал тааллуқ дошта, аз соли 1980 Д. Довудӣ низ ба ин таҳқиқот мепайвандад. Аз соли 1980 то соли 1997 оид ба сиккаҳои қадим бештар мақолаҳои Е. В. Зеймал ва Д. Довудӣ ба нашр расидаанд. Зиёда аз 95% сиккаҳои қадими дар замони Шуравӣ таҳқиқшуда, то соли 1996 дар Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Доњиш ва аз ин баъд дар Музеи миллии бостонии Тоҷикистони назди Институти мазкури Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон нигоҳ дошта мешаванд. Дар фонди осорхонаи мазкур зиёда аз 30 ҳазор сикка ҷамъоварӣ шудааст ва аксари онҳо дар рафти ковиҳҳои бостоншиносӣ кашф шудаанд. Дар фарқият ба фонди нумизматии ОМТ сиккаҳои Музеи миллии бостонии Тоҷикистон таҳқиқшуда мебошанд.

Дар солҳои 1991-1998 бо вучуди ноором будани вазъи сиёсӣ ва мушкилоти иқтисодӣ омӯзиши сиккаҳо дар Тоҷикистон қатъ Nagarida, дар ин муддат ҳамагӣ 9 мақолаи нумизматӣ чоп мешавад ва ҳамаи онҳо ба қалами Д. Довудӣ тааллуқ доранд. Онҳо ба сиккаҳои қадим ва асримиёнагӣ, аз ҷумла драхмаи нодири Селевки I аз Ховалинг ва ғанчинаи калони дорои 1307 сиккаи нуқрагини Ҷониён (асри XVII) аз ноҳияи Ҳисор ёфтшуда бахшида шудаанд.

Соли 1998 асари боаризиши Д. Довудӣ бо номи “Худжандский клад” “Ганчинаи Ҳуҷанд” ба нашр мерасад. Ин аввалин асари нумизматикии Тоҷикистон дар давраи Истиқлол мебошад. Китоби мазкур ба таҳқиқи 1967 адад сиккаҳои мисии темурии охири асри XV ва

аввали асри XVI бахшида шудааст [55, с. 114]. Чун то ин вақт дар ҷумҳурӣ ягон сиккашиноси дигар тарбия наёфта буд ва шиори “Барои Тоҷикистон як сиккашинос коғист” ҳукумфармо буд, каси дигар ба таҳқиқи амиқи сиккаҳо машғул намешуд.

Инчунин, яке аз самтҳои рушди сиккашиносӣ дар Тоҷикистон дар замони истиқлол ин ҷамъоварии сиккаҳо дар осорхонаҳои ҷумҳурӣ мебошад. Дар ҷамъоварии ашёи таъриҳӣ ва маҳсусан сиккаҳо саҳми ОМТ хеле назаррас мебошад. ОМТ аз рӯзи аввали ташкилшавии худ дар баробари дигар осорҳои таъриҳӣ ба ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва омӯзиши сиккаҳо аҳаммияти қалон медиҳад, чунки сиккаҳо барои омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик сарчашмаи хеле муҳим мебошанд. Аввалин сиккаҳо ба осорхона ҳанӯз дар ибтидои ташкилшавии он дар соли 1934 ворид шуда буданд. Минбад ин амал идома меёбад. Аз соли 1934 то соли 1998 дар фонди осорхонаи мазкур 1375 адад сикка ҷамъоварӣ шуда буд [92, с. 83]. Аз ин миқдор ҳатто 10% фисади онро сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёна ташкил намедиҳанд.

Аҳаммияти умдаи ин сиккаҳо дар он аст, ки ҳамаи онҳо аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт шуда, дар бораи муомилоти пулию сикказани дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ маълумоти хеле муҳим медиҳанд. Дар давраи истиқлол ҷамъоварии сиккаҳо ва сиккашиносӣ дар Тоҷикистон на танҳо идома ёфт, балки хеле рушд кард. Дар 34 соли Истиқлоли давлатӣ шумораи сиккаҳои фонди ОМТ ба беш аз 21 ҳазор расид. Дар ҷамъоварӣ ва таҳқиқи ин сиккаҳо саҳми директори Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Камолиддин Беҳзод ва аввалин директори ОМТ Шарифзода А.Қ. назаррас мебошад. Ӯ бори нахуст тарбияи сиккашиносони тоҷикро ба роҳ монд ва мутахассисони ҷавонро аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ ба кори сиккашиносӣ ҷалб кард ва ҳамкориҳои дохилий ва хориҷии ОМТ-ро дар бахши сиккашиносӣ амалӣ намуд.

Соли 2010 асари муштараки Д. Довудӣ ва А. Шарифзода – “Клад кушанских монет из Вахшской долины” “Ганцинаи сиккаҳои күшонӣ аз

Водии Вахш” пиромуни ганцинаи сиккаҳои мисии күшонӣ, ки соли 2008 аз бостонشاҳри Ҳалқаҷари ноҳияи Ҳурӯсон ёфт шуда буд, ба нашр мерасад [41]. Таҳқиқоти мазкур бештар хусусияти ҳисоботӣ дорад. Инчунин, дар замони истиқлол, дар таҳқиқ ва нашри сиккаҳои қадим саҳми сиккашиносони ҷавон - Ф. Сафоев, М. Сафоев, ва А.А. Шарифзода назаррас мебошад. Муаллифи ин сатрҳо низ дар ин кор саҳми шогирдонаи ҳешро гузоштааст.

Самти дигари рушд ва ҷамъоварии сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи Тоҷикистон ин ташкили экспедисияҳои бостоншиносӣ мебошад. Дар ин самт сиккаҳои чор бостоншаҳр – Ғаравқалъаи ноҳияи Ёвон, Чимқурғони ноҳияи Шаҳринав, Сайёдқалъаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва Ҳалқаҷари ноҳияи Ҳурӯсон қашф, таҳқиқ ва нашр шуданд.

Бо дастгириҳои бевоситаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлол ҳамкориҳои байналмилалии сиккашиносони тоҷик рушд намуд. Сиккашиносон Д. Довудӣ, А.Қ. Шарифзода, Ф. Сафоев дар ҳамоишҳои илмӣ дар кишварҳои Эрон, Олмон, Ироқ, Узбекистон, Қазоқистон, Туркманистон, Туркия, Русия, Украина, Белорусия, Афғонистон ва Ҳитой иштирок ва маъруза намуданд.

Сиккашиносони тоҷик дар омӯзиши сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи Афғонистон, ки дар гузашта як ҷузъи Ҷохтар ва Тахористон буд, низ саҳм гузоштаанд. Бавижа саҳми Ф. Сафоев дар таҳқиқи зиёда аз 5 ҳазор сиккаи күшонӣ, сосонӣ, сосонӣ – күшонӣ ва яфталии аз Миси Айнаки Афғонистон ёфтшуда назаррас мебошад. Мавсӯф аз олимони тоҷик аввалин шуда ба тармим, таҳқиқ ва ҳуҷҷатгузории сиккаҳои Миси Айнак машғул шуд. Баъдтар ба ин кор Д. Довудӣ низ машғул шуд. Саҳми тармимгари тоҷик П. Абдуллоева дар тармими сиккаҳои Миси Айнак низ назаррас мебошад. Ҳамкориҳои ҳориҷӣ ҳоло ҳам идома дорад.

Сиккашиносони тоҷик бо ҳамкасbonaшон дар кишварҳои берунӣ, аз ҷумла Узбекистон, Қазоқистон, Россия, Олмон, Италия, Англия,

Америка мукотибаи интернетӣ дошта, пайваста аз таҳқиқот ва дастовардҳои яқдигар боҳабар мешаванд.

Қобили ёдоварист, ки дар радифи китобҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, инчунин, мақолаҳои илмӣ низ дар самти омӯзиши сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёна аз ҷониби ходимони илмии ОМТ дар рӯзномаву маҷаллаҳои илмии дохилию ҳориҷӣ ба нашр расидаанд, ки онҳо низ муҳимтарин сарчашмаи илмӣ ҷиҳати таҳқиқ ва омӯзиши сиккаҳои қадим маҳсуб меёбанд. Барои равshan шудани масъала ба ҷанде аз мақолаҳои илмии дар ин самт нашр гардида, таваҷҷӯҳ менамоем.

Яке аз муҳимтарин мақолаи илмӣ роҷеъ ба таҳқиқи сиккаҳои сосонӣ “Сасанидский клад из Душанбе” “Ганцинаи сиккаҳои сосонӣ аз Душанбе” мебошад, ки он соли 2010 аз ҷониби муҳаққиқон А. Шарифзода ва А. Гариволди таҳия гардид. Дар мақола муаллифон 39 сиккаҳои сосониро мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор додаанд [143, 127].

Соли 2014 натиҷаи аввалин таҳқиқи сиккаҳои тиллоии Коллексияи нумизматии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби А.К. Шарифзода анҷом ёфт ва бо номи “Тухфаҳои нодир” ба ҷоп расид. Дар мақолаи мазкур 27 сиккай тиллой таҳқиқ шуд, ки аз ин шумора 12 ададаш сиккай қадим мебошад. [142, с. 5-7]. Аммо муаллиф сиккаҳои қадими коллексияи мазкуро ба таври алоҳида баррасӣ накардааст.

Мақолаҳои дигаре, ки ба омӯзиш ва таҳқиқи сиккаҳои қадими ОМТ баҳшида шудаанд, аз ҷониби сиккашиноси ҷавон М. Сафоев бо номҳои “Коллексияи муҳимми сиккаҳо” [127, с. 73], “Faравқалъа” ва “Доир ба ду сиккай нодири қушонӣ-сосонӣ” [126, с. 141-147] таълиф гардидаанд. Муаллиф дар мақолаҳои мазкур доир ба сиккаҳои қадими юнонӣ-боҳтарӣ, қушонӣ ва сосонӣ-қушонӣ таҳқиқоти мукаммали илмӣ анҷом додааст.

Д. Довудӣ соли 2018 натиҷаи таҳқиқи баъзе сиккаҳоро такроран бо номи “Бухархудатские, сасанидские и омейядские дирхемы Таджикистана” ба ҷоп расонид [35, с. 20]. Дар асари мазкур навғониҳои илмӣ қариб вуҷуд надоранд ва асари мазкур асосан ҷанбаи иттилоотӣ

дорад. Ба ин нигоҳ накарда, асари мазкур аз аҳаммият ҳолӣ нест ва барои омӯзиши сиккаҳо роҳнамои зарурӣ ба ҳисоб меравад.

Соли 2019 дар таърихи сиккашиносии Осиёи Миёна нахустин бор феҳристи мукаммали ганчинаи дирҳамҳои сомонии аз Тоҷикистон ёфтшуда бо номи “Ганчинаи Кӯлоб (Дирҳамҳои сомонӣ)” ба нашр мерасад [138].

Дар таърихи сиккашиносии Тоҷикистон бори нахуст соли 2020 натиҷаи таҳқиқи қадимтарин сиккаи Осиёи Миёна- сиглоси лидиягии дар асри VI пеш аз милод зарбшуда, ки аз мавзеи Сари Банди Кӯлоб ёфт шуда буд, ба чоп мерасад [141]. Муҳаққиқ Шарифзода А.Қ. дар ҳошияи таҳқиқи сиглоси лидиягӣ масъалаи таърихи пайдоиши муомилоти пулиро дар Осиёи Миёна баррасӣ намуда, аввалин бор қадимтарин сарчашмаи хаттии ниёкони мо – Авасторо вобаста ба таърихи муомилоти пулӣ ва пардоҳти музди меҳнат мавриди таҳқиқ қарор медиҳад. Муайян карда шуд, ки тибқи матни Авасто музди меҳнати пизишкон асосан бо мол-чорво пардоҳт мешудааст [141].

Як идда сиккаҳои қадим, ки дар натиҷаи ҳафриёти бостоншиносӣ аз ҷониби мутахассисони ОМТ дар мавзеъҳои таърихии Сайёдқалъаи н. Абдураҳмони Ҷомӣ [33, с. 50] ва Чимқурғони н. Шаҳринав [56, с. 39] қашф гардиданд, дар шакли мақолаҳои ҳисботӣ ба нашр расидаанд.

Хулоса, маълумот оид ба бозёфти аввалин сиккаҳо аз ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон (сиккаҳои таркиби Хазинаи Амударё) ҳанӯз аз соли 1880 оғоз гардида, таҳқиқ ва омӯзиши онҳо солҳои 1881-1883 аз ҷониби А.А. Каннингҳем сурат мегирад. Баъди қашфи Хазинаи Амударё таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ба ёдгориҳои нумизматии Тоҷикистон меафзояд. Дар ин самт саҳми В.В. Бартолд, А.А. Семенов ва М. Е. Массон назаррас мебошад. В.В. Бартолд роҷеъ ба сиккаҳои исломӣ ва М.Е. Массон доир ба сиккаҳои қадим, асрҳои миёнаи аз Тоҷикистон ёфтшуда таҳқиқот анҷом додаанд. Академик М.Е. Массонро оғозбахши бақайдгирии қашфи сиккаҳо аз Тоҷикистон номидан мумкин аст. Зеро ӯ аввалин

шуда, пиromуни кашфи ҳарсолаи сиккаҳо аз Тоҷикистон мақолаҳои илмиро чоп менамояд.

Ташаккул ва рушди сиккашиносии Тоҷикистон ба замони Шуравӣ рост меояд. Дар солҳои 30-юми асри XX дар рафти ковишҳои бостоншиносии дижи қӯҳи Муғ якчанд сиккаи сӯғдӣ, ки дар пайравӣ ба сиккаҳои биринҷии чинӣ зарб мешуданд, кашф ва таҳқиқу нашр мешаванд. Аммо ин таҳқиқотро на олимони тоҷик, балки пажуҳигарони рус анҷом дода буданд. Чунки дар ин солҳо пойдаҳти Тоҷикистон осорхона ва маркази сиккашиносии худро надошт. Бинобар ин, то нимаи дуюми солҳои 40-уми асри XX дар таҳқиқи сиккашиносии Тоҷикистон танаффус ба вучуд омад. Давраи нави рушди сиккашиносии Тоҷикистон аз солҳои 1946-1951 шурӯъ мешавад. Аз соли 1946 экспедитсияҳои бостоншиносӣ дар ҳудуи Тоҷикистон оғоз меёбанд ва кашфи сиккаҳо зиёд мегардад. Маҳз ҳамин кашфи сиккаҳо буд, ки сиккашиносон О. Смирнова, Е. А. Давидович, Е. В. Зеймал ва Д. Довудӣ ба таҳқиқи сиккаҳои Тоҷикистон машғул шуданд. Дар солҳои 50-80-и асри XX дар Тоҷикистон беҳтарин асарҳои сиккашиносӣ, ки аҳаммияти умунииттифоқӣ ва ҷаҳонӣ доштанд, таълиф ва чоп шуданд. Маҳз тавассути таҳқиқоти бисёр арзишманди Е.А. Давидович Тоҷикистон ба муҳимтарин маркази таҳқиқоти сиккашиносии Иттиҳоди Шуравӣ дар Осиёи Миёна табдил меёбад. Асарҳои О. Смирнова, Е.А. Давидович ва Е. Зеймал то имрӯз моҳияти илмии худро гум накарда, онҳо дар илми сиккашиносӣ асарҳои бунёдӣ ва болоимизӣ маҳсуб мешаванд.

Ба ҳамаи дастовардҳои сиккашиносии замони Шуравии Тоҷикистон нигоҳ накарда, дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби қадрҳои бумӣ танҳо як сиккашинос – Д. Довутов тарбия ёфт.

Дар замони истиқлол дар таърихи сиккашиносии Тоҷикистон давраи нав оғоз меёбад. Маҳз бо ташабbusи ОМТ дар ҷумҳурӣ мутахассисони тоҷик Ф.Б. Сафоев, М. Сафоев, М. Каримдодзода, А.А. Шарифзода ба доираи илми сиккашиносӣ ҷалб шуданд.

Осорхонаи миллии ба номи Камолиддин Беҳзод дар ибтидои солҳои 2000 баъд аз Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониш ба маркази дуюми ҷамъоварӣ ва сиккашиносии Тоҷикистон мубаддал мешавад. Аз соли 2008 маркази сиккашиносии Тоҷикистон ба ОМТ интиқол мейёбад. Дар айни ҳол таҳқиқи сиккашиносӣ дар ин ду маркази муҳимми илмии ҷумҳурӣ идома дорад. Дар осорхонаҳо ва дигар марказҳои илмии ҷумҳурӣ таҳқиқоти сиккашиносӣ пеш бурда намешавад.

Муҳимтарин дастоварди дигари сиккашиносии Тоҷикистон дар давраи истиқлол фароҳам омадани имкониятҳои васеи ҳамкориҳои илмии байналмилалӣ дар ин самт мебошад. Сиккашиносони тоҷик дар ҳамоишҳои илмии ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида, натиҷаи таҳқиқоти худро муаррифӣ менамоянд.

Дар баробари таҳқиқ ва омӯзиши сиккаҳо дигар роҳи рушди сиккашиносӣ дар Тоҷикистон ин ҷамъоварии онҳо мебошад. Ҳоло аксари сиккаҳои ҷамъовардашуда дар Осорхонаи миллии бостонии Тоҷикистони АМИТ ва Осорхонаи миллии Тоҷикистон маҳфузанд. Ҷамъоварии сиккаҳо дар замони Истиқлол назар ба замони Шуравӣ дучанд рушд намуд. Акнун аксари осорхонаҳои таъриҳӣ-кишваршиносии ҷумҳурӣ намунаҳои гуногуни сиккаҳоро ҷамъоварӣ менамоянд. Ин дар навбати худ заминаҳои рушди минбаъдаи сиккашиносиро таҳқим мебахшад.

## 1.2. Нақши комиссияи фондӣ дар такмили фондӣ нумизматии

### Осорхонаи миллии Тоҷикистон

Фонди нумизматии Осорхонаи миллӣ ҷузъи муҳимми мероси таърихии кишвар маҳсуб мейёбад. Таҳлилӣ марҳилаҳои ташаккул ва такумили он ба арзёбии раванди илмӣ-таҳқиқотӣ ва сиёсати фарҳангии имрӯза мусоидат мекунад. Аз ин ҷоист, ки нақши комиссияи фондӣ дар ин ҷараён ба таври хос бояд мавриди баррасии илмӣ қарор гирад.

Осорхонакунонии сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёна дар Тоҷикистон нисбат ба баъзе ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна дертар оғоз мешавад. Дар Ӯзбекистон ин раванд дар нимаи дуюми асри XIX ба амал омад [70, с. 7]. Ин кор дар Тоҷикистон ба солҳои 30-юми асри XX рост меояд. Аз асноди бойгонӣ ва адабиёти илмӣ бармеояд, ки воридоти сиккаҳо ба фонди он соли 1934 оғоз меёбад [138]. Сиккаҳои ОМТ-ро то соли 1948 аз ҷониби касе таҳқиқ намешуд ва онҳо шиносномаи илмӣ надоштанд [63, с. 73-85]. Аз ин рӯ, чигунагии воридоти аввалин сиккаҳои қадим, топографияи онҳо ва тарзи дарёфти онҳо то ҳол номаълум мемонад. Новобаста аз ин, метавон таҳмин кард, ки сиккаҳои солҳои 30 - 40 асри XX ба ОМТ воридшуда аз ҷануби Тоҷикистон қашғ шудаанд [68, с. 5]. Дар солҳои баъдина бо рушди ҳафриёти бостоншиносӣ дар Тоҷикистон ва таъсиси Академияи илмҳо ва Институти таъриҳ воридоти сиккаҳои ба ОМТ коста мегардад. Зоро дар Институти мазкур бо ташаббуси сиккашиноси машҳур Е.А. Давидович бахши сиккашиносӣ таъсис ёфта, он дар як муддати муайян (то соли 2011) ба маркази ҷамъоварӣ ва таҳқиқи сиккаҳо табдил ёфт [50, с. 275].

Дар умум, тибқи нишондодҳои китобҳои воридотии ОМТ аз соли 1934 то соли 1998 дар осорхона 1375 сиккаи қадим, ибтидои асрҳои миёна ва муосир ҷамъоварӣ шуд [187]. Барои осорхонаи марказии як ҷумҳурий албатта ин миқдор хеле кам аст. Яке аз сабабҳои асосии чунин кам ҷамъоварӣ шудани сиккаҳо дар ОМТ ин ба кори комиссияи фондию ҳаридорӣ ҷалб нашудани сиккашиносон, аз рӯйи нақшай муайян ва мукаммали илмӣ амал накарданни комиссияи мазкур мебошад. Ҷунончи, тибқи фармони вазири маданияти ҶШС Тоҷикистон аз 19 декабря соли 1988, №434 Комиссияи фондию ҳариди осорхона дар ҳайати 10 нафар таъсис ёфта буд. Аммо ҳамаи аъзои ин комиссия кормандони осорхонаи мазкур буда, дар ҳайати он ягон муарриҳ, бостоншинос ё сиккашинос набуд ва ягон мутахассис аз берун (Институти таъриҳ ё дигар муассисаи марбут) низ ҷалб нашудааст. Аз баррасии натиҷаи кори комиссияи мазкур бармеояд, ки фаъолияти он бештар ба ҷамъоварии осори

этнографӣ ва асарҳои рассомон равона шуда буд. Аммо ин маъни онро надорад, ки дар замони Шуравӣ ба ОМТ маводи нумизматӣ ворид намешуд. Аз ҷумла, соли 1951 ба ОМТ як ганцинаи сиккаҳои сосонӣ ворид шуда, ба он рақами осорхонавии КП-1345, ИНВ-1479 гузашта мешавад [187, с. 130]. Ин ганцинаро соли 1950 ҳангоми кофтани канал дар наздикии ёдгории даврони юону бохтари шаҳри Душанбе тасодуфанд ёфта, ба таври ройгон ба осорхона месупоранд. Эҳдо шудани ганцинаи мазкур далели он аст, ки шаҳрвандони кишвар дар ин давра фаҳмиши ба осорхона фурӯхтани осори таърихии аз зери замин ёфтшударо надоштанд ва тибқи қонунгузории он замон ҳамаи сарватҳои зеризаминиӣ моликияти истиснои давлат ҳисобида мешуд. Ганцинаи мазкурро бори нахуст Н.Н. Забелина таҳқиқ карда, соли 1952 нашр менамояд [63, с. 73-85]. Он аз сиккаҳои нуқрагӣ – драхмаҳои шоҳаншоҳони сосонӣ Яздигурди I (399-420) (1 дона), Баҳроми V (420-438) (28 дона) ва Яздигурди II (438-451) (10 дона) иборат мебошад. Соли 2022 ҳафт сиккаи ин ганцина ба осорхонаи навтаъсиси шаҳри Душанбе, ки дар Маҷмуаи давлатии “Истиқлол” ҷойгир аст, интиқол дода шуданд [185]. Аз ин миқдор 7 адад аз таркиби Ганцинаи Душанбе ва 4 адад аз таркиби Ганцинаи Ҷайхун мебошанд. Кашфи ганцинаи мазкур далели рушди муомилоти пулии шаҳри Душанбе дар асри V мелодӣ мебошад. Аммо на ҳамаи муҳаққиқон ин нуктаро дастгирӣ менамоянд. Масалан, Е. Давидович ин ганцинаро танҳо ганимати ҳарбӣ дониста, иштироки ин сиккаҳоро дар муомилоти пулии водии Ҳисор қабул надорад. Ба ихтилофи хulosai олимон нигоҳ накарда метавон гуфт, ки сиккаҳои мазкур ҳам воситай муомилоти пулӣ ва воситай ганцинаандӯзӣ мебошанд.

Бояд зикр намуд, ки марҳилаи рушд ва ташаккулёбии ҷамъоварии сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ ба давраи соҳибистиколии Ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд. Зоро дар ин давра ҳам қонунгузории соҳаи кори осорхонаҳо, ҳам заминаҳои иқтисодии фаъолияти онҳо ва ҳам ҷалби сиккашиносон ба кори ОМТ ба таври хеле

мусбат ҳалли худро меёбад. Агар қонунгузорӣ роҳҳои такмили фонди осорхонаҳо, аз ҷумла фаъолияти комиссияи харидро ба таври мушаҳҳас муайян ва муқаррар карда бошад, таваҷҷуҳи бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маводи нумизматӣ, аз ҷумла аз тарафи ӯ ҷамъоварӣ шудани сиккаҳои нодир ва ба ОМТ эҳдо намудани онҳо, зиёдшавии мунтазами маблағузорӣ барои хариди осори таъриҳӣ ҷиҳати такмили фонд ба таври ҷиддӣ ва назаррас мусоидат менамояд [142, с. 5]. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди директори ОМТ-ро доир ба таъсиси шуъбаи алоҳидаи босоншиносӣ ва сиккашиносӣ дар соҳтори ОМТ дастгирӣ намуд. Бо супориши Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2013 дар ошёнаи дуюми ОМТ толори алоҳидаи нумизматӣ соҳта мешавад [137, с.64-75]. Толори мазкур соли 2021 нимаи толори сеюми ошёнаи якум кӯчонда шуда, дар як гӯшай он тавассути диорамма сикказанӣ ба таври бадеӣ инъикоси худро ёфт [81, с.47-53].

Мутаассифона, баъди воридшавии ганцинаи сиккаҳои сосонии аз шаҳри Душанбе ёфтшуда, аз соли 1951 то соли 2001 барои фонди ОМТ ягон сиккаи қадим ва аввали асрҳои миёна ҷамъоварӣ намешавад. Соли 2001 комиссияи фондию хариди ОМТ дар қатори дигар ёдгориҳои таъриҳӣ ва осори ҳунарӣ ҷаҳор тетрадраҳмаи күшонӣ - як сиккаи мисии Канишқа, як сиккаи мисии Ҳувишқа, як сиккаи мисии пайравонаи Васудева ва як сиккаи суфташудаи күшониро харидорӣ менамояд [197]. Ҷой, чигунагӣ ва санаи ёфти онҳо маълум нест. Комиссияи мазкур дар соли 2003 танҳо як сиккаи мисии шоҳаншоҳи күшонӣ Вима Кадфизро ба фонд ворид менамояд [196, с. 186-191]. Дар соли 2004 ҳамагӣ се сиккаи мисиро ОМТ харидорӣ мекунад, ки аз ин миқдор яктоаш дидраҳмаи Вима Такту, яктои дигараш тетрадраҳмаи Вима Кадфиз ва сеюмаш драҳмаи пайравонаи Канишқаи III мебошанд [197, с. 44-65]. Дар соли 2005 ОМТ ҳамагӣ се сиккаи қадим – як оболи шоҳи Юнону Боҳтар Евкратид ва ду оболи күшонии Ҳерайро харидорӣ менамояд [197, с. 68-75]. Аз ин ду сикка оболи Ҳерай барои ОМТ аз чанд ҷиҳат аҳаммияти

калон дорад. Якум, Ҳерай аввалин шоҳи Кушониён мебошад [19, с. 167-168]. Дуюм, ин аввалин оболи Ҳерай аст, ки ОМТ харидорӣ кардааст. Сеюм, сиккаи мазкур бо асл ва камёфт буданаш барои осорхона нодир ба ҳисоб рафта, он барои корҳои экспозитсионӣ ва роҳбаладӣ низ маводи муҳимми айёни мебошад. Ҳамчунин, сиккаи мазкур барои ҳалли масъалаҳои антропологӣ муҳим аст. Зоро симои Ҳерай дар сиккаҳояш ориёнина тасвир шудааст [36, с. 48-55].

Соли 2006 доир ба масъалаи хариди сиккаҳои дар ОМТ дигаргунии ҷиддӣ ба вучуд омад. Чунки дар ин сол комиссияи фандию харидории осорхона аз сокини деҳаи Гузари Болои ноҳияи Қубодиён - И. Илёсов як ганчинаи сиккаҳои қушониро бо таҳияи асноди лозима ва тибқи муқаррароти давлатӣ меҳарад. Ин ганчина баъди харидорӣ шуданаш таҳти рақами давлатии КП-12817/1-200 қарор мегирад [197, с.93]. Аммо дар ҳуҷҷатҳои осорхонавӣ ҷойи аниқи бозёфт ва чӣ тавр ёфт шудани он дарҷ нашудааст. Аз таҳқиқи ганчина маълум шуд, ки таркиби он чунин аст:

#### Ҷадвали 1. - Ганчинаи Гузари Боло

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	филиз
1.	Евтидеми I	8	Драхма	4	Мис
2.	Ҳерай	1	Обол	0,5	Нуқра
3.	Вима Такту	6	Дидрахма	3	Мис
4.	Вима Кадфиз	2	Тетрадрахма	1	Мис
5.	Канишқа I	14	Тетрадрахма	7	Мис
6.	Ҳувишқа пайравона	17	Драхма	8,5	Мис
7.	Канишқа III	40	Драхма	20	Мис
8.	Васудевай пайравона	76	Драхма	38	Мис
9.	Кушонӣ-номаълум (суфташуда)	22	Драхма	11	Мис
10.	Сосонӣ-кушонӣ	7	Дидрахма	3,5	Мис
11.	Асримиёнагӣ	1	Драхма	0,5	Мис
12.	Номаълум	6	Драхма	3	Мис
13.	Ҳамагӣ	200		100%	

Ганчинаи мазкур аз 200 сикка иборат буда, он аввалин ганчинаи калони сиккаҳои күшонии дар давраи истиқлол ба фонди ОМТ воридшуда мебошад. Дар такя ба таркиби он метавон гуфт, ки ин ганчина бешубҳа аз водии Вахш ёфт шудааст. Зоро аксари чунин ганчинаҳо аз ин водӣ кашф шудаанд [68, с. 143-200; 34, с. 5-20]. Миқдори зиёди сиккаҳои ин ганчина пайравона буда, дар асри IV зарб шудаанд. Аз ин ҷиҳат, ганчинаи мазкур калонтарин ганчинаи сиккаҳои пайравонаи ОМТ ба ҳисоб меравад. Ганчина барои таҳқиқи масъалаҳои мубрими муомилоти пулии водии Вахш дар аввали давраи таназзули империяи Кушониён аҳаммияти вижа дорад. Зоро бори аввал аст, ки дар таркиби як ганчина сиккаҳои пайравонаи се шоҳаншоҳи күшонӣ - Ҳувишқа, Канишқа III ва Васудева дар якҷоягӣ бо сиккаҳои күшонӣ-сосонӣ ёфт шудаанд [93, с. 417-423]. Олимон таҳмин меқунанд, ки сиккаҳои пайравонаи күшониро на шоҳаншоҳони күшонӣ, балки ҳокимони маҳаллӣ зарб мекарданд [173, с. 90-95].

Фаъолияти Комиссияи фондию харид танҳо ба хариди ёдгориҳо равона нашуда буд. Балки аъзои он осори ба осорхона эҳдошударо низ мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба ворид намудани онҳо ба фонд қарори даҳлдор қабул менамуд. Мисол, моҳи июни соли 2007 шаҳрванд Сафоев Ф. ба Осорхонаи миллии ба номи К. Беҳзод 53 адад сиккаи мисиро (КВ- 12876/1-53) эҳдо менамояд [204, с. 5]. Сиккаҳо чандон хуб боқӣ намонда, қабати болоии онҳо зангзада мебошанд. Барои ин сиккаҳои эҳдошуда экспертизаи илмӣ навишта нашудааст. Дар протоколи Комиссияи фондию харид ва китоби воридоти ОМТ таркиби сиккаҳои мазкур зикр наёфта, дар умум онҳо бе таҳқиқи ибтидой ба фонди ОМТ ворид карда шудаанд [197, с. 97]. Таҳқиқи мо маълум намуд, ки аз 53 адад сикка 43-тои онҳо сиккаҳои күшонӣ буда, 1 адад ба шоҳи Юнону-Боҳтар Евтидеми I, 5 адад сосонӣ-күшонӣ, 1 адад күшонӣ-сосонӣ ва 3-тои дигаро сиккаҳои асрҳои миёнаи исломӣ ташкил медиҳанд [90, с. 65-69]. Аз ин метавон хулоса намуд, ки сиккаҳои мазкур дар асл ганчина мебошанд ва шахси эҳдонамуда се сиккаи исломиро низ ба ин ганчина

ҳамроҳ кардааст. Мансубияти таърихии сиккаҳои ганчинаи эҳдошуда чунин аст:

**Чадвали 2. - Сиккаҳои ба ОМТ эҳдонамудаи Сафоев Ф. аз Ҳалқаҷар**

№	Номи сулола ва шоҳ	Дона	навъ	%	Филиз
1	Вима Такту	2	Дидрахма	3,7	мис
2	Хувишқа пайравона	4	Драхма	7,5	мис
3	Васудева пайравона	20	Драхма	37,7	мис
5	Канишқа III пайравона	12	Драхма	20,7	мис
6	Күшонӣ, номаълум	5	Драхма	9,4	мис
7	Евтидем	1	Драхма	1,8	мис
8	Сосонӣ-күшонӣ	5	Дидрахма	9,4	мис
9	Күшонӣ-сосонӣ	1		1,8	мис
1	Асримиёнагӣ	3		5,6	мис
	Ҳамагӣ	53		100%	мис

Илова бар ин, дар соли 2007 аз ҷониби комиссия дар қатори дигар сиккаҳо 20 адад сиккаи қадим харидорӣ шудааст, ки аз ин миқдор 15 адад сиккаи Вима Такту [204, с. 6], як тетрадрахмаи Вима Кадфиз, як сиккаи Васудева, як сиккаи күшонӣ шоҳаш номаълум, ду сиккаи пайравонаи шоҳони Юнонӣ-Боҳтарӣ, як сиккаи пайравонаи Ҳелиокл ва як оболи пайравонаи Евкратид харидорӣ шудаанд [197, с. 73-103].

Соли 2007 комиссияи фондӣ ва хариди осорхона дар ҳайати нау таъсис ёфт. Бартарии ҳайати нави комиссияи мазкур аз он иборат буд, ки ба кори он мутахассисони соҳибтаҷрибаи кишвар (Азизов М.Д., Муллоҷонов С.) барои тақвияти кори комиссияи фондӣ ва хариди осорхона ҷалб мешаванд [202, 203, 204]. Чи тавре ки маълум аст, моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо” харидории ёдгориҳоро бе экспертизаи илмӣ манъ менамояд. Ҳарчанд дар ин сол кормандони осорхона ба таҳқиқи сиккаҳо машғул буданд, бо мақсади мутобиқгардонии кори комиссияи фондӣ ва харид ба талаботи моддаи зикршудаи қонуни мазкур сиккашиноси ватанӣ, доктори илмҳои таърих Д. Довутов ба таври шартномавӣ ба кори ин комиссия даъват мешавад [186]. Акнун сиккаҳои, ки онҳоро шаҳрвандон дар вақти кишту кор ва соҳтмон ба таври тасодуфӣ ёфта ба осорхона пешниҳод менамуданд, дар навбати аввал мавриди таҳқиқи

сиккашиносон қарор гирифта, баъд ба онҳо экспертиза навишта мешуд. Дар асоси ҳамин экспертиза сиккаҳо харидорӣ мешуданд. Аз тарафи дигар, бо супориши директори осорхона дар матбуоти даврӣ доир ба омодагии ОМТ барои харидани осори таърихӣ эълонҳо ба чоп расид. Ин барои ҷалби бештари шаҳрвандон ба кори комиссияи харид мусоидат намуд. Масалан, соли 2008 шаҳрванд Илёсов Ю. барои фурӯҳтани як ганцинаи калони сиккаҳо ба осорхона муроҷиат менамояд. Дар аввал кормандони осорхона (Шарипов А. Қ., Сафоев Ф.) ганцинаро аз назар ғузаронида, муайян менамоянд, ки он аз сиккаҳои кушонӣ таркиб ёфтааст. Дар ҳулосаи экспертизаи илмии ганцинаи мазкур ҷунин омадааст: “Барои омӯзиши ибтидой бо даъвати роҳбарияти Осорхонаи миллии ба номи К. Беҳзод дар якчоягӣ бо кормандони масъули осорхона як дафинаи сиккаҳо дида баромада шуд. Аз омӯзиши ибтидоии дафина маълум шуд, ки дар он 667 (шашсаду шасту ҳафт) сикка мавҷуд буда, ҳамаи онҳо аз мис соҳта шудаанд ва ҳолаташон хуб аст. Сиккаҳо ба давраи яке аз империяҳои бузурги бунёднамудаи аҷоди тоҷикон – Кушониён мансубанд. Дафина нодир буда, барои омӯзиши таърихи сиёсӣ ва муносибатҳои иқтисодии Осиёи Миёна дар давраи Кушониён сарчашмаи хуби илмӣ мебошад. Он қалонтарин дафинаи сиккаҳои кушонӣ дар Тоҷикистон мебошад ва омӯзиши он барои Осорхонаи миллӣ ҳатмист. Таҳқиқ, танзиф, таҳқим, нашр ва минбаъд пешкаши ҳамагон намудани ин дафина ба манфиати кор аст” [183]. Дар ҳулосаи мазкур сана, ҷой, тарзи ёфт ва ёбандаи ганцина зикр нашудааст. Зоро ҳамон вақт якку якбора имкон набуд, ки бе таҳқиқи муфассал тамоми паҳлӯҳои зарурии ин дафинаро муайян намуд. Масъалаи асосӣ ва аввалиндарача ҷамъоварии ганцина тавассути комиссияи харид ба ҳисоб мерафат. Аз ин рӯ, ҳулосаи экспертизаи мазкур “омӯзиши ибтидой” номида шудааст. Аз тарафи дигар, дар ҷумҳурий аввалин шуда осорхонаи мазкур ин корро амалӣ намуд ва қадамҳои нахустин, вале устувори он дар мутобиқсозии фаъолияти Комиссияи харид осорхона ба талаботи қонуни соҳавӣ мебошад. Хариди ин ганцина ҳам ба такмили фонди

осорхона ва ҳам барои ба даст овардани сарчашмаи муҳимми таърихӣ ва мавриди таҳқики олимон қарор гирифтани он мусоидат менамояд. Муҳаққиқони ОМТ Д. Довутов ва А.Қ. Шарифзода ганцинаи мазкурро қисман таҳқиқ карда, муайян намуданд, ки он аз ёдгории Ҳалқаҷари деҳаи Сарбанди ноҳияи Хурросони водии Вахш қашф шудааст ва он калонтарин ганцинаи сиккаҳои кушонии Тоҷикистон мебошад [41, с. 6]. Ин аз нақши муҳимми Комиссияи харидории ОМТ дар такмили фонди нумизматии на танҳо ин осорхона, балки ҷумҳурӣ гувоҳӣ медиҳад. Зоро фонди нумизматии ОМТ як бахши фонди нумизматии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ганцинаи мазкур на танҳо барои ҷумҳурии мо, балки барои ҳамаи кишварҳои муосири дар ҷуғрофияи таърихии Кушониён ҷойгирифта ва умуман барои тамоми илми сиккашиносии дунё аҳаммияти калон дорад. Ҳоло ганцинаи мазкур таҳти рақами (КП-13015/1-667) нигоҳдорӣ шуда [205], таркибаш чунин аст:

1. Сиккаҳои Вима Қадфиз – 69 адад;
2. Сиккаҳои Канишқаи Қабир – 532 адад;
3. Сиккаҳои Ҳувишқа – 66 адад.

Дар ганцинаи мазкур сиккаҳои Вима Қадфиз (113-127) 10,3 фисад, Сиккаҳои Канишқа (127 - 151) 79,7 фисад ва сиккаҳои Ҳувишқа (151 -190) 9,5 фисадро ташкил медиҳанд. Яъне ҳамаи сиккаҳои ин ганцина дар асри I милодӣ зарб зада шуда, аз ҳама қадимтараш сиккаҳои Вима Қадфиз ва аз ҳамаи сиккаҳои баъдина замони Ҳувишқа дар нимаи дуюми асри I-и милодӣ бароварда шудаанд [41, с. 5-24].

Илова бар ганцинаи мазкур (КП-13015/1-667), дар соли 2008 ба комиссияи харидории ОМТ шаҳрвандони ҷудогона 80 адад сиккаро ба шакли омехта пешниҳод намуданд ва ОМТ баъди таҳқики ибтидой онҳоро харидорӣ намуд. Аз таҳқики пешакӣ маълум шуд, ки дар байни ин сиккаҳо 7 адад сиккаи пайравонаи шоҳони юнонӣ-боҳтарӣ, аз ҷумла 2 адад сиккаи мисии Ҳелиокл, 5 адад оболи Евкратид ва 73 адад сиккаи кушонӣ мавҷуд аст. Инчунин муайян намудем, ки аз 73 адад сиккаи кушонӣ 8 обол ба Ҳерай, 22 дидрахма ба Вима Такту, 17 тетрадрахма ба

Вима Кадфиз, 8 тетрадрахма ба Канишка, 1 тетрадрахма ба Ҳувишқа, 3 тетрадрахма ба Васудева тааллук дошта, боқимонда сиккаҳои пайравонаи Ҳувишқа (3 адад), Васудева (5 адад) ва Канишқаи III (2 адад) мебошанд [203, 204, 205, 197, с. 103-110]. Ба воридшавии омехтаи ин сиккаҳо нигоҳ накарда, онҳо аҳаммияти муайянни илмӣ доранд. Аммо аҳаммияти онҳо аз сиккаҳои дар таркиби ганчина буда камтар аст.

Соли 2009 ба фонди ОМТ ягон сиккаи қадим ва аввали асримиёнагӣ ворид нашудааст. Дар ин сол комиссияи фондӣ ва хариди ОМТ бештар ба ҷамъоварии ашёи мардумшиносӣ таваҷҷӯҳ кардааст [203, 204, 205].

Баъди як соли танаффӯс дар давоми соли 2010 тавассути харидорӣ ба фонди ОМТ 138 адад сиккаҳои қадим ворид мешавад [197, с. 145-163]. Дар натиҷаи таҳқиқ муайян намудем, ки аз ин миқдор 33-ададаш сиккаҳои юнонӣ-боҳтариӣ ва пайравонаи юнонӣ-боҳтариӣ аз ҷумла, 1 сиккаи Диодоти II (239-223 п.м), 14-адад сиккаҳои Евтидеми I, 3 тетрадрахма, 4 драхмаи мисии пайравонаи Ҳелиокл, 11-адад оболҳои нуқрагии Евқратид мебошанд. Боқимонда 105-адад сиккаҳои кушонӣ мебошанд. Таркиби сиккаҳои кушонӣ чунинанд: 7 оболи Ҳерай, 20 дидрахма ва 6 гемидрахмаи Вима Такту, 4 тетрадрахмаи Вима Кадфиз, 5 тетрадрахмаи Канишқа, 7 тетрадрахмаи Ҳувишқа, 2 тетрадрахмаи Васудева, 5 сиккаи пайравонаи Ҳувишқа, 6 сиккаи пайравонаи Канишқаи III, 19 сиккаи пайравонаи Васудева, 6 сиккаи кушонӣ-сосонӣ, 11 адад сиккаи сосонӣ-кушонӣ ва 7 адад сиккаи суфташудаи дигар, ки муайян кардани мансубияти онҳо ба қадом шоҳ ғайриимкон аст [206, 207, 208, 209].

Дар соли 2011 ОМТ тавонист 83 сиккаро харидорӣ намояд [198, с. 41-42]. Муайян карда шуд, ки аз ин шумора 8-адад сиккаи юнонӣ-боҳтариӣ, як сиккаи мисии Искандари Макдунӣ, як драхмаи пайравонаи Ҳелиокл, ду тетрадрахмаи пайравонаи Ҳелиокл, се оболи пайравонаи Евқратид ва як драхмаи Евқратид, ду адад сиккаи ашконӣ, 60 сиккаи кушонӣ, панҷ сиккаи кушонӣ-сосонӣ ва 8 сиккаи сосонӣ-кушонӣ мебошанд [210, 211, 212]. Дар байни ин сиккаҳо драхмаи Искандари

Мақдкнӣ аз чумлаи сиккаҳои камёфт ва нодир мебошад. Дар адабиёти илмӣ чунин сиккаи мисӣ драхма номида мешавад [23, с. 19].

Соли 2013 дар ҷамъоварии сиккаҳои барои ОМТ яке аз давраҳои муҳи дар самти ғанисозии коллексияи нумизматии Осорхонаи миллӣ ба ҳисоб меравад. Якум, дар ин сол бо иштироки Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави ОМТ ифтитоҳ ёфт [132]. Дуюм, аз ҷониби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ОМТ коллексияи нодири таърихио арзишманд эҳдо шуд, ки дар таркиби он як статери Искандари Мақдунӣ, як сиккаи тиллоии императори Рум - Антонинус Пий, 10 агад сиккаи тиллоии кушонӣ (8-то аз Ҳувишқа, 2-то аз Васудева) мавҷуданд [142, с. 56-15]. Илова бар ин, коллексияи зарин дар соли 2013 аз ҷониби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 114 сиккаи мисӣ эҳдо гашт, ки 34-тои онҳо сиккаҳои кушонӣ мебошанд [83, с. 159-177]. Ёдгориҳои мазкур дорои арзиши баланди таърихӣ мебошанд ва дар таърихи осорхонадории Тоҷикистон ҷунин иқдоми фарогири илмӣ ва фарҳангӣ бесобиқа мебошад.

Сеюм, дар соли 2013 доктори илмҳои таърих, профессор Д. Шарифов ба ОМТ як ғанцинаи иборат аз 17 агад сиккаи кушониро тухфа менамояд. Ғанцинаи мазкур таҳти рақами давлатии КВ-15012/1-17 қарор дорад ва таркиби он ҷунин аст:

**Ҷадвали 3. - Ғанцинаи ба ОМТ эҳдонамудаи профессор Достӣ Шарифов**

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	филиз
1	Кучула Қадғиз	1	Драхма	5,8	Мис
2	Вима Такту	1	Дидрахма	5,8	Мис
3	Вима Қадғиз	2	Тетрадрахма	11,7	Мис
4	Канишқа	6	Тетрадрахма	35,2	Мис
5	Ҳувишқа	1	Тетрадрахма	5,8	Мис
6	Васудева	2	Тетрадрахма	11,7	Мис
7	Васудеваи пайравона	4	Драхма	23,5	Мис
	Ҳамагӣ	17			

Бояд зикр кард, ки аз таркиби ганчинаи мазкур сиккаи асосгузори давлати Кушониён Кучула Кадфиз муайян карда шуд. Ин аввалин сиккаи ин шоҳаншоҳи кушонӣ мебошад, ки аз Тоҷикистон ёфт шудааст. Чун ин сикка хеле нодир аст, онро тавсиф менамоем. Сикка мисӣ буда, 4,5 грам вазн ва 18x17 мм қутр дорад. Дар рӯйи сикка тасвири барҷастаи нимрухи шоҳ ба самти рост нигарон, бинии барҷастаи уқобӣ, ҷашмони бодомӣ ва дар сар дайҳим – сарбанди шоҳӣ дорад. Дар атрофи сикка катибаи юнони суфташуда ҷойгир аст. Дар пушти сикка низ тасвири ростои хирашудаи муайян карданаш ғайриимкон мушоҳида мешавад [91, с. 67-74].

Гузашта аз ин, дар соли 2013 ОМТ дар доираи муқаррароти давлатӣ аз Д. Шарипов 682 адад сиккаи дигарро ҳаридорӣ менамояд (КВ-15012/1-17) [219]. Корманди ОМТ Сафоев М. ин сиккаҳоро таҳқиқ карда, муайян намуд, ки онҳо аз як ганчинаи том нестанд. Аз миқдори умумии 682 адад, 629-тои онҳо сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ, кушонӣ ва сосонӣ-кушонӣ мебошанд(КВ-14974/1-682) [217, с. 4; 197, с. 121]. Аммо сиккаҳои ганчинаро ҳамчун сарчашмаи таърихӣ баррасӣ намекунад.

**Ҷадвали 4. - Сиккаҳои соли 2013 аз Д. Шарифов ҳаридорӣ намудаи ОМТ**

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	Филиз
1	Евтидем I	13	Драхма	2	Мис
2	Евкратид	1	Обол	0.1	Нуқра
3	Ҳелиокл	1	Драхма	0.1	Мис
4	Ҳерай	1	Обол	0.1	Нуқра
5	Вима Такту	54	Дидрахма	7.1	Мис
6	Вима Такту	2	Гемидрахма	0.3	Мис
7	Вима Кадфиз	14	Тетрадрахма	2.2	Мис
8	Вима Кадфиз	1	Драхма	0.1	Мис
9	Канишка I	36	Тетрадрахма	5.7	Мис
10	Ҳувишқа	14	Тетрадрахма	2.2	Мис
11	Канишка III. пайравона	71	Драхма	11.2	Мис
12	Ҳувишқа пайравона	20	Драхма	3.1	Мис
13	Васудева	60	Драхма	9.5	Мис

14	Васудева пайравона	73	Драхма	11.6	Мис
15	Кушонӣ. номаълум	268		42.6	Мис
16	Ҳамагӣ	629		100	

Илова бар ин, дар давоми соли 2013 ОМТ 69 дона сиккаҳои зеринро ба таври омехта харидорӣ менамояд: се тетрадрахмаи пайравонаи шоҳи юнонӣ-бохтарӣ Ҳелиокл, як оболи нуқрагии Ҳерай, 4 дидрахмаи Вима Такту, як тетрадрахмаи Вима Кадфиз, чаҳор тетрадрахмаи Канишқа, як драхмаи Васудева, 9 драхмаи пайравонаи Канишқаи III, 3 драхмаи пайравонаи Ҳувишқа, 39 драхмаи пайравонаи Васудева, 3 адад сиккаи сосонӣ-кушонӣ ва як адади дигар кушонии номаълум [217, 218, 219, 220, 198, с. 83-128].

Дар умум, ОМТ дар соли 2013 ҳамагӣ 761 сиккаи бостониро харидорӣ кардааст. Аз ин микдор, 1-тои он юнонӣ, 1-румӣ, 16 Юнону Бохтар, 740 кушонӣ ва 3 сосонӣ-кушонӣ мебошанд.

Дар соли 2014 комисияи харидории ОМТ 6 сиккаи қадим ва 40 сиккаи аввали асримиёнагиро ҷамъоварӣ менамояд [221, 222, 223, 224]. Сиккаҳои аввали асримиёнаги ҳама ба замони сосонихо тааллуқ дошта, дар дар шакли ганчина вориди осорхона шудаанд. Ганчинаи мазкур аз 40 сиккаи нуқрагӣ иборат буда, соли 2014 аз ноҳияи Ҷайхун (собиқ Қумсангир) тасодуфанд ёфт гардидааст [95, с. 237-342]. Таркиби ганчина аз сиккаҳои се шоҳи сосонӣ – Ҳусрави I (531-579), Ҳурмузд IV (579-590) ва Ҳусрави II (590-628) иборат мебошанд (КВ-15171,15172,15173) [198, с. 151-168]. Ганчина бори омӯзиши муомилоти пулии водии Вахш дар замони Сосониён маводи хеле муҳим ба ҳисоб меравад.

Дар ҷадвали зерин таркиби ганчина бо нишондоди номи шоҳ, шумора, навъ ва филизи он оварда шудааст.

#### Ҷадвали 5. - Ганчинаи драхмаҳои сосонӣ аз ноҳияи Ҷайхун

№	Номи шоҳ	Микдор	навъ	%	филиз
1.	Баҳроми VI	9	Драхма	22,5	Нуқра
2.	Ҳурмузд	15	Драхма	37,5	Нуқра

	IV				
3.	Хусрави II	16	Драхма	40	Нукра
4.	Ҳамагӣ	40			

Илова бар ин, дар соли 2014 комиссияи харидории ОМТ 6 сиккаи кушонӣ - 4 сиккаи Вима Такту, 1 сиккаи Вима Кадфиз ва 1 сиккаи пайравонаи Васудева ҷамъоварӣ намудааст [198, с. 143].

Дар соли 2015 комиссияи харидории ОМТ 1-адад тетрадраҳмаи Антиохи 1, 1-адад тетрадраҳмаи Евкратид, 2-адад сиккаи пайравонаи шоҳи юнонӣ-боҳтарӣ Ҳелиокл, 2-адад сиккаи Ҳерай [225], 1 адад сиккаи пайравонаи Васудева ва 1 адад сиккаи сосонии Ардашерро харидорӣ намудааст [198, с. 160-162]. Дар соли 2015 нисбат ба солҳои пештара сиккаҳои қадим ва аввали асримиёнагӣ камтар ворид гаштаанд, зоро дар ин сол комиссияи харидории ОМТ бештар мусаввара ва китобҳои дастнавис ва чопи сангиро харидорӣ менамояд [225, 226, 227, 228]. Аз сиккаҳои дар соли 2015 харидорӣ шуда, тетрадрҳмаҳои Антиохи I ва Евкратид барои ОМТ аз ҷанд ҷиҳат муҳим мебошанд. Якум, онҳо аввалин тетрадраҳмаҳои шоҳони мазкуранд, ки ОМТ харидорӣ намудааст. Дуюм, тетрадраҳмаи Аниохи I аввалин сиккаи селевкӣ дар ОМТ мебошад. Сеюм, Антиохи I (280-261) бо мо-тоҷикон пайванди хешовандӣ дорад. Зоро модари ӯ Апама дуҳтари Спитамен буд. Селевки I падари Антиохи I мебошад [65, с. 231]. Селевки 1 ба хотири устувор намудани нуфузи давлати худ дар қаламрави шарқии давлати Селевкиён, аз ҷумла Боҳтар, Суғд, Марғиён ва Порт писараши Антиохро соли 293 ба худ шарикҳоқим эълон намуда, идораи қисми шарқии давлатро ба ихиёри ӯ мегузорад. Чунончи, дар боло ишора намудем Антиох набераи Спитамен, писари Апама буда, Осиёи Миёна кишвари аҷодии ӯ ҳисоб мешуд [19, с. 127]. Метавон гуфт, ки модари Антиох Апама дар дарбори Селевк нуфузу эътибори зиёд дошта, шавҳараш ба шарафи ӯ ҷандин шаҳрро бунёд намудааст, ки яке аз онҳо Аппамея дар миёнаҷои рӯди Орант воқеъ буда, қалонтарин шаҳри тиҷоратӣ ба шумор меравад.

Ҳамчунин мувофиқи ахбори Аппиан, Селевк дар давоми хукмронии хеш ба шарафи занаш Апама се шаҳри Аппамея сохта, ба бисёр шаҳрҳои бунёднамудааш дар Сурия ва Осиёи Боло номи шаҳрҳои эллинӣ ва мақдуниро мегузорад [114, с. 177]. Чорум, муайян карда шуд, ки тедрадрахмаи Антиох ва Евкратид аз вилояти Хатлон ёфт шудаанд ва онҳо бо сабаби нодиру камчин буданашон барои муайянсозии дараҷаи муомилоти пулии Боҳтари замони Селевкиён ва Юнону Боҳтар аҳамияти вижадоранд. Антиохи I дар дар замони шарикҳоким буданаш ба вазни сиккаи «ҳиндӣ» сикка мезад, ки дар ин сиккаҳо ҳам номи Селевки I ва ҳам номи Антиохро сабт менамуд [19, с. 128]. Ин маънои онро дорад, ки ў писараш Антиохро вориси худ эълон намудааст.

Дар соли 2016 ба ОМТ ҳамагӣ 28 сиккаи ворид мешаванд. Аз ин миқдор 5-тоаш – як тетрадрахмаи Искандари Мақдунӣ [233], як ҳалки юонӣ-боҳтарии Евтидеми I, оболи Ҳерай ва ду тетрадрахмаи Канишқаи Бузург ҳаридорӣ шуда [231], 23 адади он ҳамчун тухфа қабул мешаванд.

Бояд қайд кард, ки дар такмили фонди нумизматии ОМТ ҳамкории он бо вазорату кумитаҳои давлатӣ натиҷаи дилҳоҳ медиҳад. Ҷунончи, дар асоси амри Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами №8-8нд-2016 аз ҷониби Раёсати молияи ноҳияи Ҳурсони вилояти Хатлон як сиккаи тиллоии Васудева (КВ-15452) [231] ва 11 адад сиккаҳои мисии кушонӣ, аз ҷумла 1 сиккаи пайравонаи юонӣ-боҳтарии Ҳелиокл, 2 адад дидрахмаи Вима Такту, 3 адад тетрадрахмаи Вима Кадфиз, 3 адад тетрадрахмаи Канишқа, 1 тетрадрахмаи Ҳувишқа ва 1 адад драхмаи пайравонаи Канишқаи III ба таври бебозгашт ба фонди ОМТ супорида мешаванд (КВ-15453/1-11) [231].

Дар соли ҷорӣ (2016) аз ҷониби директори ОМТ Шарифзода А.Қ. ба фонди осорхона 30 адад сикка эҳдо мешавад КВ-(15429/1-30) [230]. Дар натиҷаи таҳқиқ муайян шуд, ки на ҳамаи ин сиккаҳо, балки 11-тои онҳо сиккаҳои кушонӣ мебошанд. Аз ин миқдор, 2-тоаш тетрадрахмаи Канишқа, 1-тоаш тетрадрахмаи Ҳувишқа, 4-тоаш драхмаи пайравонаи

Васудева ва 4-тои боқимонда драхмаҳои пайравонаи Канишқаи III мебошанд.

Соли 2017 ба фонди ОМТ ду сиккаи нодир – сикли ҳахоманишӣ [235], як драхмаи Искандари Мақдунӣ [235] ва 6-адад сиккаи кушонӣ (5 дидрахмаи Вима Такту, 1 тетрадрахмаи Канишқа) ворид мешаванд. Аз ин сиккаҳои кушонӣ як дидрахмаи Вима Тактуро муовини аввали директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сайфуллоҳ Сафаров [236] ба фонди ОМТ ҳадя намудааст [199]. Албатта, чунин иқдомҳо аз ҳувияти баланди чунин шаҳрвандон гувоҳӣ медиҳад.

Ҳамкориҳои ОМТ бо Вазорати корҳои дохилӣ низ дар такмили фонд натиҷаи мусбат дод. Масалан, соли 2018 ғанчинаи сиккаҳои мисии кушонии аз маҳаллаи Оби Шифо, ҷ/д. Кирови ноҳияи Рӯдакӣ ёфтшуда бо таҳқиқи ибтидой ва пешниҳоди Шарифзода А.Қ. ва дастигрии бевостаи вазири корҳои дохилӣ Раҳимзода Р. ба фонди ОМТ ворид карда мешавад [240]. Ғанчинаи мазкур аз сиккаҳои се шоҳи кушонӣ - Вима Кадфиз (6-адад), Канишқаи Кабир (60-адад) ва Ҳувишқа (37-адад) ва 2-адади дигар аз сабаби суфта шудан шоҳашон номаълум, иборат мебошанд [145, с. 63-72].

Инчунин, дар ин сол ОМТ ғанчиани иборат аз 125 адад сиккаро аз Мухторов А. ҳаридорӣ менамояд (КВ-15756/1-125) [240]. Ин ғанчина таҳминан аз ноҳияи Ҳурросон ё Ёвон қашф шуда, нодир мебошад. Нодирияти ғанчианаи мазкур аз он иборат аст, ки он давраи фарохи таъриҳӣ қариб шашсад солро (асри 2 то милод-асри 4 милодӣ) фаро мегирад. Қадимтарин сиккаҳои ин ғанчина аз номи шоҳи Юнону Боҳтар – Евтидеми 1 (235-200 пеш аз милод) дар Боҳтар зарб шудаанд. Нодирии дигари ин ғанчина ҳамин аст, ки дар таркиби он як сиккаи юнону ҳиндӣ бо симои Панталеон (190-180 то милод) мавҷуд аст. Ин ягона сиккаи юнону ҳиндӣ дар Тоҷикистон мебошад. Он дар асри асри II пеш аз милод дар Ҳинд зарб шудааст [86, с. 165-166]. Таркиби ғанчианаи КВ-15756/1-125 чунин аст:

**Чадвали 6. - Ганчинаи сиккаҳои бостонии КВ-15756/1-125**

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	филиз
1	Панталеон	1	Драхма	0.8	Мис-никел
2	Евтидем I	9	Драхма	7.2	Мис
3	Евкратид	1	Драхма	0.8	Мис
4	Вима Такту	27	Дидрахма	21.6	Мис
5	Вима Такту	2	Гемидрахма	1.6	Мис
6	Вима Кадфиз	11	Тетрадрахма	8.8	Мис
7	Канишка I	23	Тетрадрахма	18.4	Мис
8	Хувишкага	6	Тетрадрахма		Мис
9	Канишка III пайравона	9	Драхма	7.2	Мис
10	Васудева пайравона	19	Драхма	15.2	Мис
11	Кушонӣ- сосонӣ	1	Драхма	0.8	Мис
12	Сосонӣ- кушонӣ	1	Драхма	0.8	Мис
13	Кушонӣ- номаълум	15		12	Мис
	Ҳамагӣ	125			

Илова ба сиккаҳои тавсифшуда, дар соли 2018 Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 1 тетрадрахмаи Канишка ва 1 тетрадрахмаи Ҳувишкаро ба ОМТ тухфа менамояд (КВ-15900/1-2) [241, с. 13]. Инчунин, дар ҳамин сол комиссияи харидории ОМТ боз 1-адад сиккаи ашконӣ Фарҳод IV-ро харидааст [198, с. 25-73].

15 майи соли 2020, ОМТ аз шаҳрванд Мухторов А. ганчинаи сиккаҳои мисии қушониро, ки 47 сикка дошт ва дар таркибаш ҳамагӣ 1 сиккаи сосонӣ-кушонӣ дорад, харидорӣ менамояд КВ-17213/1-47 [242, с. 8]. Ҷойи ёфти ганчина дар ҳуҷҷатҳои ОМТ зикр нашудааст. Таркиби ганчина чунин аст:

**Чадвали 7. - Ганчинаи КВ-17213/1-47**

№	Номи сулола ва шоҳ	Миқдор	навъ	%	Филиз
1	Вима Такту	22	Дидрахма	46,8	мис
2	Вима Такту	2	Гемидрахма	4,2	мис
3	Вима Кадфиз	9	Тетрадрахма	19,1	мис

4	Канишка I	4	Тетрадрахма	8,5	мис
5	Васудева	3	Драхма	6,3	мис
6	Канишка III пайравона	1	Драхма	2,1	мис
7	Хувишка пайравона	2	Драхма	4,2	мис
8	Сосонӣ-кушонӣ	3	Дидрахма	6,3	мис
9	Ноъмалум	1	Дидрахма	2,1	мис
11	Ҳамагӣ	47		100	

Дар соли 2022 комиссияи харидории ОМТ танҳо 1 дидрахмаи Вима Тактуро харидорӣ менамояд. [244, 200, с. 99]. Зоро дар ин сол комиссияи харидории ОМТ бештар ба ҷамъоварии мусаввара таваҷҷӯҳ намудааст.

Дар соли 2023 комиссияи харидории ОМТ 35-адад сиккаҳои қадимро харидорӣ менамояд [245, 246]. Муайян карда шуд, ки таркиби сиккаҳои харидашуда аз 1 дидрахмаи Вима Такту, 4 тетрадрахмаи Вима Кадфиз, 10 тетрадрахмаи Канишка, 6 тетрадрахмаи Васудева, 4 драхмаи пайравонаи Канишкай III, 3 драхмаи пайравонаи Васудева, 1 драхмаи пайравона Ҳувишка, 4 сиккаи суфташудаи кушонӣ, 1 сиккаи сосонӣ-кушонӣ ва 1 сиккаи сосонӣ иборат мебошад.

Ҳамин тавр, Комиссияи харидории ОМТ дар доираи муқаррароти давлатӣ ва дар рафти иҷрои супоришҳои даҳлдор доир ба ҳифзу муаррифии мероси таърихио фарҳангии ниёкон ва истифодаи самараноки маблағҳои дар ин самт пешбинишуда тавонист фонди нумизматии Осорхонаи миллии Тоҷикистонро нисбати замони шуравӣ хеле такмил дид. Ба ОМТ муюссар шуд, ки тавассути пешбурди корҳои таблиғотӣ ва амалий намудани корҳои оммавӣ иштироки фаъоли шаҳрвандонро дар ҷамъоварии сиккаҳои ташкил намояд. Бо ин роҳ шаҳрвандон аз фаъолияти комиссияи харидории ОМТ огоҳ мешуданд ва медонистанд, ки ҷиҳати хариди мероси таърихио фарҳангӣ барои ОМТ ҳар сол маблағи муайян ҷудо мешавад. Инчунин, сазовори таҳсин ва қайд аст, ки иқдоми бособиқаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон – ба ОМТ эҳдо намудани сиккаҳои нодир ва супориш додан

барои ташкили толори алоҳидаи нумизматӣ ба ташаккули фонди ОМТ таъсири хеле назаррас расонд. Аз соли 2001 то 2024 Комиссияи харидории ОМТ 2157-адад сиккаи қадим ва аввали асрҳои миёнаро тавассути Комиссияи вижа харидорӣ ва 244-адад сиккаро ҳамчун тухфаи бебозгашт ҷамъоварӣ менамояд.

### **1.3. Экспедитсияҳои бостоншиносӣ ва рисолати онҳо дар ғанигардонии фонди нумизматии Осорхонаи миллии Тоҷикистон**

Ташкили экспедитсияҳои илмӣ, аз ҷумла гузарондани ҳафриёти бостоншиносӣ (минбаъд: ҲБ) яке аз роҳҳои асосии такмили илмии фонди осорхонаҳо мебошад [92, с. 84-46]. Тавассути ташкили экспедитсияҳои илмӣ такмил додани фонди осорхонаҳо аз нигоҳи илмӣ нисбати ҷамъоварии ашёи осорхонавӣ ва коллексияҳои осорхонавӣ, аз ҷумла сиккаҳо бо роҳи ҳарид ва қабули эҳдо бартариҳои зиёд дорад. Якум, сиккаи дар рафти ҲБ кашфшуда нисбати сиккаи ҳаридашуда сарчашмаи боэътиҳод мебошад. Дуюм, ҷой, чигунағӣ, аз қадом ёдгорӣ ва аз қадом қабати мадани ёдгорӣ кашф шудани сикка маълум мешавад. Сеюм, бо таҳқиқи сиккаҳои дар рафти ҲБ кашфшуда, имконият ёфт мешавад, ки санаи қабати мадани ёдгории таҳқиқшаванда мушахҳас гардад. Зоро сикка ёдгории мустанад мебошад. Дар сурати сана надоштани сикка низ аз он ёфт намудани иттилои ҳронологӣ имконият дорад. Масалан, дар сиккаҳои Искандари Мақдунӣ ё Кучула Қадғиз сана зикр нашудааст, аммо солҳои ҳукумронии онҳо маълум аст. Чорум, бо ёрии сиккаҳои аз қабати мадани ёдгорӣ кашфшуда метавон мансубияти таърихии дигар ёдгориҳои кашфшуда ба мисли сафолпора, зарфҳои гуногун ва дигар ашёро муайян кард. Панҷум, сиккаҳои аз ҲБ кашфшуда имкон медиҳанд, ки дараҷаи сикказани ё муомилоти пулии ёдгорӣ, шаҳр ё вилояти дар он ҷойгирбудаи ёдгорӣ ва дар умум муомилоти пулии давра ё давраҳои таърихие, ки ёдгори мансуби онҳост, муайян карда шаванд. Шашум,

сиккаҳои аз ҲБ ёфтшуда дар таҳқиқи ҳунари замон аз ҷумла, маъдангудозӣ, санъати тасвирию амалӣ, хатту забон ва дини ҳамон замон сарчашмаи мультамад ба ҳисоб мераванд.

Ташкили экспедитсияи мустақилонаи бостоншиносии ОМТ бо соли 2014 рост меояд [85, с. 28-29]. Дар ин сол аввалин экспедитсияи бостоншиносии ОМТ бо роҳбарии директори осорхона Шарифзода А. ва иштироки кормандони илмӣ - У. Азизов, Сафоев М. ва Назаров З. кори ҳудро аз таҳқиқи ёдгории Ҳалқаҷар оғоз намуд [84, с. 95-96]. Экспедитсияи мазкур аз 20 октябр то 25 ноябр идома ёфт.

Ёдгории Ҳалқаҷар дар ҷануби Тоҷикистон, 83 км дуртар аз шаҳри Душанбе, дар деҳаи Сарбанди ноҳияи Ҳурросон ҷойгир мебошад. Масоҳати умумии ёдгорӣ зиёда аз 30 гектар буда, шакли дарозрӯя дорад. Ёдгорӣ дар теппай дарозрӯя, ки аз шимол ба ҷануб тӯл мекашад, ҷойгир буда, тарафи ғарбу ҷанубиро дараҳои калон, ки онҳоро об ба вучуд овардааст, бурида мегузаранд. Баъд аз дараҳо заминҳои пахта мавҷуданд, ки онҳо низ ба ҳудуди ёдгорӣ шомиланд ва дар самти шарқӣ ёдгорӣ дар натиҷаи ярҷ теппа ба поён кӯчида, як буриши калонро ба вучуд овардааст. Самти шимоли Ҳалқаҷар ба майдонҳои киштзор мепайвандад.

Таҳқиқи ёдгории Ҳалқаҷар соли 1958 аз тарафи Т.И. Зеймал оғоз меёбад. Т.И. Зеймал дар асоси таҳиқи шумораи зиёди сафолпораҳо ва як асад сиккаи кушонӣ Васудева ёдгории мазкуро мансуб ба асрҳои II-IV мелодӣ медонад [64, с. 159-166]. Бори дуюм, бо роҳбарии Д.С. Раевский соли 1973 ёдгории мазкур мавриди таҳқиқ қарор мегирад [100, с. 100-102].

Ёдгории мазкуро мавриди таҳқиқи ҳуд қарор додани ОМТ сабабҳои ҳудро дошт. Якум, дар соли 1999 аз мавзеи ҷойгиршавии ин ёдгорӣ зиёда аз 100 сиккаи тиллоии кушонӣ ёфт шуда буд [40, с. 88-90]. Баъди овоза шудани ёфти ин сиккаҳо мардуми зиёд аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ба Ҳалқаҷар омада, бо умеди ёфтани тилло онро мавриди ковишиҳои ҳудсарона қарор доданд. Ноябри соли 2001 бо роҳбарии профессор Ю. Яқубов аъзои экспедитсияи бостоншиносии ИТБМ ба

номи Аҳмади Доңиши АИЧТ дар ин ёдгорӣ ҲБ мегузаронад. То ҳол маводи ин ҲБ чоп нашудааст ва бо ин сабаб дар рафти ин ҲБ ёфт шудани сиккаҳои маълум нест [41, с. 27]. Дар кори ин экспедитсия мудири шуъбаи таърихи қадим ва асрҳои миёнаи Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод Шарипов А.Қ. иштирок намуда, аз наздик бо ин ёдгорӣ шинос мешавад. Дуюм, чи тавре аз зербоби дуюми боби аввали диссертатсияи мазкур маълум мешавад, то соли 2014 ОМТ миқдори зиёди сиккаҳои аз Ҳалқаҷар дар вақти кишти замин ёфтшударо ҷамъоварӣ намуда буд. Яъне кормандони ОМТ зарурати мавриди таҳқиқи ҷиддӣ қарор додани Ҳалқаҷарро ба хубӣ дарк менамуданд. Дар рафти экспедитсияи соли 2014 аз Ҳалқаҷар ҳамагӣ як тетрадраҳмаи Канишқа қашф мешавад. Аз омӯзиши ҳуччатҳои бақайдгирии ОМТ маълум мешавад, ки он то соли 2018 дар китоби воридотии ОМТ ба қайд гирифта нашуда буд. Тибқи протоколи №2-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 майи соли 2018 як адад тетрадраҳмаи Канишқа, қайд шуда чунин навишта шудааст: “Ин сикка аз вақти ёфт шуданаш дар фонд монда шуда, ба китоби воридотӣ қайд нашудааст” [240, с. 12]. Таҳқиқоти кормандони ОМТ дар соли 2014 дар Ҳалқаҷар чандон дер давом накард. Зоро зарур буд, ки аъзои экспедитсия ёдгориҳои дигари ноҳияҳои Ҳурросон, Абдураҳмони Ҷомӣ ва Ёвонро таҳқиқ намоянд. Дар Ёвон кормандони ОМТ ёдгории Faравқалъаро таҳқиқ намуданд. Faравқалъа дар қисмати гарбии деҳаи Faрави ноҳияи Ёвон ва ҳавзаи рӯдҳои Даҳанасу ва Гулисой ҷойгир мебошад. Таҳқиқи бостоншиносии Faравқалъаро соли 1961 Э.А. Юркевич оғоз намуда буд [148, с. 132-133]. Солҳои 1963 - 1966 таҳқиқи ин ёдгориро А. Литвинский ва Т. Зеймал [98, с. 14-16] ва солҳои 1971-84 А. Абдуллоев идома доданд [7, с. 88-95; 8, с. 54-65; 6, с. 88-101; 5, с. 136-146]. Дар натиҷаи таҳқиқи ин олимон маълум карда шуд, ки Faравқалъа шаҳраки кушонии асрҳои II – IV мелодӣ мебошад. Аз соли 1961 то соли 1984 аз ин ёдгорӣ ҳамагӣ се сиккаи қадим – ду сиккаи пайравонаи

Хелиокл ва як тетрадрахмаи Вима Кадфиз кашф шуда буд. Бояд гуфт, ки А. Абдуллоев дар такя ба сиккаи Вима Кадфиз давраи қадимтариFaравқалъаро ба асри II ва дар асоси иттилои зарфҳои сафолӣ давраи баъдинаи онро ба асри IV мансуб медонад [8, 61]. Аммо аз олимони замони замони шуравӣ, ки бевосита Faравқалъаро таҳқиқ намуда буданд, касе доир ба муомилоти пулӣ дар ин шаҳраки қушонӣ ҳарфе нагуфтааст. Зоро маводи кофии нумизматиро он вақт дастрас накарда буданд.

Ҳафриёти ОМТ хulosахои илмии экспедитсияҳои замони шуравиро аз як тараф такмил дода, аз тарафи дигар маводи нави муҳимми нумизматиро кашф месозад. Аъзои экспедитсияи ОМТ соли 2014 аз Faравқалъа дар баробари ашёи гуногуни дар умум 53 адад сиккаро кашф менамоянд. Таҳқиқи ин сиккаҳо нишон дод, ки аз ин миқдор 49 адади он бо амри 7 шоҳаншоҳи қушонӣ – Ҳерай, Вима Такту, Вима Кадфиз, Канишқа I, Ҳувишқа, Канишқаи III, Васудева зарб шуда, онҳо ба асрҳои I – IV милодӣ тааллук доранд. Яъне акнун таърихи ин ёдгорӣ як аср қадимтар мешавад. Ин гуногуни таркибии сиккаҳои кашфшуда хеле муҳим буда, ба он далолат менамояд, ки Faравқалъа дар муддати қариб 400 соли замони Кушониён обод буда, дар он сикказанӣ ва муомилоти пулӣ рушд намуда будааст. Инчунин, дар байни сиккаҳои кашфшуда 1 сиккаи мисии қушонӣ- сосонӣ ва 3 адад сиккаи темурӣ муайян шуд, ки онҳо аз бори навбунёди назди боқимондаи ёдгорӣ ба даст омаданд. Ин маънои онро дорад, ки як қисми қалони Faравқалъа нест карда шуда, замони Шуравӣ он ба замини кишт ва дар давраи муосир ба боғ табдил ёфтааст.

#### Ҷадвали 8. - Сиккаҳои соли 2014 аз Faравқалъа кашфшуда

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	филиз
1	Ҳерай	1	Обол	1.8	нукра
2	Вима Такту	5	Дидрахма	9.4	мис
3	Вима Кадфиз	1	Тетрадрахма	1.8	мис
4	Канишқа I	5	Тетрадрахма	9.4	мис
5	Ҳувишқа	2	Драхма	3.7	мис
6	Васудева	4	Драхма	7.5	мис

7	Канишка III пайравона	14	Драхма	26.4	мис
8	Хувишка пайравона	3	Драхма	5.6	мис
9	Васудева пайравона	6	Драхма	11.3	мис
10	Кушонӣ-сосонӣ	1	Драхма	1.8	мис
11	Кушонӣ, номаълум	7	Драхма	13.2	мис
12	Темурӣ	3		5.6	мис
13	номаълум	1		1.8	мис
	Ҳамагӣ	53		100	

Соли 2015 аъзои экспедитсияи дуюми ОМТ бо роҳбарии мудири шуъбаи бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ Д. Довутов ёдгории Чимқурғони ноҳияи Шаҳринавро аз 10 август то 30 сентябр мавриди таҳқиқ қарор дод. Ин ёдгорӣ дар ҷамоати Ҳасанови ноҳияи Шаҳринав ҷойгир буда, ҳудуди умумии он тақрибан 5 га-ро дар бар мегирад. Ин ёдгорӣ аз ҷоре теппай ҷудогона иборат мебошад, ки онҳо дар канори ҳам қарор доранд. Дар ин мавзузъ бори аввал ҳафриёти бостоншиносӣ солҳои 1977-1980 аз ҷониби бостоншинос У. Бобоев бо ҳамроҳии донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ҳозира ДМТ) сурат гирифта буд. У. Бобоев аз қашфи сиккаи пайравонаи Ҳелиокл ва сиккаҳои қушонии Канишка I, Ҳувишқа [14, с.553] ва Васудева [12, с. 573-574] иттило дода, миқдори онҳоро зикр намекунад [13, с. 471-472]. Дар солҳои 1977-1980 Е.В. Зеймал низ дар ин ёдгорӣ ҳафриёт мегузаронад [78, с. 80-86]. Онҳо аз ин ёдгорӣ ягон сикка қашф накарда буданд. Е. Зеймал дар асоси иттилои катибаҳои юнони дар хиштҳои хоми деворбуда ин ёдгориро давраи қабл аз ҳукумронии Канишка, яъне ба давраи пеш аз асри II мелодӣ мансуб медонад [78, с. 80].

Дар рафти экспедитсияи бостоншиносӣ аз ҷониби кормандони ОМТ дар теппай №1 ду ҳафриёт ва дар теппай №2 як ҳафриёт гузаронида мешавад [56, с. 39]. Аз атрофи ёдгорӣ сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ, қушонӣ, темурӣ ва қароҳонӣ ёфт мешаванд. Қадимтарин сиккаҳои аз ин ёдгорӣ ёфтшуда сиккаҳои мисии шоҳони Юнону Боҳтар Евтидем I, писари ў -

Деметрий ва Евкратид мебошанд. Д. Довудӣ миқдори умумии сиккаҳои аз Чимқурғон кашфшударо 84-адад ва сиккаҳои қадимро 27-адад гуфтааст [56, с. 47]. Омӯзиши асноди лозима ва таҳқиқи сиккаҳо нишон дод, ки дар асл аз ин ёдгорӣ ва атрофи он дар ҷараёни экспедитсияи бостоншиносӣ кормандони ОМТ ҳамагӣ 89 сиккаро кашф ва ҷамъоварӣ намуданд. Аз 89 сиккаи кашфшуда танҳо 31-ададаш сиккаи қадим мебошанд (КВ-15450/1-89) [198, с. 195-200]. Таркиби сиккаҳои аз Чимқурғон ёфтшуда чунин мебошад:

**Ҷадвали 9. - Сиккаҳои қадими соли 2015 аз Чимқурғон кашфшуда**

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	филиз
1	Евтидем I	1	Драхма	3,2	мис
2	Деметрий	1	Драхма	3,2	мис
3	Евкратид	1	Драхма	3,2	мис
4	Евкратид	6	Обол	19,3	нукра
5	Ҳелиокл пайравона	1	Тетрадрахма	3,2	мис
6	Ҳелиокл пайравона	1	Драхма	3,2	мис
7	Ҳерай	1	Обол	3,2	нукра
8	Вима Такту	2	Дидрама	6,4	мис
9	Вима Кадфиз	1	Тетрадрахма	3,2	мис
10	Канишка I	4	Тетрадрахма	12,9	мис
11	Ҳувишқа пайравона	1	Драхма	3,2	мис
12	Канишка III.	7	Тетрадрахма	22,5	мис
13	Васудева пайравона	2	Драхма	6,4	мис
14	Күшонӣ- номаълум	2	Тетрадрахма	6,4	мис
	Ҳамагӣ	31		100	

Муайян карда шуд, ки аз 31-адад сикка 3-тоаш сиккаҳои юнонӣ-бохтарӣ (Евтидеми I, Деметрий), 8-тоаш сиккаҳои пайравонаи шоҳони юнонӣ-бохтарӣ (Евкратид, Ҳелиокл), 10-тоаш сиккаҳои шоҳони күшонӣ (Ҳерай, Вима Такту, Вима Кадфиз, Канишка I), 10 адади дигар сиккаҳои пайравонаи шоҳони күшонӣ (Ҳувишқа, Канишкане III, Васудева) мебошанд. Қадимтарин сиккаи ин ёдгорӣ сиккаи Евтидеми I (235-200 пе аз мелод) мебошад. Чи тавре дар боло гуфта будем, Е. Зеймал дар асоси иттилои катибаҳои юнони дар хиштҳои хоми девор буда, давраи

қадими Чимқурғонро ба замони Юнону Бохтар мансуб дониста буд [78, с. 80-86]. Кашфи сиккаҳои Евтидеми I ва Деметрий хулосаи ӯро тақвият мебахшад. Илова бар сиккаҳои зикршуда берун аз ҳафриёт боз 56 сиккаҳои асrimiёнагӣ (давраи исломӣ) ва 2-адад сиккаи шуравӣ низ ёфт мешавад [199, с. 1-2].

Ноҳияи А. Ҷомӣ яке аз ноҳияҳои серёдгории водии Вахш мебошад. Аз ин чост, ки ҳанӯз соли 1947 аз ҷониби гурӯҳи бостоншиносон бо сардори А.М. Беленитский баъзе ёдгориҳои ин ноҳия ба қайд гирифта шуда буданд [11, 140-146]. Соли 1959 Т.И Зеймал ноҳияи А. Ҷомиро бори дигар таҳқиқ намуда, ёдгориҳои аз мавриди назар дур мондаро ба қайд гирифта, дар ҳаритай бостоншиносӣ ҷойгир менамояд.

Соли 2014 муҳаққиқони ОМТ бо роҳбарии А.Қ. Шарифзода ёдгориҳои ин ноҳияро аз назар гузаронида, ҳамон вақт ба хулоса омада буданд, ки таҳқиқи минбаъдаи ёдгории Сайёд кори ҳатмист ва қашфи тетрадраҳмаи Ҳерай яке аз ҳадафҳои асосии экспедитсияи минбаъда муайян карда мешавад. Соли 2016 дар асоси фармоиши директори ОМТ экспедитсияи бостоншиносии осорхона дар ҳайати Д. Довудӣ (роҳбар), Ф. Сафоев, М. Сафоев, А. Қаюмзода ва Н. Назаров ба таҳқиқи бостоншиносии Сайёд шуруъ менамоянд. Мушовири илмии экспедитсия директори ОМТ А. Шарифзода буд, ки дар таҳқиқи ин ёдгорӣ бевосита иштирок менамуд. Кори ин экспедитсия аз 25 август то 25 октябр идома ёфт.

Дар аввал муайян карда шуд, ки ёдгории Сайёд дар суфасоҳили қадим, ки шакли ҳалқаро дорад, ҷойгир аст. Ин суфасоҳили дарёи Вахш буда, аз деҳаи Сарбанди ноҳияи Ҳурросон оғоз меёбад ва дар саргҳи он ёдгории дигари давраи Кушониён - Ҳалқаҷар ҷойгир аст [84, с. 95-98]. Дарозии ёдгории Сайёд аз шимолу шарқ ба ҷанубу гарб 265 метр ва паҳноааш аз ҷанубу шарқ ба шимолу гарб 44 метр аст. Дар рафти ҳафриёти соли 2016 дар 6 мавзеи ёдгорӣ гумона (шурф) зада шуд. Муайян карда шуд, ки ёдгорӣ аз қалъа ва шаҳристон иборат буда, масоҳати он дар умум 1,3 гектаро ташкил медиҳад [58, с. 8]. Дар рафти

ҳафриёт боқимондаи як қатор хонаҳои истиқоматӣ, заминканҳо, анборҳо, дегдонча, чакдонҳо, ашёи кишоварзӣ, боғандагӣ, ороишӣ, филизӣ ва ҳайкалчаҳои гилий кашф гардид. Дар қатори чунин бозёфтҳои муҳимми таърихӣ, соли 2016 аз Сайёд ҳамагӣ 56 сиккаҳои зерин кашф шуданд [58, с. 26]:

**Чадвали 10. - Сиккаҳои соли 2016 аз Сайёд кашфшуда**

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	Филиз
1.	Евкратид, пайравона	2	Обол	3,5	Нуқра
2.	Ҳерай	1	Тетрадрахма	1,7	Нуқра
3.	Ҳерай	3	Обол	5,3	Нуқра
4.	Вима Такту	18	Дидрахма	33,9	мис
5.	Вима Такту	1	Нимдрахма		
6.	Вима Кадфиз	21	Тетрадрахма	37,5	мис
7.	Канишқа	8	Тетрадрахма	14,2	мис
8.	Бухоро, асри XIX	2	Пул	3,5	мис
	Ҳамагӣ	56		100	

Сиккаҳои дар ҷадвали боло нишондодашуда аз 6 мавзеи ҳафриётшудаи Сайёд аз қабатҳои гуногуни маданий аз жарфи 30-40 см то 190 см дар шакли ганчина ва сиккаи алоҳида кашф шудаанд. 54-адад сиккаи кашфшуда кушонӣ ва ду адад сиккаи берун аз қабати маданий аз рӯйи замин ёфтшуда сиккаҳои хурди мисии зарби Бухорои асрҳои XIX-XX Бухоро мебошанд. Боқимонда сиккаҳои қадим буда, ба шоҳони кушонӣ мансубанд. Аз ҳама муҳим, дар соли 2016 аз Сайёд тетрадрахмаи Ҳерай кашф мешавад. Кашифи ин сикка барои муайян намудани таърихи сиёсии Кушониён ва ҷуғрофияи гардиши ин навъи сиккаи кушонӣ аҳаммияти хос дорад. Якум, чунин навъи сикка ба гурӯҳи сиккаҳои нодири кушонӣ ворид мешавад. Дуюм, кашифи ин сикка аз водии Вахш бори дигар ба он далолат менамояд, ки дар ҳақиқат иттиҳоди сиёсии Кушониён дар ин водӣ шакл гирифтааст

Қадимтарин сиккаҳои кашфшуда дар соли 2016 аз Сайёд оболҳои пайравонаи Евкратид ва тетрадрахмаи Ҳерай мебошанд. Роҳбарияти ОМТ бо назардошти аҳаммияти калони илмии ёдгории Сайёд посбонии ин ёдгориро то соли 2021 ба роҳ мемонад [184].

Таҳқиқи бостоншиносии ёдгории Сайёд бинобар ошкор шудани муҳиммияти он дар соли 2018 давом дода шуд. Экспедитсия имсолаи ОМТ аз 23 август то 7 сентябр идома ёфт. Бояд гуфт, ки ба ҳайати ин экспедитсияи ОМТ дар Сайёд муаллифи ин сатрҳо низ ҷалб карда шуд ва иштироки бевоситаи диссертант дар таҳқиқи ин ёдгорӣ ва ёдгориҳои дигар ба сифати таҳқиқи мавзуи диссертатсия таъсири мусбат расонд.

Дар соли 2018 дар 9 мавзеи Сайёд гумона зада шуда, ҳамчун идомаи ҳафриёти соли 2016 ба онҳо рақамҳои 7 – 14 гузашта шуд. Ҳафриёти имсола ҳам аз ҳар ҷиҳат, аз ҷумла дар қашфи маводи нумизматӣ бобарор буд. Дар қатори дигар бозёфтҳои арзишманд 77 сикка қашф мешавад [241]. Аз ин миқдор 76-тои онҳо сиккаҳои қушонӣ мебошанд. Онҳо аз қабатҳои маданӣ, аниқтараш аз жарғи 30-40 см то 190 см қашф шуданд. Дар рафти экспедитсияи мазкур ба ғайр аз сиккаҳои ҷудогона боз 3 ғанчинаи сиккаҳои қушонӣ ёфт шуд. 2 ғанчинаи калон дар ҳафриёти №10 ва 1 ғанчина дар ҳафриёти №12 қашф шуд [32, с. 17].

Бо идомаи ковиш ва жарфтар қандани ҳуҷраи №12 ва муайян қардани фарши он боз як дафинаи калони сиккаҳои мисии Вима Кадфиз аз жарғои 40 см то 90 см бо шумори 23 адад ба даст омад. Бояд гуфт, ки қашфи шумораи зиёди бозёфтҳои нодир, аз ҷумла ҳумҳои калон ва 2 дафинаи калони сиккаҳо аз он далолат мекунад, ки бо эҳтимоли зиёд соҳиби ин ҳуҷра шахси сарватманد будааст.

Акнун ғанчинаҳои қашфшударо ба таври алоҳида шарҳ медиҳем.

**Ғанчинаи №1**, аз 20 сиккай Вима Кадфиз ва 3 сиккай Канишқа иборат мебошад. Сиккаҳои Вима Кадфизи ин ғанчина тасвири якхела доранд. Чунин сиккаҳо, ки аз дигар мавзеъҳои ёдгории Сайёд ёфт шудаанд, низ бо сиккаҳои ин ғанчина аз як навъанд. Вазн ва диаметри сиккаҳои Вима Кадфизи ин ғанчина таҳқиқ 13 то 16 грам ва 24x26 мм мебошанд. Тибқи таҳқиқи соли 2018 аз таркиби сиккаҳои қашфшуда 21 сиккай Вима Кадфиз ва 2 сиккай Канишқа муайян шуда буд [33, с. 50-69]. Аммо пас аз поккорӣ ва таҳқиқи минбаъдаи мо маълум шуд, ки миқдори сиккаҳои Канишқа дар ғанчина 3 адад мебошад.

**Ганчинаи №2,** дар ҳафриёти №10 кашф шуд [32, с. 10]. Таркиби ганчинаро сиккаҳои ду шоҳи кушонӣ – Вима Кадфиз ва Канишқаи Кабир ташкил медиҳанд. Қадимтарин сиккаҳои ганчина, сиккаҳои шоҳ Вима Кадфиз мебошанд, ки онҳо бештари таркиби сиккаҳои ганчинаи мазкурро ташкил медиҳанд. Ганчина аз 9 сиккаи Вима Кадфиз ва 4 сиккаи Канишқа иборат аст [33, 50-69].

**Ганчинаи №3,** дар ҳафриёти №12 ёфт шудааст. Ин ҳафриёт дар ҷанубу гарбии Сайёд ҷойгир аст. Масоҳати ҳафриёт 8x11 метр буда, 88 метри мураббаъро фаро мегирад. Дар ҷараёни ҳафриёт аз ин ҷо боқимондаҳои биноҳо, зарфу зарфпораҳои гуногун, пораи дастмонаи биринҷӣ ва сиккаҳо кашф шуданд. Ҳафриёт то умқи 60-90 см расонида шуда, нотамом боқӣ мемонад. Таркиби ин ганчинаро низ 3-адад сиккаҳои Вима Кадфиз ва як асад сиккаи Канишқа ташкил медиҳад.

#### Ҷадвали 11. - Сиккаҳои қадими соли 2018 аз Сайёд кашфшуда

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	Филиз
1	Евкратид, пайравона	2	Обол	2,5	Нуқра
2	Ҳелиокл, пайравона	1	Тетрадрахма	1,2	Мис
3	Вима Такту	23	Дидрахма	29,8	Мис
4	Вима Кадфиз	39	Тетрадрахма	50,6	Мис
5	Канишқа	9	Тетрадрахма	11,6	Мис
6	Кушонӣ ?	1	-	1,2	Мис
7	Сосонӣ-кушонӣ	1	-	1,2	Мис
8	Сиккаҳои росткунҷа	1	-	1,2	Нуқра
	Ҳамагӣ	77		100	

Бояд зикр кард, ки дар рафти экспедитсияи соли 2018 дар ёдгории Сайёд ба ғайр аз сиккаҳои дар таркиби ин се ганчина кашфгардида, инчунин, 37 сиккаҳои дигар дар шакли ҷудогона аз 9 мавзеи ҳафриётшуда ба даст омаданд [32, 136-140]. Аз 37 сикка танҳо 2-ададаш оболҳои нуқрагии пайравонаи шоҳи юнонӣ-боҳтарӣ Евкратид, 1 тетрадрахмаи мисии пайравонаи шоҳи юнонӣ-боҳтарӣ Ҳелиокл, 1 дона сиккаи мисии кушонӣ-сосонӣ ва 1-адад сиккаи хурди росткунҷаи нуқра,

боқимонда ҳама сиккаҳо ба давраи күшонӣ тааллук доранд. Қадимтарин сиккаҳо 2 оболи пайравонаи шоҳи юнонӣ-бохтарӣ Евкратид буда, сиккаи аз ҳама баъдина сиккаи күшонӣ-сосонӣ мебошад. Дар таркиби сиккаҳои берун аз ганцинаҳо кашфшудаи дар ин сол аз ҳама зиёд 23-адад сиккаҳои Вима Такту мавҷуданд. Аммо бо ҳамин таҳқиқи Саёйд аз ҷониби ОМТ ба охир нарасид. ОМТ барои идомаи таҳқиқи Сайёд соли 2021 экспедитсияи сеюми худро ташкил намуд [87, с. 43-47]. Мутаассифона, дар кори экспедитсияи мазкур доктори илмҳои таърих Д. Довудӣ иштирок карда натавонист. Дар кори экспедитсия кормандони ОМТ- К. Сафолов, М. Каримдодзода, Ф. Шоинбеков, У. Азизов ва А. Маҳмадзода иштирок намуданд. Натиҷаи таҳқиқоти соли 2021 ҳам дар кашфи сиккаҳои хуб буд ва ҳамагӣ 68 сикка кашф шуд [82, с. 72-79]. Аз онҳо 1 ададаш дар масофаи 70 см аз шимолу шарқии буриши ҳафриёти №15 дар умқи 20 см ёфт гардид, ки ба асрҳои миёна ва ҳамаи сиккаҳои боқимонда мутааллиқ ба давраи қадиманд. Онҳо дар ҳафриёт аз жарфои 40-50 см то 190-200 см ёфт гардиданд. Дар ҳафриёте, ки соли 2021 гузаронда шуд, ду давраи соҳтмонӣ ошкор карда шуд, ки бештари сиккаҳо аз рӯйи фарши давраи якуми соҳтмонӣ кашф шуданд. Дар такя ба гатиҷаҳои ҳафриёти чандсолаи ин ёдгорӣ, инчунин, бозёфти сиккаҳо маълум гардид, ки бештари сиккаҳо аз жарфои 40-50 см то 150 см кашф мешаванд. Аз 67 сикка танҳо 1 ададаш тетрадраҳмаи пайравонаи шоҳи юнонӣ-бохтарӣ Ҳелиокл буда, боқимонда ҳама күшонӣ мебошанд [87, с. 43]. Сиккаи қадимтари күшонӣ, ки дар рафти ковишҳои бостоншиносӣ дар соли 2021 аз ёдгории Сайёд бозёфт шуд, ин оболи нуқрагии аввалин шоҳи күшонӣ Ҳерай мебошад.

Дар рафти ҳафриёти солҳои 2016 ва 2018 низ 1 тетрадраҳма ва 1 оболи ин шоҳ ёфт шуда буданд [32, с. 20]. Аз 68 сикка 31 адади он аз ҳама ҳафриёти ба таври ҷудогона ва 37 адади дигар дар шакли чаҳор ганцина ба даст омаданд [82, с. 96-98]. Сиккаҳои Вима Такту тақрибан ба солҳои 35-65 мелодӣ тааллук дошта, 7 ададро ташкил медиҳанд, ки онҳо аз лиҳози миқдор дар ҷойи сеюм мебошанд. Сиккаҳои Вима Кадғиз 9 адад

дар шакли алоҳида ва 4 адад дар шакли ганчинаи хурд ёфт гардианд, ки аз лиҳози миқдор дар чойи дуюм мебошанд. Дар мавсими ковишиҳои бостоншиносӣ дар соли 2021 дар ёдгории Сайёд аз ҳама зиёд сиккаҳои Канишқаи 1 ба даст омаданд. Миқдори онҳо 45 ададро ташкил дода, аз онҳо 12 адад дар шакли алоҳида ва 33 адад дар шакли се ганчина бозёфт шуданд. Дар мавсимҳои соли 2016-2018 сиккаҳои Вима Такту ва Вима Кадфиз нисбат ба сиккаҳои Канишқа бештар ёфт шуданд. Дар соли 2021 бошад, бозёфти сиккаҳо Канишқа нисбати сиккаҳои дигар шоҳони кушонӣ дучанд зиёд мебошанд. Қадимтарин сиккаҳо, ки дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ дар соли 2021 аз ёдгории Сайёд ба даст омаданд, тетрадраҳмаи пайравонаи Ҳелиокл ва оболи нуқрагии аввалин шоҳи кушонӣ Ҳерай буда, мансуб ба асри I пеш аз мелод мебошанд. Ҷавонтарин сиккаҳои дар рафти ковишиҳо ба даст омада, сиккаҳои Канишқа буда, тақрибан ба солҳои 105-128 тааллук доранд.

Дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ дар ёдгории Сайёд дар соли 2021 чор адад ганчинаи сиккаҳои кушонӣ кашф шуданд. Бояд зикр намуд, нисбат ба сиккаҳои алоҳида сиккаҳои дар шакли ганчина ёфтшуда зиёд мебошанд.

**Ганчинаи №1**, аз ҳафриёти №16, дар жарфи 145 см аз ҳӯҷраи №4, аз буриши шимолу шарқӣ дар масофаи 250 см ва аз буриши ҷанубу шарқии ҳафриёт дар масофаи 150 см ёфт гардид. Таркиби ганчинаро ҷаҳор аداد сиккаҳои Канишқа ташкил медиҳанд. Сиккаҳо дар ҳолати бад қарор дошта, тасвир ва катибаҳои рӯй ва пушти онҳо суфта шуда, ба мушкилӣ метавон дар рӯйи онҳо тасвири ростои шоҳ ва дар пушти онҳо тасвири эзади ростои номаълумро дид.

**Ганчинаи №2**, аз 24 сиккаи шоҳ Канишқа таркиб ёфта, 05.07.2021 дар ҳафриёти №16, ҳӯҷраи №4, дар умқи 1 метр аз девори самти шимолу шарқии ҳӯҷра дар масофаи 50 см ва аз буриши ҷанубу шарқии ҳафриёт дар масофаи 60 см ёфт гардид. Таркиби ганчинаро пурра сиккаҳои Канишқаи Бузург ташкил медиҳанд. Сиккаҳои мазкур дар ҳолати бад қарор дошта, рӯй ва пушти онҳо пурра суфта шуда, шинохтани эзадон

хеле душвор ва имконнапазир шудааст. Аз 24-адад сикка танҳо дар пушти 2 сикка эзади дини зардуштӣ Вадо ва дар 1 сиккаи дигар эзадбону Нана муайян карда шуд [87, с. 44]. Дар пушти боқимонда сиккаҳо тасвири ростои эзади суфташудаи аниқ карданаш ғайриимкон тасвир ёфааст. Сиккаҳо дар масоҳати 30 см бо ҳамдигар часпида бозёфт шуда буданд. Он калонтарин ганчинаи то ин замон аз ёдгории Сайёд ёфтшуда ба шумор меравад. Суфта шудани сиккаҳо аз истифодаи зиёди онҳо дар муомилоти пулӣ гувоҳӣ медиҳад.

**Ганчинаи №3**, аз 4 адад сиккаи мисии Вима Кадфиз иборат буда, он 06.07.2021 дар ҳафриёти №16, ҳучраи №3, аз жарфои 160 см аз буриши ҷанубу гарбии ҳафриёт дар масофаи 140 см бозёфт шуд. Сиккаҳои ганчинаи мазкур нисбат ба сиккаҳои се ганчинаи дигар камтар осеб диданд ва тасвирҳои рӯй ва пушти онҳо хуб намоён ва якхелаанд.

**Ганчинаи №4**, аз 5 адад сиккаи мисии Канишқа иборат буда, он 08.07.2021 дар ҳафриёти №16, ҳучраи №4, аз умқи 140 см аз буриши ҷанубу шарқӣ 40 см ва аз буриши шимолу шарқии ҳафриёт дар масофаи 220 см ёфт гардидааст [82, с. 74].

Дар мавриди ганчинаҳо бояд қайд намуд, ки ҳар чаҳор ганчина аз ҳафриёти №16, сетои он аз ҳучраи №4 ва яктои дигар аз ҳучраи №3, бозёфт шуданд. Баъди қушодани ҳучраҳо ва бозёфт шудани шумораи зиёди зарфҳои сафолии шикаста, хумҳои калон, дукҳои боғандагӣ, инчунин шумораи зиёди обзорҳои сангӣ, муҳраҳо, гушмоҳӣ маълум гашт, ки дар он ҷо ҳучраҳои истиқоматӣ ва анборҳона вуҷуд доштааст. Дар ҳучраи №3, ва №4, 2 хуми калон ва 1 хумчаи дудаста ёфт гардид, ки бо эҳтимоли зиёд ин ду ҳучра анбор мебошанд ва дафинаи сиккаҳоро дар ин анборҳонаҳо пинҳон намуда буданд. Дар мавриди ганчинаҳое, ки аз ҳучраи №4, бозёфт шуданд, бояд қайд намоям, ки онҳо аз якдигар дар масофаи аз 100 см то 150 см ёфт шуданд ва метавонанд онҳо як ганчина бошанд. Зеро таркиби ҳар се ганчинаро сиккаҳои мисии Канишқа ташкил дода, ҳама аз як ҳучра ёфт гардиданд. Далели дигар ин аст, ки ҳангоми қушодани ҳучра дар девори буриш боми сӯхтаафтода мушоҳида

мешавад ва метавонад, ҳангоми сӯхтори ҳучра сиккаҳо аз тоқча афтода ба ҳар тараф пош хурдаанд ва бошандагони хона натавонистанд ин ганцинаро аз сӯхтор начот диханд [87, с. 44-45].

#### Ҷадвали 12. - Сиккаҳои соли 2021 аз Сайёд кашфшуда

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	филиз
1	Ҳелиокл пайравона	1	Тетрадрахма	1,4	Мис
2	Ҳерай	1	Обол	1,4	Нуқра
3	Вима Такту	7	Дидрама	10,2	Мис
4	Вима Кадфиз	12	Тетрадрахма	17,6	Мис
5	Вима Кадфиз	1	Драхма	1,4	Мис
6	Канишка I	45	Тетрадрахма	66,1	Мис
7	Асримиёнагӣ	1		1,4	Мис
	Ҳамагӣ	68		100	

Дидрахмаҳои Вима Тактуи аз Сайёд ба миқдори зиёд кашф мешаванд, аз ҷиҳати таснифот як навъанд.

Дар рафти экспедитсияҳои солҳои 2016, 2018 ва 2021 дар ёдгории Сайёд 48 дидрахма ва 1 гимидаҳма Вима Такту (Сотер Мегас) кашф шуд. Бозёфт шудани шумораи зиёди сиккаҳои Вима Такту, ки то замони кашфи катибаи Работак бо номи Сотер Мегас машҳур буданд, он аст, ки дар асри яки милодӣ дар ин шаҳрак тиҷорат ва муомилоти пулӣ хеле рушд намуда буд. Гардиши ин сиккаҳо дар савдои беруна низ аз имкон берун нест.

Сиккаҳои Вима Кадфиз низ аз ёдгории мазкур зиёд ёфт шуданд. Дар соли 2021 төъдоди сиккаҳои ёфтшудаи ин шоҳ ба 13 адад мерасад, ки онҳо ду навъ мебошанд – тетрадрахма ва драхма. 9 июни соли 2021 аз ёдгории Сайёд дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ дар ҳафриёти №15 аз самти шимолу ғарб дар масофаи 70 см ва аз самти ҷанубу ғарб дар масофаи 65 см дар умқи 120 см драхмаи мисии Вима Кадфиз ба даст омад. Драхмаи мазкур 3,4 гр вазн ва 16x15 мм диаметр дорад. Дар соли 2018 низ дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ аз ҳафриёти №9, ҳучраи №3, дар умқи 133 см як драхмаи мисии Вима Кадфиз ёфт шуда буд. Драхмаи мазкур 3,2 гр вазн ва 16x18 мм диаметр дорад [32, с. 65]. Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва умуман дар Осиёи Миёна

тетрадрахмаҳои ин шоҳ зиёд ёфт мешаванд, аммо дидрахма ва драхмаҳо хеле камёфтанд. Аз ин лиҳоз, ин навъи сиккаҳо ба қатори сиккаҳои нодир дохил мешаванд. То ин замон дар фонди нумизматии ОМТ танҳо 2-адад драхмаи Вима Кадфиз мавҷуд буд.

Дар соли 2021 аз ҳама бештар сиккаҳои Канишқай Бузург кашф шуданд [87, с. 44]. Мавриди ёдоварист, ки ин бори аввал аст, ки чунин шумораи зиёди сиккаҳои Канишқа дар як мавсими ковиш аз ёдгории Сайёд бозёфт мешаванд.

Дар се мавсими корӣ (2016-2018-2021) дар ёдгории Сайёд 201 адад сиккаҳо кашф шуданд, ки аз онҳо 197 ададшро сиккаҳои қадим ташкил медиҳанд. Аксарияти онҳоро сиккаҳои Вима Кадфиз ташкил медиҳанд (73 дона). Дар ҷойи дуюм сиккаҳои Канишқай Бузург (62 дона), дар ҷойи сеюм сиккаҳои Сотер Мегас-Вима Такту (49 дона), дар ҷойи чаҳорум оболҳо ва тетрадрахмаи Ҳерай (5 дона), дар ҷойи панҷум оболҳои пайравонаи Евкратид қарор доранд. Инчунин, 2 тетрадрахмаи пайравонаи Ҳелиокл ва 1 адад сиккаи сосонӣ-қушонӣ низ ёфт шудаанд.

#### Ҷадвали 13. - Сиккаҳои солҳои 2016, 2018 ва 2021 аз Сайёд кашфшуда

Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	Филиз
Евкратид пайравона	4	Обол	1,9	Нуқра
Ҳелиокл пайравона	2	Тетрадрахма	0,9	Мис
Ҳерай	1	Тетрадрахма	0,5	Нуқра
Ҳерай	4	Обол	1,9	Нуқра
Вима Такту	48	Дидрама	23,8	Мис
Вима Такту	1	Гимидрахма	0,5	Мис
Вима Кадфиз	71	Тетрадрахма	35,3	Мис
Вима Кадфиз	2	Драхма	0,9	Мис
Канишқа I	62	Тетрадрахма	30,8	Мис
Кушонӣ номаълум	1		0,5	Мис
Сосонӣ- қушонӣ	1		0,5	Мис
Сиккаҷаи росткунҷа	1		0,5	Нуқра
исломӣ	3	Пул	1,4	Мис
Ҳамагӣ	201		100	

Дар такя ба осори бадастомада, метавон чунин хулоса кард, ки дар соли экспедитсияи ОМТ дар ёдгории Сайёд 201 сикка бозёфт гардидааст [82, с. 33]. Аз онҳо 3 сиккаи мисӣ (пули сиёҳ) зарби Бухоро буда, ба охири аси XIX ва аввали XX тааллук доранд. 1 адади сикка аз рӯйи замин ва дуюмаш аз умқи 15 см ёфт шудааст. Қабатҳои марбут ба ин давраи сиккаҳо дар ёдгори мушоҳида намешавад, аз ин рӯ, метавон гуфт, ки ин сиккаҳо тасодуфанд ба инҷо афтодаанд. Мансубяти як сиккаи хурди росткунча, ки соли 2018 ёфт гардид, маълум карда нашуд. Боқимонда 197 сикка, ки дар рафти се экспедитсия ба даст омаданд, ба давраи Кушониён тааллук доранд. Қадимтарини онҳо оболҳои пайравонаи Евкратид, тетрадарахмаи мисии пайравонаи Ҳелиокл, 1 тетрадарахмаи аввалин шоҳи кушонӣ Ҳерай ва 4 оболи нуқрагии он мебошанд. Сиккаҳои баъдинаи Сайёд сиккаҳои шоҳ Канишқа (127-151) мебошанд. Дар такя ба иттилои сиккаҳо метавон гуфт, ки ин ёдгорӣ дар асрҳои I пеш аз милод бунёд шуда, давраи тарққии он ба аси II то милод рост меояд [58, с. 27]. Зоро дар се мавсими ковишиҳои бостоншиносӣ аз ин ёдгори бештар сиккаҳои пайравонаи шоҳони юононӣ-бохтарӣ ва аз ҳама зиёд сиккаҳои ду шоҳи кушонӣ Вима Такту ва писарашибони Вима Кадфиз ба даст омаданд, ки ҳарду дар аси I мелодӣ ҳукумронӣ намудаанд. Сиккаҳои кашфшудаи пайравонаи Юонону Бохтар ҳамзамони сиккаҳои Ҳерай ва Вима Такту мебошанд.

Кашфи миқдори зиёди сиккаҳои мисӣ далолат аз он мекунад, ки муомилоти пулӣ дар шаҳраки Сайёд рушд намуда, авчи тараққиёти муомилоти пулии он ба давраи шоҳигарии Вима Кадфиз (113-127) рост меояд. Муомилоти пулӣ дар ин шаҳрак марҳала ба марҳала афзоиш ёфта, дар давраи ҳукуронии Вима Такту (Сотер Мегас) рушд кард ва дар замони Вима Кадфиз ба авчи тараққиёти худ мерасад [87, с. 45-46]. Нисбатан кам ёфт шудани сиккаҳои Канишқа эҳтимол бо таназзули шаҳр дар давраи ҳукумронии ӯ вобаста аст.

Мавқеи ҷуғрофии Сайёд низ барои рушди тиҷорат мусоид мебошад. Бошандагони ин шаҳрак бо ҳамсаъҳои дуру наздики худ дар тиҷорат

фаъолона иштирок мекарданд. Чуноне зикр намудем, димнаи Сайёд дар доманаи кӯҳи Хоча Мастон дар сари роҳи тиҷоратӣ бунёд шуда буд. Ин роҳ аз кӯҳи Хоча Мастон гузашта, қисматҳои шимолии водии Вахшро бо он шоҳаи Роҳи бузурги Абрешим, ки аз Балх ба воситаи Термиз, Шумон (Хисор), Душанбе, Андигон (Ваҳдат), Вашгирд (Файзобод), Рашт, водии Олой ва Ош ба Қошғар ва Чин мерафт, пайваст менамуд [32, с. 21].

Дар баробари ин, бостоншиносони ОМТ бо роҳбарии А. Шарифзода аз 16 то 30 октябри соли 2018 дар як қатор ёдгориҳои ноҳияҳои вилояти Ҳатлон, аз қабили Шамсиддин Шоҳин, Восеъ, Фарҳор ва Данғара корҳои таҳқиқотӣ-ҷустуҷӯи бостоншиносиро гузаронида, миқдори муайяни маводи нумизматиро кашф намуданд.

Дар рафти ин таҳқиқот аз баландҷои ёдгории Манзартеппа (ноҳияи Восеъ) дар жарфои 20-30 см 3 сиккаи мисии қушонӣ ёфт шуд, ки аз онҳо 1 адад сиккаи пайравонаи Васудева ва 2 сиккаи пайравонаи Канишқаи III буда, ба асрҳои III-IV тааллук доранд. Дар ин асос, хулоса баровардан мумкин аст, ки қабатҳои қадимаи Манзартеппа ба асрҳои III-IV мелодӣ мутааллиқанд.

Баъди Манзартеппа ёдгории Тори Мазорак ё Қалъаи Ҳулбаг мавриди таҳқиқ қарор гирифт. Соли 2013 бостоншиносон бо роҳбарии Т.Г. Филимонова аз қисми шимолу шарқӣ ва шимолу гарбии он 1 дидраҳмаи Вима Тактуро кашф намуданд [331, с. 312]. Кормандони ОМТ аз ин ёдгорӣ ҳамагӣ 1 сиккаи пайравонаи Васудева кашф карданд. Аз Шӯртеппаи ноҳияи Фарҳор тетрадраҳмаи Вима Кадфиз кашф шуд. Дар умум соли 2018 дар рафти сафари бостоншиносӣ ҳамагӣ 6 тетрадраҳмаи Вима Кадфиз, 3 сиккаи пайравонаи Васудева, 2 сиккаи пайравонаи Канишқаи III кашф ва ҷамъоварӣ шуданд [189, с. 95-96].

Соли 2020 бори дувум ёдгории Ҳалқаҷар мавриди таҳқиқи мутахассисони ОМТ қарор гирифт. Дар кори экспедитсия кормандони ОМТ- А.Қ. Шарифзода, Д. Довутов, Ф. Сафоев, М. Сафоев, М. Каримдодзода, А.А. Шарифзода, А. Қаюмзода ва Н. Назаров иштирок намуданд. Экспедитсия аз 23 апрел то 8 июни соли 2020 давом ёфт. Дар

мавсими соли 2020 2 шурф дар қалъа ва 5 гумона дар гүристон канды шуд [84, с. 98]. Дар натиҷа, дар қатори дигар бозёфттө 38 сикка аз ҳафриёти №1 ва 26 сикка аз ҳафриёти №2 кашф шуда, 9-адад сиккаи дигар аз гирду атрофи ёдгорӣ ва гумонаҳои дар гүристон кандашуда ошкор гардианд. Дар рафти ковишҳо маълум гардиid, ки ёдгории Ҳалқачар аз 6 қабати маданий иборат буда, дар қабатҳои 3 ва 4-и бостонии он давраи соҳтмонӣ мушоҳида мешавад. Материк (яъне қабати хоки тозаи дастнорасида) дар ҳафриёти №1 дар умқи 6,20 см ёфт гашт. Бештари сиккаҳо аз рӯйи фарши давраи дуюм ва сеюми соҳтмонӣ ёфт шуданд. Бозёфти сиккаҳо аз умқи 50-60 см сар шуда, то умқи 290-330 см идома меёбанд. Қадимтарин сикка, ки дар рафти ковишҳои соли 2020 аз ёдгории Ҳалқачар ба даст омад, ин драхмаи мисии шоҳи юнонӣ-бохтарӣ Евтидем I (235-190 пеш аз мелод) буда, пасонтарин сиккаи сосонӣ-кушонӣ ( асри IV мелодӣ) мебошад. Аввалин сикка дар умқи 60 см ёфт шуд. Маврид ба ёдоварист, ки дар қабатҳои аз 60 то 150 см сиккаҳои Васудеваи пайравонаи Ҳувишкай III ва Ҳувишкай кашф гардианд. Бештари сиккаҳо дар рафти ковишҳои бостоншиносӣ дар соли 2020 аз ёдгории Ҳалқачар аз умқи 160 то 280 см ёфт гардида буданд. Охирон сиккаи бозёфтшуда дар умқи 310 см мебошад. Баъд аз умқи 310 см дигар сиккаҳо кашф нашуданд. Аммо бозёфтҳои дигар, аз қабили пайконҳо, дукҳо ва зарфҳои сафолӣ ба даст меомаданд. Метавон гуфт, ки дар қабатҳои болоӣ яъне, аз умқи 60 см то 160 см бештар сиккаҳои пайравонаи шоҳони кушонӣ ва сосонӣ-кушонӣ ёфт гардида, аз умқи 180 см то 250 см бештар сиккаҳои Ҳувишкай, Вима Кадфиз ва аз умқи 260 см то 310 см сиккаҳои Вима Такту, сиккаҳо ва оболҳои Ҳерай ва дигар сиккаҳои пайравонаи шоҳони юнонӣ-бохтарӣ бозёфт шуданд [84, с. 98]. Ин маънои онро дорад, ки ҳарчанд қабатҳои болоии ёдгории Ҳалқачар дар натиҷаи ковишҳои худсарона ва киши гандум каме бо ҳам омехта шудаанд, аммо аз умқи 60-80 см қабатҳои маданий ёдгорӣ хуб ва беосеб бοқӣ мондаанд.

Дар 5 гумона, ки барои ёфт намудани қабристони Ҳалқаҷар қанда шуд, 3 оболи Ҳерай ёфт гардид. Инчунин, дар паҳлуи ғарбии ёдгорӣ дар танаи теппа ковиш гузаронида шуд, ки дар онҷо 2 мағора ёфт шуд. Дар ҷараёни ковиш бо фосилаи 4 метр дурттар аз ин мағораи якум дар умқи 4 метр поин шудан, ҷасади инсон бо таҳтапушт хобонида шудааст, ки қадаш 190 см буда, дар ангушти ҷасти чапаш ангуштарини мисӣ дошт, қашф гардид. Аз тарафи ҷали сари ҷаҳон 3 зарфи сафолӣ - ҷом, кӯзача ва косаи мунаққаш, ки дар лаби он аз берун сари инсон барҷаста тасвир шудааст, ёфт гардид. Дар паҳлуи ҷаҳон 1 сиккаи пайравона Васудева қашф шуд. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки бо ҳамроҳии мурдаҳо дар замони Кушониён на танҳо обол, балки сиккаҳои мисӣ низ гӯронида мешуданд. Дар умум, дар рафти ковишҳои бостоншиносӣ дар соли 2020 дар ёдгории Ҳалқаҷар 73 адад сиккаҳои қадим бозёфт гардидаанд. Аз онҳо 1 сиккаи юнонӣ-бохтари Евтидем I, 1 сиккаи сосонӣ-кушонӣ ва 1 сиккаи асримиёнагӣ буда, боқимондаи сиккаҳо ба давраи Кушониён тааллук доранд [84, 95-100].

**Ҷадвали 14. - Сиккаҳои соли 2020 аз Ҳалқаҷар қашфшуда**

№	Номи шоҳ	Миқдор	навъ	%	Филиз
1	Евтидем I	1	Драхма	1,3	Мис
2	Ҳерай	3	Обол	4,1	Нуқра
3	Вима Такту	3	Дидрахма	4,1	Мис
4	Вима Такту	2	Гемидрахма	2,7	Мис
5	Вима Кадфиз	1	Тетрадрахма	1,3	Мис
6	Канишка I	2	Тетрадрахма	2,7	Мис
7	Васудева. пайравона	32	Драхма	43,8	Мис
8	Канишкан III. пайравона	7	Драхма	9,5	Мис
9	Ҳувишқа. пайравона	1	Драхма	1,3	Мис
10	Сосонӣ-кушонӣ	1	Дидрахма	1,3	Мис
11	Кушонӣ. ноъмалум	19	Дидрахма	26	Мис
12	Асримиёнагӣ	1		1,3	Мис
	Ҳамагӣ	73		100	

Аз 3 то 10 июни соли 2024 бори сеюм Ҳалқаҷар мавриди таҳқиқи кормандон ОМТ қарор гирифт. Бобомуллоев М. дар яке аз теппаҳо гумонае канд. Аз ин гумона як ганцинаи сиккаҳои күшонӣ иборат аз 6 дидраҳмаи Вима Такту ва 1 адад сиккаи пайравонаи Ҳувишқа кашф гардид [247].

Дар асоси кашфи ашёи зиёди бозёфтҳои таърихӣ ва сиккаҳо метавон гуфт, ки ҷойи имрӯзai ёдгори Ҳалқаҷар шаҳристон буд, ки авчи тараққиёти он ба асрҳои III-IV мелодӣ рост меояд [90, с. 65-69]. Фузун бар ин, мувоғиқи нақли сокинони маҳаллӣ дар ҷойи имрӯзai заминҳои пахта теппаҳои калон вучуд дошт ва аз ин теппаҳо зерсутун ва сарсутунҳои зиёд ёфт мешуд. Баъзе аз боқимондаҳои ин сутунҳо ҳоло ҳам дар ҳавлиҳои сокинони деҳаи Сарбанд мавҷуданд. Ин аз мавҷудияти биноҳои боҳашамат гувоҳӣ медиҳад. Дар замони Шуравӣ теппаҳоро ҳамвор намуда, дар ҷои ёдгорӣ пахта кориданд ва ин кишту кор то имрӯз давом дорад. Аз ин заминҳо ёфт шудани сиккаҳои тиллоии күшонӣ дар соли 1999 боэътиҳодии нақли сокинони маҳаллиро тасдиқ менамояд [40, с. 88-90].

Ёдгории Ҳалқаҷар дар замони давлати Юнону Боҳтар обод гардида, дар замони Күшониён ба авчи тараққиёти худ мерасад. Махсусан, муомилоти пулӣ ва тиҷорат дар бостонشاҳри Ҳалқаҷар дар замони Күшониён хеле рушд карда буд. Дар солҳои охир дар ёдгории Ҳалқаҷар аз ҷониби сокинони маҳал 6 ганцинаи сиккаҳои пайравонаи шоҳони юнонӣ-боҳтарӣ ва күшонӣ, миқдори зиёди сиккаҳо дар шакли ҷудогона бозёфт шудааст, ба ОМТ ворид гардидаанд. Инчунин, аз наздикии ёдгорӣ аз деҳаи Уялӣ ҷаҳор ганцинаи дигар низ аз тарафи сокинони маҳалӣ ёфт гардида буданд, ки ин аз рушди савдо ва муомилоти пулии гирду атроф ва худи бостоншаҳри Ҳалқаҷар дарак медиҳад.

Хулоса, дар рафти ҳафриёти бостоншиносии ОМТ аз соли 2014 то соли 2024 аз ёдгориҳои водии Ваҳш-Ҳалқаҷар, Ғаравқалъа ва Сайёд ҳамагӣ 363 адад сиккаҳои қадим кашф шуданд. Аз миқдори умумӣ 18 адади онро сиккаҳои пайравонаи шоҳони юнонӣ-боҳтарӣ ва 345 адади

онро сиккаҳои шоҳони кушонӣ ва сиккаҳои пайравонаи шоҳони кушонӣ ташкил медиҳанд. Сиккаҳои пайравонаи шоҳони юнонӣ-бохтарӣ мансуб ба чаҳор шоҳи юнонӣ-бохтарӣ мансуб мебошанд. Аз 18 адад сиккаи юнонӣ-бохтарӣ 2 адад ба Евтидеми I, 1 адад ба Деметрий, 11 адад ба Евкратид ва 4 адад ба Ҳелиокл тааллуқ доранд. Аз 337 адад сиккаҳои кушонӣ 1 тетрадрахма ва 9 обол ба аввалин шоҳи қушонӣ Ҳерай, 64 дидрахма ва 3 гемидрахма ба Вима Такту, 75 тетрадрахма ва 2 драхма ба Вима Кадфиз, 74 тетрадрахма ба Канишқаи 1, 2 адад ба Ҳувишқа, 4 адад ба Васудева мансубанд. Шаш адад сиккаҳои пайравонаи Ҳувишқа, 43 адад пайравонаи Васудева, 30 адад пайравонаи Канишқа III, 1 адад сиккаи кушонӣ-сосонӣ ва 2 адад сосонӣ-кушонӣ мавҷуд мебошанд. Аз сабаби суфта шудани рӯй ва пушти 29 адад сиккаи дигар муайян карда нашуд, ки сиккаҳои мазкур ба қадом шоҳони кушонӣ тааллуқ доранд. Аз ин миқдори сиккаҳои қадими қашфшуда 80 сикка аз Ҳалқаҷар, 49 адад аз Ғаравқалъа ва 197 сикка аз Сайёд қашф, ҷамъоварӣ ва таҳқиқ шуданд. Ин се ёдгорӣ дар қисми шимолии водии Вахш ҷойгир буда, қашфи зиёди сиккаҳо далели онанд, ки ин бахши водии мазкур муҳиматрин қисми тараққикардаи империяи Кушониён ва муҳимтарин маркази сикказани ва муомилоти пулии онҳо будааст. Дар муқоиса бо осорхонаҳо ва муассисаҳои дигари ҷумҳурӣ ОМТ дар рафти ҳаффориҳо зиёдтар сиккаҳои қадим ва аввали асримиёнагӣ қашф намудааст. Ин дар навбати худ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ОМТ дар даврони Истиқлол ба маркази асосии сиккашиносии Тоҷикистон табдил ёфтааст.

**Ҷадвали 15. - Ҷамъоварии сиккаҳои қадим ва аввали асримиёнагӣ  
ОМТ дар солҳои 1934-2024**

№	Сол	ҳарид	бостоншиносӣ	ҳад	умумӣ
1	1951			8	8
2	2001	4			4
3	2003	1			1
4	2004	3			3
5	2005	3			3
6	2006	193			193
7	2007	20		50	70
8	2008	747			747
9	2010	138			138

10	2011	83			83
11	2013	698		63	761
12	2014	46	50		96
13	2015	8	31		39
14	2016	5	54	23	82
15	2017	7		1	8
16	2018	126	82	107	315
17	2020	47	72		119
18	2021		67		67
19	2022	1			1
20	2023	35			35
21	2024		7		7
2		2165	363	252	2780

Дар умум, аз соли 1934 то соли 2024 мувофиқи китобҳои воридотӣ 2780 адад сиккаҳои қадим ва аввалиасримиёнагӣ ба фонди осорхона ворид гардидаанд. Аз ин миқдор 1-адади онро ҳахоманишӣ, 4-адад сиккаҳои Искандари Мақдунӣ, 1-адад сиккаи селевкӣ, 1-адад юнонӣ-ҳиндӯй, 1-адад римӣ, 112-адади онро сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ ва пайравонаи шоҳони юнонӣ-боҳтарӣ, 3-адад ашконӣ, 2551 адади онро сиккаҳои кушонӣ ва пайравонаи шоҳони кушонӣ, 18-адад сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ, 39-адад сосонӣ-кушонӣ ва 50-адади онро сиккаҳои сосонӣ ташкил медиҳанд. Таҳлилҳо нишон дод, ки аз 2780 адад сиккаи воридшуда, бештари онҳоро сиккаҳои кушонӣ ташкил медиҳад, ки ин аз рушди тиҷорат ва муомилоти пулии замони давлатдории Кушониён дар ин сарзамин гувоҳӣ медиҳад.

## БОБИ II. ТАСНИФИ ҚАДИМТАРИН СИККАХОИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

### 2.1. Сиккаҳои Ҳахоманишию Юнонӣ ва ташаккули муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна

Чи тавре ки дар боло зикр кардем, дар фонди ОМТ танҳо 1 сиккаи ҳахоманишӣ ва 4 сиккаи юнонӣ ҷамъоварӣ шудааст. Ҳарчанд ки ин миқдор кам ба назар мерасад, аммо онҳо ҳамчун намунаҳои қадимтарин дорои аҳаммияти хоссаи таърихӣ мебошанд. Аҳаммияти ин сиккаҳо пеш аз ҳама аз он иборат аст, ки онҳо барои ҳалли яке аз масъалаҳои муҳимми таърихи иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик – пайдоиш ва ташаккули ибтидоии муносибатҳои пулӣ ва муомилоти молӣ дар ҳудуди имрӯзаи Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон сарчашмаи арзишманд ба ҳисоб мераванд.

Сикли ҳахоманиширо ОМТ соли 2017 бо пешниҳоди сиккашиноси ҷавон Сафоев М. ҳаридорӣ гардида, таҳти рақами давлатӣ - осорхонавии КВ-15560 нигоҳдорӣ мешавад. Он аз водии Вахш ба таври тасодуфӣ ёфт шуда, шакли дарозрӯя дорад. Ин сикка аз нуқра зарб шуда, вазнаш 5.08 грамм ва диаметраш 15x12 мм аст. Дар рӯйи сикка марде тасвир шудааст, ки сари як зону истода, дар як дасташ камон, дар дasti дигараш найзаи моил ба зер, дар китфаш тирдон ва дар сарааш афсари (апсар, тоҷ) дандонадор дорад [140, с. 309-321]. Тасвири рӯйи ин сикка суда ва хира шудааст, ки далели муддати дароз дар муомилот будани он мебошад. Дар тарафи дигари сикка аз поён то ба боло нақши жарфои фурӯрафта мавҷуд аст ва он натиҷаи зарби чакуш мебошад. Дар айни замон қадимтарин намунаи сикка дар фонди ОМТ ба шумор меравад ва дар осорхонаҳои дигари ҷумҳурӣ низ ҷунин сикка сабт нашудааст. Сикли мазкур дар таърихи Тоҷикистон аввалин сиккаи ҳахоманишӣ мебошад, ки ба Фонди давлатии Тоҷикистон ворид шудааст. Бо дарназардошти қадим будани ин сикка дар бораи маншаъ, муҳити пайдоиш ва муҳтавои таърихии он ҷанд саволи муҳимме матраҳ мегарданд. Аз ҷумла, ин чи гуна сикка аст? Он кай ва дар кучо зарб

шудааст, шахси дар он тасвиршуда кист? Умуман дар таърихи башарият аввалин сиккаҳо кай ва дар кучо ихтироъ шудаанд? Муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна, ки як бахше аз сарзамини густурдаи ниёкони мо - тоҷикон аст ва онҳо дар ин сарзамин сокинони бумии мебошанд, кай оғоз шуд ва чӣ гуна ташаккул ёфт? Онҳо кай бо сикка шинос шуданд ва кай сикка истеҳсол карда, онро воситаи хариду фурӯш қарор доданд? Аввалин сиккаҳои баровардаи ниёкони мо - дар кучои сарзамини паҳновари онҳо ва аз чӣ зарб шуданду чӣ ном доштанд? Аз ниёкони мо кӣ нахустин шуда сикка баровард?

Пурсиши ин посухҳоро аз мероси хаттии аҷдодамон ёфтани имкон надоард. Тибқи матни авастоӣ ба пизишк як гардунаи чаҳорасба ҷиҳати дармонбахшии бемории подшоҳ, як шутури мода барои табобати шаҳбону, як моли майда барои дармони соҳибхона, як модаҳар барои дармони ҳамсари соҳибхона, як чорвои миёна барои дармони раиси деҳа, як модагов барои дармони ҳамсари раиси деҳа, як чорвои калон барои дармони раиси ноҳия, як асби мода барои дармони ҳамсари ў, барои дармони чорвои калон як чорвои миёна ва ҷиҳати табобати гӯсфанд ҳӯроки гӯштӣ ҳаққи заҳмат муайян шуда буд. Албатта тарҷумаи ин бахши ба музди пизишкон марбути Авасто яксон нест [1, 520-521]. Дар умум, ин матни авастоӣ ба мавҷуд набудани сикказанӣ ва муомилоти пулӣ дар замони авастоӣ гувоҳӣ медиҳад. Агар дар вақти таълифи китоби Авасто сикка ва муомилоти пулӣ вучуд медошт, он гоҳ партоҳти музди пизишк на ба таври молӣ, балки дар шакли пулӣ зикр мешуд. Аммо ин вазъ бетағиҳ намонд ва тибқи навиштаи А. Шарифзода “пешрафти иқтисодиёт ва зарурати танзиму такмили тиҷорат, пардоҳти ҳаққи кор ва дар умум мустаҳкам намудани соҳти давлат-полисҳо ҳанӯз дар асрҳои VIII – VII пеш аз милод зарурати зарби сиккаро ба миён оварда буд. То замони ихтироъ ва истифодаи сикка дар ҷаҳон муомилоти пулӣ вучуд надошт ва асоси муомилоти тиҷоратӣ ва ҳақпардозиро шаклҳои муҳталифи мол, аз ҷумла маҳсулоти гуногун (кишоварзӣ, чорводорӣ, маъданӣ) ташкил менамуд. Ҳаққи ичрои коре

ҳам бо маҳсулоти гуногуни табиӣ пардоҳт мешуд, ки чунин маҳсулот “пули ибтидой” номида мешавад” [141, с. 19].

Азбаски ба муддати тӯлонӣ нигоҳ доштани маҳсулоти кишоварзӣ ва ҷорводорӣ ғайриимкон буд, филиззоти пурқимати тилло ва нуқра ҳамчун сарват ҷамъоварӣ шуда, пораҳои онҳо ҳам дар шакли ҳом ва ҳам дар намуди гуногуни металлҳои гудохташуда дар муомилоти мол ва пардоҳти андозҳо истифода мешуданд, ки намунаҳои он дар тамоми гӯшаву канори дунё ёфт ва омӯхта шудааст. Вале бо сабаби надоштани вазну арзиши муайяни меъёри ин филизпораҳои гаронарзиш дар ҳариду фурӯш боиси ба вучуд омадани мушкилоти зиёд мешуданд. Мо инро дар таърихи Лидияи асрҳои VII-VI пеш аз милод, ки он аз бузургтарин марказҳои савдои ҳамонвақтаи Осиёи Хурд ба ҳисоб мерафт ва савдо шуғли асосии мардумаш буд ва минбаъд ба ташаккули сикказании Ҳахоманишиҳо таъсири зиёд расонидааст, мушоҳида менамоем. Тоҷирони Лидия ба воридоти хориҷии тиллою нуқра муҳтоҷ набуданд, зеро онҳо қаламрави худашон ба миқдори зиёд ва кофӣ тилло ҷамъоварӣ намуда, сипас, онро бо дигар маҳсулоти лозим табодул менамуданд. Чунин тарзи мубодилоти молӣ мушкилоти зиёдро ба вучуд меовард ва меъёри асосии табодули як мол ба моли дигар мушахҳас ва муайян набуд. Муайян намудани меъёри арзиши филизпораҳоро зарурати нигоҳдошти лашқари кироя бо мақсади ҳифзи ҳокимияти сиёсӣ, танзими муомилоти тиҷоратӣ талаб менамуд. Дар охир, ин ба ихтирои сикка - филизпораи арзиш ва шакли муаяйндошта мерасонад, ки “падари таърих” Ҳеродот низ лидиягиҳоро аввалин ихтироъкорони сикка номидааст [21, с. 83].

Бояд таъқид намуд, ки анъанаи сикказании Лидия ба ташаккули сикказании минбаъдаи Ҷадид бе таъсир намондааст. Вобаста ба ин, зарурати баррасии мавзуи мазкур дар доираи таҳқиқоти диссертасияи мо ба вучуд меояд. Дар ин хусус А. Шарифзода чунин нигоштааст: “Сиккаҳои лидиягӣ вазну шакли муназзам надошта, аз омехтаи тилло ва нуқра-электрум ба шакли каме дарозрӯя зарб

мешуданд. Дар як тарафи чунин сиккаҳо аз зарби чакуш фурӯрафтагӣ ва дар тарафи дигарашон тасвири рӯбоҳ мавҷуд буд, зеро рӯбоҳ назди лидиягиҳо қудсият дошт. Зарби аввалин сиккаҳо, ки вазн, иёր, шакл, тасвир, филиз ва арзиши муайян доштанд, ба охирин шоҳи Лидия – Крез (солҳои 561-546 пеш аз милод) мансубанд ва онҳо дар умум сиккаҳои крезӣ низ номида мешаванд. Крез бародари ҳамсари охирин шоҳи Мод – Остоник ва сарватмандтарин шаҳси замони худ буда, аз ҳама зиёд тилло андухта буд. Ӯ аз тилло ва нуқра сикка зарб мезад ва холисии ин сиккаҳо 98 фисадро ташкил намуда, меъёри муайян доштанд ва юнониёни қадим ин сиккаҳоро “статер” меномиданд” [141, с. 21].

Тибқи хулосаи М. Богбедӣ, решай вожаи “статер” бобулист ва он аз номи эзадбонуи бобулий - Иштар гирифта шуда, маънои аслаш “меъёр”, яъне сиккаи меъёрдошта мебошад [16, с. 59]. Вазнҳои сиккаҳои крезӣ гуногун буд ва як сиккаи тиллой қурби 12 сиккаи нуқрагиро дошт. Крез бо гузаронидани ислоҳоти пулӣ барои статрехо 8,6 то 8,19 грамм ва барои сиглосҳо 10.75 то 10.92 граммо ҳамчун вазни меъёрӣ таъйин мекунад [141]. Роиҷтарин статерҳои Лидия ҳамон статерҳое буданд, ки дар як тарафи онҳо фурӯрафтагӣ ва дар тарафи дигари онҳо тасвири барҷастаи нимтанаи шер ва гови нар мавҷуд аст. Чунин сиккаи лидиягӣ дар Осиёи Миёна танҳо аз Тоҷикистон ва Туркманистон ёфт шудаанд.

Аз ниёкони мо аввалин шуда, Ҳахоманишиҳо бо сикка шинос шуда буданд. Соли 546 пеш аз милод Куруши Кабир пойтахти Лидия-шаҳри Сард, аз ҷумла зарробҳонаи онро забт намуда, шаҳриёри Крезро хотима мебахшад. То ин вақт Ҳахоманишиҳо сикка намебароварданд ва аз сиккаҳои лидиягӣ ва дигар сиккаҳои юнонӣ истифода менамуданд ва аз аҳаммияти сикка дар давлатдорӣ оғоҳ буданд. Ба фикри аксари олимон Куруши Кабир ва писари ӯ Камбуция бо сабаби ба ишғоли давлатҳои бегона машғул будан ва барои аз номи худ сикка баровардан фурсат надоштанд. Вале Куруш, ки шоҳи ояндабин буд, истеҳсол ва дар ҳудуди қаламрави империяи Ҳахоманишиҳо бо сиккаҳои лидиягӣ хариду фурӯшро манъ накард ва ҳатто зарробҳонаи Сардро аз байн набурд.

Камбуция низ бо чунин сабабҳо аз номи худ сикка зарб назад ва гардиши сиккаҳои лидиягӣ ва юнониро манъ накард. Ин олимони сиккашиносро ба хулосае водар намуд, ки мувофиқи он то замони зарби сиккаҳои ҳахоманишӣ ва ҳатто дар давраи ҳукумфармоии Дориоши Бузург сиккаҳои лидиягӣ дар муомилоти пулли қаламрави империяи бузурги Ҳахоманишихо роич буданд. Дар мавриди ёфт шудани дарикҳои зиёди ҳахоманишӣ сарчашмаҳои юнонӣ шаҳодат медиҳанд. Муҳаққиқони юнонӣ - Плутарх ва Адриан зикр менамоянд, ки “Искандар шаҳр ва тамоми захираҷоҳои шоҳони ҳахоманиширо забт карда, дар он ҷо беш аз 40 000 талант тилло ва нуқра ёфт, ки шоҳони Форс муддати тӯлонӣ ин захираҳоро нигоҳ медоштанд. Ба ғайр аз ин, дар онҷо боз 9000 талант - дарик мавҷуд буд” [2, с. 332].

Дар бораи аз ҷониби қадом шоҳи Ҳахоманишӣ бори нахуст зарб шудани дарику сиглос дар илми сиккашиносӣ фикри ягона мавҷуд нест. Чунончи, С. Аъзамӣ, Б. Маликзода ва П.Гарднер нахустин барориши сиккаи ҳахоманиширо ба Куруши Кабир (600 - 530 пеш аз милод) ва Э. Бабелон, М.М. Дандамаев, Б. Луконин ва Ҳ.Р. Боғбедӣ ин амалро ба Дориоши Виштосп машҳур бо Дориоши Бузург ё Дорои якум (солҳои 522-486 пеш аз милод) нисбат медиҳанд[103, с. 15-21].

То ҳол дар илм пиromуни реша ва маънои қалимаи “дарик” низ фикрҳои гуногун мавҷуданд. Баъзе аз муҳаққиқон онро баргирифта аз номи Дориоши Бузург медонанд. Шояд ба чунин хулосабарории олимон ҳамин нукта таъсир расонидааст, ки дар таърихи ниёғони мо Дориоши Бузург нахустин шуда, тасвири шоҳаншоҳро дар сикка ҷо менамояд ва то замони ӯ ин амали муҳимро ягон шоҳи дигар иҷро накарда буд. Аммо ин амали бисёр муҳимми таърихии ӯ дар байни олимон фикри ягонаро ба вуҷуд оварда натавонист. Аз ҷумла, олими хеле шинохтаи эронӣ Ҳусейн Ризои Боғбедӣ, ки дар ҷаҳони муосир яке аз беҳтарин донандаи забонҳои бостонии эронӣ мебошад, чунин меҳисобад, ки “Дориош” ҳамчун ном дар забони қадими порсӣ мавҷуд нест ва бо ин сабаб мо наметавонем аожаи “дарик”-ро баргирифта номи Дориош бидонем ва

ин вожа дар забони порсии бостон ба маънои “заррин, тиллой” будааст” [16, с. 33].

Сабаби мушкилоти мушаххас намудани сиккаҳои ҳахоманишӣ дар он аст, ки дар онҳо номи сикка, сана ва макони истеҳсоли сикка, ном ва унвон ё лақаби шоҳаншоҳ сабт наёфтааст. Барои ҳалли ин мушкилӣ ба мо илми бостоншиносӣ ёрӣ мерасонад. Аз таҳқиқоти олимон бармеояд, ки дар соли 1933 ҳангоми ковишҳои толори асосии Оподон дар Тахти Ҷамшед аз дохили ду сандуқи сангӣ як лавҳи тиллой ва як лавҳи нукрагӣ ёфт мешаванд. Ин лавҳои филиззӣ катибадор буда, матни онҳоро бо амри шоҳаншоҳ Дориоши Бузург ба забонҳои порсии қадим, бобулий ва эломӣ китобат намуда будаанд. Аз даруни ҳар як сандуқи кашфшуда чор статаери лидияғӣ ва ду сиглоси юнонӣ ёфт мешавад. Ачибаш ин аст, ки аз сандуқҳои мазкур ягон дарик ё сикили ҳахоманишӣ кашф намешавад. Бостоншиносон муайян намудаанд, ки соҳтумони бинои Оподон дар соли 516 пеш аз милод ба анҷом расида буд. Аз ин нукта бармеояд, ки “агар Куруши Кабир ё дигар шоҳони Ҳахоманишӣ, аз ҷумла Дориоши Бузург то соли 516 пеш аз милод сикка мезаданд, дар ин сандуқҳо сиккаҳои ҳахоманишӣ-дарикҳоро ҳатман мегузоштанд. Чунончи, аз Тахти Ҷамшед лавҳае ба забони эломӣ ёфт шудааст, ки он ба соли 22-юми ҳукумронии Дориоши Бузург, яъне ба соли 500 пеш аз милод мансуб аст ва дар он нақши дарик мавҷуд аст. Аз ин маълум мешавад, ки аввалин дарикҳо байни солҳои 516 ва 500 пеш аз милод зарб шудаанд [141, 19]. Дар натиҷаи ин, бештари олимон ба ҷунин хулоса омаданд, ки соли 515 пеш аз милод санаи оғози барориши дарикҳо мебошад. Дар такя бар ин метавон хулоса кард, ки аз ниёғони мо Дориоши Бузург нахустин шуда, симу зар сикка баровардааст. Ҳарчанд аз тарафи Ҳахоманишиҳо чӣ номида шудани сиккаҳои мазкур маълум нест, аммо мо медонем, ки аз онҳо юнониёни қадим “мидикус сиглус” ва “дарикус статер” ном мебурданд.

Мо то ин ҷо ба як бахши пурсишҳои худ посух гирифтем. Акнун саволе ба маврид аст, ки агар муомилоти пулӣ дар Эрони аҳди

Ҳахоманишӣ дар асри VI пеш аз милод бо идомаи гардиши сиккаҳои лидиягӣ ва зарби дарику сиглоси ҳахоманишӣ оғоз шуда бошад, пас, муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна кай ва тавассути қадом сиккаҳо сурат гирифтааст? Ин сиккаи ҳахоманишӣ Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ин мавзуъ чӣ рабте дорад? Аввалин сиккаҳои ҳахоманишӣ аз Осиёи Миёна кай қашф шуданд ва Ҳахоманишиҳо дар ташаккули муомилоти пулӣ ин ҳавзаи фарҳангӣ чӣ нақшे бозидаанд? Посух чунин аст, ки маҳз Ҳахоманишиҳо мардуми Осиёи Миёнаро бори аввал бо навиштор ва сикка шинос намуданд ва ин як ҷиҳати мусбати ин сарзаминонро забт намудани онҳо мебошад [20, с. 85-86]. Доир ба шиносшавии сокинони Осиёи Миёна бо сикка ҳаминро ҳам бояд ба назар гирифт, ки боҳтариҳо, сӯғдихо, хоразмиҳо ва сакоиҳо дар лашкаркашиҳои Ҳамоманишиҳо бар зидди Юнон иштирок менамуданд ва дар он ҷо бо сикка шинос шуданашон имконпазир буд.

Аз олимони шуравӣ Е. Зеймал сиккаҳои Ҳазинаи Амударёро таҳқиқ намуда, масъалаи таърихи ташаккули муомилоти пулӣ Осиёи Миёнаро низ баррасӣ менамояд [68]. Муаллиф дар асоси таҳқиқи сиккаҳои ҳахоманишӣ (8 дарик, 7 сикл) ва юнони дар таркиби ганцинаи мазкур буда, дигар сиккаҳое, ки аз Тоҷикистон то соли 1981 ёфт шуда буданд, ба ҳулосае меояд, ки сиккаҳои ҳахоманишӣ Ганцинаи Амударё дар муомилоти пулӣ Осиёи Миёна истифода нашуда, онҳоро чун сарват ҷамъ намудаанд. Тибқи навиштаи Е. Зеймал, “қадимтарин сиккаҳои Ганцинаи Амударё, ки соли 1877/78 аз Тахти Қубоди Тоҷикистон ёфт шуда буданд, дар асрҳои V-IV пеш аз милод берун аз ҳудуди Осиёи Миёна зарб шуда, ба ташаккули муомилоти пулӣ маҳаллӣ таъсиргузор намебошанд ва онҳоро дар ҷоряки охири асри III пеш аз милод дар Тахти Қубод зери хок пинҳон намуданд” [68, с. 15]. Дар муомилоти пулӣ Осиёи Миёна истифода нашудани сиккаҳои Ганцинаи Амударёро академик Э. Ртвеладзе низ тасдиқ менамояд [119, с. 17]. В.М. Массон паҳншавии васеи сиккаро дар Осиёи Миёна ба асри III пеш аз милод мансуб медонад [104, с. 38].

Дар замони шуравӣ кашфи мұтамади сиккаҳои дигари ҳаоманишӣ дар Осиёи Миёна ба қайд гирифта нашуда буд. Тибқи навиштаи академик Э. Ртвеладзе, “ба истиснои як дарики ҳаоманишии дар асри XIX дар шаҳри Каркӣ (Туркманистон) ба таври норавшан ёфтшуда ва дар Узбекистон маҳфузбуда, дар замони шуравӣ аз Осиёи Миёна ягон сиккаи асрҳои VI-IV пеш аз милод ба таври боъзтимод кашф нашудааст” [119, с. 28]. Аммо дар солҳои охир ин вазъият тағиیر меёбад. Ҷунончи, аз ҷануби Туркманистон ганчинаи сиклҳои ҳаоманишӣ кашф шуда, ду адад сиккаи ин ганчинаро Д.Ю. Брюков таҳқиқ намуда, ба хulosae меояд, ки ворид будани Осиёи Миёна дар муомилоти пулии Ҳаоманишихо аз имконият берун нест. Вобаста бо мавзуи мазкур соли 2020 дар Тоҷикистон таҳқиқоти муҳим анҷом меёбад. Дар ин сол аз минтақаи Кӯлоб як сиккаи лидиягӣ, ки крезӣ ҳам ном дорад, кашф мешавад. Шарифзода А.Қ. сиккаи мазкурро таҳқиқ карда, натиҷаашро чоп менамояд [141]. Мавсуф муайян менамояд, ки сиккаи мазкур аз филизи сафедранг ба шакли дарозрӯя зарб шуда, 3.47 грамм вазн дорад. Тибқи нишондоди дастгоҳи иёrsanҷӣ дар таркиби он 97,79% нукра ва 2,20% тилло мавҷуд аст. Дар як тарафи ин сикка ду фурӯрафтагӣ бо андозаи гуногун ва дар тарафи дигари он ба таври барҷаста дар муқобили ҳам дар ҳолати ҳамлавар нимтанаи шер ва гови нар тасвир ёфтааст. Ин сиккаи нуқрагии аз мавзеи Сари Банд ёфтшуда, зоҳирان аз ҷумлаи аввалин сиккаҳои ҷаҳон мебошад, ки он дар зарробхонаи шаҳри Сарди Лидия дар асри VI то милод зарб шудааст. Аммо вазни сиккаи мазкур аз вазни навъи дигари сиккаҳои нуқрагии Крез сабуктар аст ва ин шояд қадимияти онро камтар намояд [141].

Дар баробари муайян намудани ҷинсу иёри маъдан ва вазну тасвири сиккаҳо барои хulosababorии дурусти илмӣ, мушаххассозии ҷой ва тарзи ёфт шудани сикка низ муҳим аст. Аз ин рӯ, Шарифзода А.Қ. 12 июни соли 2020 ба рустои Дехи Қозӣ омада, аз он ҷо бо роҳномоии Зоҳир Раҷабов ба мавзеи ёфт шудани сикка рафта, ҷойи ёфти онро низ таҳқиқ менамояд. Дар мавзеи мазкур новобаста аз хеле баланд буданаш

бо доштани чашмаҳо ва растани ю заминҳои ҳамвор барои зиндагӣ хеле мусоид мебошанд. Начандон дур аз ин мавзеъ деҳаи Бодомту - ҷойи кашфи “Ганчинаи Кӯлоб”- бузургтарин ганчинаи дирҳамҳои сомонии Хуттал [138] дар дунё ва ёдгории Искӯлоб (Кӯлоби дар баландӣ буда, Кӯлоби бостонӣ) ва мавзеи машҳур ба Имом Аскарӣ ва дар асл қалъаи Надими Кӯлоб ҷойгиранд. Ҷойи ёфти сиккаи лидиягӣ дар поёни дарае, ки зиёда аз 100 метр жарф дорад, воқеъ мебошад. Ҳоло ҳам дар поёни ин дара одамон ба тиллошӯйӣ машғул буда, сиккаи мазкур ҳангоми тиллошӯйӣ ёфт шудааст.

Маълум аст, ки таърихнигорони Юнони қадим ва ҷуғрофинависони қадиму асримиёнагӣ доир ба истеҳсоли тилло дар қуҳистони Ҳатлон иттилоъ додаанд. Яъне тиллошӯйӣ дар ин мавзеъ аз аҳди бостон то имрӯз давом дорад. Бояд ёдовар шавем, ки ҳанӯз соли 2016 аз мавзеи Сари Банд як сиккаи нодири дигар – дудариқай ҳахоманишӣ низ ёфт шуда буд, ки он 20 мм қутр ва 16,57 грам вазн дошта, дар як тарафаш фурӯрафтагӣ ва дар тарафи дигараши симои шахси тоҷбарсари пойи росташ ба зонузадаи дар дasti росташ ҳанҷар ва дар дasti чапаш камонбуда тасвир шудааст [141, с. 21].

Дар ҷойи ёфти сиккаи лидиягӣ сафолпора, дигар ашёи сохташуда ва қабати фарҳангӣ ба назар намерасад. Аммо сокинони маҳаллӣ нақл мекунанд, ки аз ин ҷо гоҳ-гоҳ пораҳои ашёи сохташудаи таърихи ҳам ёфт мешавад. Кашфи сиккаи тавсифшудаи лидиягӣ дар таърихи муомилоти пулии Осиёи Миёна навгонии ҷиддиро ба вучуд овард. Яъне, қадимтарин сиккаи Осиёи Миёна на сиккаҳои ҳахоманишӣ, балки сиккаи лидиягӣ мебошад, ки он дар асри асри VI то милод зарб шудааст.

Чи тавре дар боло қайд намудем баъзе аз олимон, аз ҷумла Е. Зеймал дар муомилоти пулии Осиёи Миёна истифода шудани сиккаҳои ҳахоманишӣ ва юонии Ганчинаи Амударёро инкор менамоянд. Аз байни олимон Д. Довудӣ соли 2006 дар доираи баррасии мавзуи рисолаи доктории хеш хulosai Е. Зеймалро доир ба истифода нашудани қадимтарин сиккаҳои Ганчинаи Амударё дар муомилоти пулии Осиёи

Миёна шубҳанок медонад [36, с. 9]. Тибқи хулосаи Д. Довудӣ аллакай дар асри V пеш аз милод сокинонии Осиёи Миёна бо сиккаи шаклаш гирд шинос шуда, онро дар муомилот истифода мекарданд ва илова бар ин сиккаҳои тақлидири мебароварданд [36, с. 10]. Инчунин, кашфи сиккаи лидиягӣ ва дигар сиккаҳои ҳахоманишию юнонӣ аз Тоҷикистон дар ду даҳсолаи аввали асри XXI хулосаи Д. Довудиро доир ба ташаккули муомилоти пулии Осиёи Миёна қабл аз асри III пеш аз милод тақвият мебахшанд.

Яке аз чунин сиккаҳо ҳамон сиглоси ҳахоманишии соли 2017 ба фонди ОМТ воридшуда мебошад, ки монанди сиккаи лидиягӣ шакли дарозрӯя дорад. Ин сикка метавонад ҳам далели пардохт шудани маош бо чунин сикка ва ҳам далели дар муомилоти пулӣ истифода шудани он бошад. Як сиккаи дигари ҳахоманиший низ аз Тоҷикистон ёфт мешавад, ки онро бори нахуст соли 2018 Д. Довудӣ таҳқиқ ва чоп намуда буд [51, с. 35-36]. Ӯ дар баробари ибрози андешаҳои ҷолиб баъзе хулосаҳои баҳснокро ироа менамояд:

1. Сиккаи мазкур “дарики мисии ҳахоманишист”;
2. Онро тасодуфан аз ноҳияи Ёвони вилояти Ҳатлон ёфтаанд;
3. Дар рӯйи ин сикка акси Куруши Кабир тасвир шудааст;
4. Нақши пушти сикка мазмуни қайхонӣ дошта, се доираи он се қабати осмонро ифода мекунад.

Гап сари ин аст, ки мо дар бораи аз мис сикка баровардани Ҳахоманишиҳо иттилое надоштем ва дар адабиёти муътамади илмӣ аз мис сикка баровардани Ҳахоманишиҳо зикр нашудааст.

Бинобар зарурати илмӣ сиккаи мазкур аз ҷониби Шарифзода А.К. мавриди таҳқиқи такрорӣ қарор дода шуд. Сиккаи мазкур ҳоло дар коллексияи шахсии С. Муҳаммадов маҳфуз аст. Таҳқиқот нишон дод, ки:

1. Сиккаи мазкур на аз мис, балки аз омехтаи тилло, нуқра ва мис зарб шуда, дар таркиби он 80,70% нуқра, 17,42% мис ва 1,87% тилло мавҷуд аст. Бинобар фисади зиёдро ташкил кардани нуқра он сиккаи

нукрагӣ ҳисобида мешавад. Аз ин рӯ, сиккаи мазкур сиглоси (сикли) ҳахоманишист, на дарики мисии ҳахоманишӣ;

2. Он на аз нохияи Ёвон, балки соли 2010 аз нохияи Кубодиён кашф шудааст;

3. Куруши Кабир будани камондорӣ дар рӯйи ин сикка тасвиршуда ва се қабати осмонро ифода кардани нақши пушти он асоси илмӣ надорад;

4. Сиккаи мазкур 11.51 грамм вазн ва 17мм диаметр дорад [140, с. 309-328].

Дар давраи пасошуравӣ аз Тоҷикистон ҳамагӣ 1 адад сиккаи лидиягӣ ва як дударика аз Кӯлоб ва ду сикл аз водии Вахш на дар таркиби ганчина, балки ба таври ҷудогона кашф шудаанд. Ин нукта ҳам барои исботи иштироки онҳо дар муомилоти пулӣ хеле муҳим аст. Ёфт шудани ин сиккаҳо дар шакли алоҳида далели он аст, ки онҳо дар Осиёи Миёна дар муомилоти пулӣ истифода мешуданд ва хулосаи он, ки сиккаҳои ҳахоманишӣ танҳо дар шакли ганчина ба Осиёи Миёна ворид шуданд, зери суол меравад. Аз ин рӯ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки ҳарчанд дар ин давра дар Осиёи Миёна муомилоти пулӣ дар сатҳи баланд рушд накарда бошад ҳам, аммо он дар ҳудуди муайян вучуд дошт.

Филиззи сиккаи ҳахоманишии ОМТ нукра буда, ба шоҳи Дорои I тааллук дорад. Чуноне, ки аз сарчашмаҳои таъриҳӣ бар меояд, дар замони Куруши Кабир Боҳтари Қадим ба пуррагӣ ба ҳайати империяи Ҳахоманишиҳо ворид нагашта буд. Ҳангоми забти Осиёи Миёна Куруш қушта шуд ва ворисони ў Осиёи Миёнаро ба пуррагӣ ишғол намудаанд [140, с. 23]. Дар асоси далелу сарчашмаҳои хеле кам, метавон гуфт, ки ба Куруш мұяссар гашт то Порт, Боҳтар, Хоразм, Сугд ва як қисмати қаламрави сакоиҳоро фатҳ кунад, аммо маълум нест ҳудуди давлати Ҳахоманишиҳо то кучо тӯл мекашид. Яъне пурра забт гардидаи Осиёи Миёна аз тарафи Куруш номуайян мебошад. Дар замони Дорои I (530-522) Ҳахоманишиҳо вилоятҳои нави Осиёи Миёнаро тобеъ намуданд [19,

с. 93]. Тибқи ислоҳоти пулии Дорои I ҳар як вилоят мебоист андози солонаро на бо маъданни қаматбаҳо, балки бо сиккаи зарбшуда мепардоҳт [19, с. 98]. Бо ин ҳама далел метавон гуфт, ки муомилоти пулии Осиёи Миёна дар замони ҳукумронии Дорои 1 шуруъ шудааст. Ва бештари сиккаҳои ҳахоманишӣ, ки аз ҳудуди Осиёи Миёна ёфт мешаванд, аз ҷумла сиккаи ҳахоманишии ОМТ ба ӯ тааллук доранд. Соккинони Осиёи Миёнаро бо сикка маҳз Ҳахоманишиҳо шинос намуданд [19, с. 112]. Яъне ёфт шудани сиккаҳои ҳахоманишӣ аз вилояти Ҳатлон тасодуфӣ набуда, онҳо тавассути муомилоти пулий ба ин минтақаҳо омада расидаанд. Бисёр ҳалқҳо, аз он ҷумла ҳалқҳои Осиёи Миёна дар рушди муомилоти пулии замони Ҳахоманишиҳо саҳм доранд. Дар давлати Ҳахоманишиҳо, маҳсусан, бохтариҳо, сӯғдиҳо, хоразмиҳо, портҳо, марвониҳо, сакоиҳо ва дигар ҳалқҳои Осиёи Миёна нақши бузург бозидаанд [19, 108].

Баъд аз сиккаҳои ҳахоманишӣ қадимтарин сиккаҳои аз Тоҷикистон ёфтшуда сиккаҳои юнонӣ ва сиккаҳои Искандари Мақдумӣ мебошанд. Чи тавре огоҳӣ дорем, солҳои 329-327 пеш аз милод Осиёи Миёна пурра аз ҷониби Искандар ишғол мегардад. Баъди аз байн рафтани империяи Ҳахоманишиҳо муомилоти пулий тавассути сиккаҳои юнонӣ дар Ҷоҳари Қадим идома меёбад.

Дар ОМТ 4 адад сиккаҳои юнонии Искандари Мақдумӣ 2 драхма, 1 тетрадрахмаи нуқрагӣ ва 1 статер (сиккаи тиллой) ҷамъоварӣ шудаанд. Ҳама сиккаҳо аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт шуда, дар омӯзиши сиккаҳои Искандари Мақдумӣ ва муомилоти пулии ондавраи Осиёи Миёна маълумоти зарурӣ медиҳанд. Ҳамаи сиккаҳои нуқрагии Искандар як навъанд. Дар рӯйи сиккаҳо тасвири нимрухи шоҳ ба самти рост, дар сар қулоҳи тарҳи шердор тасвир шудааст. Даври тасвирро нуқтаҳои холқӯбишуда фаро мегиранд. Дар пушти сиккаҳо Зевси нимурёни таҳтнишин тасвир шудааст. Ӯ дар дasti рост парранда ва дар дasti ҷап сесоҳа дорад. Дар баробари тасвири эзад naviшtaи юнонии “АЛЕΞΑΝΔΡΟΥ” дар шакли амудӣ ба назар мерасад. Сиккаи чаҳоруми

Искандар (КВ-14177) тиллой буда, бори нахуст соли 2014 таҳқиқ ва чоп шуда буд [142, с. 5]. Дар рӯйи сикка нимрухи модархудои юонӣ Афина ҳак шудааст. Дар пушти сикка фариштаи пирӯзӣ-Ника дар ҳолати росто ва болкушода тасвир ёфтааст. Сиккаи мазкур дар Осиёи Миёна ягона сиккаи тиллоии Искандари Мақдунӣ мебошад ва аз ин нодирияти он меафзояд. Ин нуктаро қайд кардан лозим аст, ки сиккаи мазкур на аз таркиби ганчина, балки ба танҳоӣ ёфт шудааст. Аз ин ҷиҳат дар муомилоти пулӣ истифода шудани он истисно нест.

Аз сарчашмаҳои таъриҳӣ маълум мешавад, ки аз ҳудуди имрӯзай Тоҷикистон дар асри XIX низ сиккаҳои Искандари Мақдунӣ ёфт шуда буданд. Дар ин ҳусус А.А. Семёнов иттилоъ додааст. Ӯ дар рафти экспедитсияи таҳқиқотии соли 1898 дар шаҳри бостонии Кӯлоб бо 1 сиккаи Искандари Мақдунӣ ва сиккаҳои сершумори юонӣ-боҳтарӣ аз наздик шинос шуда, доир ба гардиши онҳо иттилои муҳим медиҳад [136, с. 49-50]. А.А. Семёнов дар бозори шаҳри Кӯлоб бо антиқафурӯшон сухбат карда, муайян менамояд, ки сиккаҳо, аз ҷумла сиккаи Искандари Мақдунӣ аз ҳамон минтақа ёфт шудаанд ва антиқафурӯшон аксари сиккаҳоро ба Ҳиндустон бурда, ба англисҳо мефурӯшанд [128, с. 982-984]. Аммо ин иттилои муҳимми ӯро Е. Зеймал ба эътибор намегирад ва Д. Довудӣ низ аз он бехабар мондааст, зеро вай на дар монографияи соли 2006 ва на дар диссертсияи докториаш ин гуфтаҳои А.А. Семёновро истифода накардааст. Гузашта аз ин, тибқи таҳқиқоти О. Бопеараччи [152, с. 59] соли 1996 аз шаҳри Кӯлоб як ганчинаи сиккаҳои қадим қашф шуда буд, ки 800 сиккаро дар бар мегирифт. Дар таркиби ин ганчина 6 драҳмаи Искандари Мақдунӣ низ муайян шуд [88, с. 59-67]. Соли 2000 дар Тахти Сангин як драҳмаи Искандари Мақдунӣ аз ҷониби сарҳадбонони рус ёфт шуда, ба шаҳри Тошканд интиқол ёфтааст [53, с. 30]. Аз ҳудуди Боҳтари Қадим, ки Тоҷикистон як бахши қаламрави он мебошад, қашф шудани ҳам сиккаҳои тиллой ва ҳам сиккаҳои нуқрагии Искандари Мақдунӣ далели дар муомилоти пулии асри IV то милод

истифода шудани онҳост. Ин нуктаро сиккаҳои Искандари Мақдунии ОМТ тақвият мебахшанд.

Дар таркиби Ганчинаи Амударё 273 тетрадрахма ва драхмаҳои Искандари Мақдунӣ буда, аз ҷониби А. Каннингҳэм таҳқиқ ва нашр шудаанд. Дар мавриди ин сиккаҳо Е.В. Зеймал ишора намуда, воридшавии сиккаҳои мазкурро ба Осиёи Миёна ҳамчун ганчина арзёбӣ намудааст. Ӯ қайд менамояд, ки “дар аввал сиккаҳои Искандар барои нигоҳдории сарбозони ҳарбии Мақдуния дар Боҳтар буда, сиккаҳои мазкур ба онҳо ҳамчун музди меҳнат дода мешуданд ва ин сиккаҳо дар муомилоти пулии Осиёи Миёна иштирок надоштанд” [68, 27-33]. Баъди вафоти Искандар аз ҷониби ворисони ӯ ба номи Искандар сикка зарб мезаданд ва ин сиккаҳо дар муомилоти пулии Осиёи Миёна истифода мешуданд. Аммо ёфт шудани сиккаҳои зиёди Искандар аз мавзеъҳои гуногуни Тоҷикистон ва дигар манотики Осиёи Миёна, маҳсусан 4 сиккаи Искандари Мақдунии ОМТ далели дар муомилои пулии Осиёи Миёна истифода шудани сиккаҳои ӯро нишон медиҳад.

#### **Ҷадвали 16. - Сиккаҳои аз Осиёи Миёна кашфшудаи Искандари Мақдунӣ**

№	Ҷойи нигоҳдорӣ	Мик дор	Фирқа	Филиз	Ҷойи бозёфт
1	ОМТ	1	Статер	Тилло	Хатлон
2	ОМТ	1	Тетрадрахм а	Нуқра	Ноҳияи Рӯдакӣ
3	ОМТ	1	Драхма	Нуқра	Қўлоб
4	ОМТ	1	Драхма	Нуқра	Душанбе
5	ОБ ва ЭДФР	273	Тетрадрахм а ва драхма	Тилло ва нуқра	Қубодиён
6	Покистон	6		Нуқра	
7	Номаълум	1	Тетрадрахм а	Нуқра	Ноҳияи Файзобод
8	Номаълум	1	Драхма	Нуқра	Фарҳор
9	Узбекистон	1	Драхма	Нуқра	Қубодиён
Ҳамагӣ 286					

Дар умум, аз 7 мавзеи Тоҷикистон 286 сиккаи Искандари Мақдунӣ (статер, драхма, тедрадрахма) ёфт шудаанд ва онҳоро метавон ба ду гурӯҳи қалон тақсим намуд. Якум, сиккаҳое, ки дар замони зиндагии Искандар зарб шудаанд. Дуюм, сиккаҳое, ки пас аз вафоти Искандар

меросхӯрони ӯ аз номаш баровардаанд. Дар ин хусус фикри ҳамаи олимон яксон нест. Аз ҷумла, А. Горин чунин меандешад, ки ҳама сиккаҳои Искандарро, ки аз Осиёи Миёна ёфт шудаанд, ворисонаш баъди маргаш барои поси хотири ӯ зарб кардаанд [23, с. 51]. Ба фикри Ҷ. Крибб дар муомилоти пулии Осиёи Миёна истифода шудани сиккаҳои аслии Искандар, ки ҳамроҳи ӯ ва сарбозонаш вориди Осиёи Миёна шуда буданд, ҳоло ба таври боэъти мод исбот нашудааст [176, с. 4]. Тибқи навиштаи Е. Зеймал дар ибтидо сиккаҳои Искандар барои нигоҳдории артиш дар Бохтар ва пардоҳти маоши сарбозон истифода мешуданд ва онҳо дар муомилоти пулии Осиёи Миёна иштирок надоштанд. Аммо аз таҳқиқи сиккаҳои қадими солҳои охир аз Осиёи Миёна, аз ҷумла аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қашфшуда, ки дар боло мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, як миқдорашон дар фонди ОМТ ҷамъоварӣ шудаанд ва ҳулоса кардан мумкин аст, ки қадимтарин сиккаи ба Осиёи Миёна воридшуда сиккаи лидиягии дар асри VI пеш аз милод зарбгаштаи аз минтақаи Кӯлоб ёфтшуда буда, илова бар он қашфи ҷудогонаи дигар сиккаҳои ҳахоманишӣ ва юнонӣ аз ҳудуди Осиёи Миёна далели мұйтамади дар як дараҷаи начандон баланд ташаккул ёфтани муомилоти пулии ин ҳавзаи тамаддун дар асрҳои V-IV пеш аз милод мебошад ва инро ба таври комил инкор кардан ба назар саҳех намерасад.

Плутарх (солҳои 50-120) қайд менамояд, ки “Искандар дар сарзамини Форс, аз рӯйи одати подшоҳони форсӣ ба ҳар як зан сиккаи тиллой медод. Аз ин рӯ, мегӯянд, ки баъзе подшоҳон ба Форс хеле кам меомаданд” [4, 159].

То имрӯз дар Тоҷикистон 2 сиккаи нуқрагии Афинаи қадим қашф шудааст. Яке аз онҳо тетрадраҳма буда, тасодуған соли 2000 аз Бадаҳшони Тоҷикистон ёфт мешавад [51, с. 35-36]. Дар рӯйи он нимруҳи ҳудои юнонӣ Афина бо тоскулоҳи пардор ва зару зевар тасвир шудааст. Дар пушти сикка, дар даруни ҷорқунҷаи ҳамида бүм, ки парандай муқаддас ва пуштибони шаҳри Афина буд ва дар пешин он номи шаҳр навишта шудааст. Сиккаи дуюм драҳма буда, соли 2014 аз ноҳияи

Файзобод тасодуфан кашф шудааст [51, с. 35]. Тасвири рӯй ва пушти ин сикка айнан мисли сиккаи аз Бадахшон ёфтшуда мебошад. Сиккаи дигаре, ки далели дар асри IV пеш аз милод вучуд доштани муомилоти пулиро дар сарзамини Тоҷикистон исбот меқунад, ин Фурукияи Италияи ҷанубӣ мебошад, ки он ҳам аз Бадахшони Тоҷикистон ёфт шудааст. Дар рӯйи сикка тасвири худои юнонӣ Афина бо тоскулоҳи маҳлуқи асотирӣ одам-моҳӣ мавҷуд аст. Дар пушти сикка тасвири барзагови масти ба назар мерасад. Дар болои барзагов бо ҳатти юнонӣ номи шаҳр “Фурион” навишта шудааст.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи таҳқиқи маводи нумизматии дар охир асри XX ва ибтидои асри XXI аз ҳудуди Осиёи Миёна кашфшуда метавон чунин хулоса кард:

1. Қадимтарин сиккаи Осиёи Миёна, аз ҷумла, Тоҷикистон сиглоси лидиягӣ-крезии аз Кӯлоб ёфтшуда мебошад, ки он дар асри VI пеш аз милод дар зарробхонаи шаҳри Сарди пойтаҳти Лидия (имрӯза ҳудуди Туркия) зарб шуда, тавассути боҳтариҳо ё Ҳаҳоманишиҳо ба сарзамини Кӯлоб оварда шудааст;
2. На ҳамаи сиккаҳои ҳаҳоманишии Ганцинаи Амударё ҳамчун сарват ҷамъоварӣ шудаанд (хулосаи Е. Зеймал), балки як миқдори онҳо ва инчунин сиклҳои ҳаҳоманишии солҳои охир аз Тоҷикистон ва Туркманистон кашфшуда далели дар тиҷорати асри VI пеш аз милод дар Боҳтар чун пул истифода шудани ин сиккаҳои ҳаҳоманиши мебошанд;
3. Юнониҳо ба муомилоти пулии Осиёи Миёна асос нағузоштаанд ва то ҳуҷуми Исқандари Мақдунӣ дар Боҳтар муомилоти пулӣ ташакқул ёфта буд;
4. Шимоли Боҳтар то ҳуҷуми Исқандари Мақдунӣ тамаддуни ниҳоят ҳам баланд дошт ва дар он ҷо шаҳраку шаҳрҳо мавҷуд буданд, ки сиккаҳо ба ҳар тариқе вориди онҳо шуданд. Дар аҳди Селевкиён шаҳрҳо равнақ ёфтанд ва заминай фаъолияти зарробхонаҳо фароҳам гардид, аммо дар давраи Юнону Боҳтар бешак зарробхонаҳои маҳаллӣ ташакқул ёфтанд;

5. Кашфи сиккаҳои тавсифшудаи ҳахоманишӣ, юнонӣ ва инчунин кашфи 6 драхмаи Искандари Макдунӣ, сиккаҳои селевкӣ ва юнону бохтарии аз Кӯлоб кашфшуда, ки онҳоро олими машҳур О. Бонеараччи таҳқиқ ва чоп намудааст, аз ҷиҳати илмӣ бойтимод будани гуфтаҳои соли 1898-и академик А.А. Семёновро доир ба мавҷудияти сиккаҳои қадим дар шимоли Бохтар тасдиқ менамояд;

6. Эҳтимол меравад, ки дар охири давраи давлатдории Ҳахоманишиҳо ва замони Юнону Бохтар дар шимоли Бохтар, аз ҷумла ҳудуди имрӯза Тоҷикистон зарробҳонаҳои маҳаллӣ амал мекарданд ва ин эҳтимол аз кашфи минбаъдаи сиккаҳои қадим такмил хоҳад ёфт;

7. Муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна аз замони Дорои I дар солҳои 530-522 пеш аз милод ба роҳ монда шуда, пас аз забти Осиёи Миёна дар солҳои 329-327 пеш аз милод аз ҷониби юнониҳо муомилоти пулӣ каме густариш меёбад;

8. Бақайдгириӣ, таҳқиқ ва хучҷатгузории дурусти сиккаҳои кашфшуда ва дар оянда кашфшаванда саҳифаҳои нави таърихи сикказаниӣ ва муомилоти пулии ин баҳши Бохтарро равшантар хоҳад намуд;

## **2.2. Вижагиҳои сиккаҳои юнонӣ-бохтарии Осорхонаи миллии**

### **Тоҷикистон**

Дар охири нимаи якуми асри III пеш аз милод империяи Селевкиён рӯй ба таназзул ниҳод [114, с. 180]. Соли 268 пеш аз милод Диодоти I, ки байни Селевкиён мақому эҳтиром дошт, сатрапи Бохтар таъйин мешавад. Ӯ аз муборизаҳои дохилии Селевкиён истифода карда, баъди 13 сол дар соли 256 пеш аз милод аз Селевкиён ҷудо шуда, давлати нав - Юнону Бохтарро (256-141/128 п. м.) таъсис дод [19, с. 129-130]. Аммо дар ин ҳусус миёни олимон хulosai яксон мавҷуд нест. Ба ақидаи олимони англisis Г. Макдоналд ва В. Тарн, “дар Бохтар Селевкиён сиккае зарб мезаданд, ки дар он монограммаи (сарҳарфи) номи Диодот сабт шудааст ва ин аз он далолат мекунад, ки иқдитор ва истиқтоли вориси мазкур ба тадриҷ меафзуд ва ниҳоят соҳибихтиёр мегардад” [19, с. 129]. Б. Фафуров

зикр кардааст, ки ба ақидаи олими ҳинд А. Нарайн, ин гуна монограммаҳо ифодакунандаи номи зарробхона мебошанд. Дар ин мавзуъ Б. Фафуров чунин изҳор менамояд, ки ворисони Селевкиён дар Бохтар соҳиби қувваи бузург – артиши юнонӣ буданд. Онҳо меҳостанд, ки аз Селевкиён чудо шуда, давлати мустақили худро ташкил намоянд. Диодоти I ин вазъро истифода бурда, бо истифода аз артиши юнонӣ ва ба ҷонибдории худ ҷалб намудани аъёну ашрофи юнонишудаи Бохтару Суғд ва мардуми бумӣ Селевкиёнро шикаст дода, давлати мустақили Юнону Бохтарро таъсис медиҳад [19, с. 130]. Диодоти якум аз сиккаҳо номи шоҳи селевкӣ – Антиохро бардошт ва номи худро зикр карда, худашро шоҳ эълон менамояд [65, с. 346-347]. Ин дигаргуниҳо сиёсӣ ба рушди сикказанӣ ва муомилоти пулии давлати Юнону Бохтар монеъ нашуд. Агар Селевкиён бештар тетрадрахма зарб мезаданд, дар давлати Юнону Бохтар зарби сиккаҳои мисии ҳалқ ва оболҳо - сиккаҳои хурд хеле пеш рафт.

Дар ин давра шумораи сиккаҳои дар муомилотбуда, нисбат ба давраҳои пешин ба маротиба меафзояд. Аз сӯйи дигар, дар ин давра сиккаҳои зарби маҳаллӣ дар муомилот нақши асосиро мебозанд. Зарробхонаи Бохтари қадим мунтазам фаъолият карда, аз номи шоҳони юнону-бохтарӣ сиккаҳои нуқрагӣ, мисӣ ва тиллой мебаровард. Барои омӯзиши хусусият ва дараҷаи инкишофи муомилоти пулиӣ дар шимолу шарқи Бохтар сарчашмаи асосӣ сиккаҳои ёфтгардидаи ин сулола дар ҳудуди Тоҷикистон, аз ҷумла сиккаҳи ОМТ мебошанд.

#### Ҷадвали 17. - Сиккаҳои юнонӣ-бохтарии ОМТ

№	Номи шоҳ	Микдор	Фирқа
1	Диодот I	1	Драхма
2	Евтидем I	49	Драхма
3	Деметирий	1	Тетрадрахма
4	Евтидем II	1	Драхма
5	Евкратид	1	Тетрадрахма
6	Евкратид	2	Драхма
7	Панталеон	1	Драхма
	Ҳамагӣ	56	

Дар ОМТ 1 адад халки Диодот I ҳифз ва нигоҳдорӣ мешавад. Дар асноди ОМТ ҷои ёфти ин халк дарҷ нашудааст [197, с. 153]. Бо эҳтимоли зиёд, сикка аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт шудааст. Зоро, чи тавре дар поён мебинем, чунин сиккаҳо аз Тоҷикистон бори аввал ба даст наомадаанд. Сиккаи мазкур доир ба гардиши сиккаҳои Диодоти I дар ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Дар рӯйи ин сикка нимрухи Диодоти I бо сарбанди шоҳӣ - дайҳим ба самти рост тасвир шудааст. Дар пушти сикка ҳудои юнонӣ - Зевс тасвир ёфта, он 5,1 грамм вазн ва 19 милиметр диаметр дорад. Тасвири Зевс дар пушти сикка маъни онро дорад, ки ба сари қудрат омадани Диодоти I гӯё бо хости Зевс амалӣ шуда бошад.

Дар бораи солҳои ҳукмронии ӯ иттилои дақиқ вучуд надорад. Аксар муҳақиқион ба он ақидаанд, ки Диодоти I то соли 230 пеш аз милод ҳукмронӣ карда буд [65, с. 347].

Тибқи иттилои бадастомада то имрӯз аз Қубодиён (дар таркиби Ҳазинаи Амударё) 10 адад, аз Тахти Сангин 5 адад [47, с.96], аз Шаҳринав 1 адад, аз Симиғанчи Ваҳдат 1 адад, аз Кӯлоб 22 адад, аз Данғара 2 адад [37, с.59-67] сиккаҳои Диодоти I қашф шудаанд. Як адади дигар дар ОМТ маҳфуз аст, ки дар боло доир ба он иттилоъ додем. Бояд таъкид намуд, ки аз 22 адад сиккаҳои дар таркиби Ганчинаи Кӯлоб мавҷудбуда, 12-тоаш аз номи Антиох зарб шудаанд [88, с. 59-67]. Аз ин маълум мешавад, ки сиккаҳои мазкур то соли 256 пеш аз милод зарб шудаанд. Зоро то ин сана Диодоти I ҳамчун сатрапи Боҳтар дар тобеияти Антиохи II қарор дошт.

Албатта дар оянда қашф шудани сиккаҳои дигари ин шоҳ аз имкон берун нест. Албатта, гардиши сиккаҳои Диодоти якумро ба ҳеч ваҷҳ ба ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон маҳдуд кардан нашояд. Ҷунончи, сиккаҳои Диодот I берун аз Тоҷикистон, дар ҷануби Узбекистон, шимоли Афғонистон низ ёфт шудаанд. Аз ҷумла, 7 адад аз Узундараи Узбекистон дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ ба даст омадаанд [23, с. 66]. Сиккаҳои Диодоти I аз Узундараи Узбекистон ду навъанд. Дар рӯйи 1 сикка сари Зевс ва дар пушти сикка олиҳа Артимеда (эзадбонуи шикор,

хиради занона, пуштибони тамоми мавчудоти зинда, эхдогари хушбахтӣ, баъдтар эзади моҳ) ба таври росто тасвир ёфтааст. Дар рӯйи 6 агад сиккаи дигар сари Ҳермес (эзади чорводорӣ ва чупонҳо, ҳомии тоҷирон ва сайёҳон, адабиёт, офарандаи сози ҷанг) ба самти рост ва дар пушти сиккаҳо Афинаи ростистода (олиҳаи хирад, дониш, санъат, косибӣ, стратегия ва тактикаи ҷангӣ, зебоӣ) тасвир шудааст. Се агад сиккаи Диодоти I аз Кампиртеппа ёфт гардидаанд, ки ҳар се аз як навъанд. Дар рӯйи онҳо сари Зевс ва дар пушти онҳо Артимеда тасвир гаштаанд. Дар ёдгории Тахмачтеппа дар таркиби ганцинаи сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ, ки иборат аз 58 агад буд, 5 агад ҳалки Диодоти I низ мавҷуданд [97, с. 299-306]. Дар минтақаи Суғд 3 сиккаи ин шоҳ тасодуфанд ёфт шудаанд. Дар ҷануби Амударё олимон аз ёдгории Ойхонум 14 агад сиккаҳои Диодоти I-ро қашф намуда буданд [151, с. 55]. Инчунин, 3 агад аз ҳамин навъ сиккаҳои Диодоти I аз Марғиён [167, с. 380] ёфт шуда, 2 агад дар Осорхонаи давлатии санъати Узбекистон, 1 агад дар Осорхонаи Эрмитаж [130, с. 144], 1 агад дар Осорхонаи Бритониё [164, с. 3], 2 дихалк ва 2 ҳалк дар Ҷамъияти сиккашиносии Амрико [153, с. 96-101] ва 1 адади дигар дар коллексияи Аманурраҳмон ҳифз мешаванд.

Аз шимоли Амударё 13 агад сиккаҳои Диодоти I бо тасвири сари Ҳермес ва дар пушт Афина ёфт шудаанд. Бештари онҳо аз Тахти Сангин, Кампиртеппа, Узундара ва Термизи қадим ба даст омадаанд. Дар рафти ҳафриёт аз ёдгории Ойхонум 13 сиккаи Диодоти I ҳамин навъ ёфт гаштаанд, ки аз онҳо 3 дихалк, 2 ҳалк, 7 гемихалк мебошанд [151, с. 56]. Инчунин 1 сиккаи дигари ҳамин навъ аз Дилбарчинтеппа ёфт гардидааст [18, с. 174]. Берун аз Боҳтар 2 сиккаи ин шоҳ аз Габрқалъаи Марғиён ёфт шудаанд [176, с. 380]. Дар умум то имрӯз ҳамин навъи сиккаҳои юнону боҳтарии Диодоти 1 бо тасвири Ҳермес ва Афина 55 агад қашф шудаанд. Аз ин микдор 28 адади онҳо дихалк, 6 ададш ҳалк, 20 ададш гемихалк ва 1 адад ҷоряҳалк мебошанд. Ҳарчанде ки ҷои ёфти баъзе сиккаҳо маълум нест, онҳо дар бораи густариши муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна дар давраи юнону-боҳтарӣ гувоҳӣ медиҳанд [68, с. 43].

Дар мавриди замони зарби сиккаҳои Диодоти I миёни сиккашиносон баҳсҳо хеле зиёд мебошад. Сиккашинос О. Бопеараччи баъди таҳқиқи сиккаҳои Диодоти I ба хулоса омадааст, ки дар аввали ба сари қудрат расидани давлати Юнону Бохтар ду шоҳ бо номи Диодот ҳукумронӣ намудаанд [166, с. 17]. Сиккашиносон А. Нарайн ва М. Митчнер андеша доранд, ки Диодоти I ва Диодоти II ҳарду якҷоя ҳукумронӣ намудаанд [166, с. 18]. Дар аввал ҳамчун сатрап дар зери давлати Селевкиён ҳар ду аз номи Антиохи II ва баъдтар ҳамчун давлати мустақил аз номи худ сикка мебароварданد. Онҳо сиккаҳое, ки дар рӯйяшон нимтанаи марди солхурда тасвир ёфтааст ба Диодоти I ва сиккаҳое, ки нимтанаи ҷавон тасвир ёфтааст ба Диодоти II рабт додаанд [166, с. 17-18]. Дигар гурӯҳи сиккашиносон андеша доранд, ки давлати Юнону Бохтар дар замони ҳукумрони Диодоти I ҳамун сатрапи давлати Слевкиён буд ва дар замони Диодоти II мустақилиятро пурра ба даст меорад. Бояд зикр кард, ки сиккашинос С. Коваленко оид ба сиккаҳои Диодоти I ва Диодоти II таҳқиқоти васеъ гузаронидааст. Ӯ дар таҳқиқоташ 282 сикка, аз ҷумла 192 сиккаи тиллою нуқра ва 90 сиккаи мисии ин ду шоҳро баррасӣ карда, ба чунин хулоса меояд, ки сиккаҳои Диодот бо ду навъ зарб шудаанд. Ӯ се чехрато дар сиккаҳои Диодотҳо муайян намуда, ду чехраи аввал, нимтанаи марди солхурда ва чехраи ҷавонро ба асосгузори давлати Юнону Бохтар Диодоти I ва як чехраи дигарро ба писари Диодоти I - Диодоти II мансуб медонад [166, с. 57-58]. Ба фикри мо, хулосаи С. Коваленко мантиқан дуруст мебошад.

#### Ҷадвали 18. - Бозёфти сиккаҳои Диодот I дар Тоҷикистон

№	Номи шоҳ	Ми қдо р	Фирқа	Филиз	Чойи бозёфт
1	Диодот I	9	Статер	тилло	Қабодиён
2	Диодот I	3	Тетрадрах ма	нуқра	Қабодиён
3	Диодот I	6	Драхма	Нуқра	Қабодиён
4	Диодот I	7	Халк	мис	Қабодиён
5	Диодот I	1	Тетрадрах ма	Нуқра	Ноҳияи Шаҳринав

6	Диодот I	1	Халк	мис	Номаълум
7	Антиох+бо расми Диодот	1	Драхма	Нуқра	Қабодиён
8	Диодот I	5	Халк	мис	Қабодиён
9	Диодот I	1	Халк	мис	ш. Ваҳдат
10	Диодот I	2	Халк	мис	Данғара
11	Диодот аз номи Антиохи II	12	Драхма ва тетрадрах ма		Қўлоб
12	Диодот I	10	Драхма ва тетрадрах ма		Қўлоб
	Ҳамагӣ I	58			

Дар умум, аз 5 ноҳияи Тоҷикистон ва аз 7 мавзеъ 58 агад сиккаҳои гуногуннавъи Диодоти I ёфт шудаанд. Сиккаҳои мазкур дар ченаки тетрадрахма ва драхма буда, филизи онҳо аз тилло, нуқра ва мис иборат аст. Дар мавзеҳои гуногуни Тоҷикистон, ки ҳудуди васеъро дар бар мегирад, ёфт шудани сиккаҳои Диодоти I аз рушди савдо ва васеъ истифода шудани онҳоро дар ин минтақа нишон медиҳад. Яъне дар замони ҳукумронии Диодоти I дар Боҳтари Қадим, маҳсусан, дар ҳудуди имрӯзай Тоҷикистон муомилоти пулию молӣ инкишоф меёбад. Гуногунии сиккаҳои мисии Диодоти I аз рушди рӯзафзун ва низоми мусоиди муомилоти пулии давлати Юнону Боҳтари замони Диодоти I гувоҳӣ медиҳад. Зеро гуногунии воҳидҳои пулӣ далели пешрафти хариду фуруши молҳои гуногун мебошад. Ин сиккаҳои гуногуннавъ, ки арзишашон ҳам яксон нест, муомилоти пулиро осон менамуданд. Аммо баръакси халкҳои гуногуннавъ сиккаҳои нуқрагӣ ва тиллоии Диодоти I хеле кам ёфт шудаанд. Сиккаҳои тиллой - статерҳо асосан ҳамчун ганчина ба даст омадаанд. Чунончӣ дар таркиби Ҳазинаи Амударё 9 статери Диодоти I мавҷуд аст. Аз ин чост, ки Е. В. Зеймал сиккаҳои Диодоти I, ки таркиби Ҳазинаи Амударёро ҳамчун ганчина ҳисобида, дар муомилот будани онҳоро рад мекунад [68, с. 43]. Илова бар ин мо

гуфта наметавонам, ки дар оянда статер ва тетрадрахмаҳои Диодоти 1 ба таври алоҳида ба даст намеоянд.

Фузун ба сиккаҳои Диодоти I дар ОМТ 49-адад сиккаи мисии Евтидеми I (235-200) ҷамъоварӣ шудаанд. Ҷамъоварии ин сиккаҳо ба даврони Истиқлол рост меояд. Муҳим ҳамин аст, ки онҳо аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт шуда, доир ба муомилоти пулии даврони ҳукумронии Евтидеми I дар Боҳтари Қадим сарчашмаи дараҷаи аввал мебошанд. Зоро дар сарчашмаҳои ҳаттии юнони то ба мо расида доир ба муомилоти пулии ҳамин давраи давлати Юнону Боҳтар иттилое нест. Тахқиқот нишон дод, ки сиккаҳои Евтидеми I назар ба дигар шоҳони Юнону Боҳтар дар Осиёи Миёна ва маҳсусан дар Тоҷикистон зиёдтар қашф шудаанд. Сиккаҳои Евтидеми I, ки дар ОМТ ҷамъоварию ҳифз шудаанд, аз як навъанд. Дар рӯйи сиккаҳо нимрухи Ҳеракл ба самти рост ва дар пушти сиккаҳо асп дар ҳоли ҷаҳиш ба самти рост тасвир ёфтааст. Вазни сиккаҳои Евтидеми I аз 3.5 гр то 8 гр буда, қутрашон аз 12 мм то ба 20 мм мерасанд.

#### Ҷадвали 19. - Бозёфти сиккаҳои Евтидеми I дар Тоҷикистон

№	Номи шоҳ	Миқдор	Навъ	Филиз	Чойи бозёфт
1	Евтидеми I	1	Халк	Мис	Димнаи Чимқурғон, н. Шаҳринав
2	Евтидеми I	1	Халк	Мис	Ёдгории Ҳалқаҷар
3	Евтидеми I	1	Халк	Мис	Ёдгории Ҳалқаҷар
4	Евтидеми I	9	Халк	Мис	Ёдгории Ҳалқаҷар
5	Евтидеми I	8	Халк	Мис	н. Кубодиён
6	Евтидеми I	29	Халк	Мис	Вилояти Ҳатлон
7	Евтидеми I	19	Халк	Мис	Таҳти Сангин
8	Евтидеми I	1	Тетрадрахма	Нукра	ш. Ҳисор
9	Евтидеми I	1	Халк	Мис	ш. Ҳисор
10	Евтидеми I	2	Халк	Мис	н. Шаҳринав
11	Евтидеми I	1	Халк	Мис	н.Дангара
12	Евтидеми I	1	Халк	Мис	н. Фарҳор
13	Евтидеми I	1	Тетрадрахма	Мис	Тамошотеппа, н. Ёвон
14	Евтидеми I	1	Тирихалк	Мис	Тепаи Шоҳ, н. Шаҳритус

15	Евтидеми I	1	Халк	Мис	Дехаи Уялӣ, н. Хурсон
16	Евтидеми I	8	Халк	Мис	Ҳалқаҷар, н. Хурсон
17	Евтидеми I	1	Халк	Мис	Дехаи Уялӣ, н. Хурсон
18	Евтидеми I	2	Обол?	Нуқра	Минтақаи Кӯлоб
19	Евтидеми I	17	Тетрадрахма	Нуқра	Тахти Қубод (Хазинаи Амударё соли 1877)
20	Евтидеми I	1	Драхма	Нуқра	Гумбулоқ, н. Файзобод
21	Евтидеми I	23	Тетрадрахма	Мис	ш. Кӯлоб
22	Евтидеми I	5	Халк	Мис	ш. Кӯлоб
	Ҳамагӣ	134			

Дар умум, аз 10 ноҳияи Тоҷикистон ва аз 16 мавзеъ 134 адад сиккаҳои Евтидеми I бозёфт шудаанд. Аксари сиккаҳои дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ қашфшуда аз ёдгории Ҳалқаҷар мебошанд [84, 95-100]. Дар маҷмуъ, чи тавре аз ҷадвали боло маълум мешавад, аксари (зиёда аз 95%) сиккаҳои аз Тоҷикистон ёфтшудаи Евтидеми I ба вилояти Ҳатлон рост меоянд. Ин гувоҳи он аст, ки дар се даҳаи охири асри III пеш аз милод сикказанӣ, савдои дохилӣ ва муомилоти пулӣ дар ин қисми муҳимми Боҳтари Қадим хеле рушд намуда буд. Аз бозёфти минбаъдаи ҷунин сиккаҳо ин хулосаи мо тақвият ҳоҳад ёфт.

Сиккаҳои Евтидеми I берун аз Тоҷикистон дар ҷануби Узбекистон, шимоли Афғонистон, Ҳиндустон, Покистон ва Туркманистон низ ёфт шудаанд [23, с. 68]. Аз ёдгории Тахмачеппаи Узбекистон низ як ганцинаи сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ ёфт гардида буд [68, с. 44].

Агар ба топографияи сиккаҳои Евтидеми I фароҳтар назар афканем, маълум мешавад, ки он аз Ойхонум то Покистону Ҳиндустон ва Осиёи Миёнаро фаро мегирифт. Чи тавре дар боло зикр намуда будем, аксари сиккаҳои Евтидеми I ҳалк мебошанд. Яъне, мардуми Боҳтар метавонистанд аз молҳои Ҳиндустон, ё баракс онҳо аз молҳои Осиёи Миёна бо сиккаҳои мисӣ ҳаридорӣ намоянд. Дар рафти ҳаффории бостоншиносӣ сиккаҳои Евтидеми I ҳамроҳ бо сиккаҳои шоҳони аввали қушонӣ ёфт мегарданд ва ин далолат аз он мекунад, ки сиккаҳои Евтидеми I бо муҳлати дароз дар муомилоти пулии Осиёи Миёна қарор

доштанд [84, с. 95-100]. Ҳарчанд, ки дар замони ҳукумронии Евтидеми I давлати Юнону Бохтар ба мушкилиҳои зиёд рӯ ба рӯ буд, аммо ў тавонист истиқлоли давлатро нигоҳ дорад.

Дар солҳои бистуми асри III пеш аз милод Евтидеми I ба муқобилияти шадиди шоҳи Селевкиён - Антиохи III дучор мешавад. Аз ҷумла, Антиохи III Бохтарро ду сол муҳосира менамояд. Ин Евтидеми I-ро маҷбур менамояд, ки бо Антиохи III сулҳои бандад [65, с. 351]. Дар асоси шартномаи сулҳои мазкур Евтидеми I унвони шоҳаншоҳиро ҳифз намуда, ў ва ворисонаш аз номи худ сикказаниро идома медиҳанд [114, с. 187]. Илова бар ин, барои тақвияти сулҳои Деметрий, ки писари Евтидеми I буд, бо духтари Антиохи III хонадор мешавад [179, с. 73]. Деметрий сикказани юнону-бохтариро идома медиҳад.

Дар фонди ОМТ ҳамагӣ як драхмаи шоҳ Деметрий мавҷуд аст. Он дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ дар ёдгории Чимқурғони ноҳияи Шаҳринав соли 2015 ёфт шуда буд. Он хеле зангзада аст [56, с. 47]. Дар рӯйи он нимруҳи шоҳ бо қулоҳи шакли сари филдошта ба тарафи рост ва дар пушташ Зевс ба назар мерасад. Катибаҳои сикка суфта шуда, боқӣ намондаанд [54, с. 14]. Он 3.9 гр вазн ва 21 мм диаметр дорад.

Деметрий баъди падараш Евтидеми I ҳудудҳои давлати Юнону Бохтарро бо забти қисми шимоли Ҳиндустон васеъ менамояд [65, с. 353-355]. Маҳз ин забткориҳои ў барои воридшавии тамаддуни буддой ба сарзамини Бохтар роҳ мекушояд [114, с. 187]. Ҳангоми давлатдории Деметрий дар давлати Юнону Бохтар се тамаддуни ҷаҳонӣ – ориёй, ҳелинӣ ва буддой паҳлуи ҳам қарор доштанд. Тибқи иттилои то ҳол мавҷудбуда, ин ба мазмуни сиккаҳои Деметрий чандон таъсир намерасонад. Аниқтараш дар сиккаҳои минбаъдаи Деметрий ба ҷуз қулоҳи ба сари фил монанд ягон сужаи буддой илова намешавад. Аммо ин забткориҳои ў дар Ҳиндустон боиси ташкили давлати Юнону Ҳиндӣ гашта, ҳокимиюти Бохтарро Евкратид соли 171 пеш аз милод ба дасти худ мегирад [19, с. 137-139]. Бо ҳамин сикказани Деметрий дар Бохтар

анчом меёбад. Бозёфти сиккаҳои Деметрий аз Тоҷикистон ба таври зайл аст:

**Ҷадвали 20. - Бозёфти сиккаҳои Деметрий дар Тоҷикистон**

№	Номи шоҳ	Миқд ор	Фирқа	Филиз	Чойи бозёфт
1	Деметрий	1	Драхма	Мис	Чимқурғон, н. Шахринав
2	Деметрий	1	Дихалк	Мис	ш. Турсунзода
3	Деметрий	44	Обол	Нуқра	ш. Кӯлоб
4	Димитрий	5	Тетрадраҳ ма		ш. Кӯлоб
	Димитрий	1	Драхма		ш. Кӯлоб
5	Деметрий	1	Обол	Нуқра	Тоҷикистон (коллексияи А.А. Семёнов)
	Ҳамагӣ	53			

Сиккаҳои нуқрагӣ ва мисии ин шоҳ дар осорхонаҳои Осиёи Миёна мушиҳида мешаванд, аммо бе шиноснома мебошанд. Дар Тоҷикистон низ сиккаҳои Деметрий ёфт гардиданд. Ҳангоми кор дар замин дар шаҳри Турсунзода 1 дихалки мисии ин шоҳ ёфт гаршта буд [54, с. 15]. Як драхмаи дигар низ аз деҳаи Холчиён ёфт шудааст [112, с. 109]. Яъне кашфи сиккаҳои Деметрий дар Осиёи Миёна ва ба вижа аз Тоҷикистон тасодуфӣ набуда, онҳо дар муомилоти пулӣ васеъ истифода шудаанд.

Назар ба статер ва сиккаҳои нуқрагӣ дар Осиёи Миёна ва дигар минтақаҳои тобеи Деметрий оболҳои он бисёртар вомехӯранд. Оболҳои Деметрий се навъ буда, танҳо аз рӯи монограммаҳо онҳоро фарқ кардан мумкин аст. Дар рӯи навъи якум нимтанаи шоҳ ба самти рост ва дар пушти онҳо Ҳеракл тасвир ёфта, дорои чунин ♦ монограмма мебошанд.

Оболҳои навъи дуюм дорои монограммаи ♯ буда, чунин сиккаҳо нисбат ба оболҳои навъи якум ва дуюм бештар ёфт шудаанд. Аксари оболҳои навъи дуюми Деметрий дар таркиби Ганчинаи Кӯлоб-2 мавҷуданд, ки шумораи онҳо ба 33 адад мерасад [152, с. 14]. Дар навъи сеюми оболҳои Деметрий дар умум се монограмма ба шакли ♦, ↑, ¶ ба назар мерасад [23, с. 75].

Дар умум оболҳои Деметрий аз шимоли Амударё (ҷануби Тоҷикистон ва ҷануби Узбекистон) камтар кашф шудаанд. Аз ҷумла 1

обол аз ёдгории Кампиртеппа [125, с. 203], 1 адад аз Бухоро [109], 1 аз Тоҷикистон (коллексияи А.А. Семёнов) [68, с. 52] бозёфт шуда, 1 адади дигар дар Институти давлатии санъати Узбекистон нигоҳдорӣ мешавад, ки чои кашфи он маълум нест [171, с. 5].

Сиккаҳои миёна ва калони нуқрагии Деметрий – драхма ва тетрадрахма низ аз Осиёи Миёна камёфт мебошанд. Чунончи, 1 тетрадрахма аз Дилварзинтеппа ва 1 тетрадрахмаи дигар аз Самарқанд ёфт шудаанд [79, с. 41]. Се дихалки Деметрий аз Узундара, ки дар рӯйи онҳо нимтанаи Ҳеракл ва дар пушташон Артемида ба таври росто тасвир ёфтааст, ёфт гардидаанд [23, с. 76]. Ҳамин навъ 2 дихалк аз Кампиртеппа, 1 халк аз Тирмизи қадим ёфт шудаанд. Е.В. Зеймал дар мавриди мавҷуд будани 1 дихалки Деметрий дар коллексияи В.П. Турчинско, ки чои бозёftаш Сурхондарё мебошад, ишора намудааст. Ду дихалк дар Осорхонаи давлатии Узбекистон ва 4 адади дигар дар Осорхонаи давлатии санъат ва фарҳангии Узбекистон нигоҳ дошта мешаванд. Дар ҷануби Амударё, аниқтараш ёфт шудани 5 дихалк аз Ойхонум [151, с. 61] ва 2 адад дихалк аз ёдгории Марғиён маълум аст [174, с. 75-76].

Тибқи навиштаи А.Н. Горин дар ёдгориҳои Боҳтари шимолӣ сиккаҳои мисии Деметрий, ки дар рӯйи онҳо нимрухи шоҳ бо кулоҳи шакли сари филдошта ба тарафи рост ва дар пушташ Зевс тасвир ёфтааст, аз 7 ҳавзаи таъриҳӣ - Тирмизи қадим, Кампиртеппа, Зартеппа, Узундара, Ҷондавлаттеппа, Мунҷактеппа [23, с. 75-76] ва шаҳри Турсунзода кашф шудаанд [54, с. 15]. Ба ин навиштаи ӯ метавон илова кард, ки 1 халки дигари Деметрийро муҳаққиқони ОМТ аз Чимқурғони Шаҳринав кашф карда буданд [56, с. 40]. Яъне Горин А. аз кашфи сиккаи мазкур бехабар мондааст.

Як ҳусусияти сикказани замони Деметрий ин аст, ки дар давраи ҳукумронии ӯ писарашиб-Евтидеми II (185-180) ҳамчун ворис ҳуқуқи зарби сикка дошт. Аз ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон кашф шудани ҳамагӣ 16 сиккаи зерини ӯ маълум аст:

**Чадвали 21. - Бозёфти сиккаҳои Евтидеми II дар Тоҷикистон**

№	Номи шоҳ	Микдор	Фирқа	Филиз	Ҷойи бозёфт
1	Евтидеми II	3	Драхма	Мис	Тахти Сангин
2	Евтидеми II	1	Драхма	Мис	Тахти Сангин
3	Евтидеми II	1	Драхма	Мис	н. Хурӯсон
4	Евтидеми II	1	Тетрадрахма	Нуқра	н. Данғара
5	Евтидеми II	1	Драхма	Нуқра	Тоҷикистон
6	Евтидеми II	1	Обол	Нуқра	н. Кӯбодиён
7	Евтидеми II	3	Драхма		ш. Кӯлоб
8	Евтидеми II	5	Обол		ш. Кӯлоб
	Ҳамагӣ	16			

Аз ин микдор як драхмаи Евтидеми II дар ОМТ маҳфуз аст. Маркази он сӯроҳ буда, 6.7 грамм вазн ва 22 мм диаметр дорад. Ҳолаташ бад аст. Дар рӯяш сари шоҳи ҷавон Евтидеми II ва дар пушташ Зевс тасвир шудааст. Катибааш пурра ноҳоност. Зеро суфта шудааст. Ҳарчанд ҷойи бозёфти драхмаи мазкур аҳамияти калони илмӣ дорад, макон ва чигуна ёфт шудани сикка маълум нест. Бо эҳтимоли зиёд аз ҳудуди ҷануби Тоҷикистон ёфт шудааст.

Чи тавре аз ҷадвали боло маълум мешавад 4 сиккаи Евтидеми II аз Тахти Сангин, 1 адад аз ноҳияи Фозималик (ҳозира Хурӯсон), 1 тетрадархма аз Данғара кашф шудаанд [36, с. 22]. Сиккаи Евтидеми II, ки соли 1979 аз соҳили дарёчаи Дараи Шури Данғара ёфт шуда буд, тетрадрахма буда, сиккаҳои аз Тахти Сангин ва ноҳияи Хурӯсон ёфтшуда халқ мебошанд. Дар таркиби Ганчинои Кӯлоб-2 низ 3 драхма ва 5 оболи Евтидем II мавҷуд аст [152, с. 121; 88, с. 59-67].

Дар Ӯзбекистон танҳо 2 сиккаи мисии Евтидеми II ба қайд гирифта шудааст [23, с. 77]. Якум сикка аз коллексияи Ю.Б. Генс, ки ба Тирмизи қадим рабт дошта, аз тарафи сиккашиноси рус Е.В. Зеймал дар бораи он ишора шудааст. Сиккаи мисии дуюм аз ёдгории Кампиртеппа ёфт гардидааст [23, с. 77]. Як драхмаи нуқрагии бе шиносномаи ин шоҳ дар Осорхонаи давлатии санъати Ӯзбекистон ҳифз мешавад. Е.В. Зеймал қайд намудааст, ки 1 гемидрахма ва як оболи Евтидеми II дар Осорхонаи

давлатии санъат ва фарҳанги Узбекистон аз коллексияи Б.Н. Касталско, ба қайд гирифта шудаааст [23, с. 77-78]. Инчунин, 1 сикка дар Осорхонаи Ташкент ва 1 сиккаи дигар, ки соли 1912 аз тарафи коллекционер А. Сотирадисом дар Самарқанд харидорӣ гардида буд, ҳоло дар Осорхонаи миллии Афина нигоҳ дошта мешавад [68, с. 45]. Панҷ сиккаи мисии Евтидеми II аз ёдгории Ойхонум ва 1 адади дигар дар Марв аз ёдгории Марғиён бозёфт шудаанд [23, с. 77]. Ёфтшавии сиккаҳои Евтидеми II аз минтақаҳои гуногуни Осиёи Миёна, аз гардиши сиккаҳо ва муомилоти пулӣ Евтидеми II дар ҳудуди Боҳтари Қадим дарак медиҳад. Ҳарчанд, ки сиккаҳои ин шоҳ дар Осиёи Миёна хеле кам ёфт шудаанд, аммо онҳо дар гардиш буда, дар муомилоти пулӣ истифода мешуданд. Муомилоти пулӣ дар даврони Евтидеми II дар Боҳтар маҳдуд ба назар мерасад, ё сабаби кам ёфт шудани сиккаҳо омилҳо ва сабабҳои дигар доранд, ки то имрӯз кушода нашудаанд. Сиккашинос Е.В. Зеймал андеша дорад, ки Евтидеми II писари Диметрий буда, дар давоми шоҳ будани падараш ҳамчун шоҳи ҷавон аз номи худ сикка баровардааст, аммо танҳо ду ё се сол сикказани Евтидеми II идома ёфтааст [65, с. 355].

Дар такя бо маводи нумизматӣ метавон гуфт, ки сиккаҳои Евтидеми II дар муомилоти пулӣ нисбат ба сиккаҳои Диметрий камтар дар гардиш буданд. Ба ин вазъ қutoҳ будани солҳои ҳукумронии ӯ бетаъсир нест. Зоро ӯ ҳамагӣ панҷ сол ҳукуронӣ карда, аз ин танҳо дар ду-се соли ҳукурониаш сикка зарб задааст.

Аз сиккаҳои шоҳ Евкратиди I (171-145), ки яке аз ошӯбгарони замони худ буд, дар ОМТ як тетрадрахма, як драхма ва як дихалк ҷамъоварӣ шудаанд. Сиккаҳо аз мавзеъҳои гуногуни Тоҷикистон ёфт шуда, дар мавриди муомилоти пулӣ ва гардиши сиккаҳои Евкратид дар Боҳтар гувоҳӣ медиҳанд.

Евкратид таҳминан соли 171 пеш аз милод ҳокимияти Юнону Боҳтарро ба даст мегирад. Ӯ низ ба ишғоли мулкҳои Ҳиндустон машғул мегардад. Дар замони ҳукмронии ӯ шоҳи Порт Мехрдоди I (Митридот) қисме аз музофоти гарбии Боҳтар (Эрони Ғарбӣ, Мод ва

Байнаннахрайн)-ро ишғол мекунад. Евкратид баъди юришҳо ба Ҳинд, ҳангоми баргаштан, тақрибан соли 155 пеш аз милод аз ҷониби писараш Ҳелиокл кушта мешавад [114, 188].

**Ҷадвали 22. - Бозёфти сиккаҳои Евкратид I дар Тоҷикистон**

№	Номи шоҳ	Ми қдо р	Навъ	Филиз	Ҷойи бозёфт
1	Евкратиди I	1	Тетрадрахма	Нуқра	н. Дангарা
2	Евкратиди I	1	Тетрадрахма	Нуқра	ш. Кӯлоб
3	Евкратиди I	1	Обол	Нуқра	н. Ховалинг
4	Евкратиди I	1	Обол	Нуқра	н. Мӯъминобод
5	Евкратиди I	1	Драхма	Мис	Чимқурғон, н. Шаҳринав
6	Евкратиди I	1	Драхма	Нуқра	ш. Душанбе
7	Евкратиди I	1	Тетрадрахма	Нуқра	н. Қубодиён, д. Гузари Боло
8	Евкратиди I	2	Обол	Нуқра	Тоҷикистон
9	Евкратиди I	1	Драхма	Мис	н. Шаҳринав
10	Евкратиди I	1	Диобол	Нуқра	Сарой-Камар, н. Панҷ
11	Евкратиди I	1	Дибол	Нуқра	Водии Ваҳш
12	Евкратиди I	1	Драхма	Нуқра	Тоҷикистон
13	Евкратиди I	1	Драхма	Нуқра	Қалъаи Мир
14	Евкратиди I	1	Диобол	Нуқра	Қалъаи Мир
15	Евкратиди I	4	Тетдрахма	Нуқра	ш. Кӯлоб
16	Евкратиди I	8	Драхма	Нуқра	ш. Кӯлоб
17	Евкратиди I	11	Диобол	Нуқра	ш. Кӯлоб
	Ҳамагӣ	38			

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нуҳ шаҳру ноҳияҳо дар 11 мавзъе сиккаҳои Евкратид дар се навъ - тетрадрахма, драхма, обол ва дар ду филиз нуқра ва мис ёфт шудаанд. Бештари сиккаҳои Евкратид аз ҷануби Тоҷикистон ёфт гардидаанд. Яъне сиккаҳои шоҳ Евкратид дар муомилоти пулии Осиёи Миёна, маҳсусан, дар ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон ба таври васеъ истифода мешуданд. Маҳз бозёфти сиккаҳо, ки дар ҷадвали маҳсус пешниҳод намудем, аз рушди савдо ва гардиши сиккаҳо и Евкратид дар ин минтақаҳо гувоҳӣ медиҳанд. Берун аз Тоҷикистон сиккаҳои Евкратид дар Узбекистон, Афғонистон, Туркманистон, Ҳиндустан ва Покистон ёфт гардиданд. Драхмаҳои Евкратид нисбат ба дигар сиккаҳои ў дар Осиёи Миёна бештар ёфт шудаанд. 1 драхмаи Евкратид аз Узундара ёфт гардидааст. Чуноне, ки О.

Бопеараччи қайд менамояд, 6 драхмаи Евкратид дар Осорхонаи Бритониё, 1 адад дар Китобхонаи Париж, 1 адад дар Ҷамъияти сиккашиносии Амрико, 1 адад дар Осорхонаи давлатии Берлин ҳифз мешаванд. Ба ин қатор драхмаи Эрмитажи давлатӣ ва драхмаи Донишгоҳи давлати санъати Узбекистон дохил мешаванд [171, с. 15]. Дар осорхонаҳо ва коллексияи коллекционерон 17 драхмаи ҳамин навъ ба қайд гирифта шудаанд. Инчунин 4 драхмаи ҳамин навъ ба Ганцинаи Кӯлоб тааллук доранд [152, с. 451]. Дигар навъ драхмаи Евкратид, ки аз руи монограммаҳо аз драхмаҳои дар боло зикршуда фарқ мекунанд, 1 адад аз Шаҳринави Тоҷикистон ва 1 адади дигар аз Кампиртеппаи Узбекистон ёфт шудаанд.

Облоҳои Евкратид ба ду навъ чудо мешаванд. Дар рӯйи навъи якум нимтанаи шоҳ бо сарбанди шоҳӣ ба рост ва дар пушти оболҳо сарпӯшҳои Диоксурҳо тасвир шудаанд. Дар рӯйи навъи дуюм нимтанаи шоҳ бо сарбанди шоҳӣ ва тоскулоҳ ба рост ва дар пушти оболҳо сарпушҳои Диоксурҳо тасвир ёфтаанд. Оболҳои навъи якум 1 адад аз Узундара, 3 адад аз Кампиртеппа ёфт шудаанд. Оболҳои навъи якум 1 адад дар Эрмитажи давлатӣ [130, с149], 4 адад дар Китобхонаи Париж, 1 адад дар Осорхонаи Калкутта [177, с. 11], 1 адад дар Осорхонаи Бритониё [164, с. 15], 4 адад дар Ҷамъияти сиккашиносии Амрико [153, с. 454-457], 1 адад дар Осорхонаи миллии Гурҷистон [151, с. 153], 1 адади дигар дар Осорхонаи миллии Афина ҳифз мешаванд. Дар Суғд ва Марғиён то имрӯз сиккаҳои Евкратид ба қайд гирифта нашудаанд.

Бозёфти оболҳои Евкратид дар шимоли Амударё низ зиёд ба назар мерасанд. 2 адад обол аз коллексияи А. А. Семёнов, ки баъдтар ба Иниститути таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш ворид гардиданд [68, с. 54], 1 адад сиккаи навъи дуюм дар Тахти Сангин, 1 адад дар таркиби ганцинаи сиккаҳои хиндӣ [68, с. 54], ёфт шудаанд. 1 сиккаи навъи якум соли 1911 тасодуфанд аз ёдгории Афросиёб, 1 адад аз Бухоро, 1 адад навъи якум аз ёдгории Габрқалъа низ ёфт шуданд. М. Е. Массон дар мавриди як ганцинаи сиккаҳои юнонӣ-боҳтрай,

ки соли 1906 дар ноҳияи Китоб кашф шуд, хабар додааст. Ганчина зиёда аз 100 сиккаро дар бар гирифта, дар таркиби он тетрадрахмаҳо, драхмаҳо ва оболҳои Евкратид мавҷуд буданд [105, с. 284]. Ганчинаи дуюм дар ноҳияи Фарҳори Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, ки дар таркиби он 2 оболи Евкратид мавҷуд буд [46, с. 287-194]. Дар осорхонаҳои Узбекистон сиккаҳои Евкратид зиёд нигоҳдорӣ мешаванд. Дар Осорхонаи давлатии санъат ва фарҳангии Узбекистон 12 оболи навъи якум ва 15 оболи навъи дуюм ҳифз мешаванд. Дар Осорхонаи давлатии санъати Узбекистон 2 оболи навъи якум ва 4 оболи навъи дуюм маҳфузанд [175, с. 93-94].

То имрӯз 1 тетрадрахмаи ин шоҳ дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ дар ёдгории портии Марғиёни Туркманистон ёфт шудааст. Дар осорхонаҳои Самарқанд ва Тошкент низ сиккаҳои ин шоҳ мавҷуданд ва эҳтимол аст, ки онҳо ба ганчинаи сиккаҳои Евкратиди соли 1906 аз ноҳияи Китоб ёфтшуда иансубанд. Е.В. Зеймал аз суханҳои Г.В. Шишкин қайд менамояд, ки ду оболи дигари ин шоҳ аз тарафи сиккашиноси ҳаваскор Г. М. Панемаренко аз ёдгории Афросиёб ёфт гардидааст [68, с. 46]. Оболҳои Евкратид аз ёдгориҳои кушонии Тоҷикистон ҳамроҳ бо сиккаҳои кушонӣ хеле зиёд ёфт мегарданд, ки аксаряти онҳо пайравона мебошанд.

Бояд ёдовар шуд, ки дар ин бахши кор мо бештар ба мавзеъҳое, ки аз онҷо сиккаҳои Юнону Боҳтар дар шакли ганчинаҳо ва алоҳида бозёфт гардидаанд, мепардозем. Бештари сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ дар Осиёи Миёна дар ҷануби Тоҷикистон ва Узбекистон дар таркиби Ҳазинаи Амударё, Ганчинаи Қӯлоб, аз ёдгории Тахти Сангин ва ёдгории Узундараи Узбекистон бозёфт шудаанд.

Яке аз ганчинаҳои қалонтарин, ки шумораи зиёди сиккаҳои давлати Юнону Боҳтар дар таркибаш кашф гардидаанд, ин Ганчинаи Қулоб-2 мебошад. Соли 1996 Муҳаммад Ризо Бабар дар бозори Пешовари Покистон 205 сиккаи юнонӣ-боҳтариро ҳаридорӣ намудааст. Баъди ҳабардор шудани сиккашиноси машҳур О. Бопеараччи оиди ин ганчина,

моҳи январи соли 1998 ба Покистон сафар намуда, сиккаҳои таркиби ганчинаро таҳқиқ намудааст. Баъди ҳамсұхбат шудани О. Бопеараччи бо Мұхаммад Ризо Бабар, маълум гардид, ки ганчина аз 800 сиккаи юнонӣ–боҳтарӣ иборат буда, 8-10 км дуртар аз деҳаи Қизил Мазор дар наздикии дарёи Қизилсӯи шаҳри Кӯлоб дар ҷанубии Тоҷикистон ёфт шуда [152, с. 59], соли 1996 дар бозори Пешовари Покистон ба фурӯш гузашта шуда буданд. Ҳамон сол аз ҷониби коллекционер М. Р. Бабар 205 сикка ҳаридорӣ шуда, то расидани О. Бопеараччи 20 адади он дубора фурӯхта мешаванд. Ҳушбахтона М. Р. Бабар акси ҳама 205 сиккаро доштааст ва О. Бопеараччи ҳама 205 сиккаро таҳқиқ намуда, феҳристи онҳоро месозад [152, с. 16]. Таркиби Ганчинаи Кӯлобро 6 сиккаи Искандар, 1 сиккаи Селевки I, 6 сиккаи Антиохи I, 3 сиккаи Антиохи II, 12 сиккаи Диодот аз номи Антиохи II, 10 сиккаи Диодот, 28 сиккаи Евтидеми I, 55 сиккаи Димитрий, 8 сиккаи Евтидеми II, 5 сиккаи Агафокл, 48 сиккаи Антимах ва 23 сиккаи Евкратидро дар бар мегирад [88, с. 59-67]. Қадимтарин сиккаҳои таркиби ганчина драхмаҳои Искандар буда, пасонтаринаш бошад сиккаҳои Евкратиданд. Сиккаҳои Искандар, Селевк ва Антиоҳ дар қиёс бо сиккаҳои Евкратид дар ҳолати бади ҳифз қарор доранд. Ганчина дар замони давлатдории шоҳи Юнону Боҳтар Евкратид ё пас аз марги ӯ аз муомилот баромада, зери хок гүронида шудааст.

Инчунин, дар ёдгории Узундараи Узбекистон зиёда аз 200 сикка, ки 141 адад ба давраи қадим тааллук доранд, ёфт шудаанд. Аз ганчинаи Узундара 2 драхмаи нуқрагии зарби пас аз марги Искандари Мақдунӣ (310–301 пеш аз милод, Лампсак, соҳили шарқии Дарданелл, 9 сиккаи селевкӣ, 7 сиккаи Диодот, 79 сиккаи Евтидеми I, 13 сиккаи Деметрий I сиккаи Евтидеми II, 3 сиккаи Евкратид, 15 сиккаи пайравонаи Ҳелиокл, 1 сиккаи ҳиндӣ-скифӣ, 2 сиккаи оболи Ҳерай, 7 сиккаи Вима Такту, 1 сиккаи Вима Кадфиз ва 1 сиккаи пайравонаи Васудева ёфт гардианд [23, с. 19-42]. Дар тарафи рост ва чапи Амударё як қатор ёдгориҳо ва сиккаҳои давраи юнонӣ-боҳтарӣ қашф гардидаанд, ки дар бораи

сиккасозӣ ва муомилоти пулӣи Боҳтари Шимолӣ маълумот пуарзиш медиҳанд. Ҳангоми ҳафриёти бостоншиносӣ дар ёдгории Ойхонум аз тарафи бостоншиносони фаронсавӣ бо сардории Д. Шлюмберже ва П. Бернар 86 сиккаи юнонӣ-боҳтарӣ ёфт шуда буд [151, с. 55-71]. Аз ёдгории Хиштеппа (Афғонистон) тасодуфан ганчинаи иборат аз 627 агад сиккаҳои нуқрагии юнонӣ-боҳтарӣ ёфт гардидааст [182]. Инҷунин, 27 агад аз Тахти Сангин [181, с. 99-111] (Тоҷикистон) як агад сиккаи Антимаҳ аз соҳили Сурхондариё ҳангоми кор дар замин [123, с. 46], 15 агад аз Тирмизи қадим, 27 агад аз ёдгории Кампиртеппа (30 км гарбии Тирмиز) [96, с. 56], ганчинаи иборат аз 50 агад тетрадраҳма аз ёдгории Тахмачтеппа (ҷанубу гарбии Бухоро) [119, с. 86-107], 20 агад аз ёдгории Марғиёни Туркманистон (ба гуфтаи Н.М. Смирнов 1 агад оболи Евкратид нуқрагӣ ва боқимонда ҳама биринчианд), 2 тертадраҳмаи Евтидем аз шаҳраки Нисо ёфт шудаанд [116, с. 9]. Яъне бозёфти шумораи зиёди сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ аз соҳили рост ва чали Амударё шаҳодат медиҳанд, ки дар ин минтақа дар замони ҳукumatдории шоҳони давлати Юнону Боҳтар савдо ва муомилоти пулӣ хеле тараққӣ карда буд. Агар дар замони империяи Ҳаҳоманишиҳо ва юнониҳо муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна дар шакли маҳдуд вуҷуд дошта, пас, дар замони давлати Юнону Боҳтар дар муомилоти пулӣ дар ин минтақа рушд мекунад. Дар Осиёи Миёна ва шимоли Афғонистон сиккаҳои юнонӣ-боҳтарӣ бештар аз ёдгориҳои Тахти Сангини Тоҷикистон, Узундараи Узбекистон ва Ойхонуми Афғонистон ёфт гардидаанд, ки сабабҳои муайян доранд. Масалан, Тахти Сангин маъбад буд. Мардум барои ибодат ба он ҷо мерафтанд ва барои худоён ва эзадони худ ҳадя мебурданд, маҳсусан, сиккаҳоро эҳдо мекарданд, ки қисме аз онҳо то имрӯз боқӣ мондаанд.

Дар нимаи дуюми асри II пеш аз милод дар ҳаёти сиёсӣ ва этникии ҳалқҳои Осиёи Марказӣ таҳаввулоти бузурге ба вуҷуд меояд, ки он дар сиккаҳо низ инъикоси худро ёфтааст [65, с. 410-412; 19, с. 160]. Қабилаҳои бодиянишини эронӣ – таҳориҳо, юэҷиҳо, аssiанҳо, сакарауқҳо, пасианҳо, ки пештар дар даштҳои беканори қисмати шимол ва шимолу

гарбии Осиёи Марказӣ зиндагӣ мекарданد, зери фишори дигар қабилаҳои кӯчманҷӣ ба қаламрави давлати Юнону Бохтар ҳучум карда, онро ҳамчун охирин давлати ҳэлинӣ дар Шарқ торумор намуданд [19, с. 129-131]. Дар охири асрҳои II-I то мелод як гурӯҳи ин тоифа дар Суғд ва гурӯҳи дигар дар Бохтар муқимӣ шуданд. Акнун дар таърихи сикказании Осиёи Миёна давраи нав оғоз меёбад. Ҳокимони кучманҷии нав ба давлат расида, дар аввал дар пайравӣ ба шоҳони охири ДЮБ - Евкратид ва Ҳелиокл ба таври дағал ва бо сифати паст сикка заданд, ки онҳоро сиккаҳои пайравонаи “барбари” меноманд [19, с. 227-263].

Дар фонди ОМТ 57 адад сиккаҳои зерини пайравонаи Юнону Бохтар ҷамъоварӣ шудаанд:

**Ҷадвали 23. - Сиккаҳои пайравонаи юнонӣ-бохтарии ОМТ**

№	Номи шоҳ	Миқдор	Навъ
1	Евкратид	33	Обол
2	Ҳелиокл	14	Тетрадрахма
3	Ҳелиокл	10	Драхма
4	Ҳамагӣ	57	

Аз ин миқдор 33-адади онро оболҳои Евкратид ва 24-адади онро тетрадрахма ва драхмаҳои Ҳелиокл ташкил медиҳанд. Ҳама сиккаҳо аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт шудаанд. Дар байни сиккаҳои пайравонаи Евратиди аз Тоҷикистон ёфтшуда, оболҳо аксариятро ташкил медиҳанд. Оболҳои дар ОМТ ҷамъоварӣ шуда ду навъанд. Дар рӯйи оболҳои навъи якум сари шоҳ бо кулоҳҳуд (тоскулоҳ) ва дар рӯйи оболҳои навъи дуюм, сари шоҳ бе тоскулоҳ бо муйҳои алvonҷӯрда ва сарбанди шоҳӣ (дайҳим) тасвир ёфтааст. Пушти оболҳои ҳар ду навъ бо ҳам хеле монанд мебошанд. Дар пушти онҳо тасвири тоскулоҳи Диоскурҳо бо ду шоҳчай наботӣ, монограмма ва дар ду ҳошия навиштаи нимаҳонои “ΒΑΣΙ ΛΕΩΣ ΕΥΚΡΑΤΙ ΔΟΥ” (шоҳ Евкратид) мавҷуданд. Дар баъзе оболҳо тоскулоҳи Диоксурҳо ва катиба калону хурд мешавад [36, с. 27-33]. Қисме аз оболҳо дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ аз ёдгориҳои Faравқалъаи Ёвон [85, с. 28-34], Ҳалқаҷари Хурросон [84, с. 95-100], Сайёди ноҳияи А. Ҷомӣ [82, с. 79] ва Чимқурғони Шаҳринав ёфт гардида

[56, с. 39], қисми дигарро ОМТ аз шаҳрвондон харидорӣ кардааст [194]. Бештари оболҳои пайравонаи Евкратид дар ёдгориҳои зикршудаи давраи кушонии ҷануби Тоҷикистон якҷоя бо сиккаҳои кушонӣ ёфт гардианд.

Дар фонди ОМТ 14 тетрадрахма ва 10 драхмай пайравонаи Ҳелиокл мавҷуданд. Онҳоро вобаста ба тасвири пушташон ба ду навъ тасниф кардан мумкин аст. Дар рӯйи ҳама сиккаҳо тасвири барҷастаи нимрухи шоҳ ба самти рост, дайҳим бар сар ва муйҳои шонахӯрда дорад. Дар пушти 19 адад сикка тасвири барқади худои юнонӣ Зевс дида мешавад. Зевс дар дasti рост оташдастai ифодакунандai раъду барқ дошта, ба найзаи дар дasti ҷапашбудаи баробар ба қадаш такя кардааст. Дар зери дasti рости Зевс тамға дида мешавад. Катибаҳои сиккаҳо суфта шуда, хондани онҳо ғайриимкон аст. Дар пушти 4 сиккаи дигар тасвири асп бо пойи рости бардошта ва дар се тарафи ин тасвир катибаҳои нимахонoi “ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΉΙΑ[Ι]ΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” (ШОҲ ҲЕЛИОКЛ ДИКАОЙ) мавҷуданд.

Бояд зикр кард, ки дар Тоҷикистон нисбат ба дигар чумхуриҳои Осиёи Миёна, сиккаҳои пайравонаи Евкратид ва Ҳелиокл бисёртар қашф ва ҷамъоварӣ шудаанд. Тетрадрахма, драхма ва дидрахмаҳои пайравонаи Евкратид камёфт мебошанд. Оболҳои пайравонаи Евратидро аз ёдгориҳои боқимондаҳои даврони кушонии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо сиккаҳои кушонӣ қашф намудаанд [56, с. 40].

Оболҳои пайравонаи Евратидро бештар аз қабристонҳо ёфтаанд. Аввалин оболҳои пайравонаи Евратид соли 1946-1947 аз Тоҷикистон дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ аз қабристони Тӯ phона аз ҷониби М.М. Ҷақонов ёфт шудаанд. Солҳои 1955-1959 Л.М. Манделштам дар қабристони Тулҳори водии Бишкенти ноҳияи Шаҳритус қашфиёти М.М. Ҷақоновро такмил медиҳад [23, с. 113-121]. Ин бар он далолат мекунад, ки онҳо дар маросимҳои дағн мавриди истифодаи фароҳ қарор мегирифтанд. Таъиноти асосии ин сикаҳои пайравонаи Юнону Боҳтар воситаи муомилоти пулӣ будани онҳост. Ҳарчанд ин сиккаҳои

пайравона чойгузини комили сиккаҳои аслии Юнону Бохтар нашуданд, онҳо дар муомилоти пулии давраи охири мавҷудияти ДЮБ ва ибтидоии ташаккулёбии империяи Кушониён нақши муайянро ичро намуданд, ки метавон ҳалқаи пайвандкунандаи ин давра номид.

Дар умум метавон хулоса намуд, ки фонди сиккаҳои юононӣ-бохтари ОМТ қалонтарин фонди чунин сиккаҳо дар Тоҷикистон мебошад. Аз таҳқиқ равshan шуд, ки дар асрҳои III-I пеш аз мелод дар паҳнои фароҳи қаламрави Бохтари Қадим, аз ҷумла дар ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон ва умуман Осиёи Миёна сикказанин буਮӣ ва муомилоти пулӣ тараққӣ карда, сиккаҳои Юнону Бохтар дар тиҷорати дохилӣ ва ҳориҷӣ нақши асосиро мебозиданд. Муҳаққиқ Е.В. Зеймал бар он назар аст, ки бештари сиккаҳои юононӣ-бохтари дар Осиёи Миёна ҳамчун ганҷина истифода шуда, дар муомилоти пулӣ қарор надоштанд. Кашифи зиёди чунин сиккаҳо аз Тоҷикистон дар солҳои охир, ки аксари онҳо дар ОМТ ҷамъоварӣ шудаанд, гувоҳи онанд, ки сиккаҳои юононӣ-бохтари, маҳсусан дар давраи ҳукумронии Евтидем дар муомилоти пулии рӯзмарра ба таври васеъ истифода мешуданд. Сиккаҳои нуқрагӣ дар муомилоти пулии минтақавӣ ва сиккаҳои тиллӣ дар тиҷорати байналмилали воситаи асосӣ буданд.

Аз таҳқиқи сиккаҳо бар меояд, ки ДЮБ танҳо дар замони Диодот I, Диодот II ва Евтидем I нисбатан мутамарказ буд ва зери идораи як шоҳ қарор дошт. Аз замони Деметрий (200-180 пеш аз милод) дар ДЮБ қувваҳои марказгурез афзоиш ёфтанд. Дар натиҷаи ин ДЮБ ба қисмҳо ҷудо шуда, он дар як вақт аз тарафи ду ё се шоҳ идора мешуд. Аз ин ҷост, ки ҳар як ҳокими нисбатан қаввӣ ҳудро шоҳ эълон карда, аз номи ҳуд сикка зарб мезад [65, с. 354]. Шоҳони Юнону Бохтар ба монанди Деметрий ва Евкратид дар сарчашмаҳои хаттӣ низ зикр шудаанд [65, с. 354-355]. Сиккаҳо барои 5 шоҳи Юнону Бохтар - Евтидем II, Антимах, Панталион, Агафокл ва Ҳелиокл ягона сарчашмаи таъриҳӣ мебошанд. Зоро онҳо дар илм танҳо дар натиҷаи таҳқиқи сиккаҳо маълум ва шинохта шуданд.

Бо инқирози ДЮБ ва ба сари ҳокимят омадани Кушониён сикказанӣ ва муомилоти пулӣ дар собиқ қаламрави ДЮБ рӯ ба пастӣ намуд, аммо аз байн нарафт. Дар аввал ҳокимони кушонӣ дар пайравӣ бо ду шохи охири юнонӣ-бохтарӣ- Евкратид ва Ҳелиокл сикка зада, муомилоти пулиро дар асри II пеш аз мелод ҳифз намуданд. Мезадад [65, с. 410]. Дар асоси таҳқиқи сиккаҳои пайравонаи юнонӣ-бохтарии ОМТ ва дигар бозёфтҳо, ки дар рафти ковишҳои бостоншиносӣ бештар аз ёдгориҳои вилояти Хатлон ва нисбатан камтар аз ёдгориҳои водии Ҳисори Тоҷикистон ёфт шудаанд, метавон ҳадс зад ки, дар Бохтари шимолӣ, ки қаламрави Тоҷикистони кунунӣ ба он дохил мешуд, дар асри II пеш аз мелод сиккаҳои пайравонаи ду шохи Юнону Бохтар - Евкратид ва Ҳелиокл дар муомилоти васеъ қарор доштанд. Оғози истифодаи сиккаҳои пайравонаи юнонӣ-бохтарӣ дар муомилоти пулӣ ба асри II пеш аз мелод рост омада то асри I мелодӣ идома ёфтааст. Ин сиккаҳои пайравонаи Юнону Бохтар дар замони ҳукумронии шоҳаншоҳони нахустини кушонӣ - Ҳерай, Вима Такту ва ҳатто Вима Кадфиз низ дар муомилоти пулӣ боқӣ мемонанд, ки ин мавзуъ дар зербоби сеюми боби дуюм мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

## БОБИ III. АҲАММИЯТИ САРЧАШМАВИИ СИККАҲОИ КУШОНӢ ВА СОСОНИИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

### 3.1. Авчи сикказаний ва муомилоти пулии шимоли Бохтар- Тахористон дар асрҳои II т.м. - III милодӣ

Дар ташаккули давлатдории тоҷикон дудмонҳои Ашкониён ва Кушониён нақши назаррас бозидаанд. То кунун даҳҳо ёдгориҳои давраи ашконӣ ва кушонӣ дар ҳудуди Осиёи Миёна қашф гардидаанд, ки бештари онҳо то ҳол аз ҷониби пажуҳишагарон ба қадри коғӣ омӯхта нашудаанд. Давлати Ашкониён - Порт тақрибан солҳои 256 п.м пас аз таназзули давлати Селевкиён ба арсаи таъриҳи ворид шуда, то соли 224 милодӣ ҳукumat карданд [19, с. 129]. Таъсисдиҳандай ин сулола Аршак (Арсак) ба ҳисоб меравад.

Дар ОМТ то кунун се адад сиккаи ашконӣ ҷамъоварӣ шудааст, ки оид ба ҷойи дақиқи бозёфти онҳо дар бойгонии ҷории ОМТ маълумоти дақиқи вуҷуд надорад [198]. Агар ба мансубияти сиккаҳои мазкур назар афканем, 2 адади он ба шоҳи ашконӣ Фарҳоди IV ва 1 сиккаи дигар ба Мехрдод тааллук доранд.

Ҳар ду сиккаи Фарҳоди IV нуқрагӣ буда, дар ҳолати хуб қарор доранд. Дар рӯйи сиккаи аввал тасвири нимтанаи шоҳ ба самти чап бо мӯйҳои то китғ ва шакли ҷингилаи шонахурда, бинии калон, риши қӯтоҳ, ҷашмони калон ва бо сари баста тасвир ёфтааст. Дар поёни гардани ӯ нимтанаи нафари дигаре ба самти рост бо тоскулоҳ тасвир ёфтааст, ки ба шоҳи юнонӣ-бохтарӣ Евкратид хеле монандӣ дорад. Дар пушти сикка бо хати юнонӣ “ΒΑΣΙ ΛΕΥΣ ΒΑΣΙ ΛΕΩΝ” ҳаккокӣ шуда, як рамзи сихематикӣ низ ба ҷашм мерасад, ки пурра ҳонда намешавад. Сиккаи мазкур 3, 4 грамм вазн ва 17 мм диаметр дорад. Тасвири рӯй ва пушти сиккаи дуюм низ мисли сиккаи аввал мебошад, аммо паҳлуи сиккаи дуюм каме шикастааст ва тасвиру катибаҳояш суфта шудааст.

Дар рӯйи сиккаи Мехрдод тасвири сари шоҳ ба самти чап, дар сар қулоҳ, бо ҷашмон ва бинии калон, бо мӯйҳои дароз ва дар пушти сикка катибаҳо бо хати юнонӣ дида мешавад.

Аввлин сиккаҳои шоҳони ашконӣ дар охирҳои асри III пеш аз мелод дар Экбатан - Ҳамадони асримиёнагӣ, Селевкия ва Тигр зарб шудаанд. Маводи ин сиккаҳо аз нукраи аълосифат буда, дар воҳидҳои статер - сиккаҳои тиллой, тетрадраҳма, драҳма ва обол сикка зарб зодаанд. Дар рӯйи сиккаҳо нимрухи шоҳон ва дар пушти онҳо шоҳ дар таҳт нишаста ва дар баъзе сиккаҳо назди ӯ эзадбону Тихе дар ҳолати росто тасвири шудаанд. Дар аввал, рӯй ва пушти сиккаҳои Ашкониён бо хатти юнонӣ навишта мешудаанд. Дар сарзамиҳое, ки Ашкониён забт карданд, сиккаҳое зарб мезаданд, ки тасвири шоҳон дар рӯйи онҳо истифода мешуданд, аммо ҷанбаҳои эронӣ ба таври равшан намоён буданд. Дар сиккаҳои ашконӣ ороиши мӯйу либосҳои эронӣ ва ҳудоёни омехтаи юнонӣ бо анъанаи эронӣ ҳаккокӣ шудаанд [156, с. 6].

Дар замони давлатдории Ашкониҳо сиккасозӣ ривоҷ ёфта, ҳама 32 шоҳи ашконӣ аз номи худ аз нукра сикка мезаданд. Аммо бозёфти сиккаҳои ашконӣ дар Осиёи Миёна, маҳсусан, дар Тоҷикистон кам ба назар мерасанд. Аз ин рӯ, омӯзиш ва таҳқиқи сиккаҳои ашконии ОМТ барои илми сиккашиносии Осиёи Миёна хеле зарур аст. Мувофиқи гуфтаҳои Э.В. Ртвеладзе дар ёдгории Кампиртеппаи Узбекистон 12 адад сиккаи ашконӣ ёфт гардидаанд. Сиккаҳои мазкур соли 2013 аз ҷониби А.Н. Горин аз нав таҳқиқ ва нашр шуданд, ки аз 12 адад 6 адад боқӣ мондаанд [22, с. 302-329].

Сиккаҳои мисӣ бо микдори зиёд бароварда шуда, бештар дар муомилоти дохилӣ истифода мегардиданд. Воҳиди асосии сиккаҳо драҳма (4 гр нукра) буд. Ҳамчунин, Ашкониҳо дар воҳиди тетрадраҳма сикка баровардаанд. Тасвирот дар сиккаҳо дар сабки ҳелинӣ омода мешуд ва дар онҳо албатта сабки эронӣ низ илова шудааст. Ин сабк баъдтар аз сиккаҳо бардошта шуда, ҷойи онро мисли шоҳони замони ҳелинӣ дар сар дайҳим иваз намуд. Дар пушти драҳмаҳо тасвири Аршак дар таҳтнишаста ба мисли эзади юнониҳо Аполлон ва баъдтар монанди ҳудои дигари юнониҳо Зевс тасвир мешуд. Дар пушти тетрадраҳмаҳо низ шоҳ дар таҳт нишастааст. Ӯ дар даст камони қаҷшуда дорад. Ин ҳолатро

баъзан “шоҳи зафаровар” низ меноманд. Баъзе шоҳони ашконӣ савора ва ё дар ҳузури эзадбону Тихе тасвир шудаанд. Аз замони ҳокимияти шоҳ Ороди II унвони “шоҳи шоҳон” ба истилоҳи “шоҳи бузург” иваз мешавад. Катибаи сиккаҳо, ки аввал бо хатти юнонӣ буд, бо сабаби ба хатоиҳои зиёд роҳ додани устоҳои сиккасоз, чойи онро хатти портӣ-ашконӣ иваз меқунад. Қариб ҳамаи ҳукumatдорони ашконӣ аз номи аввалин шоҳи сулола Аршак сикка зарб задаанд. Давлатдории сулолаи Ашкониён соли 224 дар натиҷаи ҳуҷуми Ардашери Бобакон суқут намуд ва дар пояи он давлати Сосонён ба вучуд омад [114, с. 214].

Баъди аз байн рафтани давлати Юнону Бохтар ва ба сари ҳокимият омадани Кушониён (юэҷҳо) назар ба дигар минтақаҳои Осиёи Миёна дар Бохтар барвақттар сиккасозии шоҳони маҳаллӣ ба вучуд омад. Муомилоти пулӣ-молӣ бошад, дар навоҳии муҳталифи Бохтар хеле рушд ёфта буд. Дар байни асрҳои II то милод қабилаҳои эронизабони юэҷҳо зери фишори қабилаҳои бодиянишини гунҳо аз сарҳадоти Чин ба сарзаминҳои ҷануби Бохтар маскун шуданд [65, с. 410]. Дар асри I пеш аз милод сарвари яке аз қабилаи юэҷҳо Кучула Кадфиз ҳамаи панҷ қабиларо муттаҳид карда, ба сулолаи Кушониёни Бузург асос мегузорад [19, 169]. “Давлату давлатдории Кушониён ҳалқаи заррине дар силсилаи давлатдории ориёйҳои тӯронӣ ба шумор меравад” [114, с. 235]. Кушониён дар таъриҳ ва тамаддуни аҷдодони тоҷикон нақши бориз доштанд. Дар сарчашмаҳои хаттӣ оид ба давлати Кушониён маълумот хеле кам ба даст омадааст. Барои муайян намудани замони давлатдории кушониҳо сиккаҳо сарчашмаи асосӣ ба ҳисоб мераванд.

Дар умум, миқдори сиккаҳои кушонии дар ОМТ ҷамъоваришуда ба 2551 адад мерасад. Аз ин миқдор 1962 адад сиккаи аслии шоҳони кушонӣ буда, 589 адади дигар сиккаҳои пайравонаи се шоҳи кушонӣ - Ҳувишқа, Канишқа III ва Васудева мебошанд. Фонди сиккаҳои кушонии ОМТ калонтарин фонди нумизматӣ пас аз Музеи миллии бостонии Тоҷикистон ба шумор меравад. Аҳамияти умдаи сиккаҳои кушонии ОМТ дар он аст, ки қариб ҷойи бозёфти ҳамаи онҳо маълум аст [94, с. 3-

5]. Зиёда аз 350 адад сиккаҳои күшонӣ дар рафти ковишиҳои бостоншиносии ОМТ дар ёдгориҳои Чимқурғони Шаҳринав,Faравқалъаи Ёвон, Ҳалқаҷари Хурросон ва Сайёди ноҳияи А. Ҷомӣ ёфт шуданд [92, 83-87].

#### Чадвали 24. - Сиккаҳои күшонии ОМТ

№	Номи ва шоҳ	Миқдор	Фирқа
1	Ҳерай	38	Обол
2	Ҳерай	2	Тетрадрахма
3	Кучула Кадфиз	1	Драхма
4	Вима Такту	279	Дидрахма
5	Вима Такту	20	Гемидрахма
6	Вима Кадфиз	230	Тетрадрахма
7	Вима Кадфиз	3	Драхма
8	Канишқа1	795	Тетрадрахма
9	Ҳувишқа	150	Тетрадрахма
10	Васудева	90	Тетрадрахма
11	Күшонии номаълум	354	
	Ҳамагӣ	1962	

Аввалин шоҳи күшонӣ Ҳерай ба ҳисоб рафта, аз нуқра дар воҳиди тетрадрахма ва обол сикка баровардааст. Дар ОМТ 2 тетрадрахма ва 38 оболи нуқрагии шоҳ Ҳерай ҷамъоварӣ шудааст. Ҳарду тетрадрахма як навъ буда, дар рӯйи онҳо нимтанаи шоҳ Ҳерай ба тарафи рост, дар сар дайҳим, мӯйи сараш то ба беногӯш ва бо мӯйлаб тасвир шудааст. Дар пушти тетрадрахмаҳо тасвири савораест, ки ба тарафи рост ҳаракат дорад. Дар пушти савора фариштаи музafferӣ - Ника дар парвоз аст ва ба сари савора точ мегузорад. Дар атрофи сикка ба шакли ниммудаввар катибаи зайл бо хатти юнонӣ сабт гардидааст: “ΤΥΡΑΝΝΟΥΝΤΟΣ ΗΙΑΟΥ ΚΟΡΡΑΝΟΥ ΣΑΖΑΒΟ[Υ]”- (“ҳоким Ҳерай күшони Санаб”). Вазни тетрадрҳмаҳои Ҳерай аз 11 то 13.8 гр буда, қутрашон аз 23 то 28 мм мебошанд.

Оболҳои Ҳерай, ки дар ОМТ ҳифз мешаванд, як навъ мебошанд. Дар рӯйи онҳо нимтанаи Ҳерай ба тарафи рост тасвир шуда, дар сар дайҳим, мӯйи сараш то беногӯш ва мӯйлаб дорад. Дар пушти оболҳо шоҳ Ҳерай росто тасвир шудааст. Пироҳанаш то ба зону мерасад,

нимгашт ба тарафи рост аст ва дасти росташ бардошта шуда, зохирان бо дасташ чизеро медорад. Дар ду самти тасвири шоҳ катиба бо хуруфи юоной “Η ΑΟΥ ΚΟΡΡΑΝΟΥ” (“Ҳерайи Кушонӣ”)дида мешавад. Вазни оболҳои Ҳерай аз 0.3 то 0.9 грамм буда, қутрашон аз 9 то 12 мм мебошанд.

Дар Осиёи Миёна ва маҳсусан дар Тоҷикистон нисбат ба шимоли Ҳиндустан ва Покистон тетрадраҳма ва оболҳои Ҳерай зиёдтар ёфт шудаанд. Калонтарин ганцинаи сиккаҳои Ҳерай дар Тоҷикистон аз водии Вахш кашф шуда буд [31, с. 56-78]. Чунон ки дар боло зикр намудем, 10 сиккаи Ҳерай дар рафти ковишҳои бостоншиносӣ дар ёдгориҳои Ғаравқалъаи н. Ёвон [85, 28-34], Ҳалқачари н. Ҳурӯсон [90, с. 65-69], Сайёди н. А. Ҷомӣ [87, с.43-47] ва Чимқурғони н. Шаҳринав [56, с. 39] ёфт шудаанд. Аксар вақт оболҳои Ҳерай дар қабатҳои поёни ҳафриётҳо бо оболҳои пайравонаи Евкратид ёфт мегарданд, ки ин аз якҷо дар муомилот қарор доштани онҳо дарак медиҳад.

Дар бораи мавҷудияти сиккаҳои Ҳерай сиккашиносон андешаҳои муҳталиф доранд. П. Гарднер ва А. Каннингҳем воҳид ва ороиши асосии сиккаҳои нуқрагии Ҳерай ва сиккаҳои юоной-боҳтариро бо ҳам муқоиса карда, А. Каннингҳем тетрадраҳмаҳои Ҳерайро ҳамзамони сиккаҳои пайравонаи Евкратид I медонад. А.Н. Зограф андеша дорад, ки сиккаҳои пайравонаи нуқрагии Евкратид I, ки юоной нестанд, баъд аз сиккаҳои аслии Евкратид ва пеш аз сиккаҳои Ҳерай дар муомилот буданд [80, с. 35]. Дар соли 1874 П. Гарднер монандии байни тетрадраҳмҳо ва сиккаҳои Парфияро қайд кард ва пас аз ду сол ин андешаро Е. Томас боз ҳам такмил дод [178, с. 35]. Ӯ фариштаи пирӯзиҳо, ки дар пушти тетрадраҳмаи Ҳерай ҳакк гардидааст, ба тасвирҳои сиккаҳои ашконӣ, ки дар асри I мелодӣ дар Покистон зарб шудаанд, алоқаманд донистааст [178, с. 35].

Дар соли 1879 А. Соллет шабоҳати сиккаҳои Ҳерайро бо сиккаҳои Гондофарес муқоиса карда, таҳмин мекунад, ки онҳо аз ҷониби вориси наздики Гондофарес бароварда шудаанд [172, с. 165-231]. Соли 1970 Д.В.

Макдоуэлл ва Н.Г. Вилсон тасвирҳои рӯй ва пушти сиккаҳои Ҳерайро бо Сотер Мегас мавриди омӯзиш қарор дода, онҳо ба монандии сиккаҳои Ҳерай ва Сотер Мегас ишора карда, ба хулоса омаданд, ки ин сиккаҳо аз ҷониби як шоҳ зарб шудаанд [167, с. 221-240]. Сиккашинос Ҷо Крибб дар асоси андешаҳои сиккашиносон ва якчанд сиккаҳои Ҳерай, ки аз ҳудуди Афғонистон ёфт шудаанд, таҳқиқот гузаронида, ба чунин хулоса омадааст: “Сиккаҳои бо номи Ҳерай, Маус ва Санаб зарбшуда ба шоҳи кушонӣ Кучула Кадфиз, ки ӯро Кушон ҳам мегӯянд, тааллуқ доранд. Ин сиккаҳо дар асри I мелодӣ таҳминан дар солҳои 50 ё 80 дар байнӣ солҳои ҳукумронии Гондофарес ва Вима Кадфиз зарб шудаанд. Сиккаҳои нуқрагии Кучула Кадфиз дар шимоли Ҳиндкушу Боҳтар ва сиккаҳои мисии ҳамин навъ дар Таксила зарб мешуданд. Агар зарробхонаҳои сиккаҳои Кучула Кадфиз ба назар гирифта шаванд, таҳминан сиккаҳои Сотер Мегас низ ба ӯ тааллуқ доранд” [158, с. 107-134].

Бештари сиккашиносон дар рафти таҳқиқоти худ аз рӯйи воҳид, ороиш, навиштаҷот ва монандии сиккаҳои Ҳерай бо дигар сиккаҳо баҳогузорӣ намудаанд. Барои муайян намудани сиккаҳои Ҳерай дар баробари дигар вижагиҳои он, минтақаи бозёфти сиккаҳои ин шоҳро низ ба назар гирифтан ҳатмист. Сиккаҳои Ҳерай дар кишварҳои Узбекистон, Афғонистон ва Туркманистон низ ёфт шуда, дар Ҳиндустон ва Покистон хеле кам ба назар мерасанд. Кам ёфт шудани онҳо аз Ҳиндустон ва Покистон шаҳодати он аст, ки дар замони ҳукумронии Ҳерай Покистон ва шимоли Ҳиндустон ба ҳайати империяи Кушониён дохил намешуд. Давлати Кушониён дар Боҳтари шимолӣ таъсис ёфта, пасон аз ҷониби Кучула Кадфиз васеъкунии имперя сурат гирифтааст [19, с. 174-175]. Мутобиқи навиштаҳои хитоии Ши Сзи ва Хан Шу дар аввал пойтаҳти юзечҳо шаҳри Ланшиӣ (Шаҳринав ё Душанбеи имрӯза) буд [17, с. 132]. Тасарруфи Ҳиндустон ба замони вориси Ҳерай - Кучула Кадфиз рост меояд. Маводи бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ нишон медиҳанд, ки муомилоти пулии Ҳерай танҳо дар ҳудуди Боҳтар ба роҳ монда шуда буд.

Мұхаққиқ Е.В. Зеймал андеша дорад, ки Ҳерай падари Күчула Кадфиз ва ҳокими яке аз ин панҷ мулки ташкилкардаи юэчиҳо мебошад [68, с. 153]. Күшониҳо дар замони Ҳерай дар панҷ мулк зиндагӣ мекарданд ва Ҳерай шоҳи яке аз он мулкҳо дар Бохтар, яъне дар шаҳри Ланший буд, ки назар ба чаҳор мулки дигар аз ҷиҳати сиёсӣ ва иқтисодӣ бартарӣ дошт [113, 200-201]. Вориси ӯ Күчула Кадфиз тавонист чаҳор мулки дигарро ба итоати худ дарорад. Сиккаҳои Ҳерай берун аз Бохтар зарб намешуданд [25, с. 35].

Аз сиккаҳои шоҳ Күчула Кадфиз дар ОМТ то имрӯз танҳо як сикка чамъоварӣ шудааст. Дар рӯйи сикка тасвири барҷастаи нимтанаи шоҳ ба самти рост, бо бинию ҷашмони қалон ва дар сар дайҳим тасвир гардидааст. Гирдогирди сикка катибаи юнони ноҳоно ҷойгир аст. Дар пушти сикка тасвири ростои номаълум мушоҳида мешавад. Вазни сикка 4.5 грамм буда, қутраш 18 мм мебошад. Аҳаммияти илмии сиккаи мазкур зиёд буда, барои таҳқиқи гардиши сиккаҳо ва муомилоти пулии сиккаҳои Күчула Кадфиз дар Осиёи Миёна маводи хеле муҳим ба шумор меравад. Сиккаҳои Күчула Кадфиз дар Осиёи Миёна камёфт буда, дар Ҳиндустон ва Покистон бо миқдори хеле зиёд ёфт шудаанд. Масалан, дар рафти ковишҳои бостоншиносӣ дар солҳои 1913-1934 аз ҷониби Ҷон Маршал дар ёдгории Таксилаи Ҳиндустон 2633 сиккаи күшонӣ ёфт гаштанд, ки аз ин миқдор 2518 сикка ба Күчула Кадфиз тааллук доранд. Дар ёдгории Таксила ва гирду атрофи он 4889 сиккаҳои күшонӣ ба даст омаданд, ки 2590 адади он ба Күчула Кадфиз тааллук доранд [173, с. 80]. Бо миқдори зиёд ёфт шудани сиккаҳои Күчула Кадфиз аз шимоли Ҳиндустон ва Покистон, маҳсусан аз ёдгории Таксила ва Мадҳуро гувоҳи онанд, ки Күчула Кадфиз на камтар аз 20 - 25 сол дар шимоли Ҳиндустон иқомат карда, аз он ҷо империяи бузурги Күшониёнро роҳбарӣ намудааст. Бостоншинос ва сиккашиноси покистонӣ Рафӣ Самад андеша дорад, ки Күчула Кадфиз дар синни сисолагӣ аз падараш Ҳерай ҳукуматро ба мерос гирифт ва дар ҳамон сол шимоли

Ҳиндустонро запт мекунад [173, с. 79-80]. Яъне дар замони ӯ марказ аз Бохтар ба шимоли Ҳиндустон, ба Таксила интиқол меёбад.

Чуноне ки дар боло зикр намудем, дар мавриди сиккаҳои Ҳерай ва Кучула Кадфиз баҳсҳо хеле зиёданд. Сиккашиноси шинохтаи англис Ҷо Криб андеша дорад, ки сиккаҳои ба номи Ҳерай низ ба Кучула Кадфиз рабт доранд. Кучула Кадфиз дар Бохтар ба сиккаҳои шоҳи Юнону Бохтар Эвкратид пайравӣ карда, аз нуқра тетрадраҳма ва обол сикка баровардааст ва сиккаҳои мисии Кучула Кадфиз бошанд, дар Ҳиндустон зарб шудаанд [158, с. 11-115]. Баъди таҳлилу баррасии мақолаҳо ва андешаҳои сиккашиносон дар мавриди сиккаҳои Кучула Кадфиз ва Ҳерай ба хулоса омадан мумкин аст, Ҳерай сарвари яке аз панҷ мулки кушонихо буд ва аз номи худ сикка зарб мезад.

Дар асоси сарчашмаҳои бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ метавон зикр намуд, ки дар замони Кучула Кадфиз савдо ва муомилоти пулӣ асосан шимоли Ҳиндустон ва як қисми Покистон рушд намуда, дар Осиёи Миёна муомилоти пулӣ ва тиҷорат дар ин давра дар сатҳи миёна қарор дошт.

Шоҳ Вима Такту (Сотер Мегас) (90-113 мелодӣ) сеюмин шоҳи кушонӣ буда, танҳо аз филизи мис тетрадраҳма, дидраҳма ва гемидраҳма сикка баровардаст. Гардиши сиккаҳои Вима Такту нисбати ду шоҳи пешинай Кушониён дар қаламрави империя дар муомилот бештар қарор дошта, ҳудуди васеъро дар бар мегиранд. Сиккаҳои Вима Такту бештар аз Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Афғонистон, Ҳиндустон ва Покистон бо теъдоди зиёд ёфт шудаанд. Дар муомилот будани сиккаҳои Вима Такту нисбати ду шоҳи аввали кушонӣ васеътар ба назар мерасад.

Дар ОМТ 299 агад сиккаи Вима Такту ҷамъоварӣ шудаанд, ки аз ин миқдор 279 агад дидраҳма буда, 20 адади дигар гемидраҳма мебошанд. Ҳама сиккаҳо мисӣ буда, аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт гардидаанд. Пушти сиккаҳои Вима Такту, ки дар ОМТ ҷамъоварӣ шудаанд, як навъанд. Дар пушти онҳо шоҳ савори асп тасвир ёфтааст. Дар рӯйи ҳама сиккаҳо

нимтанаи шоҳ аст, ки танҳо дар баъзе сиккаҳо дар кулоҳи шоҳ дигаргунӣ дида мешавад. Дар як қисм сиккаҳо ороиши кулоҳи шоҳ як қабат, дар баъзехо ду ва се қабат оро дода шудаанд. Вазни миёнаи сиккаҳои Вима Такту аз 7.6 то 8 грамм ва қутрашон аз 19 то 21 мм мебошанд.

Дар робита бо сиккаҳои Сотер Мегас бояд таъкид кард, ки масъалаи мансубияти онҳо дер боз мавриди баҳс аст ва то ҳол пурра ҳал нашудааст. Сиккашиносон онҳоро ба ду шоҳи кушонӣ – Кучула Кадфиз ё Вима Кадфиз нисбат медиҳанд. Баъзехо ӯро шоҳи нав мешуморанд, ки номаш ҳанӯз қашф нашудааст. Б.Н. Мухречӣ баъди таҳқиқотҳои зиёди сиккаҳои мисӣ ва катибаҳои онҳо андеша дорад, ки на дар катибаи Даشت Новур ва на дар катибаи Работак вожаи Такто (Такту) дуруст хонда нашудааст ва он бояд Такшума бошад. Ӯ ба он фикр аст, ки Вима номи шоҳон буда, Кадфизис ва Такшума лақаби онҳо мебошад ва ин навъ сиккаҳо ба як шоҳ тааллук доранд [170, с. 6-10]. Д.В. Макдоул аввалин сиккашиносе мебошад, ки ба андешаи ӯ байни Кучула Кадфиз ва Вима Кадфиз шоҳи дигаре низ вуҷуд дорад [168, с. 24-48].

Баъди бозёфти навиштаоти Канишқаи Бузург аз мавзеи Работаки вилояти Бағлони Афғонистон дар соли 1993, дар ин масъала фарзияе ба миён омад [68, с. 14]. Тибқи таҳқиқоти Н. Симс Вилямс дар ин катиба Канишка аҷодди худ, падараш Вима Кадфиз, бобояш Вима Такту ва бобокалонаш Кучула Кадфизро, ки пеш аз ӯ шоҳ буданд номбар кардааст. Ӯ фармон додааст, ки ҳайкалҳои онҳо дар баробари худоҳои зардуштӣ ва баъзе худоҳои дигар дар маъбади навбунёд гузошта шаванд. Сиккашиносон бар ин назаранд, ки баъди Кучула Кадфиз писари ӯ Вима Кадфиз ҳукумронӣ кардааст. Дар ҳамин асос, муҳакқики катибаи Работак Н. Симс Вилямс пешниҳод кард, ки сиккаҳои Сотер Мегас (ΣΩΤΗΡ ΜΕΓΑΣ) ба Вима Такту (ООНМО ТАКТОО) нисбат дода шаванд [68, с. 141]. Ин фарзияро аксари донишмандон қабул кардаанд, аммо муҳолифони он низ вуҷуд доранд. Соли 2022 аз ҷониби бостоншиносони ОМТ дар мавзеи Хоҷа Мафраҷи дараи Алмосии шаҳри Ҳисори Тоҷикистон сангнавиштаи замони кушонӣ қашф гардид. Ин катибаро

нахуст А.А. Шарифзода хонда, муайян намуд, ки дар он номи Вима Такту кандакорӣ шудааст. Дар сангнавиштаҳои №1 ва №3 “хати номаълум” ва дар №2 бо “хатти бохтарӣ” катиба сабт гардидааст [115, с. 151]. Сангнавиштаи бо хатти бохтариро Н. Симс Вилямс ва Ҷ. Крибб чунин хондаанд: “Ин аст … шоҳаншоҳ Вима Такту”. Ф.Ҷ. Доварӣ онро “Ин аст айвони шоҳаншоҳ Вима Такту” хондаанд [162, с. 15]. Инчунин, Ҳ. Фалк ин мавзеъ ва навиштаро “Инҳо осори (мазор-eduka, eluka) Вима Такту мебошад”, гуфтааст [163, с. 260]. Дар сангнавиштаи хаташ номаълум, ки олимони болозикр якчанд рамзашро хонда, номи Вима Тактуро низ ёфт кардаанд, Ҳ. Фалк пешниҳод намудааст, ки ин хати Вима Такту номгузорӣ карда шавад [163, с. 263]. Дар асоси сангнавишта Работак, Даشت Новур, баъзе аз катибаҳои дар шимоли Ҳиндустон ёфтшуда, катибаи Алмосии Тоҷикистон, 4 сиккаи мисӣ аз водии Гандҳара, сиккаи бо тасвири буқа ва шутур аз Кашимир, ки дар онҳо номи Вима Такту дарҷ гардидааст [157, с. 1-15], мо метавонем ин навъ сиккаҳоро ба шоҳ Вима Такту рабт дихем.

Тасвири нимруҳ дар рӯйи сиккаҳои Сотер Мегас низ баҳсбарангез аст. Дар асоси нурҳои гирди сари нимруҳ баъзе донишмандон ақида доранд, ки дар рӯйи ин сиккаҳо на шоҳ, балки эзади зардуштӣ Митро тасвир шудааст [68, с. 161]. Нурҳои офтоб (ҳолаи нур) дар гирди сари шоҳон низ тасвир карда мешуд. Аз ҷониби дигар, дар як навъи ин сиккаҳо, шоҳ бо тоскулоҳ ва бе ҳолаи нур тасвир шудааст. Нимрухи эзади Митро дар ягон сикка дида намешавад, он ҳамавақт пурра тасвир ёфтааст. Аз ин рӯ, тасвири рӯйи ин навъ сиккаҳоро бо боварӣ наметавон эзади Митро ҳисобидан ғайриимкон аст.

Вима Такту танҳо аз мис сикка зарб мезад. Маводи бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ иншон медиҳанд, ки дар замони давлатдории шоҳони кушонӣ рушди савдо ва муомилоти пулий дар Осиёи Миёна ба давраи ҳукумронии Вима Такту (90-113) рост меояд. Маҳз дар ҳудуди имрӯзai Тоҷикистон сиккаҳои Вима Такту бо миқдори хеле зиёд ёфт шудаад. Он нуфуз ва рушди савдо, ки дар замони Кӯчула Қадғиз дар қисмати

Покистон ва шимоли Ҳиндустон буд, дар замони Вима Такту ба Бохтар бармегардад.

Дар давраи ҳокимиияти Вима Кадфиз (113-127 мелодӣ) ислоҳоти пулӣ гузаронида шуд [68, с. 78]. Ӯ сиккаҳои гуногунвоҳиди тиллоиро ба муомилот баровард, ки то ин вақт дар шоҳони қушонӣ на дар Бохтар ва на дар шимоли Ҳиндустон сиккаҳои тиллой зарб нашуда буданд [160, с. 70]. Дар асоси ин ислоҳот сиккаҳои тиллоии вазнашон 8.0-8.03 гр бароварда мешуд. Ҳамчунин шоҳи мазкур сиккаҳои калонҳаҷми мисӣ - тетрадраҳма зарб задааст, ки қутри онҳо 23-25 мм ва вазнашон 16-17 гр мебошанд.

Дар ОМТ 233 адад сиккаи Вима Кадфиз ҷамъоварӣ шудаанд, ки аз ин миқдор 230 адад тетрадраҳма буда, 3 адади дигар драҳма мебошанд. Ҳама сиккаҳо мисӣ буда, аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт гардидаанд. Бештари сиккаҳои Вима Кадфиз, ки дар ОМТ ҳифз мешаванд, аз ҷануби Тоҷикистон ёфт шуда, дар мавриди муомилоти пулии ин минтақа маълумот медиҳанд. Доираи гардиши сиккаҳои Вима Кадфиз дар ҳудуди Тоҷикистон хеле васеъ мебошад. Мутобиқ ба маводҳои нумизматӣ мушоҳида мешавад, ки гардиши сиккаҳои Вима Кадфиз аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин оғоз гардида, то водии Ваҳшу Бишкент мерасад.

Дар шимол ва шарқи Тоҷикистон бозёфти сиккаҳои қушонӣ, маҳсусан, сиккаҳои Вима Кадфиз кам ба назар мерасанд. Дар Осорхонаҳои шаҳри Ҳуҷанд сиккаҳои Вима Кадфиз дида мешаванд, аммо ҷойи бозёфти онҳо маълум нест. Дар ВМҚБ бошад, сиккаҳои Вима Кадфиз ба назар намерасанд. Танҳо соли 1956 як адад тетрадраҳмаи мисии Вима Кадфиз аз ҷониби Ф.Е. Бичков дар наздикии фурӯдгоҳи шаҳри Ҳоруғ ёфт гардида, ҳоло дар Музеи миллии бостонӣ буда, 15.12 гр вазн ва 25x26 мм қутр дорад [29, с. 175]. Як адад сиккаи Вима Кадфиз дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ дар бостоншоҳри Карони ноҳияи Дарвоз ёфт шуд [149, с. 30]. Дар аввал сиккаи мазкур ба Канишқаи III нисбат дода мешуд, таҳқиқи такрории сикка ба мо маълум намуд, ки сиккаи мазкур тетрадраҳмаи Вима Кадфиз буда, 10,8 г вазн ва 26 мм қутр дорад.

Бештари сиккаҳои Вима Кадфиз аз ноҳияҳои А. Ҷомӣ, Ҳурросон ва Ёвон қашф гардидаанд.

Сиккаҳои Вима Кадфиз дар ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Покистон, Ҷумҳуриҳои Узбекистон, Туркманистон ва Ҳиндустон ҳам ёфт шудаанд. Дар замони ҳукумронии Вима Кадфиз Бохтари бузург ва Гандҳара ду маркази асосии тичорат ба шумор мерафтанд [173, с. 94]. Вима Кадфиз ҳарду минтақаҳоро зери таваҷҷуҳи худ қарор дода, бо давлатҳои ҳамсоя ва ҳатто бо Аврупо доду гирифти васеъро ба роҳ монда буд. Вима Кадфиз меҳост, ки бо румиён муносибатҳои дипломатӣ барқарор намояд, бо ин мақсад тақрибан дар соли 120 м. сафири худро ба дарбори Императори Рум Адриан, равон карда буд [173, с. 82]. Дар замони Вима Кадфиз савдои байналмилаӣ хеле рушд мекунад. Махӯза ҳамин хотир Вима Кадфиз ислоҳоти пулий гузаронда, сиккаҳои тиллоиро ба муомилот ворид менамояд. Вима Кадфиз бисёр ҷанбаҳои анъанавии юнониро дар сиккаҳои худ нигоҳ дошт, аммо унсурҳои бодиянишинӣ ва фарҳанги эронии Кушониёнро ба таври ҷиддӣ дар сиккаҳояш ворид мекунанд. Вима Кадфиз аз тилло ва мис сиккаҳое ба муомилот баровард, ки дар рӯйи онҳо шоҳро дар либоси бодиянишин тасвир шудааст, ки маъмулан ишора ба пайравии ӯ ба дини ориёихо ва зардуштӣ мебошад. Катибаҳои юнониӣ ва қхароштӣ, дар сиккаҳои Вима Кадфиз нигоҳ дошта шуд. Мисли сиккаҳои Вима Такту, акнун тамғаи шоҳӣ ба як қисми доимии ороиши сикка табдил ёфт [176, с. 25].

Дар миёни шоҳони кушонӣ Канишқа I (127-151) аз номи худ сиккаҳои зиёд аз филизи мис ва тилло дар воҳиди драхма ва тетрадрахма зарб задааст. Дар ОМТ 795 адад сиккаҳои мисии Канишқа I ҷамъоварӣ шудаанд.

Таҳқиқи сиккаҳои Канишқа I муайян намуд, ки дар пушти онҳо эзадони динҳои зардуштӣ, ҳиндуӣ ва буддой тасвир ёфтаанд. Дар аксари сиккаҳои Канишқа I эзадони зардуштӣ NANA-Нана, АФРО-Оташ, ОАДО-Вадо, МИРО-Митро ва МАО-Мао тасвир ёфтаанд. Сиккаҳои Канишқа бо тасвири худои дини ҳиндуӣ Oesho-Шива низ зиёданд. Дар ОМТ ва

умуман, дар Тоҷикистон сиккаи мисии Канишқа I бо тасвири Буддо танҳо як агад ёфт шудааст. Сиккаҳои Канишқа I бо тасвири Буддо хеле камёфтанд. Вазни миёнаи сиккаҳои КанишқаI аз 14.3 то 16.7 гр буда, кутрашон аз 24 то 26 мм мебошанд.

#### Ҷадвали 25. - Сиккаҳои Канишқа I дар ОМТ

Номи эзад	Теъдоди сикка
Нана	36
Атшо-Оташ	80
Вадо-Бод	159
Мао-Моҳ	51
Митро-Миҳр	31
Шива	131
Буддо	1
номаълум	306
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>795</b>

Баъди омӯзиши сиккаҳои Канишқа I-и ОМТ 7 навъ сиккаҳои ин шоҳ муайян карда шуд, ки аз ҳама зиёд сиккҳои бо тасвири Вадо-Бод мебошанд.

Цуғрофияи гардиши сиккаҳои Канишқа I дар Тоҷикистон аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин (собиқ Шуробод) то водии Вахшу Бишкент ва аз тарафи марказ аз ноҳияи Файзобод оғоз гардида, то Ҳисору Шаҳринав доман паҳн кардааст. Дар шимоли Тоҷикистон низ сиккаҳои Канишқа I ёфт гардида, дар муқоиса ба ҷануб хеле каманд. Сиккаҳои мисӣ ва тиллоии Канишқа I бештар дар Осорхонаҳои Тоҷикистон, Узбекистон Афғонистон, Ҳиндустон, Покистон, Британияи Кабир, Фаронса, Амрико ва Фетератсияи Россия нигоҳдорӣ мешаванд [23, с. 175].

Сиёсати Канишқа I бештар ба забткориҳо ва мустаҳкам намудани ҳукумати Кушониён дар Тахористон (Осиёи Миёна) равона шуда буд. Нисбат ба дигар шоҳони кушонӣ Канишқа I аксари вақти худро дар Осиёи Миёна гузаронидааст [173, с. 94]. Аммо водии Гандҳара низ яке аз марказҳои асоси ў ба шумор мерафт. Он нуфуз ва марказияте, ки дар замон шоҳони пеш аз Канишқа I Гандҳара ва Балх доштанд, дар замони Канишқа I ин нуфузро минтаҳои Осиёи Миёна доро шуданд. Далели ин гуфтаҳо бозёфти шумораи зиёди сиккаҳои Канишқа I аз Ҷумҳуриҳои

Тоҷикистон, Узбекистон ва маҳсусан сиккаҳои Канишқа I, ки дар ОМТ ҷамъоварӣ шудаанд, мебошад. Муаррихон маҳз Канишқаро ношири дини Буддоия дар Осиёи Миёна ва Афғонистон медонанд [173, с. 94-96]. Ҳарчанд, ки худи Канишқа I пайрави дини зардуштӣ буд, аммо ӯ қӯшиш намудааст, то ба динҳои дигар низ эҳтиром гузорад [60, с. 30]. Ин раванд дар сиккаҳои Канишқаи I ОМТ низ мушоҳида мешавад [144, с. 73].

Канишқа I ислоҳоти низоми пулиро идома дода, пас аз аввалин зарби сиккаҳояш, ӯ аз истифодаи забони юнонӣ дар сиккаҳо даст кашид ва онро бо забони боҳтарӣ, ки аз ҷониби Кушониён истифода мешуд, иваз кард. Бо ин амал, ӯ аҳаммияти ҳувияти эронии Кушониёнро тасдиқ намуд. Ин забон бо ҳатти юнонӣ навишта мешуд. Амали Канишқаи I эҳтимолан, як амали қасдан барои даст кашидан аз тартибу усули юнонӣ буд, чунон ки дар навиштаоти Рабатак низ ба он ишора шудааст. Тарҳи сиккаҳои тиллоии Канишқа I низ даст кашиданро аз забони юнонӣ ба манфиати забони эронӣ нишон медод: дар пушти сиккаҳо худоёни эронӣ бо намуди юнонӣ ё ҳиндуй тасвир шуда буданд, дар ҳоле ки дар рӯйи сикка тасвири пурраи шоҳ ба тасвири шоҳони аҳди Ҳахоманишиён (дар сиккаҳо) шабоҳат дорад [156, с. 25-26].

Канишқа I, анъанаи тарҷумаи ҳиндии номи худ ва унвонҳояшро дар пушти сиккаҳояш тағиیر дод. Ба ҷойи ин, ӯ тасвири худоро аввал бо навиштаоти юнонӣ баъдан, бо забони боҳтарӣ ҷори намуд. Ин навоварӣ аз сиккаҳои римӣ гирифта шуда, дар онҳо номи худои тасвиршуда навишта мешуд. Таъсири низоми зарби сиккаҳои римӣ дар сиккаҳои вориси ӯ, Ҳувишқа подшоҳи панҷуми Кушониён, идома дошт, ки дар онҳо нусхаҳои монанди тарҳи сиккаҳои римиро дидан мумкин аст [156, с. 26].

Чуноне ки аз ҳат ва забони сиккаҳои кушонӣ бар меояд, то замони Канишқа I шоҳони кушонӣ аз ҳат ва забони юнонӣ ва қхароштӣ истифода намудаанд. Аз замони Канишқа I дар сиккаҳои кушонӣ ба ҷойи катибаи юнони “ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ” (Базилеус Базилён) катибаи форсии “ՓԱONANO ՓAO ԿԱՆԻՐԿI ԿՕԲԱՆՈ” (шоҳаншоҳ

Канишкан күшонӣ) ҳаккокӣ шуда, шоҳони баъд аз Канишкан вожаи шоҳаншоҳро истифода намудаанд.

Далели дигар оид ба забон ва хати давраи Канишкан I катибаи Работак мебошад. Дар онҷо оварда шудааст, ки “ман ин маншураи (худро) ба юнонӣ бароварда, баъд онро ба забони ориёй гардонидам [108, с. 37]”. Маводи сиккашиносӣ нишон медиҳад, ки ин ҳодиса дар соли аввали тоҷгузории Канишкан I сурат гирифта, онро метавон оғози соли аввали ҳукмронии ӯ қаламдод намуд.

Шоҳи дигари күшониҳо Ҳувишкан солҳои 151–190 ҳукумронӣ кардааст. Минтақаи асосии тамаркузи ҳукумати Ҳувишкан Гандҳара, Боҳтар ва Матҳуро буд. Ҳувишкан империяро аз Канишкан I ба мерос гирифта, дар пешрафти он саҳми назарраси худро гузошт. Ҳувишкан аз филизи мис ва тилло дар воҳиди драхма ва тетрадрахма сикка баровардааст. Дар рӯйи сиккаҳо симои Ҳувишкан ба чаҳор навъ тасвир шудааст. Дар рӯйи сиккаҳои мисӣ Ҳувишкан филсавор, бо нишасти чаҳорзону ва дар ҳолати такяи якпаҳлу бар таҳт ва дар сиккаҳои тиллой нимтанаи шоҳ бо қулоҳи зебое ороёфта тасвир шудааст.

Дар ОМТ 150 сиккаи Ҳувишкан ҷамъоварӣ шуда, 142 асад мисӣ ва 8 асад сиккаҳои тиллой ташкил медиҳанд. Вазни миёнаи сиккаҳои Ҳувишкан, ки дар ОМТ ҳифз мешаванд, аз 13.4 то 16 гр буда, қутрашон аз 24 то 26 мм мебошад. Онҳо чаҳор навъ мебошанд. Дар рӯйи 66 асад сикка шоҳ савори фил аст ва дар рӯйи 39 асади дигар дар таҳт якпаҳлу нишаста ва дар рӯйи 18 асад дар шакли чаҳорzonу нишаста ва дар рӯйи 8 асад сиккаҳои тиллой нимтанаи ӯ бо тоҷ тасвир ёфтааст. Бештари пушти сиккаҳои Ҳувишкан суфта шуда, муайян намудани сужаҳои онҳо душвор аст. Аз шумораи умумии сиккаҳои Ҳувишкан дар пушти 18 асад эзади Мао-Моҳ, дар 9 асад Митор-Офтоб, дар 8 асад Атшо-Оташ, дар 5 асад Ардоҳшо, дар 2 асад модархудо Нана, дар 3 асад Шива ва дар пушти 1 асад Серапис муайян карда шуд.

Дар пушти сиккаҳои Ҳувишкан ба монанди сиккаҳои Канишкан I танҳо хати боҳтарию юнониасос дида мешавад. То ин вақт сиккашиносон

дар пушти сиккаҳои Ҳувишқа 33 эзади зардуштӣ, юнонӣ, буддой ва ҳиндиро муайян намудаанд. Дар гирдогирди рӯйи сиккаҳои Ҳувишқа бо хати бохтарии юнониасос ҶАОННОН ҶАО КОҲАНО ҳакк шудааст. Вожаи “шоҳаншоҳ” унвони шоҳони күшонӣ буда, то имрӯз аз ҷониби форсизабонон мавриди истифода қарор дорад. Калимаи “шоҳаншоҳ” далели дигари аҷдоди тоҷикон будани күшониҳоро нишон медиҳад [173, с. 85].

Охирин шоҳи Күшониёни Бузург шоҳ Васудева I (190-230) буда, аз номи худ дар воҳиди тетрадраҳма ва дарҳма аз филизи мис ва тилло сикка баровардааст. Сиккаҳои Васудева I дар тамоми қаламрави империя дар муомилот қарор дошанд.

Дар ОМТ 90 аداد сиккаҳои Васудева I ҷамъоварӣ шуда, 3 адади он тиллой ва боқимонда сиккаҳои мисӣ мебошанд. Сиккаҳо ҳама аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт гардида, дар муомилоти пулии минтақа истифода мешуданд. Сиккаҳо ҳама як навъанд. Дар рӯйи сикка тасвири ростои шоҳ назди оташдони муқаддаси зардуштӣ, дасти рост тарафи оташдон дароз карда зоҳирان чизеро медорад, дар дасти ҷап ҷӯбдасти салтанатӣ, дар сар точи баланд ва либоси то ба зону, панҷаҳои пойҳо ба ду самт равона шуда, дар самти ҷап гурӯз тасвир ёфтааст. Дар тарафи ҷапи шоҳ рамзи сесоҳа тасвир ёфтааст. Дар пушти сикка эзад Шива бо ғовмеш Зебу- Нандӣ тасвир ёфтааст, ки самти равиши он ба тарафи ҷап мебошанд. Шива назди ғовмеш росто тасвир ёфтааст. Дасти ҷапи ӯ болои шонаи барҷастаи ҳайвон гузошта шудааст. Тамоми ҷузъиёти эзад ва ғовмеш баръало намоёнанд. Вазни миёнаи сиккаҳои Васудева I аз 7.8 то 8.7 гр буда, қутрашон 23.25 мм мебошанд.

Сиккаҳои Васудева I нисбати сиккаҳои дигар шоҳони күшонӣ дар Осиёи Миёна хеле камёфтанд. Зоро дар замони ҳукумронии Васудева Күшониён он нуфуз ва марказияте, ки дар замони Канишқа I дар минтақаҳои Осиёи Миёна доштанд, аз даст дода буданд [173, с. 85].

Васудева I тақрибан ҷиҳил сол ҳукмронӣ карда, ӯ охирин шоҳи Күшониён буд, ки Балҳро дар Боҳтар идора мекард, зоро аввалин

подшоҳи Сосониён Ардашири I (224–240) дар солҳои охири ҳукмронии Васудева I қисматҳои шимолии империяи Кушониёнро забт мекунад. Номи Васудева ҳамчун вориси таҳти Кушониён аз номи шоҳони пештараи кушонӣ ба таври назаррас фарқ мекунад. Дар айни замон, ҳеч далеле вучуд надорад, ки Васудева воқеан писари Ҳувишқа ё насли мустақим дар оилаи кушонҳо буд, аммо далели вайрон шудани давомот байни ҳукмронии Ҳувишқа ва Васудева I низ вучуд надорад.

Дар такя ба сиккаҳои Васудева I дар ОМТ ва бозёфти дигар сиккаҳои ўз қаламрави Тоҷикистон, метавон гуфт, ки сиккаҳои шоҳи мазкур то охири ҳукумрониаш дар ин ҳудудҳо дар муомилоти пулӣ қарор доштанд. Ёфт шудани сиккаҳои Васудева I дар таркиби ганчина бо сиккаҳои пайравонаи кушонӣ ва кушонӣ-сосонӣ аз он далолат мекунад, ки сиккаҳои ўз пас аз маргаш низ як муддат якҷо бо сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва пайравонаи кушонӣ дар муомилот қарор доштанд. Дар солҳои охири ҳукумронии Васудева Осиёи Миёна алакай аз итоати Кушониён баромада, аз ҷониби шоҳони маҳалӣ идора мешуд.

Дар ОМТ 589 агад сиккаҳои пайравонаи шоҳони кушонӣ нигоҳдорӣ мешавад, ки аз ин микдор 64 агад сиккаҳои пайравонаи Ҳувишқа, 202 агад пайравонаи Канишқаи III ва 323 агад пайравонаи Васудеваро ташкил медиҳанд. Сиккаҳо ҳама аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт шуда, дар мавриди муомилоти пулӣ охири мавҷудияти империяи Кушониён маълумот медиҳанд.

#### Ҷадвали 26. - Сиккаҳои пайравонаи кушонии Осорхонаи миллӣ

№	Номи шоҳ	Микдор	Фирқа
1	Канишқа III.	202	Драхма
2	Ҳувишқа пайравона	64	Драхма
3	Васудева пайравона	323	Драхма
	Ҳамагӣ	589	

Сиккаҳои пайравонаи шоҳони кушонӣ бештар дар ҷануби Тоҷикистон ёфт шудаанд. Дар муқоиса ба сиккаҳои пайравонаи Канишқа III ва Ҳувишқа дар ҳудуди Тоҷикистон бештар сиккаҳои пайравонаи Васудева ёфт гардидаанд. Бештари сиккаҳои пайравонаи ОМТ-ро сиккаҳои пайравонаи Васудева ташкил медиҳанд. Ин аз он шаҳодат мекунад, ки дар Осиёи Миёна дар охирҳои мавҷудияти империяи Кушониҳо сиккаҳои Васудева бо теъдоди зиёд дар муомилоти пулӣ қарор доштанд. Сиккаҳои пайравонаи кушонӣ аз филизи мисии бесифат дагалона зарб шудаанд. Аз ин рӯ, тасвирҳои рӯй ва пушти онҳо суфта шуда, дақиқ муайян кардани онҳо мушкил мебошад.

Асосан В. Г. Луконин ва Е. В. Зеймал сиккаҳои пайравонаи мисии Канишқаи III-ро аз рӯйи сиккаҳои аслии тиллоии он тавсиф карда, ҷузъиётҳои онҳоро шарҳ додаанд [68, с. 252]. Сиккаҳои мисии пайравонаи Канишқаи III, ки дар ОМТ ҳифз мешаванд бештарашон дар ҳолати бад қарор дошта, тавсифи онҳо хеле мушкил мебошад. Бештари онҳо дар таркиби ганцинаҳо, коллексиҳои қалон ва аз ҳафриётҳои бостоншиносӣ ҷамъовари шудаанд. Сиккаҳо ҳама як навъ буда, дар рӯйи онҳо тасвири ростои шоҳ назди оташдони зардуштӣ ва дар пушти онҳо тасвири эзадбону Ардоҳшо дар таҳт нишастааст, тасвир ёфтааст.

Дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ дар ҷануби Тоҷикистон сиккаҳои пайравонаи Канишқа III аз ёдгориҳои Теппай Шоҳ, Ҳишттеппа, Оқтеппаи II, Ҳалқаҷар, Ғаравқалъа ва дигар ёдгориҳо ёфт шудаанд.

Сиккаҳони пайравонаи Ҳувишқа аз сиккаҳои аслии он дар асоси сиккаҳои аз Таксила ёфт шуда, соли 1951 аз ҷониби Л. Маршалл ҷудо карда шуданд [169, с. 111].

Дар ҳудуди Тоҷикистон бори аввал сиккаҳои мисии пайравонаи Ҳувишқа соли 1963-1965 дар рафти ковишиҳои бостоншиносӣ дар ноҳияи Ёвон бақайд гирифта шуданд [68, с. 235]. Бештари сиккаҳои пайравонаи Ҳувишқа аз ёдгориҳои Теппай Шоҳ, Ҳалқаҷар, Ғаравқалъа ва Саксаноҳур кашф шуданд [99, с. 61-84].

Дар ОМТ 62 агад сиккаҳои пайравонаи мисии Ҳувишқа ҷамъоварӣ шудаанд. Сиккаҳои пайравонаи Ҳувишқаи ОМТ хеле сӯфта шуда, дар рӯйи онҳо тасвири шоҳ Ҳувишқа бар тахти озод нишаста ва дар пушти онҳо тасвири схематикии эзади номаълум ба назар мерасад. Эзад росто тасвир шуда, дасти росташ ба пеш нигаронида шудааст. Дар зери дасти эзад рамзи Кушониён – чоршоҳаи поядор мавҷуд аст.

Дар ОМТ нисбат ба сиккаҳои пайравонаи Ҳувишқа ва Канишқаи III бештар сиккаҳои пайравонаи Васудева ҷамъоварӣ шудаанд. Дар мавриди майян кардани масубияти ин намуди сиккаҳо дар байни сиккашиносон ихтилоғи назар вуҷуд дорад. Олимони аврупой онҳоро ба Васудева II нисбат медиҳанд. Аммо сиккашиноси рус Е.В. Зеймал онҳоро сиккаҳои пайравонаи Васудева мешуморад. Ин сиккашинос аввалин шуда, гурӯҳбандии сиккаҳои пайравонаи Васудеваро дар асоси бозёфтҳои Тоҷикистон анҷом дода буд. Ӯ ин сиккаҳоро ба 6 гӯруҳ тақсим кардааст. Сикаҳои ОМТ бештар ба навъҳои дуюм, сеюм, чаҳорум ва панҷуми таснифи Е.В. Зеймал монанд мебошанд [68, с. 242].

Д. Довудӣ дар мавриди сиккаҳои мисии аслии Канишқаи III сиккашинос чунин назар дорад, ки қӯшиши Е.В. Зеймал барои аз байни сиккаҳои мисӣ ҷудо кардани нусхаҳои аслӣ ҷандон боварибахш нест, чунки дар байни онҳо фарқияти рушан дида намешавад. Эроди Д. Довудӣ низ ҷандон асоснок ва боэътимод нест, зеро дар сурати муҳоҳидай дақиқ фарқияти ҷузъӣ ошкор мешавад. Тасвирҳои сиккаҳои мисии Канишқаи III аз сиккаҳои тиллоии ин шоҳ нусхабардорӣ шудаанд. Муҳаққиқон Е.В. Зеймал ва Д. Довудӣ таҳқиқоти техникий анҷом надодаанд. Фарқи байни сиккаҳои мисии пайравонаи Канишқаи III аз сиккаҳои аслиаш дар он аст, ки дар сиккаҳои Канишқаи III, ӯ одатан ба тарафи оташдон инъикос шудааст [68, с. 252-253]. Ин сужа дар сиккаҳои пайравона мавҷуд нест. Ҳамчунин, дар сиккаҳои пайравона нақши ҳолаи нур (ҳалқаи нур), ки одатан дар сиккаҳои аслӣ гирди сари шоҳ инъикос ёфтааст, дар сиккаҳои пайравонаи ин тасвир дида намешавад. Дар сиккаҳои аслии Канишқаи III дасти ӯ аз оринҷ қад шуда, то сатҳи сар

бolo бардошta шудaаст (шoх bo дaст ba найzaи дaроz тaкя кардаast). Dar сиккаҳoи пайравона daсти чaп ba қatори daсти рoст dar ҳolati xамиda қaрoр dorad. Dar сиккаҳoи пайраванаи Kанишkai III шoхи фaровонiй tасвири aслaшpo гum мeкунaд. Dar бисёр сиккаҳoи пайравона ў ba мoнaни tавda (ё ин ki ba мoнaди aшёи бoриki дaроzrўя) dar китfi чapi эzad tасвиr ёftaast. Xамчунин dar инъикоси сari Aрdoхшo нiz дигaргунiи чиддiй ba мuшoхиda мeрасад. Muайян namudani фaркi сиккаҳoи мисии пайравонаi Kанишkai III az rўyи вaзn faiриimkon aст, зero қaриб ҳam сиккаҳoи aслiй va ҳam сиккаҳoи пайравона az 1,5 to 8, 1 грамм вaзn dorand. Dar puшti сиккаҳoи пайравонаi Kанишkai III тaғyирёбiй ba мuшoхиda мeрасад. Dar сиккаҳoи пайравона puшti бaландрўяи taxt, ki dar он эzadbonu Aрdoхшo niшastaast, tасвиr наёftaast [68, c. 252]. Инчунин, dar puшti сиккаҳoи aслии Kанишkai III, mo tасвиri Aрdoхшoro мebинem, ki гulchanbarro ba daсти rост дошta, onro ba pesh ba тaraфи chap бардошta, dar daсти chap шoхи фaровонiro дошtaast. Xамai ин чuzъиётxо dar сиккаҳoи пайравona tасвиr наёftaанд. Dar puшti сиккаҳoи пайравона zeri pойxoi эzadbonu Aрdoхшo фaрши matoй tасвиr ёftaast [25, 252]. Aксari сиккаҳoи мисии пайравона ba шoх Kанишkai III, ki az ёдгорихoи Toчикистoн ёft мeшавaнд dar ҳolati bад қaрoр dorand, mахsusan сиккаҳoи пайравонаi ў, ki dar фонdi OMT чaмъоварiй shudaанд [93, c. 417-423].

Dar acoси сиккаҳoи пайравонаi шoҳoni қuшonии OMT va дигaр бозёфтҳoи tасодуфiй, ki az acoсан az ҷanубi Toчикистoн ёft shudaанд, metavon guфт, ki сиккаҳoи пайравонаi сe шoхи қuшoniй баъd az kosta shudani нuфuzi империяи Kушониён dar muomilot қaрoр дошtanд. Чуноне ki dar болo зикр намудem, сиккаҳoи пайравонаi қuшoniй камe pешtar az сиккаҳoи қuшoniй-soconiй зарb shuda, ammo ҳamroҳ bo onҳo niz chand мuдdat dar muomilot қaрoр дошtanд. Dar acoси бозёфтҳoи ганцинаҳoи сиккаҳoи oхири aҳdi қuшoniҳoи шимоли Taxoriston muomiloti pulii ин давraro metavon ba шaш давra taқsim намud. Davrai якуm, сиккаҳoи aслiй va пайравонаi Ҳuвишkа, давrai duym,

сиккаҳои Васудева ва Канишқаи III, давраи сеом, сиккаҳои пайравонаи Васудева ва Канишқаи III, давраи чорум, сиккаҳои пайравонаи Васудева ва сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ, давраи панҷум, сиккаҳои кушонӣ – сосонӣ, давраи шашум, сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва сосонӣ-кушонӣ ҳамзамон сиккаҳои кидориҳо низ дар охири аҳди Кушониён бо шумораи кам дар Тахористон дар муомилот қарор доштанд [93, 422]. Муомилоти пулии аҳди Кушониён ба санаи на дертар аз соли 459 рост меояд [39, 35].

Бо таҳқиқи сиккаҳои кушонии ОМТ ва муқоисаи онҳо бо сиккаҳои аз минтақаҳои дигари Осиёи Миёна ёфтшуда метавон хулоса кард, ки дар давраи қадим, авчи тарақиёти пулию молӣ ва рушди тиҷорат ба замони Кушониён рост меояд. Шоҳони кушонӣ дар аввал дар пайравӣ ба ду шоҳи охири Юону Бохтар Евкратид ва Ҳелиокл аз нуқра ва мис сикка бароварданд [176, с. 5-7]. Аввалин шоҳи кушонӣ, ки дар сиккаҳои ӯ номи сулола ҳакк гардидааст, Ҳерай мебошад. Ҳерай аввалин ва охирон шоҳи кушонӣ мебошад, ки аз нуқра сикка баровардааст. Вориси ӯ Кучула Кадфиз ба забкориҳои Ҳиндустон машғул шуда, ба муомилоти пулии Осиёи Миёна кам таваҷҷуҳ менамояд. Дар замони ҳукумронии Вима Такту муомилоти пулӣ рушд мекунад ва он аҳди Вима Кадфиз дар миқёси байналмилалӣ рушд меёбад. Дар замони Канишқаи Кабир муомилоти пулӣ ба нуқтаи баланди тараққиёт мерасад. Шоҳони кушонии пас аз Канишқа таваҷҷуҳи худро ба муомилоти пулии Ҳиндустон равона менамоянд.

Сиккаҳои Кушониён дар Осиёи Марказӣ то асри III милодӣ дар муомилоти пулӣ истифода мешуданд. Пас аз он, ки империяи Кушониҳо заиф мегардад ва охирон шоҳи кушонӣ - Васудева аз таҳт ронда мешавад, ҳокимони маҳалӣ бо пайравӣ аз се шоҳи охири кушонӣ аз худ сикка мебароварданд. Баъди парокандашавии империяи Кушониён дар ҳар гушаи имперя шоҳони маҳаллӣ ба сари қудрат меоянд. Танҳо дар Гандҳара 8 нафар ба таҳти шоҳӣ мешинад [173, с. 85-86]. Дар Осиёи Миёна низ ин равиш идома дошт. Ҳокимони маҳаллӣ бештар аз мис

сикка мезананд. Дар сиккаҳои онҳо хатти брахмӣ ҷойгузини хатти бохтарӣ мешавад.

Хулоса, бештари сиккаҳои мисии қушоние, ки дар фонди ОМТ ҷамъоварӣ ва ҳифз шудаанд, аз шаҳру навоҳии ҷануби Тоҷикистон қашф гардидаанд, аммо дар ин минтақа ягон кони мис то ба имрӯз қашф нагардидааст. Аз ин рӯ, эҳтимол меравад, ки бозёфти зиёди сиккаҳои мисӣ, аз ҷануби Тоҷикистон, ба кони мисии Миси Айнаки Ҷумҳурии Исломии Афғонистон рабт доранд, зоро ковишиҳои бостоншиносӣ нишон доданд, ки ин кони бузург дар гузашта васеъ истифода шудааст.

### **3.2. Сиккаҳои қушонӣ-сосонӣ ва сосонии Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи таъриҳӣ**

Дар охири асри III ва аввали асри IV мелодӣ дар муносиботи пулии Ҷохтар-Тахористон бо сабаби заиф шудан ва сипас инқироз ёфтани давлати Қушониён ду навъи нави сикка – сиккаҳои қушонӣ-сосонӣ ва сосонӣ-қушонӣ ба муомилоти пулӣ бароварда мешаванд. Сосониён бо мақсади нигоҳ доштани назми сиёсӣ ва иқтисодии минтақа намояндаҳои хонадонҳои бонуфузи бумиро ҳокими шаҳрҳои собиқ қаламрави Қушониён таъин менамоянд. Ин ҳокимони бумӣ ва ворисони онҳо “Қушоншоҳ” ё “Шоҳи Қушон” номида мешаванд. Сиккаҳои аз номи ин ҳокимон зарбшуда дар илми сиккашиносӣ “қушонӣ-сосонӣ” ва “сосонӣ-қушонӣ” номида мешаванд [176, с. 27].

Дар фонди ОМТ 18 адад сиккаи қушонӣ-сосонӣ ва 39 адад сосонӣ-қушонӣ ҷамъоварӣ шудаанд. Аз ин миқдор 19 адад ба Ҳурмузд I (272-273), 2 адад ба Шопур II (309-379), 17 адад ба Пирӯз I (459-484), 4 адад ба Пирӯзи II (охири 631 мелодӣ) тааллуқ доранд. Понздаҳ адади дигар аз сабаби суфта шудан номуайян боқӣ мемонанд. Сиккаҳои мазкур аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт шуда, роҷеъ ба муомилоти пулии Тахористони Шимолӣ дар асрҳои III-V маълумот медиҳанд [95, с. 238]. Бештари сиккаҳои қушонӣ-сосонӣ, ки дар ОМТ маҳфузанд, аз ҷануби Тоҷикистон

дар рафти ковишҳои бостоншиносӣ якҷоя бо сиккаҳои пайравонаи шоҳони қушонӣ ва бозёфтҳои тасодуғӣ қашғ шудаанд [94, с. 3-5]. Дар рӯйи сиккаҳои Пирӯзи I нимрухи шоҳ дар назди оташдони зардуштӣ ва дар пушти сиккаҳо эзад Шива дар назди говмеши Нандӣ тасвир шудааст. Дар рӯйи сиккаҳои Пирӯзи II нимтанаи шоҳ бо точи баланд ба самти рост ва дар пушти сиккаҳо оташдон тасвир шудааст. Дар рӯйи сиккаҳои Ҳурмузди I низ нимтанаи шоҳ ба самти рост ва дар пушти сиккаҳо оташдон тасвир ёфтааст. Ҳарду сиккаи Шопури II суфташуда буда, тасвири рӯй ва пушти онҳо хуб ба назар намерасанд. Чунин сиккаҳо дар се зарробхонаҳои Марв ва Балх зарб мешуданд. Сиккаҳои сосонӣ-кушониро ба се гурӯҳи калон чудо намудан мумкин аст. Гурӯҳи аввали сиккаҳои сосонӣ-кушонӣ, ки аз тилло, нукра ва мис зарб шудаанд. Дар рӯйи онҳо сужай анъанавии сосонӣ - нимтанаи шоҳ бо точи шоҳӣ ва катибаҳои паҳлавӣ боқӣ мондааст. Ин навъ сиккаҳо дар зарробхонаҳои Балх зарб мешуданд [68, с. 258-259]. Гурӯҳи дуюм, бо номи сиккаҳои Қубод машҳуранд. Ба ин гурӯҳ сиккаҳои мисии фафсиашон 3 - 4 мм гафтар аз сиккаҳои гурӯҳи якум дохил мешаванд. Дар рӯй ва пушти ин сиккаҳо тасвири нимтанаи шоҳ бо точи вижа ва оташдон тасвир ёфтаанд. Дар ин навъ сиккаҳо мисли сиккаҳои гурӯҳи аввал тасвири анъанавии сосонӣ мавҷуд аст, аммо дар баробари хатти паҳлавӣ хатти бохтарӣ низ мушоҳида мешавад. Гурӯҳи сеюм сиккаҳои қушонӣ-сосоние мебошанд, ки ба сиккаҳои Васудева шабоҳат доранд. Ин навъ сиккаҳоро аз тилло ва мис зарб мезаданд. Дар рӯйи чунин сиккаҳо охирин шоҳи қушонӣ – Васудева ба таври росто дар назди оташдон ва дар пушти он Шива бо говмеш Нандӣ таҷассум ёфтаанд. Дар сиккаҳои гурӯҳи сеюм хатти бохтарӣ дида мешавад ва ба ақидаи В.Г. Луконин он барои интишори катибаҳои порсии миёна мувоғиқ карда шудааст. Сиккаҳои тиллоии гурӯҳи сеюм бештар ба сиккаҳои аслии Васудева шабоҳат доранд, аммо сиккаҳои мисӣ аз рӯйи соҳт ва тунук будан бештар ба сиккаҳои сосонӣ-кушонӣ ва сосонӣ хеле монанд мебошанд.

Дар аввал, сиккаҳои сосонӣ-кушониро дар тақлид ба сиккаҳои кушонӣ мебароварданд. Дар чунин сиккаҳо оmezиши сужаҳои кушонӣ ва сосонӣ ба вуҷуд меояд. Дар рӯйи сиккаҳо шоҳи тоҷдор бо тарзи сосонӣ ё тасвири росто бо шакли кушонӣ, аммо бо либосу точи сосонӣ тасвир мешуданд. Дар пушти сиккаҳо тасвирҳои эзадҳои зардуштӣ ба назар мерасад.

Ҳангоме ки шоҳи сеюми сосонӣ Пирӯзи I қаламрави Кушониёнро дар ҷануби Ҳиндукӯш ба итоати худ даровард, ӯ сиккаҳое баровард, ки ба сиккаҳои кушонӣ ва сиккаҳои Ардашери I хеле шабоҳат доштанд. Дар рӯйи сикка шоҳи тоҷдор ва дар пушти он оташкада бо таҳт тасвир мешуд. Аммо дар болои тасвири оташкадаи пушти сикка тасвирҳои эзадҳои кушонӣ Оешо ва Нана бо тарҳи зардуштӣ инъикос мешуданд. Дар баъзе аз сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ҳатти паҳлавӣ истифода мешуд, аммо дар бисёр ҳолат ҳатти боҳтарӣ нигоҳ дошта шуд.

Дар миёнаҳои асри IV шоҳи сосонӣ Шопури II (309–379) назорати худро дар ҳудудҳои ҷанубии подшоҳии Кушонӣ-Сосонӣ барқарор кард ва муддати кӯтоҳ қаламрави Сосониёнро то дарёи Ҳинд вазеъ намуд. Дар ин минтақа ӯ сиккаҳоеро бо усули кушонӣ-сосонӣ ба муомилот баровард [176, с. 26].

Дар соли 2020 дар рафти ковишҳои бостоншиносӣ дар ёдгории Ҳалқаҷар ҳамроҳ бо сиккаҳои пайравонаи кушонӣ як адад сиккаи сосонӣ-кушонӣ низ ёфт шуда буд. Ин далели он аст, ки сиккаҳои сосонӣ-кушонӣ ба таври омехта ҳамроҳи сиккаҳои пайравонаи шоҳони кушонӣ ҷанд муддат дар муомилот боқӣ мемонанд [84, 95-100].

Аз баррасии сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва сосонӣ-кушонии фонди ОМТ ва дигар бозёфтҳо аз ҳудуди ҷумҳурӣ метавон гуфт, ки дар Тахористони Шимолӣ пас аз сиккаҳои кушонӣ ва пайравонаи кушонӣ маҳз сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва сосонӣ-кушонӣ дар муомилоти пулӣ нақши асосӣ мебозиданд. Яъне ҷойивазкунанадаи сиккаҳои кушонӣ ва пайравонаи кушонӣ дар Тахористон сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ мебошанд,

ки мардум доду гирифти худро маҳз бо ин сиккаҳо то ба муомилот баромадани сиккаҳои сосонӣ ва ҳайтолӣ идома медоданд.

Сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва сосонӣ барои муайян намудани муомилоти пулии Тахористони шимолӣ дар асрҳои III-VI муҳимтарин сарчашма ба ҳисоб мераванд. Дар байни сиккаҳои давраи баъди Кушониён, ки дар Тоҷикистон ёфт шудаанд, қисми муҳимми он сиккаҳои мисии кушонӣ-сосонӣ мебошанд. Ин навъ сиккаҳо аз ҷониби ҳокимони маҳаллӣ, ки аз ҷониби шоҳони Сосонӣ дар минтақаҳои аз Кушонихо забтшуда таъйин менамуданд, бароварда мешуданд.

Асосгозори давлати Сосониён Ардашери Бобакон соли 224 дар Порс ҳокимияти сиёсиро аз Ашкониён ба даст меорад [19, с. 22]. Ардашер баъди ин бар зидди шоҳи Ашкониён Артабони V юриш бардошта, дар ду муҳориба лашкари ӯро шикаст медиҳад ва подшоҳи тамоми Эрон эълон мешавад. Номи сулола аз номи саравлоди он - Сосон, ки мубади маъбади Анаҳито дар шаҳри Истаҳр буд, гирифта шудааст [114, 335].

Давлати Сосониён аз соли 224 то соли 651 арзи ҳастӣ намуд. Ардашери I (224-239), Шопури I (239-260) ва Шопури II(302-379), Пирӯз(459-484), Қубод (488-531), Ҳусрави Парвиз ва Ҳусрави Ануширвон(590-628) шоҳони машҳури Сосонӣ ба ҳисоб мераванд Дар байни Сосониён ду шоҳбону - Борондуҳт ( 629-630) ва Озармидуҳт ( 630-631) низ ба муддати кутоҳ ҳукумронӣ кардаанд. Симои занонаи онҳо дар сиккаҳо хеле равshan тасвир ёфтаанд. Охирин шоҳи Сосониён Яздигурди III соли 651 дар Марв кушта мешавад ва охирин сиккаҳои ин шоҳ дар зарробхонаи ин шаҳр бароварда шудаанд.

Дар фонди ОМТ 49 адад сиккаҳои нуқрагӣ ва як адад сиккаи мисии сосонӣ мавҷуд аст ва ҳамаи онҳо аз Тоҷикистон қашф шудаанд. Ин далели сарчашмаи муътамад будани онҳо барои таҳқиқи таърихи сиёсию иқтисодии Тахористон мебошад. Аксари сиккаҳои сосонии фонди ОМТ дар таркиби ду ганҷина ба осорхона ворид шудаанд [95, с. 240].

Ганцинаи якуми сиккаҳои сосонии ОМТ соли 1950 ҳангоми қандани канал дар канори шимолии Душанбе (собиқ Сталиnobод) аз димнаи қадими Душанбе, ки дар ҷойи ҳозираи амфитеатр воқеъ буд, ба таври тасодуфӣ қашф шудааст. Моҳи декабряи соли 1950 ганцинаи мазкур ба фонди ОМТ ворид мешавад ва он таҳти рақами КП-1345 ва ИНВ-1479 қарор дорад. Дар соли воридшавӣ ба фонди осорхона дар таркиби ин ганцина 1 драхмаи Яздигурди I (399-420), 28 адад драхмаи Баҳроми V(421- 439) ва 10 драхмаи Яздигурди II(439-457) мавҷуд буд [63, с. 75]. Дар баробари драхмаҳои бутун дар Ганцинаи Душанбе сиккапораҳои ҳаҷмашон гуногун, ки вазни умумии он 12 грамм буд, вучуд дошт. Се драхмаи Баҳроми V бо ҳам ҷаспида буданд. Дар умум, ҳамаи сиккаҳои Ганцинаи Душанбе драхмаҳои Сосонӣ мебошанд.

Дар ин ҷо бо мақсади равшантар шудани аҳаммияти ганцинаи мазкур сикказани Сосониёнро каме баррасӣ кардан лозим мешавад.

Давлати Сосониён дар аҳди Шопури II (309-379) хеле қувват гирифта, дар Шарқу Фарб дар ҷандин муҳорибаҳо ғолиб омад ва шаҳрҳои бисёр бунёд кард. Дар аҳди ҳукумронии ин шоҳ сикказнӣ хеле меафзояд. [19, с. 223]. Шубҳае нест, ки чунин иқдом бо мақсади пардоҳт намудани маоши ҷангварони артиши империя нигаронида шуда буд. Баъзан барои пардоҳти маоши ҳарбиён зарробҳонаҳоро дар наздикиҳои майдони ҷанг месоҳтанд. Аммо ин гуна зарробҳонаҳо мувакқатӣ буда, дер амал намекард, балки пас аз хотимаи ҷанг (ва ё шояд каме дертар) фаъолияташон қатъ мегардид.

Дигаршавии навъи сиккаҳо дар аҳди Қубоди I(488-496, 498/499-531) ва Ҳусрави I (531-579) ба ислоҳоти пардоҳти бочи давлатӣ ва пардоҳт барои молҳои воридотиву содиротӣ бо дирҳам-драхма оварда расонд. Сосониён аз тилло ва мис ниҳоят кам сикка мезаданд ва дирҳам воҳиди асосии муомилоти пулии давлати мазкур ба ҳисоб меравад ва он 4.25 грамм вазн дошт. Сосониҳо дар воҳидҳои тетрадрахма (16-17 грамм), драхма (4-4.25 грамм), нимдрахма (2-2.10 грамм), диобол(1/3 драхма) ва обол(1/6 драхма) бо миқдори ниҳоят зиёд сикка зарб задаанд. Аввалин

шоҳи сосонӣ, ки сикка мебарорад, Ардашери Бобакон (224-239) буд. Дар рӯйи сиккаҳои ӯ нимрухи шоҳ ва гирди он навиштаҷоти паҳлавӣ, ки ном ва унвонҳои шоҳ, ибораҳои динӣ ва сиёсӣ ҷойгир буданд: “Аря, маздаясн баги, Арташтири, Малкан Малка Айран, Ману чатри мин яздан” (Ориёӣ, Маздопараст, фармонраво Ардашири, шаҳаншоҳи Эрон, ки подшохиро ба ӯ худоён додаанд). Дар пушти сиккаҳои ин шоҳ оташдони зардуштӣ тасвир шудааст.

Дар рӯйи сиккаҳои Шопури I (239-274) мисли сиккаҳои Ардашер нимрухи шоҳ ҷойгир аст, Аммо тасвири пушти сиккаҳо тағиیر меёбад. Акнун дар пушти сиккаҳо оташдон танҳо не, балки бо шоҳ ва худо дар ду паҳлуюш тасвир карда мешавад. Ин саҳнаи тоҷгузорӣ буд, ки дар он эзадбону Аноҳито тоҷи давлатро ба шоҳ Шопур медиҳад. Дар ҳамаи сиккаҳои сосонӣ то охири асри IV саҳнаи тоҷгузорӣ тасвир шудааст. Аз охири асри IV дар давраи ҳукмронии Баҳроми IV (388-399) дар ду тарафи оташдон ба ҷойи шоҳ ва худо ду мубад дар ҳолати посбонии оташи муқаддас тасвир карда мешаванд. Ин сужа дар пушти сиккаҳо то охири мавҷудияти давлати Сосониён боқӣ мемонад.

Хусусиятҳои сиккаҳои сосонӣ дар он буд, ки ҳар шоҳ тоҷи инфириодии худро дошт, ки аз тоҷи шоҳони дигар фарқ мекард. Тоҷҳо кунгурадор ва болдор буданд. Ҳамин тасвири тоҷ дар сиккаҳои сосонӣ имконият дод, ки мансубияти тасвирҳои шоҳаншоҳони Сосонӣ дар дигар ёдгориҳо мушахҳас карда шавад.

Дар рӯйи сиккаҳои Ардашери I ва Баҳроми II ду ё се шаҳс – шоҳ, шоҳзода ва шоҳбону тасвир шудааст. Аз асри V сар карда, дар сиккаҳо соли ҳукмронии шоҳ ва номи зарробҳона навишта мешавад. Солро бо шумораи солҳои ҳукмронии шоҳ, яъне соли якум, соли дуюм ва амсоли ин ифода мекарданд. Аз номи шаҳрҳо танҳо ду ё се ҳарфи аввали онро менавиштанд. Шоҳони Сосонӣ барои сиккаҳои худ аз ном ва воҳидҳои сиккаҳои Ашкониён ва румиҳо васеъ истифода менамуданд. Масалан, сиккаҳои тиллой - динор аз истилоҳи румии *denarius aureus* гирифта шудааст. Дар рӯйи сиккаҳои шоҳони сосонӣ ба мисли сиккаҳои

ашкониҳо нимрухи шоҳ тасвир ёфтааст, аммо симои шоҳон ба самти рост нигаронида шуда, тоҷҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Сужай пушти сиккаҳо бештар мазмуни динӣ доранд. Симои шоҳаншоҳон тавассути тоҷҳо ва катибаи сиккаҳо шинохта мешавад. Дар пушти сиккаҳо нахуст оташдон ва оташи фурӯзон, баъдтар дар сиккаҳои сосониҳо боз як нимрух дар болои оташдон изофа мегардад. Дар давраи Шопруи III дар пушти сиккаҳо номи зарробҳонаҳое, ки сикка мебароварданд, дарҷ мешавад. Баъди ислоҳоти пулии Қубоди I дар асри V дар пушти сиккаҳо соли барориш ва номи зарробҳона бо хатти паҳлавӣ навишта мешуд. Истилоҳоти сиёсӣ-динӣ дар даври сиккаҳо навишта мешуданд. Арзиши асосии воҳиди сиккаҳо драхма буд. Сиккаҳои мисии Сосониён бештар дар муомилоти рӯзмарраи бозори доҳилий ҳамроҳ бо сиккаҳои Ашкониён истифода мешуданд. Сараввал, динорҳоро барои эълони ҳашамат ва салобати ҳукумати марказӣ зарб мезаданд. Сиккаҳои тиллоии Сосонӣ камёфт мебошанд.

Дар сиккаҳои Ганцинаи Душанбе низ вижагиҳои умумии сикказани Сосониён ва ҳам хусусиятҳои маҳаллӣ мушоҳида мешавад. Ганцинаи мавсуф, ки давраи хронологии он аз ибтидои асри V то аввали нимаи дуюми ҳамин аср аст, барои илми сиккашиносӣ аҳаммияти хеле калон дорад. Зоро он ягона ганцинаи драхмаҳои аслии Сосонӣ аз водии Ҳисор буда, кашфи он ин гӯшаи Тахористон пурсишҳои бисёрро ба вучуд овардааст. Яке аз масъалаҳои асосӣ доир ба ганцинаи зикршуда ин аст, ки он ғанимати ҷангист ва ё дар аввал воситаи муомилоти пулӣ буд ва баъд ҳамчун ганцина зери хок пинҳон карда шудааст. Ғанимати ҷангӣ будани ганцинаи мазкур ғайриимкон нест[143], зоро дар нимаи аввали V дар дар муомилоти пулии Тахористон драхмаҳои сосонӣ ба таври васеъ истифода намешуданд. Инчунин дар бораи тобеияти комили ин қисми Тахористон ба Сосониён иттилои кофӣ вучуд надорад. Аммо мавҷуд будани сиккапораҳо дар таркиби Ганцинаи Душанбе моро водор месозад, ки роҷеъ ба истифодай қабл аз зери хок пинҳон кардани сиккаҳои ганцинаи мазкур масъалаи моҳияти аслии онро амиқтар

баррасӣ намоем. Чунки мавҷуд будани сиккапораҳо дар ин ганчина далели муътамади дар асри V аз рӯйи вазн истифода шудани онҳо дар муомилоти пулӣ дар ҳудуди ҳамонвақтаи шаҳри Душанбе мебошад. Аз тарафи дигар мавҷудияти драхмаҳои шикастай Ганчинаи Душанбе аз он гувоҳӣ медиҳад, ки анъанаи истифодаи дирҳампораҳо дар муомилоти пулӣ Тахористон пеш аз интишори дини ислом ва сикказании исломӣ вучуд доштааст[143]. Ҷолибияти дигари Ганчинаи Душанбе ин аст, ки ба давраи пеш пеш аз ҷангҳои Пирӯз бо Ҳайтолиён мансуб аст. Тахмин кардан мумкин аст, ки онро тақрибан дар миёнаҳои асри V, вакте ки баъзе қабилаҳои бодиянишини хионитҳо, кидориён ва ҳайтолиҳо ба ғарб ҳаракат карда, ба империяи Сосониён таҳдид мекарданд, пинҳон карда буданд. Баҳроми V лашкари зиёд ҷамъ карда, ба муқобили қӯчманҷиҳо баромада, дар наздикии Марв ҳокими онҳоро қатл карда, бародара什 Нарсиро ҳокими Ҳурасон таъин менамояд. Аммо пирӯзиҳои Баҳроми V дар Шарқ қатъӣ набуданд ва тибқи маълумоти сарчашмаҳои арманиӣ, аз қабили Лазар ва Элише, Яздгирди II ба муқобили қудрати афзояндаи Ҳайтолиҳо, ки дар охири асри V тавонистанд тамоми қаламрави шоҳигарии Кушониёнро дар бар гиранд, юришҳои бисёри ҳарбӣ ташкил кард. Масалан, тибқи навиштаи Элише Яздгирд дарҳол ба муқобили салтанати Ҳунҳо, ки онҳоро Кушонҳо меноманд, ҳамла кард, вале пас аз ду сол ҷангидан ба онҳо ҳеч таъсири назаррас нагузошт. Дар адабиёти арманиӣ иштибоҳ байни номи «Ҳунҳо» ва «Кушонҳо» маъмул аст, аммо суханони Элише далели қӯшиши Сосониён дар асри V барои густариши ҳудуди худ аз ҳисоби қаламрави Ҳайтолиҳо мебошад.

Дар рӯйи сиккаи Яздигурди II аз Ганчинаи Душанбе нимтанаи шоҳ ба самти рост тасвир шуда, дар сар тоҷи баланд дорад. Мӯйҳои сараш бофта дар пушташ оvezon мебошанд. Дар гӯшаш гушвора оvezon аст. Дар самти рости шоҳ рамзи S мушоҳида мешавад. Гирдогирди тасвири шоҳро нуқтаҳои барҷаста дар шакли доира ихота намудаанд. Дар пушти сиккаҳо тасвири ростои эзадон ё мубади мубадон дар атрофи оташдон

дида мешавад. Рӯйи эзадон ба тарафи оташдон буда, дар даст чӯбдаста дорад, ки аз муҳаққикон онро барсам меҳисобанд [94, 153].

Асри V давраи дигаргуниҳои муҳимми сиёсӣ дар таърихи Осиёи Марказӣ мебошад. Дар баробари ин дар ақидаи сиёсии шоҳони Сосонӣ з тағиироти ҷиддӣ ба вучуд меояд. Үнвонҳои дарози шоҳона, ки аз ҷониби Ардашир дар сиккаҳои Сосониён ҷорӣ карда шуда буданд, расман қутоҳ карда мешаванд. Дар сиккаҳои ин давра бори аввал бо амри Яздигурди I үнвони “ромшаҳр” зикр мешавад. Ин үнвон танҳо дар сиккаҳои шоҳаншоҳони Сосонӣ, ки сиккаҳояшон дар таркиби Ганцинаи Душанбе мавҷуданд, истифода шудааст. Яздигурди II дар сиккаҳояш үнвони “кай” ва вожаи “ног” (нав)-ро дарҷ мекунад. Яъне, ӯ шоҳи Каёни Виштоспро барои худ дар муборизаи зидди Хиониён намунаи ибрат медонад ва ин тағиироти ҷиддӣ дар идеологияи Сосониён ба шумор меравад. Саволи матраҳ ин аст, ки ҷаро Сосониён худро танҳо дар асри V, замоне ки бо иттиҳодияҳои гуногуни сиёсии қабилаҳои Осиёи Миёна мечангиданд, аз насли Каёниён эълон намуданд?

Қаламрави империяи Сосониён сарфи назар аз талошҳои низомии Баҳроми V, ки дар Ганцинаи Душанбе зиёда аз 20 драхмаи ӯ мавҷуд аст, аслан фаротар аз дарёи Ому набуд ва шаҳри Марв қароргоҳи шарқии онҳо ба шумор меравад. Дар Марв як сиккаҳонаи муҳимми Сосониён ҷойгир буд ва он минтақаи Хурасонро бо сикка таъмин менамуд. Дар замони ҳукмронии Баҳроми V, Марв зоҳирان аз дasti Сосониён берун мешавад. Аммо қашфи сиккаҳои Яздигирди II дар ҳафриёти Марв далели он мебошад, ки дар давраи шоҳигарии ин шоҳ Сосониён ин шаҳрро дуюмбора тасарруф менамоянд. Дар ҳар сурат, пас аз шикасти Пирӯз аз ҷониби Ҳайтолиён дар соли 484 то замони салтанати дуюми Қубод (499-531) аз Марв қашф шудани ягон сиккаи Сосонӣ маълум нест. Ҷаҳорҷӯбаи Ганцинаи Душанбе нишон медиҳад, ки мавҷудияти он, ки аз сиккаҳои дар як давраи хеле маҳдуд зарбшуда, тақрибан дар солҳои 420 то 450-и мелодӣ таркиб ёфтааст, эҳтимолан ба бархе аз ҳаракатҳои низомии Сосониён дар Тахористон ва Суғд алоқаманд бошад [143].

Дар Ганцинаи Душанбе аксарияти сиккаҳо ба Ваҳроми V тааллуқ доранд. Аз нуқтаи назари иконографӣ дар байни сарпӯши тоҷ ва коримбосҳо (туби калони болои тоҷи сар) ҳилоли калон гузашта шудааст. Тоҷи Ваҳром ду дандона (мерлон) ва тоҷи Яздгирди II дар зери ҳилол се мерлон дорад. Ваҳром дар сикказани низ як навоварии муҳимме ворид кард ва нимпайкараи подшоҳро бо ҳамон навъи тоҷе, ки дар рӯ ба рӯи он буд, дар пеши қурбонгоҳ ҷо намуд. Ин иконографияи сосонӣ барои сикказани умумии Осиёи Миёна хеле муҳим аст, зоро он барои бисёре аз таклидҳо ва сикказани фаровони шоҳони Бухороҳудот, ки дар Самарқанду Бухоро сиккаҳои нуқрагии бо ин накшу нигори эронӣ сикка зада буданд, то асри VIII ва ҳатто баъд аз садаи VIII хизмат кардааст.

Хусусияти дигари муҳимми Ганцинаи Душанбе дар он аст, ки дар ҳошияи рӯйи сиккаҳо дар рӯбарӯйи симои шоҳаншоҳ аломати монанд ба ҳарфи «S»-и алифбои лотинӣ зарб шудааст. Чунин тамға дар сиккаҳои дигари Сосонӣ ба назар намерасад. Ацидае вуҷуд дорад, ки тамғаи мазкур баъди ба ҳудуди шаҳри Душанбе ворид шудани ганцина зада шудааст ва он нишонаи ҳокими маҳаллӣ мебошад (63, с. 80) Дар муқоиса бо сиккаҳои Ганцинаи Душанбе метавон гуфт, ки чунин аломат дар сиккаҳои нуқрагии хоразмӣ низ вуҷуд дорад. Бавижга дар сиккаҳои шоҳ Артрамуш, ки дар асри III зарб шудаанд, ба назар мерасад. Қобили зикр аст, ки тамғаи “S” дар сиккаҳои нодири мисии Баҳром V низ мавҷуд аст, аммо дар ин ҷо он ба таври чаппа тасвир гардидааст.

Дар фонди ОМТ воридшавии як сиккаи мисии сосонӣ дар таркиби дигар сиккаҳо бақайд гирифта шудааст. Вале дар ҳуҷҷатҳои фондии ОМТ ҷойи ёфти он қайд нашудааст.

Ганцинаи дуюми сиккаҳои сосонии ОМТ соли 2014 дар ноҳияи Ҷайхун (собиқ Кумсангир) ёфт шуда, он аз 40 сикка иборат аст. Ин ганцина бори нахуст пеш аз харидан аз ҷониби Сафоев Ф. таҳқиқ шуд. Сипас дар соли 2018 Д. Довудӣ онро қисман таҳқиқ ва нашр кард [35, с. 20]. Ганцина аз сиккаҳои се шоҳи сосонӣ Хусрави I (531-579), Ҳурмузди IV (579-590) ва Хусрави II (591-628) иборат мебошад. Сиккаҳои Ганцинаи

Чайхун дар 12 шахри Эрон ва Хурасон, аз ҷумла Наҳованд, Язд, Абаршар, Наҳри Тира, Бишапур, Истахр ва Марв зада шудаанд. Вазни миёнаи сиккҳои Ганчинаи Чайхун 3,5-3,9 грамм аст.

Дар рӯйи сиккаҳои Ҳусрави I нимтанаи шоҳ ба самти рост тасвир шудааст. Ӯ дар сар точи баланд дорад ва дар болои тоҷ мисли шуълаҳои оташ тасвир ёфтааст. Дар чаҳор тарафи шоҳ рамзи ба ҳилол монанд ва дар дохили он ситора мушоҳид мешавад. Тасвири шоҳ дар дохили нуқтаҳои доирашакл ҷойгир аст. Дар пушти сикка тасвири ростои эзадон ё мубади мубадон дар ду тарафи оташдон дида мешавад. Рӯйи эزادон ба тарафи бинанда буда, дар дасташон барсам доранд. Дар атрофи эزادон ва оташдон доираи сеқабатай аз нуқтаҳои барҷаста ташкилшуда ба назар мерасад [94, с. 154].

Дар рӯйи сиккаҳои Ҳурмузди IV нимтанаи шоҳ ба самти рост тасвир шуда, шоҳ дар сар дайҳим дорад. Мӯйи бофташудаи шоҳ дар пушти ӯ оvezon аст. Дар чаҳор тарафи шоҳ рамзи ба ҳилол монанд ва дар дохили он ситора мушоҳид мешавад. Тасвири шоҳ дар дохили нуқтаҳои доирашакл мебошанд. Дар пушти сикка тасвири ростои эزادон дар ду тарафи оташдони зардуштӣ дида мешавад. Рӯйи эزادон ба тарафи бинанда буда, дар даст ашёро медорад, ки ба ҷӯбдаста ё барсам монанд аст. Гирдогирди эزادон ва оташдон бо нуқтаҳо се доира карда шудааст.

Дар рӯйи сиккаҳои Ҳусрави II нимтанаи шоҳ ба самти рост тасвир шудааст. Дар сар точи баланди болдор дорад. Дар чаҳор тарафи шоҳ рамзи ба ҳилол монанд ва дар дохили он ситора мушоҳид мешавад. Тасвири шоҳ дар дохили нуқтаҳои доирашакл буда, шоҳҳо ё парҳои тоҷ аз берун мебошанд. Дар пушти сиккаҳо тасвири ростои эزادон (мубади мубадон) дар ду тарафи оташдони зардуштӣ дида мешавад. Рӯйи эزادон ба тарафи оташдон буда, дар даст ашёро, ки ба ҷӯбдаста монанд мебошад, доштаанд. Гирдогирди эزادон ва оташдон бо нуқтаҳо се доира карда шудааст [94, с. 156-157].

Доираи хронологии Ганчинаи Чайхун асрҳои VI-VII-ро фаро мегирад. Аксари сиккаҳои ин ганчина дар сиккаҳонаҳои берун аз

Тахористони Шимолӣ дар шаҳрҳои Доробгирд, Рай, Наҳованд, Язд, Абаршаҳр, Наҳри Тира, Бишапур ва Истаҳр зарб шудаанд. Аз миқдории умумии драхмаҳо 9 адади он бо амри Хусрави I (531-579) , 15 адад бо амри Ҳурмузди IV (579-590) ва 16 адад бо фармони Хусрави II (591-628) зарб шудаанд. Дар Ганцинаи Ҷайхун 9 адад драхмаи зарби сиккаҳонаи Абаршаҳр, 8 адад драхмаи Наҳованд, 3 ададӣ драхмаҳои зарби Марв ва Рай муайян карда шуд. Ин далели мӯттамади рушди тиҷорат миёни шаҳрҳои Тахористон ва Ҳурисону Эрон мебошад.

Сиккаҳои нуқрагии сосонӣ дар алоҳидагӣ дар дигар мавзеъҳои Тоҷикистон, аз ҷумла шаҳри Қӯлоб, ноҳияҳои Дангара, Панҷ, Айнӣ, Панҷакент ва Фарҳор ёфт шудаанд.

Зери таъсири муомилоти пулии Сосониён ва сиккаҳои онҳо шоҳони маҳаллии Тоҳористон дар пайравии ба онҳо сикка мебароварданд. Сиккаҳои маҳаллӣ асосан дар пайравӣ ба сиккаҳои шоҳони сосонӣ Пирӯз ва Хусрави I соҳта мешуданд. Ин раванд дар асри VI мелодӣ дар давраи ҳукмронии Ҳайтолиён рух медиҳад. Бинобар набудани ҳокимияти мутамарказ ва маркази ягонаи сиккасозӣ ҳокими ҳар вилоят сиккаҳои худро мебаровард. Аз ҷумла, ҳокимони Ваҳш дар пайравӣ ба сиккаҳои Пирӯз сикка мезаданд. Масалан, дар ноҳияи Ваҳш дар ёдгории Чоргултеппа соли 1977 ганцинаи сиккаҳои пайравонаи Пирӯз ёфт шуд, ки зиёда аз 400 сиккаро дар бар мегирифт [34, с. 58]. Аксари ин сиккаҳо бо навиштаҷоти суғдӣ ва боҳтарӣ муҳраки иловагӣ доштанд. Ин сиккаҳои пайравонаро шоҳони маҳаллӣ мебароварданд ва онҳо тақрибан ба асри VI мансуб мебошанд. Дар ҳамин вақт, ҳокимони Тирмиз дар пайравӣ ба сиккаҳои Хусрави I сикка мезаданд ва номи онҳо дар сиккаҳо бо хат ва забони боҳтарӣ зикр меёфт.

Ҳамин тавр дар натиҷаи таҳқиқи сиккаҳои кӯшонӣ-сосонӣ, сосонӣ-кӯшонӣ ва сосонии фонди ОМТ ва ададбиёти илмии марбут муайян карда шуд, ки дар Тахористони Шимолӣ дар охири асри IV ва нимаи аввали асри V сиккаҳои мазкур (кӯшонӣ-сосонӣ, сосонӣ-кӯшонӣ) дар шаҳрҳои Марв, Ҳирот ва Балҳ зарб шуда, онҳо дар муомилоти пулии

минтақа нақши мұхим мебозиданд. Ба миқдори зиёд кашф шудани чунин сиккаҳо дар алохидагй ва ганчинаҳо аз сатҳи хеле баланди рушди мұомилоти пулй гувоҳй медиҳад. Дар байни маводи нумизматй сиккаҳои мисй бартарй доранд ва доир ба кашфи сиккаҳои тиллой дар адабиёти илмии нашршуда иттилоъ вучуд надорад. Дар Тохористони шимолии ин давра дар баробари сиккаҳои күшониву сосонй сиккаҳои тақлидии күшонй низ дар мұомилот қарор доштанд, vale дар мұомилоти пулй нақши онҳо ночиз буд. Сиккаҳои аслии күшонй низ дар ин давра дар доираи савдо нақши мұхим надоштанд. Бо ворид шудани драхмаҳои Сосонй ва сиккаҳои тақлидии сосонии зарби маҳаддй дар асри IV ба доираи мұомилати пуллии Тахористони Шимолй давраи нав оғоз меёбад.

Дар бораи ба Тахористони Шимолй ворид гаштани драхмаҳои Сосонй дар нимаи аввали асри V далелҳои мұтамад мавҷуд аст. Доир ба ин масъала драхмаҳои сосонии Ганчинаи Душанбе мұтамадтарин санад мебошад. Воридшавии ганчинаи мазкур ва дигар сиккаҳои алохидай сосонии аз ин минтақа кашфшуда бо әхтимоли зиёд ба лашкаркашиҳо ва Балхро забт кардани Баҳроми V ва дар миёнаҳои асри V Тахористонро ишғол намудани Яздигурди II алоқаманд аст. Дар баробари забт шудани Ҷағониён аз тарафи Ҳусрави I драхмаҳои ў дар ин чо паҳн шуданд, баъд сиккаҳои тақлидии маҳаллие пайдо шуданд, ки дар онҳо катиаби бохтарй, тамға ва симои ҳокимони маҳаллй тасвир ёфтааст. Ин раванд бо пайдо шудани сиккаҳои Сосонй бо сужаҳои маҳаллии Ҷағтар анчом меёбад. Сиккаҳои тақлидии Сосонй дар Ҷағониён ва Тирмиз низ ёфт шудаанд. Дар асрҳои V-VII дар Ҷағониён сиккаҳои мисй зарб мешуданд, ки дар онҳо нимпайқараи ҳокимони маҳаллй ва тамғаҳои онҳо мавҷуд буд. Дар Тирмиз низ дар асрҳои VI-VIII сиккаҳои тақлидии Пирӯз бо катибаи бохтарии “Баҳло” - Балх хеле роич мешаванд. Баръакс дар Тохористони Шимолу Шарқй драхмаҳои тақлидии Пирӯз бо катибаи сүғдй бештар паҳн мешаванд. Дар сиккаҳои таҳористонй илова бар катибаи сүғдй тамғаҳои монанд ба дил ва ду симои марданаи дар рӯбарӯи яқдигар тасвиршуда ба назар мерасад. Мавҷудияти катибаи

сүгдӣ дар сиккаҳои таҳористонӣ аз тавсеаи истифодаи забони сүгдӣ дар Таҳористон дарак медиҳад.

Дар нимаи дуюми асри VII ба Тахористони шимолу шарқӣ сиккаҳои арабу сосоние, ки волиёни Хурӯсон зарб мезаданд, ворид мешаванд. Дар Тахористони шимолу шарқӣ миси ба таври фаровон истихроҷ мешуд. Дар ин ҷо дар ҷоряки якуми асри VII дар зери таъсири сикказани Чин ва Сүғд истеҳсоли сиккаҳои биринҷии дар марказашон сурохии ҷоркунҷа ё мудаввардошта оғоз меёбад. Чунин сиккаҳоро ба се навъ тасниф менамоянд: якум, бо катибаи боҳтарӣ; дуюм, бо катибаи сүгдии “Бузург малка Уршак”; сеюм, сиккаҳои бекатиба, ки анэпиграфӣ низ номида мешаванд. Пайдо шудани катибаи сүгдӣ дар сиккаҳои Тахористон аз як тараф, далели маъруфияти забони сүгдӣ дар Осиёи Миёна на танҳо дар байни сүғдиён, балки дар байни туркҳои Ҳафтруд ва дигар манотики ҳамҷавор фаҳмида мешавад. Аз тарафи дигар, ин далели вобастагии сиёсии Тахористон ба Ҳоқонати ғарбии турк, ки забони сүгдӣ дар он ҷо паҳн шуда, дар катибаҳои сиккаҳо истифода мешуд, ба ҳисоб меравад. Номи Уршак ва инчунин унвони “Бузург” дар сиккаҳои катибаи сүгдидори Тахористон аз асли маҳаллии боҳтарии ин ҳоким далолат мекунанд. Муҳаққиқон баровардани сиккаҳои Уршакро ба ҳокимони Ваҳш ва сиккаҳои катибаи боҳтарӣ доштаро ба ҳокими Кабодиён мансуб медонанд. Дар Тахористони соҳили чап дар ибтидои асрҳои миёна драҳмаҳои шоҳаншоҳони Сосониён Баҳроми V, Яздигурди I, Яздигурди II, Пирӯз, Ҳусрав ва дигарон, инчунин сиккаҳои тақлидии зарби ҳокимони маҳаллӣ дар муомилоти пулӣ нақши муҳим мебозиданд.

Дар сиккаҳои қадим ва аввали асрҳои миёнаи ОМТ метавон ҷаҳор ҳат ва ҷаҳор намуди забонро мушоҳида кард. Аз ҷумла, ҳат ва забони юнонӣ, забони боҳтарӣ ва ҳатти боҳтарии юнониасос, ҳатти қҳароштӣ ва забони ҳиндӯӣ, ҳатти паҳлавӣ ва забони форсӣ мушоҳида мегардад.

## ХУЛОСА

### 1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

Таҳқиқи илмии сиккаҳои аз ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон кашфшуда, дар охири аспи XIX оғоз гардида, ба қашфи Ҳазинаи Амударё тавассути колексионери англис А. Канненгҳем рабт дорад. Дар давраи шуравӣ (1917-1991), бо таъсиси осорхонаҳо ва саҳми муҳаққиқони шинохта, аз қабили Е.А. Давидович, Е.В. Зеймал, О.И. Смирнова ва Д. Довутов, таҳқиқоти сиккашиносӣ ба сатҳи илмӣ расонида шуда, Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АМИТ ба маркази асосии сиккашиносии ҷумҳурӣ табдил ёфт. Аз миёни ин муҳаққиқон Е.А. Давидович ҳамчун асосгузори сиккашиносии илмии Тоҷикистон эътироф шудааст [7-М].

Дар давраи истиқлол, таҳқиқоти сиккашиносӣ дар ҷумҳурӣ густариш ёфта, Осорхонаи миллии Тоҷикистон мақоми марказии ин равандро қасб кард. Саҳми муҳаққиқони тоҷик, аз ҷумла Д. Довудӣ, А.К. Шарифзода, Ф. Сафоев, М. Сафоев, М. Каримдодзода ва А.А. Шарифзода дар таҳияи феҳристҳои илмӣ, баргузории таҳқиқоти саҳроӣ ва нашри илмии маводи нумизматӣ назаррас мебошад. Ин раванд тавассути ҳамкориҳои байналмилалӣ мустаҳкам гардида, заминай устувори рушди минбаъдаи илмии сиккашиносии Тоҷикистонро фароҳам овард.

Осорхонаҳо, ба хусус Осорхонаи миллии Тоҷикистон, дар рушди сиккашиносӣ нақши қалидӣ доранд. Ташаккули фонди нумизматии ОМТ аз солҳои 1930 оғоз ёфта, дар даврони Истиқлол ба марҳилаи сифатан нав ворид шуд. Таҳқиқот нишон дод, ки раванди такмили фонд ба таври мақсаднок ва мутобиқ ба қонунгузории амалкунанда, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо” ва Оинномаи ОМТ тавассути Комиссияи фондию ҳарид, ки аз мутахассисони соҳавӣ иборат аст, амалӣ гардидааст.

Фарқияти муҳим миёни фаъолияти осорхонавӣ дар даврони Шуравӣ ва давраи истиқлол дар шеваи воридоти сиккаҳо ба фонд зоҳир

мегардад. Дар замони шӯравӣ воридот асосан бе хуносай илмии мутахассис сурат мегирифт, ҳол он ки дар давраи Истиқлол ин раванд танҳо бо хуносай экспертизаи илмий иҷозат дода мешавад. Дар натиҷа, агар дар давраи шӯравӣ (1934-1991) ба фонди ОМТ ҳамагӣ беш аз 50 асад сиккаи қадим ва ибтидои асрҳои миёна ворид шуда бошад, пас, дар давраи Истиқлол (ба хусус солҳои 2001-2024) ин шумора ба 2157 асад расидааст [7-М].

Комиссияи фондию харид, ба ғайр аз ворид намудани осори таърихӣ ба фонд, инчунин, 252 сиккаи қадимро ҳамчун тухфай бебозгашт ба коллексияи нумизматии Осорхонаи миллии Тоҷикистон ворид кардааст. Ин дастовардҳо, дар баробари беҳтар гардидани заминаҳои ҳукуқӣ ва иқтисодии фаъолияти осорхона, бо дастгирии бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардидаанд. Аз ҷумла, бо ташабbusi Сарвари давлат соли 2013 дар ошёнаи дуюми Осорхонаи миллӣ толори маҳсуси нумизматӣ таъсис дода шуд, ки барои пешниҳоди мураттабу илмии сиккаҳо ба ҷомеа ва муҳаққиқон имконияти нав фароҳам овард.

Фаъолияти муназзами Комиссияи фондию харид дар такмили босамар ва илмии фонди нумизматии кишвар нақши калидӣ бозида, ба ҳифзи мероси фарҳангии миллӣ ва рушди илми сиккашиносӣ дар Тоҷикистон мусоидат кардааст [14-М].

Аз соли 2014, Осорхонаи миллии Тоҷикистон ташабbusi баргузории экспедитсияҳои мустақили бостоншиносиро ба роҳ монд, ки дар рушди илмии нумизматика ва ғанигардонии фонди сиккаҳо саҳми муассир гузошт. Пеш аз ин сол, ҷунин фаъолият дар доираи осорхона анҷом намешуд. Зери роҳбарии А.Қ. Шарифзода, кормандони осорхона дар як қатор ёдгориҳои муҳимми таърихӣ, аз қабили Ҳалқаҷар, Сайёд, Faравқалъа ва Чимқурғон, ковишиҳои бостоншиносӣ гузаронида, дар натиҷа 394 сиккаи қадимро ҷамъоварӣ намуданд.

Аҳаммияти илмии ин сиккаҳо дар он ифода меёбад, ки онҳо аз қабатҳои муайяни маданий ёдгориҳо дар муҳити илмий-бостоншиносӣ

ёфт шудаанд ва ҳамчун сарчашмаҳои боэътимоди таърихӣ хизмат мекунанд. Ин сиккаҳо имконият медиҳанд, ки:

- муҳити аслии пайдоиш ва замони хронологии ёдгорӣ дақиқ муайян карда шавад;
- равандҳои сикказаний ва муомилоти пулий дар минтақа бо такя ба далелҳои илмӣ таҳқиқ гарданд;
- мансубияти дигари осори ёфтшуда, ба монанди сафол, металл ва ашёи рӯзгор дақиқ карда шавад;
- сатҳи хунару санъати давра, аз ҷумла маъдангудозӣ ва услубҳои тасвиру навиштаҳо, арзёбӣ шаванд [5-М];

Муҳимтарин натиҷаи илмии ин ковишиҳо дар он зоҳир мешавад, ки минтақаи Ваҳш ҳамчун як маркази муҳимми иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сикказаний дар фазои таърихии Осиёи Миёна шиносой гардид. Сиккаҳои қашфшуда, ки ба давраҳои Ҳаҳоманишӣ, Юнонӣ-Мақдунӣ, Юнонӣ-Боҳтарӣ, Кушонӣ ва Сосонӣ мансуб мебошанд, ба таври возех аз омезиши фарҳангӣ ва давомнокии таърихии муомилоти пулий дар минтақа шаҳодат медиҳанд. Ба вижа, ёфт шудани сиккаҳои камназири шоҳони маъруф, аз қабили Панталеон, Кучула Қадғиз ва Вима Такту, арзиши илмии ин қашфиётҳоро боз ҳам афзун месозад [4-М].

Дар маҷмуъ, шумораи сиккаҳои қадим ва ибтидои асрҳои миёна, ки аз соли 1934 то 2025 ба фонди ОМТ ворид шудаанд, ба 2780 адад мерасад. Аз ин шумора, 2498 адад сикка дар давоми солҳои 2008-2020 ҷамъоварӣ шудаанд, ки ин даварро онро беҳтарин давраи рушди нумизматикаи осорхонавӣ дар Тоҷикистон гардондааст.

Экспедицияҳои бостоншиносии мустақили ОМТ на танҳо ба такмили ҳазинаи нумизматикӣ мусоидат намуданд, балки барои омӯзиши равандҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии аҳди қадим дар Осиёи Миёна асоси боэътимоди илмӣ фароҳам оварданд. Ин раванд дар даврони Истиқлолият ҳамчун яке аз самтҳои стратегии илми таърих ва осорхонашиносӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Дар заминаи таҳқиқоти бостоншиносӣ ва сиккашиносии даҳсолаҳои охир, хусусан кашфи сиккаҳои ҳахоманишӣ ва юнонӣ аз ҷануби Тоҷикистон, зарурати бознигари назарияҳои қаблии нумизматикӣ пеш омадааст. Пеш аз ҳама, хulosai сиккашиносони шуравӣ Е. Зеймал ва Э. Ртвеладзе, ки муомилоти пулиро дар Осиёи Миёна ба асри III пеш аз милод марбут медонистанд, имрӯз бо кашфиётҳои нав зери шубҳа қарор мегирад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки муомилоти ибтидоии пулий дар сарзамини Боҳтар ҳанӯз дар асри VI пеш аз милод, дар давраи Ҳахоманишиён, ба миён омада буд. Далелҳои қавӣ барои ин хulosса кашфи сиккай лидиягӣ-крезӣ аз Кӯлоб ва сиккаҳои ҳахоманишӣ аз Тоҷикистон ва Туркманистон мебошанд [11-М]. Ин сиккаҳо танҳо ҳамчун "ганҷ" нигаҳдорӣ нашудаанд, балки дар муомилоти тиҷоратӣ низ истифода гаштаанд.

Бар замми ин, маъмул шудани сиккаҳои Искандари Мақдунӣ, Селевкиён ва Юнону Боҳтариён дар Боҳтари шимолӣ собит менамояд, ки муомилоти пулии минтақаи мазкур пеш аз ишғоли юнониён ташаккул ёфта буд. Ин хulosса бо гуфтаҳои соли 1898-и академик А.А. Семёнов пурра мувофиқат мекунад.

Дар асоси таҳлилҳои боло, хulosai асосии зерфасл чунин аст:

- муомилоти пулии Осиёи Миёна барвақтар, дар аҳди шоҳаншоҳии Дорои I (530–522 п. м.), оғоз гардида, дар аввал тавассути сиккаҳои воридотӣ амалӣ мешуд;

- юнониён на ҳамчун асосгузорони муомилоти пулий, балки ҳамчун рушддиҳандагони он баъд аз забти минтақа саҳм гузоштанд;

- шаҳрҳои шимоли Боҳтар, пеш аз Искандар, бо фарҳанги баланди шаҳрдорӣ ва низоми тиҷоратии худ сиккаҳоро қабул ва истифода мекарданд;

- муомилоти ибтидоии пулии ин давра бештар ба сиккаҳои хориҷӣ, хусусан сиккаҳои зарбшуда дар сарзаминҳои Лидия, Ҳахоманишиҳо ва Юнон такя дошт;

- зарурати таҳқиқи нав ва таҳрири назарияҳои классикӣ дар илми сиккашиносии Осиёи Миёна ба миён омадааст;

- дар замони давлати Юнонӣ-Боҳтарӣ (асрҳои III-II пеш аз милод), сикказанӣ ва муомилоти пулии минтақа ба сатҳи наве расид, ки он ба ташаккули низоми устувори иқтисодии минтақа мусоидат намуд. Шумораи зиёди сиккаҳои аз ҳудуди Тоҷикистон, маҳсусан аз минтақаҳои Қубодиён, Қӯлоб, Шаҳринав, Ваҳдат ва Данғара ёфтшуда шаҳодат медиҳанд, ки минтақаи шимоли Боҳтар маркази муҳимми муомилоти пулӣ ва фаъолияти зарробҳонаҳо дар давраи Юнону Боҳтар будааст;

- маълум мешавад, ки сикказанӣ дар замони Диодоти I аллакай рушду нумӯи зиёд дошт ва гуногунрангии воҳидҳои пулии мисии ӯ нишонгари ҷараёни васеи савдо ва муомилоти молӣ буд. Маҳсусан, сиккаҳои Евтидеми I дар байни тамоми сиккаҳои Юнону Боҳтар бештар ёфт шудаанд, 49 аз 58 адад сиккаи ҷамъоваришуда дар ОМТ ба ӯ мансуб буда, ҳама якнамудаанд. Ин нишон медиҳад, ки сиккаҳои Евтидеми I дар минтақаи васеи Осиёи Миёна, Ҳиндустон ва Афғонистон дар муомилот қарор доштанд [6-М];

- бо вуҷуди ин, на танҳо тетрадраҳмаҳо, балки зарби халк ва обол низ ба таври густурда инкишоф ёфтааст, ки бозгӯкунандай такмили сатҳи иқтисодиёт ва талабот ба сиккаҳои ҳурдтар барои муомилоти ҳаррӯза мебошад. Дар ҳамин замина, зарробҳонаи марказии Боҳтар аз номи шоҳони муҳталиф сиккаҳои тиллоӣ, нуқрагӣ ва мисӣ мебаровард;

- микдори зиёди сиккаҳо, ки дар ду соҳили дарёи Амударё, ҳусусан дар Тахти Сангин, Узундара, Ойхонум пайдо шудаанд, далолат бар савдои фаъоли дохилиминтақавӣ ва рушди иқтисоди ватаний доранд. Ҳамзамон, сиккаҳои камёфт ва маҳсуси пайравони Евкратид ва Ҳелиокл низ дар Тоҷикистон нисбат ба дигар кишварҳои Осиёи Миёна бештар пайдо шудаанд;

- таҳлили соҳтори сиёсӣ нишон медиҳад, ки давлати Юнонӣ-Боҳтарӣ танҳо дар давраи шоҳони Диодот I, Диодот II ва Евтидем I мутамарказ буд. Аз замони Деметрий, бо болоравии неруҳои марказгурез,

шоҳигарии Юнону Бохтар ба якчанд воҳидҳои сиёсии алоҳида тақсим шуд. Маҳз сиккаҳои бо номи шоҳони хурде чун Евтидем II, Антимах, Панталеон, Агафокл ва Ҳелиокл, ки онҳо дар дигар сарчашмаҳо ёд нашудаанд, дар сарчашмаҳои хаттӣ ба таври расмӣ сабт нашудаанд, имкони шиносоии ин ҳокимонро ба олимон фароҳам овардааст [6-М];

- сикказанӣ дар давраи Юнону Бохтар на танҳо воситаи муҳимми муомилоти иқтисодӣ, балки абзори муҳимми ҳимоя ва ифодаи ҳувияти сиёсӣ ва шиносоии шоҳон ба ҳисоб мерафт. Таҳлили сиккаҳои аз ҳудуди Тоҷикистони имрӯз ҷамъоваришуда, нишон медиҳад, ки минтақа нақши марказиро дар низоми иқтисодӣ ва сиёсати шоҳигарии Юнону Бохтар бозидааст. Сиккаҳои ин давра ба унвони сарчашмаҳои боэътиномоди таъриҳӣ барои омӯзиши ҷанбаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Осиёи Миёна арзишманд мебошанд;

- сиккаҳои давлати Кушониён, ки шумораашон дар фонди ОМТ ба 2551 адад мерасад, гувоҳи равшани марҳилаи авчи сикказанӣ ва муомилоти пулии Бохтари Шимолӣ дар аҳди қадим мебошанд. Аз ин теъдод, 1962 адад сиккаи аслии шоҳони қушонӣ ва 589 адад сиккаи мансуб ба се шоҳи барҷаста - Ҳувишқа, Канишқа III ва Васудева мебошанд. Яке аз вижагиҳои муҳимми ин коллексия маълум будани макони пайдоиши аксарияти сиккаҳост: беш аз 350 адад онҳо натиҷаи бевоситаи ковишиҳои бостоншиносии ОМТ дар ёдгориҳои археологии Чимқурғон, Ғаравқалъа, Ҳалқаҷар ва Сайёд мебошанд;

- бозёфти 795 сиккаи Канишқаи Бузург, ки асосан ба асри II милодӣ мансубанд, далели онанд, ки ин давра авчи сикказанӣ ва муомилоти пулиӣ дар водии Вахш будааст;

- маълумоти нумизматӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки Кушониён дар оғози ҳукмронии худ ба суннатҳои сикказани шоҳони Юнону Бохтар, маҳсусан Евкратид ва Ҳелиокл, пайравӣ мекарданд. Сиккаҳои Ҳерай, ки дар Тоҷикистон васеъ паҳн шудаанд, нахустин намунаи сиккаҳои қушонӣ бо тасвири худи шоҳ мебошанд. Баъд аз Ҳерай, зарби сиккаҳои нуқрагӣ коҳиш ёфта, диққати ҳукумат бештар ба сиккаҳои тиллой ва

муомилоти байналмилалӣ, баҳусус бо Ҳиндустан, равона мегардад. Канишқаи Бузург дар баробари ислоҳоти молиявӣ, сикказани тиллоиро роҳандозӣ намуда, низоми пулии давлатро ба сатҳи сифатан нав баровард;

- хусусияти фарқунандаи сиккаҳои кушонӣ гуногурангии мазҳабӣ ва фарҳангии тасвирҳои эзадон мебошад. Дар ин сиккаҳо намодҳои динҳои зардуштӣ, буддӣ ва юнонӣ, аз ҷумла Нана, Атшо, Мао, Митро, Шива, Буддо, Ардоҳшо, Фарро ва дигарон таҷассум ёфтаанд. Ин ҳолат гувоҳи таҳаммулпазирии мазҳабӣ ва сиёсати фарогири динии шоҳони кушонист;

- шоҳон дар сиккаҳо бо симои ориёӣ, сару либоси хос ва тоҷ тасвир шудаанд. Аз ҷиҳати забон ва навиштаҷот, сиккаҳои кушонӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: бо ҳатти бохтарӣ (греко-бактрӣ) ва ҳатти қхароштӣ (браҳмӣ), ки мутаносибан дар минтаҳои шимоли Боҳтар ва Ҳиндукуш истифода мешуданд. Ин ҳолат аз шинохти дугонаи ҷуғрофӣ ва сиёсати фарогири Кушониён дарак медиҳад;

- сикказани дар аҳди Кушониён дар Боҳтари Шимолӣ ба як низоми мунаzzам ва густурда табдил ёфта, пояи муҳимми равандҳои иқтисодиву тиҷоратии минтақа гардид. Тахлили коллексияи сиккаҳои ОМТ нишон медиҳад, ки водии Ваҳш, яке аз марказҳои қалидии сикказани ва муомилоти пулӣ дар аҳди Кушониён будааст. Сиккаҳои кушонӣ сарчашмаи боэътимоди илмӣ барои омӯзиши таъриҳ, иқтисод, фарҳанг, дин ва забоншиносии минтақа мебошанд ва арзиши баланди илмӣ ва фарҳангӣ доранд;

Дар охири асри III ва аввали асри IV мелодӣ, бо заиф гардидани қудрати сиёсӣ ва сипас пошҳӯрии давлати Кушониён, дар қаламрави Тахористони шимолӣ навъҳои нави сиккаҳо ба муомилоти маҳаллӣ роҳ ёфтанд. Аз ҷумла, сиккаҳои бо номи “кушонӣ-сосонӣ” ва “сосонӣ-кушонӣ” ба низоми гардиши пулӣ ворид гардиданд. Сосониён, бо ҳадафи нигоҳ доштани назму суботи сиёсиву иқтисодӣ дар ҳудудҳои собиқи Кушониён, ба таъйини ҳокимони маҳаллӣ бо унвони

“Кушоншоҳ” иқдом намуданд. Ин шоҳони маҳаллӣ сиккаҳое зарб намуданд, ки унсурҳои тасвирий ва услубии ҳарду давлат - Кушониён ва Сосониёнро дар бар мегирифтанд [16-М].

Дар фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон зиёда аз 50 намунаи чунин сиккаҳои хифз шудаанд, ки ба давраҳои ҳукмронии шоҳони маъруфи сосонӣ - Ҳурмузд I, Шопур II, Пирӯз I ва Пирӯзи II тааллуқ доранд. Аксари ин сиккаҳо аз маҳалҳои гуногуни бостоншиносии ҷануби Тоҷикистон дарёфт шудаанд ва далели равшан оид ба муомилоти пуливу иқтисодии минтақа дар асрҳои III-VI мелодӣ мебошанд.

Сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва сосонӣ-кушонӣ аз рӯйи тарҳ, тарзи зарб ва мазмун бо ҳамдигар тафовут доранд. Онҳо бо истифода аз металлҳои гуногун-тилло, нуқра ва мис дар зарробҳонаҳои муҳимми минтақа, аз ҷумла Балх ва Марв, истеҳсол мешуданд. Ҳусусияти ҷолиб дар сиккаҳои гурӯҳи сеюм шабоҳати онҳо ба сиккаҳои Васудева ва истифодаи ҳатти боҳтарӣ мебошад, ки эҳтимолан барои паҳн кардани иттилоот бо забони порсии миёна истифода мешуданд. Тасвириҳои шоҳон, оташдон ва эзадҳои зардуштӣ дар ин сиккаҳо мавҷуданд, ки ба таври возех аз таъсири фарҳанги динии сосонӣ шаҳодат медиҳанд.

Дар давраи ҳукмронии шоҳони Сосонӣ, аз ҷумла Ардашери Бобакон, Шопури I ва Пирӯз I сиккаҳои дорои тасвириҳои нимтанаи шоҳон бо тоҷҳои инфиридорӣ, оташдон ва рамзҳои мазҳабӣ мавриди зарб қарор гирифтанд. Аз асри V сар карда, дар аксари сиккаҳо соли ҳукмронӣ ва номи зарробҳона низ қайд мешуд, ки барои омӯзиши ҳронология ва ҷуғрофиёи сикказанӣ аҳаммияти хоса дорад [16-М].

Кашфи ганцинаҳои сиккаҳои сосонӣ дар шаҳрҳои Душанбе (соли 1950) ва ноҳияи Ҷайхун (соли 2014) ба сифати сарчашмаҳои нодири таъриҳӣ, иттилооти арзишманд доир ба равандҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии давра ироа менамояд. Ин ганцинаҳо шаҳодат медиҳанд, ки дар ин давра муомилоти пулии маҳаллӣ бо истифодаи драҳмаҳои сосонӣ ва шоҳаҳои маҳаллии он бо ҳатти боҳтарӣ ва забонҳои маҳаллӣ амалӣ мешуд. Ҳамчунин, пайдоиши сиккаҳои шикаста ва сиккапораҳо дар ин

ганцинаҳо далели истифодаи васеи чунин шаклҳои муомилотӣ дар иқтисоди рӯзмарраи аҳолии маҳаллӣ мебошад [1-М].

Маълумоти нумизматӣ ва таҳқиқоти охир нишон медиҳанд, ки пас аз пошхӯри давлати Кушониён, дар асри VI, таҳти таъсири сиёсиву иқтисодии Сосониён ва тибқи шароити маҳаллӣ, ҳокимони минтақаҳо аз ҷумла дар водии Вахш ва шаҳри Тирмиз ба зарби сиккаҳо бо хатт ва номҳои маҳаллӣ шурӯъ намуданд. Дар байнин онҳо сиккаҳое бо забони сӯғдӣ ва хатти бохтарӣ мавҷуданд, ки нишонаи равшани оmezishi анъанаҳои маҳаллӣ бо таъсироти фарҳангии Сосониён мебошад.

Сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва сосонӣ-кушонӣ, аз ҷиҳати илми нумизматикӣ, сарчашмаҳои мӯътамад ва муҳим барои таҳқиқи муомилоти пулиӣ, равандҳои сиёсию иқтисодӣ ва фазои фарҳангии минтақаи Тахористони шимолӣ дар асрҳои III–VI мелодӣ ба ҳисоб мераванд. Онҳо равшанкунандай марҳалаи гузариш аз низоми Кушониён ба соҳтори Сосониён ва шаклгирии шаклҳои нави ҳокимияти маҳалливу марказӣ мебошанд.

## 2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот

- барои таҳлили таърихи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ тавассути омӯзиши сиккаҳо, ки ҳамчун сарчашмаи муҳим дар ҳар давраи таърихии Тоҷикистон хидмат мекунанд;
- муассисаҳое, ки вазифаи ҳифзи мероси таърихии кишварро ба ӯхда доранд, метавонанд ин таҳқиқотро барои беҳтар кардани муаррифӣ ва намоишгоҳҳои осорхона истифода баранд;
- пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ва дигар марказҳо, ки барои тадқиқоти амиқ дар соҳаи таърих ва фарҳанг машғуланд;
- барои донишҷӯён ва аспирантон, ки дар соҳаи таърих ва бостоншиносӣ таҳсил мекунанд;

- ба донишҷӯёне, ки дар соҳаҳои таърих, бостоншиносӣ ва фарҳанг таҳқиқот мебаранд, ба онҳо барои рушди дониш ва рушди методологияи таҳқиқотӣ дар соҳа қӯмак хоҳад кард;
- барои афзудани дониш ба шахсоне, ки ба ҷамъоварии сиккаҳои қадим ва арзиши таърихии онҳо таваҷҷӯҳ доранд;
- барои нашр кардани натиҷаҳои кори илмӣ ва пахн кардани онҳо дар муҳити илмии кишвар ва хориҷ;
- барои истифодаи ин таҳқиқот дар барномаҳои ҳифзи мероси таърихӣ ва фарҳангӣ;
- барои истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот барои тарғиб ва муаррифии таърихи Тоҷикистон ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба омӯзиши мероси фарҳангӣ;

**РЎЙХАТИ АДАБИЁТ**  
**Сарчашмаҳо**

1. Авасто. Точнома [Матн]: силсилаи “Тоҷикон дар масири таърих”. /Таҳиягарон: Б. Ғафор, М. Ҳотам, М. Диловар. – Душанбе, 2014. – 784 с.
2. Арриан. Поход Александра / Арриан // Изд-во Академии Наук СССР, Москва-Ленинград: 1962. – 382 с.
3. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре. – Москва. Изд-во МГУ, 1993. – 464 с.
4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2-х тт. – Том 2. – Москва: Наука, 1994. – 674 с.

**Адабиёт бо забони тоҷикӣ ва русӣ**

5. Абдуллаев, А. Отчет о работе в Яванской долине в 1979 [Текст] /А. Абдуллаев //АРТ, Вып. XIX. – Душанбе: Дониш, 1986. – С.136-146.
6. Абдуллаев, А. Отчет о работе Яванского археологического отряда 1978 [Текст] /А. Абдуллаев //АРТ, Вып. XVIII. – Душанбе: Дониш, 1984. – С.88-101.
7. Абдуллаев, А. Раскопки в Яванской долине в 1975 г [Текст] /А. Абдуллаев // АРТ, Вып. XV. – Душанбе: Дониш, 1980. – С.88-95
8. Абдуллоев, А. Разведки и раскопки в Яванском районе в 1976 г. [Текст] /А. Абдуллаев //АРТ, Вып. XVI. – Душанбе: Дониш, 1982. – С. 54-65
9. Бартольд, В.В. Неизданный саманидский фельсь // Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества. – С.-Петербургъ, Т. IX, 1896. – С. 059 – 060.
10. Беленицкий А.М. Клад серебряных монет из Пенджикента / А. М. Беленицкий // ЭВ, XVII. М.– Л., 1966.– С. 92-100.
11. Беленицкий, А.М. Отчет о работе Вахшского отряда в 1947 г. / А. М. Беленицкий // МИА, 15. М. – Ленинград, 1950. – С.140-146.

12. Бобоев, У. Находки из Чим-Кургана [Текст]: археологические открытия 1978 года / У. Бобоев. – Москва: Наука, 1979. – С. 573-574.
13. Бобоев, У. Раскопки Чимкургана [Текст]: археологические открытия 1977 года / У. Бобоев. – Москва: Наука, 1978. – С.471-472.
14. Бобоев, У. Уникальные находки из Чим-Кургана [Текст]: Археологические открытия 1980 года / У. Бобоев. – Москва: Наука, 1980. – С. 35-64.
15. Бобомуллоев, М. F. Ёдгории Алмосӣ [Матн] / М. F.Бобомуллоев //Мероси Шарқ. – Душанбе: Мехроҷ Граф, 2023. – №1 (3). – С.30-35.
16. Богбедӣ, X.R. Сиккаҳои Эрон дар давраи исломӣ [Матн]: аз оғоз то баромадӣ Салҷуқиён / X. R.Богбедӣ. – Техрон,1393. – 745 с.
17. Боровкова, Л.А. Кушанское царство [Текст]: по древним китайским источникам / Л. А. Боровкова. – Москва: Институт востоковедения, 2005. – 315 с.
18. Вайнберг, Б.И. Монеты из раскопок Дильтерджина II древняя Бактрия [Текст]: материалы Советскоафганской археологической экспедиции 3. / Б.И. Вайнберг., И.Т. Кругликова. – Москва, 1984 – 127 с.
19. Faфуров, Б. Тоҷикон [Матн]: таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав /Б. Faфуров. – Душанбе: Нашриёти муосир, 2020 –976 с.
20. Гафуров, Б.Г. Таджики [Текст]: древнейшая, древняя и средневековая история / Б.Г. Гафуров. – Москва, 1972. – 657 с.
21. Геродот. История [Текст]: перевод и примечания [Текст] / Г.А. Стратановского. – Ленинград, 1972. – 600 с.
22. Горин А.Н. Парфянские монеты Кампиртепа / А.Н.Горин // Scripta antiqua. Том. 3. – Москва, 2013.– С.302-329
23. Горин, А.Н. Каталог монет крепости Узундара [Текст] / А.Н. Горин., Н.Д. Двуреченская. – Ташкент: SAN'AT, 2018. – 175 с.

24. Давидович, Е.А. Монетные находки на территории Таджикистана в 1953 [Текст] / Е. А. Давидович // доклады АН Тадж. ССР. – Сталинобод. – 1954. – Вып. II. – С.69 -79.
25. Давидович, Е.А. Клад древних и средневековых монет Таджикистана [Текст] / Е. А. Давидович. – Москва: Наука. – 1979. – 462 с.
26. Давидович, Е. А. Монетные находки на территории Таджикистана в 1954 [Текст] / Е.А. Давидович // доклады АН Тадж. ССР. – Сталинобод. – 1956. – Выи. II. – С.95-103.
27. Давидович, Е.А. О работах Гиссарского отряда в 1955 [Текст] / Е. А. Давидович // доклады АН Тадж. ССР. Сталинобод. – 1956. – С.75-86.
28. Давидович, Е.А. Монетные находки на территории Таджикистана, зарегистрированные в 1955 [Текст] / Е.А. Давидович // доклады АН Тадж. ССР. – Сталинобод, 1955. – Вып. III. – С.113-121.
29. Давидович, Е.А. Монетные находки на территории Таджикистана, зарегистрированные в 1956 [Текст] / Е.А. Давидович // доклады АН Тадж. ССР. – Сталинобод, 1959. – Вып. IV. – С.171-179.
30. Давидович, Е.А. Монетные находки на территории Таджикистана, зарегистрированные в 1957 [Текст] / Е. А. Давидович // Доклады АН Тадж. ССР. – Сталинобод, 1959. – Вып. V. – С.153-161.
31. Давидович, Е.А. Первый клад тетрадрахм кушана “Герая” [Текст] / Е.А. Давидович. – Сталинобод, 1976. – № 4. – С.56-78.
32. Довудӣ, Д, Шарифзода, А. Шаҳраки кушонии Сайёд 2. [Матн] /Д. Довудӣ, А. Шарифзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – 220 с.
33. Довудӣ, Д, Ҳафриёти бостоншиносии Сайёд ноҳияи А. Ҷомӣ дар соли 2016 [Матн] / Д. Довудӣ, А. Шарифзода, Ф. Сафоев, М. Сафоев, А. Қаюмзода, З. Назаров // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, № 2, 2017. – С.50-69.
34. Довудӣ, Д. Монетные клады Таджикистана [Текст] /Д. Довудӣ. – Душанбе: Дониш, 2009. – 409 с.

35. Довудӣ, Д. Бухархудатские, сасанидские и омейядские дирхамы Таджикистана [Текст] / Д. Довудӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 172 с.
36. Довудӣ, Д. Денежное обращение древнего и средневекового Хатлона (V в. до н. э. – нач. XX в. н. э.) [Текст] / Д. Довудӣ. – Душанбе: Дониш, 2006. – 346 с.
37. Довудӣ, Д. Древние и средневековые монеты Дангары [Текст] / Д. Довудӣ. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 119 с.
38. Довудӣ, Д. Зеймал, Е.В. Раннесредневековые монеты [Текст] / Д. Довудӣ, Е. В. Зеймал // Древности Таджикистана. Каталог выставки. Душанбе, 1985. – С. 250-258.
39. Довудӣ, Д. К периодизации денежного обращения северного Тохаристана в позднекушанском и послекушанском периоде [Текст] / Д. Довудӣ // Известия ООН АН РТ. – Душанбе, 2003.– № 2.– С. 31-37.
40. Довудӣ, Д. Клад золотых монет из Газималика [Текст] /Д. Довудӣ. //Мероси ниёгон. – 1999. – № 4. – С. 88- 90.
41. Довудӣ, Д. Клад кушанских монет из Вахшской долины [Текст] / Д. Довудӣ., А. Шарифзода. – Душанбе: Национальный музей Таджикистана им. К. Бехзод, 2010. – 90 с.
42. Довудӣ, Д. Монетные находки в Таджикистане [Текст] / Д. Довудӣ //АРТ. 1976 г. – Душанбе: Дониш, 1982. – Вып. XVI. – С.185-193.
43. Довудӣ, Д. Монетные находки в Таджикистане в 1980 – 1985 гг. [Текст] / Д. Довудӣ // АРТ. 1985 г. – Душанбе: Дониш, 1994. – Вып. XXV. – С.244-262.
44. Довудӣ, Д. Монетные находки в Таджикистане в 1987 г. [Текст] / Д. Довудӣ //АРТ. 2008 г. – Душанбе: Дониш, 2010. – Вып. XXXIV. – С.332-345.
45. Довудӣ, Д. Монетные находки в Таджикистане в 1988 г. [Текст] / Д. Довудӣ //АРТ. – Душанбе: Дониш, 2004. – Вып. XXIX. – С.369-377.

46. Довудӣ, Д. Монетные находки в Таджикистане в 1994 – 2000 годах [Текст] / Д. Довудӣ // АРТ. – Душанбе: Дониш, 2003. – Вып. XXVIII. – С.287-307.
47. Довудӣ, Д. Монетные находки на Тахти Сангине и их научное значение [Текст] / Д. Довудӣ // Муаррих. – Душанбе, 2021. – №4 (28). – С.95-105
48. Довудӣ, Д. Новые монетные находки на территории Таджикской ССР. [Текст] / Д. Довудӣ // АРТ. 1975 г. – Душанбе: Дониш, 1980. – Вып. XV. – С.200-209.
49. Довудӣ, Д. Политическая и религиозная символика на древних и средневековых монетах [Текст] / Д. Довудӣ // Мероси Ниёгон. – Душанбе, 1998. – №3. – С.52-56.
50. Довудӣ, Д. Рушди сиккашиносӣ дар Тоҷикистон дар давраи истиқлолият / Д. Довудӣ // Пайёми ДДОТ. – Душанбе, 2021. – №5 (94). – С.274-280.
51. Довудӣ, Д. Сиккаи нодири Ҳаҳоманишӣ аз Ёвон [Матн] / Д. Довудӣ // Мероси Ниёгон. – Душанбе: Кайҳон, 2018. – № 20. – С.35-36.
52. Довудӣ, Д. Сиккаҳои кӯшонӣ аз Душанбеи қадим [Текст] / Д. Довудӣ // Паёми Душанбе, 20. 01. 1990.
53. Довудӣ, Д. Сиккаҳои Тахти Сангин ва аҳамияти илмии онҳо [Матн] / Д. Довудӣ // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. –Душанбе: ЭР-граф.,2022. – №1 (6). – С.28-38.
54. Довудӣ, Д. Сиккаҳои Ҳисори Шодмон [Матн] / Д. Довудӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2015. – 128 с.
55. Довудӣ, Д. Худжандский клад (15 – нач. 16 в.в.) / Д. Довудӣ.– Душанбе: Дониш, 1998.– 114 с.
56. Довудӣ, Д. Ҳафриёти Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар бостоншахри Чимқурғон дар соли 2015 [Матн] / Д. Довудӣ // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – №2. – С. 39-49.

57. Довудӣ, Д. Шаҳраки бостонии Миси Айнак [Матн] / Д. Довудӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – 256 с.
58. Довудӣ, Д. Шаҳраки кӯшонии Сайёд [Матн] / Д. Довудӣ., А. Шарифзода. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – 112 с.
59. Довутов, Д. Драхма Селевка с городища Шахри Мунк [Текст]: Нумизматика Центральной Азии II. – Ташкент, 1997. – С. 5-8.
60. Довутов, Д. Каким Богам поклонялись кушанские цари? [Текст] / Д. Довутов // Мероси Ниёгон. – Душанбе: Шарқи Озод, №2, 1995. – С. 30-32.
61. Довутов, Д. К датировке городища Пенджикент по нумизматическим данным (1965-1974 гг.) / Д. Довутов // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана (Тезисы Всесоюзной научной конференции в г. Пенджикенте Таджикской ССР 26 – 31 августа 1977 г.). – Душанбе, 1977. – С. 61-62.
62. Довудӣ, Д. Развитие нумизматики в Таджикистане [Текст] / Д. Довудӣ // Сообщение Национального музея Таджикистана. – Душанбе: ЭР-граф, №1, 2014. – С. 104-126.
63. Забелина, Н.Н. Обзор древнейших монет из коллекций Республиканского историко-краеведческого музея Таджикской ССР. [Текст] / Н.Н. Забелина // Сообщения Республиканского историко-краеведческого музея Таджикской ССР. Археология. – Сталнабад. – 1952. – Вып. I. – С. 73-85.
64. Зеймал, Т.И. Античное поселение в урочище Халкаджар [Текст] / Т. И. Зеймал // АРТ. 1958гг. – Душанбе: Дониш, 1961. – Вып. VII. – С. 59-66.
65. Зеймал, Е.В. Греко-Бактрия. Парфия (III-II вв. до н. э.) // История таджикского народа [Текст]: древнейшая и древняя история / Е.В. Зеймал. ответственный редактор Р.М. Масов. – Душанбе: Суруш, 1998. – Том1. – 751 с.

66. Зеймал, Е.В. Амударыинский клад [Текст] / Зеймал Е.В. каталог выставки / Гос. Эрмитаж, Британский музей; авт. вступ. ст. и сост. – Ленинград, Ленинградское отд-ние: Искусство, 1979. – 96 с.
67. Зеймал, Е.В. Древние и раннесредневековые монеты из Южного Таджикистана [Текст] / Е.В. Зеймал // Шедевры древнего искусства и культуры Таджикистана. Материалы Южно-Таджикистанской археологической экспедиции. – Москва, 1983.– С. 69-79.
68. Зеймал, Е.В. Древние монеты Таджикистана [Текст] / Е. В. Зеймал. – Душанбе: Дониш, 1983. – 344 с.
69. Зеймал, Е.В. Еще раз о месте находки Амударыинского клада [Текст] / Е. В. Зеймал // Изв. Отдел. Общественных наук АН Таджикской ССР. –Душанбе. – 1962. – Вып.1(28). – С.192-214.
70. Зеймал, Е.В. Из истории коллекции древних среднеазиатских монет в музеиных собраниях Узбекистана [Текст] / Е.В. Зеймал // Нумизматика Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 7-16.
71. Зеймал, Е.В. Клад римских денариев из Таджикистана [Текст] / Е. В. Зеймал // Нумизматика и эпиграфика. – Москва, 1962. – Вып. III. – С.141-146.
72. Зеймал, Е.В. Кушанские монеты из собрания Института истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР / Е. В. Зеймал // ИООН АН Тадж. ССР. Сталинобод.–1960.– Вып. I. (22).– С. 115-128.
73. Зеймал, Е.В. Кушанские монеты из собрания Института истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР [Текст] / Е.В. Зеймал // ИООН АН Тадж. ССР. Стalinabad: 1960. – Вып. I (22).– С. 115-128.
74. Зеймал, Е.В. Монеты Великих Кушан в Государственном Эрмитаже [Текст] / Е.В. Зеймал // ТГЭ. [Т.] IX. – Ленинград, 1967. – С. 55-86.

75. Зеймал, Е.В. Откуда пришли юэчжи? [Текст] / Е.В. Зеймал // Эрмитажные чтения 1986-1994 годов памяти В.Г. Луконина (21.I.1932-10.IX.1984). – Москва, 1995. – С. 92-97.
76. Зеймал, Е.В. Проблема кушанского пантеона. Культура Востока: проблемы и памятники [Текст] / Е.В. Зеймал // Краткое изложение докладов, посвященных памяти В.Г. Луконина (21.I.1932-10.IX.1984). 21-25 января 1992 г. – Москва, 1992. – С. 60-67.
77. Зеймал, Е.В. Проблема кушанской хронологии и монеты [Текст] / Е.В. Зеймал // Тез. докл. юбилейной науч. сессии Государственного Эрмитажа. 1764-1964. – Ленинград, 1964. – С. 40-46.
78. Зеймал, Е.В. Раскопки в окрестностях Шахринау [Текст] / Е. В. Зеймал // АРТ. 1977 г. – Душанбе: Дониш, 1983. – Вып. XVII. – С.80-86.
79. Зеймал, Е.В., Тетрадрахма Деметрия из долины Заравшана [Текст] / Е. В. Зеймал, Г. Вафаев // Общественные науки в Узбекистане – 1982. – С. 38-42
80. Зограф, А.Н. Монеты Герая [Текст] / А. Н. Зограф; Ком-т анук УзССР. Узбекистанский ком. по охране и изучению памятников материальной культуры. – Ташкент: Изд-во Ком-та наук УзССР, 1937. – 35 с.
81. Ибодуллозода, А. Инъикоси заробхона дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон [Матн] / А. Ибодуллозода, Ф. Кенчаев // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – 188 с.
82. Ибодуллозода, А.И. Шаҳраки кушонии Сайёд [Матн] / А.И. Ибодуллозода., Ф.Н. Шоинбеков, Каримдодов, К.М. Сафолов, У.М. Азизов.–Душанбе: ЭР-граф, 2022. – 120 с.
83. Каримдодзода, М. Саҳми Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ғаний гардонидани коллексияи сиккаҳои қадими Осорхонаи миллӣ [Матн] / М. Каримдодзода // Пешвои миллат ва рушди осорхонаҳо дар Тоҷикистон. –Душанбе, 2024. – С. 159-177.

84. Каримдодов М. Бозёфти сиккаҳои қадим дар ёдгории Ҳалқаҷар дар соли 2020 [Матн] / М. Каримдодов // Ахбори МД ОМТ. – Душанбе. – 2022. – №5. – С. 100-104.
85. Каримдодов, М. Ковишиҳои бостоншиносӣ ва бозёфти сиккаҳои кушонӣ дар шаҳркадаи Faравқалъа [Матн] / М. Каримдодов //Ахбори ДДҲБСТ. – Ҳуҷанд, 2021. – №3 (88). – С.28-34.
86. Каримдодов, М. Бозёфти аввалин сиккаи юнонӣ-ҳиндӣ дар Тоҷикистон [Матн] /М. Каримдодов //Ахбори МД ОМТ. – Душанбе, 2022. – №5. – С.165-166.
87. Каримдодов, М. Бозёфти сиккаҳои кушонӣ дар шаҳраки Сайёд дар соли 2021 [Матн] / М. Каримдодов // Гузориши АМИ ҶТ. – Душанбе, 2021. – №4 (016). – С.43-47
88. Каримдодов, М. Ганчинаи Кӯлоб [Матн] / М. Каримдодов //Ахбори Осорхонаи миллӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2022. – С.59-67.
89. Каримдодов, М. Инъикоси сиккаҳои қадим дар толори сиккаҳои МД ОМТ. [Матн] / М. Каримдодов // Муаррих. – Душанбе: Дониш, 2020. – №4 (24). – С.64-74.
90. Каримдодов, М. Коллексияи сиккаҳои мисӣ аз Ҳалқаҷар [Матн] / М. Каримдодов // Мероси Ниёгон. – Душанбе: Кайҳон. – 2021. – №23. – С.65-69
91. Каримдодов, М. Таҳқиқи ганчинаи сиккаҳои кушонӣ [Матн] / М. Каримдодов //Ахбори Осорхонаи миллӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2022. – С.67-74.
92. Каримдодов, М. Ҷамъоварӣ, ҳифз ва муаррифии сиккаҳо дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон [Матн] / М. Каримдодов // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – № 4. – С.83-87.
93. Каримдодов, М.З. Ганчинаи Гузари Боло [Матн]: худшиносии миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ / М.З. Каримдодов //Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ ба 75-

солагии Доншгоҳи миллии Тоҷикистон. ш. Душанбе, 03 октябри соли 2023. – Душанбе: ДМТ, 2023. – С. 417-422.

94. Каримдодов, М.З. Ганчинаи сиккаҳои қадими Осорхонаи миллӣ [Матн] / М.З Каримдодов., А.А. Шарифзода. – Душанбе: Шинос, 2023. – 204 с.

95. Каримдодов, М.З. Сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва сосонӣ дар Осорхонаи миллӣ [Матн] / М.З. Каримдодов // Ҷойгоҳи Сосониён дар таъриҳ ва тамаддуни умумиҷаҳонӣ. – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2024. – С. 237-241.

96. Курбанов, Г.Н., Ниязова, М.И. Каталог Греко-бактрийских монет из фондов бухарского музея [Текст] / Г.Н. Курбанов., М.И. Ниязова. – Бухара, 1989. – 56 с.

97. Курбонов, Г.Н. До мусульманские монеты и клады из коллекции Бухарского государственного музея-заповедника [Текст]: нумизматический обзор / Г.Н. Курбанов., И.Х. Шоев. – Ташкент: Tadqiqot, 2020. – С.299-306.

98. Литвинский, А. Археологические работы в Таджикистане в 1962-1970 г. [Текст]: некоторые итоги и проблемы /А. Литвинский // АРТ. – Москва: Наука, 1973. – Вып X. – С.5-41.

99. Литвинский, Б.А. Работы Южно-Таджикстанского отряда в 1972 г. [Текст]: памятники Шаартузекого района / Б. А. Литвинский // АРТ. 1972 г. – Сталинобод. –1976. – Вып.XII. – С. 61-84.

100. Литвинский, Б.А. Отчет о работе Южно-Таджикистанской археологической экспедиции 1973 г. [Текст] / Б. А. Литвинский, Т.И. Зеймал, И.Н. Медведская // АРТ. 1973 г. – Душанбе. –1977. – Вып.XIII. – С. 65-104.

101. Луконин, В.Г. Кушано-сасанидские монеты [Текст] / В.Г. Луконин. –1967. – Вып. XVIII. – С.16-33.

102. Луконин, В.Г. Описание кушано-сасанидской части клада №5 в книга Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана [Текст] / В. Г. Луконин. – Москва 1979. – 462 с.

103. Маликзода, Б. Таърихи сикка [Матн]: давраи ҳаҳоманишӣ / Б. Маликзода. – Техрон, 1381ҳ.ш. – Ҷ.І. – 196 с.
104. Массон, М.Е. Денежное хозяйство древней Средней Азии по нумизматическим данным [Текст] / М. Е. Массон // Вестник древней истории. – Москва, 1955. – №2 (52). – С. 37-47.
105. Массон, М.Е. Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии за время с 1917 г. по 1927 г./ М.Е. Массон. Известия Средазкомстариса III. – Ташкент, 1928. – 284 с.
106. Массон, М.Е. Неопубликованные монетные находки на территории Таджикистана, зареги-стрированные до 1947 г. / Массон, М. Е. // Сообщение Таджикского филиала АН СССР.– Сталинабад.–1948.– Вып.6.– С. 52-54.
107. Массон, М.Е. Неопубликованные находки греко-бактрийских монет зарегистрированные на территории Таджикской ССР до 1947 г. [Текст] / М.Е.Массон // Сообщение Таджикского филиала АН СССР. – Сталинабад. – 1948. – Вып.6. – С.42-43
108. Назарзода, С. Этноними “точик” ва забони бохтарӣ [Матн] / С. Назарзода //Мероси Шарқ. – Душанбе: Мехроҷ Граф, 2023. –№1(3). – С.36-45.
109. Наймарк, А. И. Находки греческих монет в Согдиане. [Текст] / А. И. Наймарк // Нумизматика и эпиграфика XVII. – Ташкент. – 2005. – 132 с.
110. Нуров, Г.З. Формирование и развитие музеиного дела в Таджикистне 30-е годы XX – начало XXI вв. [Текст]: автореферат диссертации на соискание учени степени кандидата исторических наук / Г.З. Нуров. – Душанбе, 2011 – . 134 с.
111. Пичикян, И.Р. Культура Бактирии [Текст]: Очерки - ахеменидский и эллинистический периоды / И. Р. Пичикян. – Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы,1991. – 343 с.

112. Пугаченкова, Г.А. Халчаян [Текст]: к проблеме художественной культуры Северной Бактрии / Г. А. Пугаченкова. – Ташкент, 1966. – 291 с.
113. Раҳмон, Э. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёй [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 482 с.
114. Раҳмон, Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Иборат аз чаҳор китоб [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 704 с.
115. Ртвеладзе, Э.В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане / Э. В. Ртвеладзе // Историко-географические очерки. – Ташкент, 2002. – 186 с.
116. Ртвеладзе, Э. В. Нумизматика Центральной Азии [Текст] / Э.В. Ртвеладзе. – Ташкент: Нихол, 2010. – 135 с.
117. Ртвеладзе, Э. В. Стена Дарбанда Бактрийского [Текст] / Э.В. Ртвеладзе // ОНУ. – 1986. – №12. – С.34-39.
118. Ртвеладзе, Э. В., Двуреченская, Н.Д. Узундара-эллинистическая крепость Бактрии [Текст]: материалы рекогносцировочно-разведывательных работ 2013 г. / Э. В. Ртвеладзе, Двуреченская, Н.Д. // Археология Узбекистана. – Самарканд, 2015. – №2 (11). – С. 37-46
119. Ртвеладзе, Э. Древние и раннесредневековые монеты историко-культурных областей Узбекистана [Текст] / Э. Ртвеладзе. – Ташкент, 2002. – Т.1. – 304 с.
120. Ртвеладзе, Э.В. Греко-Бактрийское царство [Текст]: вторая половина II тысячелетия до нашей эры – III век нашей эры // История государственности Узбекистана / Э.В. Ртвеладзе. ред. Д.А. Алимова. – Ташкент, 2009. – Т.1. – 559 с.
121. Ртвеладзе, Э.В. Древние монеты Средней Азии [Текст] / Э.В. Ртвеладзе. – Ташкент, 1987. – 184 с.

122. Ртвеладзе, Э.В. Древняя и средневековая культура Сурхандары [Текст] / Э.В. Ртвеладзе // Государственное научное издательство. – Ташкент, 2001. – 130 с.
123. Ртвеладзе, Э.В. Каталог древних монет Южного Узбекистана [Текст] / Э. В. Ртвеладзе., Ш.Р. Пидаев. – Ташкент, 1981. – 121 с.
124. Ртвеладзе, Э.В. Монетные находки из крепости Узундара [Текст] / Э. В. Ртвеладзе, А. Н Горин, Н.Д. Двуреченская, К.А. Шейко // Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 151-159.
125. Ртвеладзе, Э.В. Эллинистические монеты Кампиртепа [Текст] / Э. В. Ртвеладзе., А.Н. Горин // Вестник древней истории. – 2011. – №.4. С. 180-210
126. Сафоев, М, Доир ба ду сиккаи нодири кушонӣ–сосонӣ [Матн] / М. Сафоев // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – №2. – С.141-147
127. Сафоев, М. Коллексияи муҳимми сиккаҳо [Матн] / М. Сафоев // Мероси ниёгон. – Душанбе: Кайҳон, 2014. – № 16. – С.72-79
128. Семеновъ, А.А. По границамъ Бухары и Афганистан [Текст]: путевые очерки 1898 г. Кулябъ / А.А.Семеновъ // Исторический вестникъ. Год XXIII. 1902. – №3-4.–С.982-998.
129. Смирнова О.И. Монеты из раскопок древнего Пенджикента / О.И. Смирнова // МИА. – Москва: Ленинград, 1950. – № 15.– С. 224-231.
130. Смирнова, Н.М. Греко-бактрийские и индо-греческие монеты из собрания Государственного Эрмитажа [Текст] / Н.М. Смирнова // нумизматика и эпиграфика. – 2005. – XVII. – С.139-180.
131. Филионова, Т.Г. Археологическая карта Таджикистана / Т.Г., Филионова, М.Р. Ахметзянов, Ш.Р., Ходжаев, А.Р. Ходжаев, Д. Довуди // Восейский район. –Душанбе, 2020. – 376 с.
132. Фирдавси, А. Осорхонаи миллӣ муарифгари фарҳанги олий [Матн] / А. Фирдавси // Паёми Душанбе. – Душанбе, 2016. – №5. – 5 с.

133. Фрейман А.А. Описание, публикации и исследование документов с Горы Муг. – Москва, Вып. 1, 1962. – 90 с.
134. Хамидов, Д. Историческое краеведение Таджикиста [Текст]: вторая половина XIXв. 1941 г. / Д. Хамидов. – Худжанд: Нури маърифат, 2020. – 193 с.
135. Шарифзода А.Қ. Сарчашмашиносӣ ва таърихнигории сикказанӣ ва муомилоти пулӣ давлати Сомониён. – Душанбе, 2025. – 226 с.
136. Шарифзода, А. Кӯлоб дар тасвири осори академик Семёнов [Текст] / А. Шарифзода // Мероси ниёгон. – Душанбе: Кайҳон. – 2023. – №25 – С. 52-56
137. Шарифзода, А. Аввалин толори нумизматӣ дар Тоҷикистон / А. Шарифзода // Мероси ниёгон. – Душанбе, 2022. – № 24. – С.64-68
138. Шарифзода, А. Ганчинаи Кӯлоб [Матн]: дирҳамҳои сомонӣ /А. Шарифзода. – Душанбе: Шарқи озод, 2019. – 648 с.
139. Шарифзода, А. Каримдодзода М. Қадимтарин сиккаҳои фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва масъалаҳои таърихи ташаккули муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна / А. Шарифзода, М. Каримдодзода // Муаррих.– Душанбе, 2024.– №4 (40). – С.43-55
140. Шарифзода, А. Кашфи нави сиккаҳои бостонӣ аз Тоҷикистон [Матн] / А. Шарифзода., М. Сафоев., Ф. Сафоев //Тахти Сангин–намоди омезиши тамаддуни Шарқу Ғарб. Маъводҳо бахшида ба симпозиуми байналмилаӣ бахшида ба 2500 солагии шаҳраки Тахти Сангин (Душанбе 4-6 октиабри соли 2023) –Душанбе: Доnih, 2023. – С.309-328.
141. Шарифзода, А. Кашфи яке аз сиккаҳои қадимтарини дунё аз Кӯлоб [Текст] / А. Шарифзода // Мероси Ниёгон. – Душанбе: Кайҳон, 2020. – № 22. – .С.19-22.
142. Шарифзода, А. Тухфаҳои нодир [Текст] /А. Шарифзода // Аҳбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. –Душанбе: ЭР-граф, 2014. – №1. – С.5-19.

143. Шарифзода, А. Сасанидский клад из Душанбе [Текст] / А. Шарифзода, А. Гарибольди // Мероси ниёгон. – Душанбе, 2010. – №13. – 127 с.
144. Шарифзода, А. Калонтарин дафинаи сиккаҳои күшонӣ дар Тоҷикистон [Матн] / А. Шарифзода, Д. Довудӣ // Мероси ниёгон. – Душанбе, 2016. – №18. – С.55-58.
145. Шарифзода, А. Ганчинаи сиккаҳои күшонии Оби Шифо [Матн] /А. Шарифзода. М. Сафоев // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе:ЭР-граф, 2021. – №3. – С.63-72.
146. Шарифзода, А. Таҳқиқи сиккаҳои сомонӣ дар Россияи императорӣ[Матн]/ А. Шарифзода // Муаррих. – Душанбе: №3, 2021.- С. 58-70
147. Шарифов, А. Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А. Шарифов, Г. Нуров.– Душанбе: 2003. – 7 с.
148. Юркевич, Э.А. Разведки в Яванском районе [Текст]: Археологические работы в Таджикистане в 1961 г. / Э. А. Юркевич // АРТ. – Душанбе,1964. – Вып IX. – С.131-134.
149. Якубов, Ю. Карон-резиденция правителей древнего Дарваза [Текст]: к проблеме сложения города в горных районах / Ю. Якубов, А. Сулаймонзода. –Душанбе: Дониш, 2022. – 285 с.
150. Якубовский, А.Ю. Итоги работ согдийско-таджикской археологической экспедиции в 1946–1947 гг. / А. Ю.Якубовский / Материалы и исследования по археологии СССР // Труды согдийско-таджикской археологической экспедиции.–Москва, 1950.–Том 1.– С.13-55.

#### Адабиёт бо забони англисӣ

151. Bernard, Fouilles d’Aï Khanoum. IV. Les monnaies hors trésors. Questions d’histoire grécobactrienne [Text]: mémoires de la Délégation Archéologique Françaiseen Afghanistan. – Paris,1985. – Т. XXVIII. – 460 p.

152. Bopearachchi, O. La circulation et la production monétaires en Asie centrale et dans l'Inde du nord-ouest [Text]: avant et après la conquête d'Alexandre / O. Bopearachchi. – Torino Italy, 1999. – 121 p.
153. Bopearachchi, O. Greco-Bactrian and Indo-Greek Coins. *Sylloge Nummorum Graecorum* [Text]: the Collection of the American Numismatic Society. Part 9. / O. Bopearachchi. – New York, 1998. – P. 201-203.
154. Bopearachchi, O. Les monnaies séleucides de l'Asie Centrale et l'atelier de Bactres [Text] / O. Bopearachchi. – London, 1999. – 451 p.
155. Cartis, J. The Oxus treasure [Text] / J. Cartis // The British museum press. – London, 2012 – 64 p.
156. Cribb J., Herrmann, G. After Alexander [Text]: Central Asia before Islam / J. Cribb, G. Herrmann // British Academy Scholarship London, 2007. – 34 p.
157. Cribb, J. A Kushan royal inscription among the Almosi rock inscriptions recently discovered in Tajikistan [Text] / J. Cribb // Journal of the Royal Asiatic Society, Hebei Normal University, Shijiazhuang, Hebei. – China. – 2023. – P. 1-15.
158. Cribb, J. The “Heraus” coins [Text]: their attribution to the Kushan king Kujula Kadphises, c. AD 30-80, in M. Price, A. Burnett and R. Bland (eds) Essays in honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins / J. Cribb. – London, 1993. – plates XXIII-XXVII. – P. 107-134
159. Cribb, J., Rahman, A., Tandon P. The kushan pantheon and the significance of the kushan goddess Nana, In the light of new numismatic evidence of iconography and identity [Text] / J. Cribb, A. Rahman, P. Tandon // Journal Asiatique. – London, 2023. – 21p.
160. Cunningham, A. Coins of the Kushans or Great Yue-ti [Text] / A. Cunningham. – NC. – 1892. – P. 40-82.
161. Cunningham, A. Later Indo-Scythians [Text] / A. Cunningham. – NC. 3rd ser. – 1893. – Vol. XIII. – P. 93-128, – 166-202 p.

162. Davary, Gh. Dj Drei neu entdeckte Inschriften in Baktrisch und in “Issek-Bartrisch” aus Tadschikistan [Text] / Gh. Dj. Davary. – Paris: Edition Bamiyan, 2022. –20 p.
163. Falk, H. Wema Takhtu, the graveyard near Almosi, and the end of an “ Unknown script” [Text] / H. Falk The International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University, V.-XXVI. – Tokyo, 2023. – P.253–264.
164. Gardner, P. Greek and Scythic kings of Bactria and India [Text] / P. Gardner // Catalogue of Indian coins in the British museum. – London. – 1886. – 193 p.
165. Herzfeld, E. Kushano-Sasanian Coins. Memoirs of the Archaeological Survey of India No 38 [Text] / E. Herzfeld. – Calcutta, 1930. – 51 p.
166. Kovalenko, S. The coinage of Diodotus I and Diodotus II, Greek kings of Bactria [Text] / S. Kovalenko The Institute of Silk Road Studies. – Kamakura. – 1995/96. – 74 p.
167. MacDowall, D. W. N.G. Wilson, The references to the Kushans in the Periplus and further numismatic evidences for its date [Text] / D. W. MacDowall, N.G. Wilson . – London,1970. – P. 221-240.
168. MacDowall, D. W. Soter Megas, the king of kings, the *Kushāṇa* [Text] / D. W. MacDowall //Journal of the Numismatic Society of India. – 1968. – №30. –P.28-48.
169. Marshall, J. Taxila an illustrated account of archaeological excavations carried out at Taxila under the orders of the Government of India between the years 1913 and 1934 / J. Marshal // University Press Cambridge.– Pakistan: 1951.– 895 p.
170. Mukherjee, B.N. Vima Takty, An alleged kushana king [Text] / B.N. Mukherjee. //IIRNS Publications, A Division of Indian Institute Research in Numismatic Studies. – Mumbai, 2000. – 178 p.

171. Rtveladze, E. Catalogue of antique and medieval coins of Central Asia. Anniversary edition. [Text]:100 coins from the collection of the National bank of Uzbekistan. – Tashkent, 2001. – 73 p.
172. Sallet. von A. Die Nachfolger Alexanders des Grossen in Baktrien und Indien [Text] / A. von Sallet. – ZfN. – 1879. – P.165-231
173. Samad, Rafi U. The grandeur of Gandhara [Text]: the ancient buddhist civilization of the Swat, Peshawar, Kabul and Indus Valleys / Rafi-us Samad. – New York, Algora Publishing, 2011. – 286 p.
174. Smirnova N. M. Hellenistic coins in Turkmenistan [Text] / Smirnova N. M. // – Ashkobod: 1997.– P. 260-285
175. Smirnova N.M. Coins of Eucratides in Museum Collections / N. M. Smirnova // *East and West* 42/1, Paris: 1992. – P. 85-102.
176. Smirnova, N. Some Questions regarding the Numismatics of Pre-Islamic Merv [Text] / N. Smirnova. J. Cribb, G. Herrmann (eds.), After Alexander. Central Asia before Islam (Proceedings of the British Academy. 133). – Oxford: New York, 2007. – P.–377-397.
177. Smith, V. A. Catalogue of the Coins in the Indian Museum Calcutta [Text]:Including the Cabinet of the Asiatic Society of Bengal / V. A. Smith. – Oxford,1906. – 354 p.
178. Thomas, E. Records of the Gupta dynasty / E. Thomas // Indological Book House. Varanasi.–1973. – 64 p.
179. William, W. The Greeks in Bactria and India [Txst] / W. William.– Cambridge University Press. London, 2010. – 602 p.
180. Wilson, H. H. Ariana Antiqua. A descriptive account of the antiquities and coins of Afganistan [Text] / H. H. Wilson. – London, 1841. – 472 p.
181. Zeymal, E. V. The Coins from the excavations of Takht-i Sangin (1976-1991) / E. V. Zeymal // Studies in Silk Road Coins Art and Culture / Papers in honour of Professor Ikuo Hirayama on his 65<sup>th</sup> birth day ed. by K. Tanabe, J. Cribb, H. Wang. Kamakura, 1997. – P. 89-110

182. Curiel, R., Fussman G. Le tresor monetaire de Qunduz [Text] / R. Curiel., G. Fussman. – Paris, 1965. – 150 p.

### Бойгонии чории ОМТ

183. Бойгонии чории ОМ ба номи К. Беҳзод. Хулосаи экспертизаи илмии №1.

184. Бойгонии чории ОМТ. Шартномаи меҳнатӣ №38/1 аз 03 майи соли 2021.

185. Бойгонии чории ОМТ. Санади содиротии ОМТ аз 12.07.2022.

186. Бойгонии чории ОМ ба номи К. Беҳзод, аз 4 феврали соли 2008.

187. Китоби воридотии №1-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 200 с.

188. Китоби воридотии №2-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 181 с.

189. Китоби воридотии №3-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 200 с.

190. Китоби воридотии №4-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 201 с.

191. Китоби воридотии №5-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 196 с.

192. Китоби воридотии №6-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 200 с.

193. Китоби воридотии №7-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 176 с.

194. Китоби воридотии №8-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 200 с.

195. Китоби воридотии №9-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 205 с.

196. Китоби воридотии №10-и “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 200 с.

197. Китоби воридотии №11-и “Осорхонаи миллӣ”-и Даастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 198 с.
198. Китоби воридотии №12-и “Осорхонаи миллӣ”-и Даастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 200 с.
199. Китоби воридотии №13-и “Осорхонаи миллӣ”-и Даастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 192 с.
200. Китоби воридотии №14-и “Осорхонаи миллӣ”-и Даастгохи ичрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, – 197 с.
201. Протоколи №2-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 21 июли 2007. – 5 с.
202. Протоколи №3-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 22 ноябри 2007. – 6 с.
203. Протоколи №-1-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе. 15 февраля 2008. – 7 с.
204. Протоколи №-2-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 7 майи 2008. – 5 с.
205. Протоколи №3-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 4 июли 2008. – 6 с.
206. Протоколи №1-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 15 февралт 2010. – 6 с.
207. Протоколи №2-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 3 майи 2010. – 5 с.

208. Протоколи №3-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 20 июли 2010. – 7 с.

209. Протоколи №4-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 28 октябри 2010. – 6 с.

210. Протоколи №1-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 26 апрели 2011. – 5 с.

211. Протоколи №2-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 26 июни 2011. – 6 с.

212. Протоколи №3-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе. 3 декабря 2011. – 5 с.

213. Протоколи №1-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 6 марта 2012. 4 с.

214. Протоколи №2-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 3 августа 2012. – 7 с.

215. Протоколи №3-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 12 сентябри 2012. – 4 с.

216. Протоколи №4-и комиссияи фондӣ ва хариди Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи К. Беҳзод. – Душанбе, 11 декабря 2012. – 5 с.

217. Протоколи №1-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Даستгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 25 майи 2013. – 5 с.

218. Протоколи №2-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Даستгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 26 септември 2013. – 6 с.

219. Протоколи №3-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 4 октябрь 2013. – 5 с.

220. Протоколи №4-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 29 ноября 2013. – 8 с.

221. Протоколи №1-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 13 марта 2014. 6 с.

222. Протоколи №2-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 27 май 2014. – 9 с.

223. Протоколи №3-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 8 августи 2014. – 8 с.

224. Протоколи №4-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 28 октября 2014. – 9 с.

225. Протоколи №1-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 11 марта 2015. – 11 с.

226. Протоколи №2-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 6 июня 2015. – 8 с.

227. Протоколи №3-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 15 июля 2015. – 4 с.

228. Протоколи №4-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Даستгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе, 17 ноябри 2015. –12 с.

229. Протоколи №5-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 16 деквбр 2015. – 3 с.

230. Протоколи №1-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 26 марта 2016. – 8 с.

231. Протоколи №2-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 21 июня 2016. – 9 с.

232. Протоколи №3-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 11 отябри 2016. – 5 с.

233. Протоколи №4-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 25 ноября 2016. – 5 с.

234. Протоколи №1-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе, 18 апреля 2017. – 4 с.

235. Протоколи №2-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 17 июля 2017. – 7 с.

236. Протоколи №3-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 19 июля 2017. – 7 с.

237. Протоколи №4-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 29 августи 2017. – 4 с.

238. Протоколи №5-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Даستгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 16 ноябри 2017. – 9 с.

239. Протоколи №6-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 9 декабря 2017. – 3 с.

240. Протоколи №2-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 26 майи 2018. – 12 с.

241. Протоколи №5-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 10 ноябри 2018. – 13 с.

242. Протоколи №3-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 15 июля 2020. – 8 с.

243. Протоколи №4-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 27 июля 2020. – 10 с.

244. Протоколи №4-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 27 июля 2022. – 10 с.

245. Протоколи №3-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 21 сентябри 2023. – 12 с.

246. Протоколи №4-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 5 декабря 2023. – 10 с.

247. Протоколи №3-и комиссияи харидории МД “Осорхонаи миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 7 октября 2024. – 10 с.

## ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

### I. Монографияҳо

[1-М]. Каримдодов, М.З. Ганчинаи сиккаҳои қадими Осорхонаи миллӣ [Матн] / М.З Каримдодов., А.А. Шарифзода. – Душанбе: Шинос, 2023. – 204 с.

[2-М]. Ибодуллозода, А.И. Шаҳраки кушонии Сайёд [Матн] / А.И. Ибодуллозода., Ф.Н. Шоинбеков, Каримдодов, К.М. Сафолов, У.М. Азизов.–Душанбе: ЭР-граф, 2022. – 120 с.

### II. Мақолаҳо, ки дар нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

[3-М]. Каримдодов, М. Инъикоси сиккаҳои қадим дар толори сиккаҳои МД ОМТ. [Матн] / М. Каримдодов // Муаррих. – Душанбе: Дониш, 2020. – №4 (24). – С.64-74.

[4-М]. Каримдодов, М. Бозёфти сиккаҳои кушонӣ дар шаҳраки Сайёд дар соли 2021 [Матн] / М. Каримдодов // Гузориши АМИ ҶТ. – Душанбе, 2021. – №4 (016). – С.43-47.

[5-М]. Каримдодов, М. Ковишҳои бостоншиносӣ ва бозёфти сиккаҳои кушонӣ дар шаҳркадаи Faравқалъа [Матн] / М. Каримдодов //Ахбори ДДҲБСТ. – Хуҷанд, 2021. – №3 (88). – С.28-34.

[6-М]. Шарифзода, А. Каримдодзода М. Қадимтарин сиккаҳои фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва масъалаҳои таърихи ташаккули муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна / А. Шарифзода, М. Каримдодзода // Муаррих.– Душанбе, 2024.– №4 (40). – С.43-55.

[7-М]. Каримдодзода, М. Аз таърихи ташаккули сиккашиносӣ дар Тоҷикистон [Матн] / М. Каримдодзода //Пайёми Китобхонаи миллӣ. – Душанбе, 2025. – №2 (10). – С.124-136.

### III. Маҷалаҳои дигари илмӣ

[8-М]. Каримдодзода, М. Саҳми Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон дар ғанӣ гардонидани коллексияи сиккаҳои қадими Осорхонаи

миллӣ [Матн] / М. Каримдодзода // Пешвои миллат ва рушди осорхонаҳо дар Тоҷикистон. –Душанбе, 2024. – С. 159-177.

[9-М]. Каримдодов М. Бозёфти сиккаҳои қадим дар ёдгории Ҳалқаҷар дар соли 2020 [Матн] / М. Каримдодов // Ахбори МД ОМТ. – Душанбе. – 2022. – №5. – С. 100-104.

[10-М]. Каримдодов, М. Бозёфти аввалин сиккаи юнонӣ-ҳиндӣ дар Тоҷикистон [Матн] /М. Каримдодов //Ахбори МД ОМТ. – Душанбе, 2022. – №5. – С.165-166.

[11-М]. Каримдодов, М. Ганчинаи Кӯлоб [Матн] / М. Каримдодов //Ахбори Осорхонаи миллӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2022. – С.59-67.

[12-М]. Каримдодов, М. Коллексияи сиккаҳои мисӣ аз Ҳалқаҷар [Матн] / М. Каримдодов // Мероси Ниёгон. – Душанбе: Кайҳон. – 2021. – №23. – С.65-69

[13-М]. Каримдодов, М. Тахқиқи ганчинаи сиккаҳои кушонӣ [Матн] / М. Каримдодов //Ахбори Осорхонаи миллӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2022. –С.67-74.

[14-М]. Каримдодов, М. Ҷамъоварӣ, ҳифз ва муаррифии сиккаҳо дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон [Матн] / М. Каримдодов // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – № 4. – С.83-87.

[15-М]. Каримдодов, М.3. Ганчинаи Гузари Боло [Матн]: худшиносии миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ / М.3. Каримдодов //Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ баҳшида ба 75-солагии Доншгоҳи миллии Тоҷикистон. ш. Душанбе, 03 октябри соли 2023. – Душанбе: ДМТ, 2023. – С. 417-422.

[16-М]. Каримдодов, М.3. Сиккаҳои кушонӣ-сосонӣ ва сосонӣ дар Осорхонаи миллӣ [Матн] / М.3. Каримдодов // Ҷойгоҳи Сосониён дар таъриҳ ва тамаддуни умумиҷаҳонӣ. – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2024. – С. 237-241.